

81.2
Р-88

Ш. Рустамов

ЗАБОН
ВА
ЗАМОН



Нашриёти Ирфон"

81.2

Р-188

Ш. Рустамов

ЗАБОН

ВА ЗАМОН

МБС Сарнисонский 101625

Нашриёти „Ирфон“
Душанбе — 1981

ББК 81. 2Точ

4Точ

Р 88

Рустамов Ш.

P88 Забон ва замон.— Душанбе: Ирфон, 1981.

256 сах.

Дар китоби «Забон ва замон» таълимоти ҷовидонии В. И. Ленин доир ба забон, тантанаи сиёсати ленини баробар-хукуқӣ ва инкишофи забонҳои миллӣ, мақоми забон дар ҷамъият ва роли ҷамъият дар инкишофи забон, дастурҳои Айни доир ба забон ва тарзи баёни, таҳдилии забони матбуот ва ҷарҳои бадей дарҷ гардидаанд. Аз он аҳли илму адаб, ҳодимони матбуоту иашриёт, муаллимону студентон ва оммай васеи хонандагон метавонанд истифода кунанд.

Рустамов Ш.

Язык и время.

P — 70103 — 25
M501(13) — 81 — 112 — 81.

ББК 81.2 Точ
4Точ

© Нашриёти «Ирфон», 1981

ТАЪЛИМОТИ ЧОВИДОН

1

Таълимоти класикени марксизм-ленинизм додир ба забон басо мукаммал буда, ҳамай соҳаҳои онро дар бар мегирад. Дар ин таълимот пайдоиши забон ва роли он дар ташаккулу инкишофи майнаи сари инсон, алоқаи забону тафаккур ва забону ҷамъият, мавқеи забон дар инкишофи ҷамъият ва фардият, забон ҳамчун воситаи асосии мубодилаи афкор, маърифат ва мубориза баҳри прогресси иҷтимоӣ, забон ва услуби матбуоти коммунистӣ, маданияти нутқ ва тозагии забон мавқеи асосиро ишғол менамоянд.

В. И. Ленин назарияи Карл Маркс ва Фридрих Энгельсро вобаста ба шароити нави таъриҳӣ инкишоф дод ва ба амал тадбик намуд. Партияи Коммунистии Иттифоқи Советӣ, ки онро В. И. Ленин ташкил намудааст, барои ба амал овардани нақшаҳои доҳӣ додир ба забон кори бузурги ташкилӣ ва илмиву назариявиро анҷом дод. Ташаккули чанде аз миллатҳои Ватани паҳновармон, баробарҳукуқии забонҳои миллии Иттифоқи Советӣ, робитаву бойшавӣ ва инкишофи бемайлони ҳамай онҳо, мавқеъ ва мақоми забони алоқаи миллатҳои социалистӣ, соҳибҳат шудани забонҳои бехат, ба системаи муайян даромадани алифбо, имло, аломатҳои ист ва ғайра-комъёбиҳои бузурги даврони советӣ ба шумор мераవанд.

2

Дар асарҳои ҷовидонии В. И. Ленин ва ҳамсафони ў, дар ҳуҷҷатҳои партия ва ҳукумат асосҳои илмиву сиёсии масъалалан миллӣ, аз ҷумла забонҳо дар давраи капитализм ва социализм кор карда шудаанд, ки дар соҳтмони милливу маданий ҳамчун дастури ягона истифода мешаванд.

В. И. Ленин бо таърихи халқ алоқаманд будани забонро қайд карда, аҳамияти онро дар инкишофи чамъијати инсонӣ ва иқтисодиёти мамлакат, дар ташаккули миллат аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда, бе ҳеч гуна мамониат инкишофт ёфтани ин воситай асосии мубодилаи афкор ва алоқаи одамонро борҳо таъкид кардааст. Ўнавишта буд: «Ҳаракатҳои миллӣ дар Россия на бори якум ба вучуд меоянд ва на ба як худи он хос мебошанд. Дар тамоми дунъё давраи ғалабаи қатъии капитализм бар феодализм бо ҳаракатҳои миллӣ вобаста буд. Асоси иқтисодии ин ҳаракатҳо иборат аз ин аст, ки барои ғалабаи комили истехсолоти молӣ бозори дохилиро ба ~~даҳти худ дарозардани буржуазии~~ зарур аст, даръ як даҳла муттаҳид шудани территорияҳое, ки аҳолиашон ба як забон гап мезананд, зарур аст, он ҳам ба шарте ки аз сари роҳи тараққии ин забон ва дар адабиёт мустаҳкам шудани ин забон ҳама гуна мамониатҳо бардошта шаванд. Забон муҳимтарин воситай алоқаи инсонӣ аст: ягонағии забон ва бе мамониат тараққӣ кардани он яке аз муҳимтарин шартҳои обороти молии ҳақиқатан озод ва васеи ба капитализми имрӯза мувофиқбуда, ба ҳамаи синфҳои ҷудогона озодона ва васеъ ҷудо шудани аҳолӣ, ниҳоят—шарти алоқаи зичи бозор бо ҳар гуна ва ҳар як ҳӯҷаин ё ҳӯҷаинча, фурӯшанда ё ҳаридор мебошад».¹

Доҳиёни пролетариат забонро яке аз аломатҳои асосӣ ва барҷастаи миллат шумурдаанд. Мубоҳисае, ки журнали «Вопросы истории» доир ба масъалаҳои миллат, моҳият, таъриф ва аломатҳои он гузаронид, дурустии таърифоти маъмули миллатро собит намуд. Дар мақолаи чамъбастии ин мубоҳиса навишта шудааст, ки «дар рафти мубоҳиса тамоман дуруст нишон дода шуд, ки таърифи маъмули миллат, ки И. В. Сталин ба қолаб даровардааст, чамъбости ҳамаи он аст, ки К. Маркс, Ф. Энгельс ва В. И. Ленин доир ба масъалаи моҳият ва аломатҳои асосии миллат гуфта буданд... Маълум аст, ки ба кори И. В. Сталин, ки дар он ин таъриф дода шудааст, В. И. Ленин баҳои мусбат дода буд. Ин таърифи миллат, чунон ки дар рафти мубоҳиса боадолатона зикр шудааст, таърифи илмӣ, марксистӣ мебошад, вай як қисми назарияи марксистии миллат аст»².

Аъзо-корреспонденти АФ СССР Ф. П. Филин дурустии ин хулоҷаро таъкид карда, онро чунин тақвият до-

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 422—423.

² «Вопросы истории», 1970, № 8. саҳ. 90.

дааст: «Дар байни дигар аломатҳои миллат забон дар чои аввал меистад»¹.

Ҳамиро ҳам гуфтан лозим аст, ки дар масъалаи мақоми забон дар байни аломатҳои миллат ақидаи ахли баҳс ва умуман олимон мухталиф аст, онҳо дар муайян намудани мақоми аломатҳои миллат мавкеи ягонаро ишғол накардаанд.² А. В. Санцевич дар қатори дигар аломатҳои миллат забонро ҳатто ҳомбар накардааст. А. Г. Агаев ҳам мавҷудияти баъзе ҳалқият ва миллатҳоро «бе умумияти терриория ва бе умумияти забон» имконпазир донистааст.³

Ҳам дар муқаддимаи рисолаи «Забон ва миллат» ва ҳам дар боби маҳсуси он ин ақидаҳои ғалат аз заминай таълимоти марксизм-ленинизм тақиҷид ва мақоми забон дар байни дигар аломатҳои миллат бо далелҳои эъти-модбахш нишон дода шудааст.⁴

Муаллифон ба он ақидаанд, ки аломати рақами якуми миллат забон аст. Баъзе тадқиқотчиён онро «аломати муҳим, устувор ва намоёнтарин» номанд ҳам, ҳангоми ном бурдан ба чои сеюм бурдаанд.⁵ Э. А. Баграмов роли ҳаёти иқтисодиро дар ташаккули миллат нишон дода, дар чои аввал истодани онро маҳсус зикр кардааст.⁶ Тадқиқотчиёни мазкур дар муайян намудани мақоми аломатҳои миллат меъёри ягонаро ба ҳисоб нағирифтаанд. Онҳое, ки ба аломатҳои миллат аз рӯи мавкеи онҳо дар ташаккули ин категорияи таъриҳӣ наздик шудаанд, дуруст аст, ки ҳаёти иқтисодиро дар чои аввал гузоштаанд, valee онҳое, ки ба он аз рӯи барҷастагию устувории аломатҳо наздик шудаанд, забонро ба чои якум гузоштаанд. Бинобар ин мақоми онҳо дар таърифоти марксистии миллат дуруст муайян карда шудааст. Масалан, дар таксимоти худудҳои миллии ҳалқҳои Осиёи Миёна забон роли асосӣ бозидааст, valee дар консолидацияи миллатҳои социалистии ин сарзамин аҳамияти ҳалқунандаро ҳаёти иқтисодӣ бозид, воситаҳои со-

¹ Ф. П. Филин. Предисловие к книге А. Т. Базиева, М. И. Исаева, «Язык и нация», М., 1979, сах. 5.

² «Вопросы истории», 1965, № 11, сах. 116.

³ Ҳамон чо, сах. 87.

⁴ А. Т. Базиев, М. И. Исаев. Язык и нация, сах. 78—81.

⁵ П. М. Рагачев, М. А. Свердлин. О понятии нация. «Вопросы истории», 1966, № 1, сах. 38, 45.

⁶ Э. А. Баграмов. Марксистко-ленинская теория национальных отношений и современная идеологическая борьба. «Социализм и нация». М., 1975, сах. 54.

социалистии истеҳсолот, ки асоси инкишофи иқтисодиёти
наш ба шумор меравад, инчунин барпо гардидани давла-
ти социалистии тоҷикон ҳамчун ташкилотчи барпо кар-
дани иқтисодиёту маданияти социалистӣ ба консолида-
ции миллати тоҷик ҳамчун омилҳои асосӣ хизмат наму-
данد, забон ҳамчун аслиҳаи тарбия ва мубориза дар и-
давра аҳамияти маҳсус қасб кард. Чунон ки аз таъли-
фоти Э. А. Баграмов бармеояд, дар муайян намудан ва
консолидацияи миллати социалистии немис мақоми омил-
ҳои иқтисодӣ ва террорияйӣ басо бузург аст. Ин омил-
ҳо инчунин давлати мустақили РДГ, маданияти комилан
нави социалистӣ ҳеч гуна асос ва замина надоштани
даъвои идеологҳои буржуазиро дар ҳусуси «ягонагии
миллати немис» нишон медиҳанд.¹

Дар шароитҳои муайянни таъриҳӣ, алалхусус, ҳангоми
ба миллати социалистӣ табдил ёфтани миллати бур-
жуазӣ тағъир ёфтани аломатҳои миллатро ба қалам до-
да, Г. Е. Глезерман дуруст менависад, ки дар ин давра
ҳам аломатҳои этникии миллат, забон, райони ишғол-
кардаи вай маҳфуз мемонанд, вале вобаста ба восита-
ҳои нави истеҳсолот табииати иҷтимоии миллат комилан
тағъир мейёбад.²

Ҳамин тавр, дар ташаккул ва консолидацияи миллат
мақоми ҳаёти иқтисодӣ бузург аст, аммо забон барҷас-
татарин ва устувортарин аломати миллат ба шумор ме-
равад.

В. И. Ленин ҳангоми тадқиқи масъалаи миллӣ роль
ва мақоми забонро маҳсус қайд намуда, забонро ҳамчун
аломати асосии миллат маънидод кардааст. Ӯ навишта
буд: «Миллат — на умумияти маданият, такдир, балки
умумияти забон».³

Чунон ки гуфтем, дар тақсимоти миллии республика-
ҳои Йиғифоқӣ, инчунин дар ташкили Республиқаи Сове-
тии Социалистии Тоҷикистон роли ҳалкунандаро забон
бозидааст. Маҳз аз ҳамин сабаб миллатчиёни буржуазӣ
ба инкор кардани забони тоҷикӣ ва ба ин восита ба ин-
кор кардани ҳалқи тоҷик саъӣ карда буданд.

Партияи Коммунистии Тоҷикистон ва интеллигенци-
яи пешқадами тоҷик, маҳсусан устод Айнӣ ба таълимоти
Ленини дойир ба забон такъя намуда, иғвогариҳои душма-

¹ «Социализм и нация», саҳ. 57.

² Г. Е. Глезерман. Классы и нация. «Социализм и нация»,
саҳ. 118.

³ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 41, саҳ. 300.

нонаи миллатчиёни буржуазиро фош намуданд ва бо даделу бурёнҳои таърихӣ, илмӣ ва адабӣ собит намуданд, ки ҳалқи тоҷик яке аз ҳалқҳои қадимтарини Осиёи Мисённа мебошад. Ин ҳалқ дорон забони қадиму соҳибат буда, бо ин забон асарҳои оламшумули адабӣ, таърихӣ ва илмӣ оғаридааст.

Ҳаминро ҳам гуфтан лозим аст, ки баъзе тадқиқотчиён ба давраи ташаккули миллати социалистии тоҷик даҳл карда, чи дар солҳои бистуму сиом ва чи дар рӯзҳои мо дар хусуси «ташаккули забони нави адабии тоҷик», «масолеҳи тайёри забони миллии тоҷик», «ҷараёни ташаккули забони миллии тоҷик», «ташаккули нормаи лексикий ва грамматикии забони миллӣ», «дар бораи «асосгузори забони адабии ҳозираи тоҷик» ва ғайра сӯхан рондаанд. Ҳамаи ин масъалаҳо шárху эзоҳталаб буда, тадқиқоти ҷуқури илмӣ меҳоҳанд. Аммо ҳамин ҷизро ба ҳисоб гирифтан лозим аст, ки баъзе аломатҳои миллат пеш аз ташаккули он сурат мегиранд. Забон ба ҳамин гурӯҳ доҳил мешавад. Забони тоҷикӣ ҳамчун забони қадима ва соҳибат дар ташаккули миллати социалистии тоҷик ҳамчун аломати асосӣ ва омили муҳим хизмат кардааст. Миллат бе умумияти забон ба вучуд намеояд. В. И. Ленин бундчиёнро, ки дар ташаккули миллат аломати асосии онро ба ҳисоб намегирифтанд, танқид карда, аз ҷумла навишта буд: «Ҳалқ бояд територия дошта бошад, ки дар он тараққӣ карда тавонад, ва баъд ҳеч набошад, дар замони мо, ки ҳоло конфедерацияи умуничаҳои ии базисро ҳанӯз васеътар накардааст, ҳалқ бояд забони умумӣ дошта бошад».¹

Забон аз аломатҳои дигари миллат ҳам пештар ташаккул меёбад, инчунин нисбат ба аломатҳои дигари миллат устувортар буда, ба тағъирот камтар дучор мешавад.² Ҷунончи, дар Программаи Партии Коммунистии Иттифоки Советӣ навишта шудааст: «Бо ғалабаи коммунизм дар СССР миллатҳо ба якдигар боз ҳам наздиқтар мешаванд, умумияти иқтисодӣ ва идеевии онҳо меафзояд, хусусиятҳои умумии қоммунистии симои маънавии онҳо инкишоф меёбад. Аммо аз байн рафтани фарқҳои миллӣ, хусусан фарқҳои забонӣ... хеле дарозмуддаттар аст».³

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 7, саҳ. 93.

² А. Т. Базиев, М. И. Исаев. Язык и нация, саҳ. 90.

³ Программаи Партии Коммунистии Иттифоки Советӣ. Душанбе, 1972, саҳ. 117—118.

Дар забон чизи аз ҳама мұхим фонди асосии луғавий ва сохти грамматикии он ба шумор меравад. Оё мотуфта метавонем, ки баъд аз ғалабаи Революцияи Октябрь фонди асосии луғавий ва сохти грамматикии забони тоҷикӣ комилан тағъир ёфтааст? Ҳаргиз не! Ин ду руқни асосии забон дар давоми асрҳо ташаккул ёфтаанд ва ба қолабу нормаи муайян даромадаанд.

Дар асару мақолаҳои олимони дақиқкор маҳз дар ҳусуси таҳлилу инкишофи забони адабӣ сухан рафтааст.¹ Аммо ин тағъироту такмилот бештар дар соҳаи лугат буда, он дар истифодаи калимаҳои кӯҳнаву арҳаистӣ, дар ғанитар шудани таркиби луғавии забон аз ҳисоби забони зинда, калимасозӣ ва калимаҳои русӣ-интернационалий мушоҳид мешавад.

Баъзе шаклҳои грамматикий, алалхусус, шаклҳои феълий бо ёридиҳандай «истодан», сифати феълий бо суффикси-гӣ, феълҳои мураккаб (мурда рафт, омада монд), ки пештар дар услубҳои алоҳидай забони адабӣ дидо мешуд, дар ин давра, ба ибораи В. С. Растворгуева, хуқуки гражданий пайдо карданд.

3

Дар таълимоти В. И. Ленин маданияту забон ва мазмуну вазифаи онҳо ба таври илмӣ шарҳ ёфтааст. Забону маданият ба ҳам алоқаи зич доранд, маданият дар забон ва ба воситаи забон ифода мешавад, забону маданият дар айни замон аз ҳамдигар ба таври куллӣ фарқ мекунанд. Маданият моҳиятан синғӣ буда, метавонад буржуазӣ ва ё социалистӣ бошад, vale забон ҳеч гоҳ синғӣ набуд ва нест, вай хизмати ҳамаро баробар адо мекунад ва ҳамеша умумихалқист. Ин маънӣ дар мақолаҳои бар зидди бундчиён навиштаи В. И. Ленин возеху равшан ифода шудааст. Маълум аст, ки бундчиён ба В. И. Ленин тӯҳмат зада буданд, ки гӯё вай зарурати забони миллиро инкор мекунад ва маданиятро ғайримилӣ мешуморад. В. И. Ленин беасос ва тӯҳмати маҳз будани ин ақидай бундчиёнро фош карда, бо далелҳои эътиимоднок со-

¹ Н. А. Маъсумӣ. Очеркҳо-оид ба инкишофи забони адабии тоҷик, Сталинобод, 1959; Б. Н. Ниёзмуҳаммадов. Забоншиносии тоҷик. Душанбе, 1970; Доир ба инкишофи забони адабии ҳозираи тоҷик. «Вопросы развития литературных языков народов СССР». Алма-Ато, 1964, саҳ. 260—268, В. С. Растворгуева. Доир ба инкишофи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҳамон китоб, саҳ. 253—259.

бит намуд, ки ў ба муқобили забони миллӣ не, балки ба муқобили маданияти буржуазӣ мубориза мебарад, ў худ зарурати забони миллиро борҳо ба таври маҳсус зикр кардааст. В. И. Ленин ақидаи бундҷӣ Либманро рад карда, «Дар ҳар як маданияти миллӣ унсурҳои лоақал инкишофнаёфтаи маданияти демократӣ ва социалистӣ мавҷуданд...¹, инчунин маданияти буржуазиро хотиррасон ва матлаби худро чунин изҳор менамояд: «Мо шиори «маданияти интернационалии демократизм ва ҳаркати коргарии умумиҷаҳонӣ»-ро ба миён гузошта, аз ҳар як маданияти миллӣ *фақат* унсурҳои демократии он ва социалистии онро мегирем, *фақат* ва ҳатман онҳоро бар хилофи маданияти буржуазӣ, бар хилофи миллатчиғии буржуазии ҳар як миллат мегирем. Ҳеч як демократ **ва** алалхусус ҳеч як марксист баробархуқуқии забонҳоро ё зарурияти ба забони модарӣ бо буржуазия «худ» баҳс кардан, зарурияти ба деҳқонон ва мешҳанҳои «худ» пропаганда кардани идеяҳои зиддиклирикаӣ ё зиддибуржуазиро инкор намекунад...»².

В. И. Ленин дар бораи инкишофи маданияту забонҳои миллӣ ва ба амал овардани заминаи он ҳамеша ғамхорӣ мекард. Партияи Коммунистӣ ва Давлати Советӣ таълимоти доҳии бузургро дар ин соҳа ва шиори ўро дар бораи «маданияти интернационалий» бемайлон ба амал татбиқ менамоянд. Натиҷаи ҳамин аст, ки дар мамлакати мо маданияти социалистии рӯҳан ягона ва мазмунан принципалие ташкил ёфтааст, ки он беҳтарин хусусиятҳои маданияти ҳалқу миллатҳои Ватани маҳбуба-монро дар худ таҷассум кардааст ва дар айни замон яке аз сарҷашмаҳои асосии инкишофи маданияти миллӣ ба шумор меравад. «Имрӯз,— навиштааст бо камоли ифтіхор Л. И. Брежнев,— мо бо ҳуқуқи комил гуфта метавонем: маданияти мо мазмунан, аз ҷиҳати мақсади асосии тараққиёти худ социалистӣ, аз ҷиҳати шаклҳои миллии худ гуногун ва аз ҷиҳати рӯҳия ва ҳарактери худ интернационалий мебошад. Вай ба ҳамин тарик ҳӯлаи таркибии сарватҳои маънавиест, ки ҳамаи ҳалқҳо ба вучуд меоранд».³

Барои «ба ҳӯлаи таркибӣ «табдил ёфтани сарватҳои маънавии ҳалқи мо, ки амри воқеӣ ва самараи сиёсати

¹ В. И. Ленин, ч. 20, саҳ. 8.

² В. И. Ленин. Асаҳро, ч. 20, саҳ. 9.

² Л. И. Брежнёв. Дар бораи панҷоҳсолагии Иттифоқи Республикаҳои Советии Социалистӣ. Душанбе, 1973, саҳ. 23.

Хамкорий баробарӣ, бародарӣ ва ҳамкории ҳалқҳову миллатҳои Ватани азизу кабирамон мебошад, роли забони русӣ басо қалон аст. Дар айни замон «Инкишофи босуръетти алоқаҳо ва ҳамкории байни миллатҳо боиси афзуҷаи аҳамияти забони русӣ мешавад, ки он забони алоқаю робитаи ҳамаи миллатҳо ва ҳалқҳои Иттифоқи Советӣ гардидааст. Албатта, рафиқон, боиси хушнудии ҳамаи мост, ки забони русӣ яке аз забонҳои сазовори эътироғи тамоми олам гардид».¹

Партияи Коммунистӣ ба масъалаи инкишофи миллатҳо ва маданияту забони онҳо объективона баҳо медиҳад ва диалектика на муносибат мекунад. Партия ба таълимоти ҷовидонии В. И. Ленин, ки омилҳои несткунандай фарқҳои миллӣ ва наздикунандай муносибатҳои онҳоро дастгирӣ менамуд, такъя намуда, процесси наздишавии онҳоро роҳи генералии тараққиёти ҷамъияти мо мешуморад. «Бо ҳам наздишавии минбаъдаи миллатҳо...,— таъқид менамояд Л. И. Брежнев,— процесси объективӣ аст. Партия ба он ки ин наздишавӣ бо роҳи сунъӣ тезонда шавад, муқобил мебошад, чунки ба ин ягон эҳтиёҷ нест. Ин процессро тамоми рафти ҳаёти советии моталаб мекунад. Дар айни замон партия ҳар қӯшиши боздоштани наздишавии миллатҳо, бо ин ё он баҳона ба он монеъ шудан, ба таври сунъӣ мустаҳкам намудани ҷудоии миллатҳоро нораво мешуморад, зоро ин ба роҳи генералии тараққиёти ҷамъияти мо, ба идеалҳои интернационалий ва идеологияи коммунистон, ба манфиатҳои соҳтмони коммунистӣ мухолиф мебуд».²

Комилан ва бебозгашт ҳал шудани масъалаи миллӣ дар ҳамон шакле, ки аз гузашта боқӣ монда буд, ва ҳамчун қисми таркибии ин масъала барқарор гардидани баробархуқуқии забонҳои миллӣ, ба ҳамдигар наздиш шудан ва якдигарро бой гардонидани онҳо, ҳамчун забони алоқа ва муносибати байни ҳалқҳои СССР мавқеъ пайдо карда, сазовори меҳру муҳаббати тамоми ҳалқи советӣ гардидани забони бузургу пуриқтидори рус яке аз омилҳои асосии ба амал омадан ва ба ҳақиқати реалий табдил ёфтани иттиҳоди нави таърихии одамон-ҳалқи советӣ шудааст. Одамони советӣ сарфи назар аз мансубияти миллӣ ва забонашон бо Ватани азизу меҳрубони худ, бо муждарасони давраи нави таърихи инсоният иф-

¹ Л. И. Брежнев. Дар бораи панҷоҳсолагии Иттифоқи Республикаҳои Советии Социалистӣ. Душанбе, 1973, сах. 23.

² Дар ҳамон ҷо, сах. 27.

тихор доранд, ҳар як одами Ватани бузурги сермиллати мо ва «ҳар як забони дар он мавҷуда» аз сарвати бепо-әни моддиву маънавии умумимиллии халқи оғаридгор ва эҷодкори советӣ ҳаққонӣ фарҳ мекунад.

4

В. И. Ленин ба масъалаи забон ва тарзи баёни матбуот ва асарҳои илмиву назарӣ аз мавқеи марксизм, революция ва социализм наздиқ мешуд. У асарҳои К. Маркс ва Ф. Энгельсро дар ин соҳа намунаи ибрат медонист. В. И. Ленин ҳамчун асосгузори матбуоти коммунистӣ аз рӯзҳои аввал ба соддаву равон ва оммафаҳм будани забони он мубориза мебурд.

У талаб менамуд, ки «...социал-демократҳо бояд бо забони содда ва равшани оммафаҳм гап зада тавонанд ва артиллериин вазнини терминҳои ачибу душворфаҳм, калимаҳои хориҷӣ, шиорҳо, таърифҳо, хулосаҳои аз ёд кардашудаи тайёр, вале ҳанӯз ба омма номафҳум ва ношиносро қатъиян дур партоянд. Масъалаҳои социализм ва масъалаҳои революции ҳозираи русро бесуханпардозӣ, бе хитобу дабдаба, факт ва рақам дар даст *фахмонда дода* тавонистан даркор аст».¹

Таълимоти В. И. Ленин дар хусуси оммафаҳмии забони матбуот аз манфиати синфи коргару дехқон, революции пролетарӣ ба миён меояд. Аз ин ҷиҳат даъвои ҳалқчиҳо дар хусуси оммафаҳм будани забони матбуоташон бо таълимоти В. И. Ленин ҳеч умумияте надорад, балки он даъвои тамоман беасос буда, ба гуфти В. И. Ленин «коммафаҳмтарошии бемаза аст».² Доҳии пролетариат вулгаризм, ҳама гуна суханбозӣ, зоҳирпастӣ ва олимтарошиҳоро дар забон ба зери тозиёнаи танқид гирифта, ба нодуруст, бемавқеъ, барзиёд ва носуфта истифода шудани ягон калима ё чумла роҳ намедод. Ин нишондодҳо ва амалиёти доҳӣ дар тамоми давраи фаъолияти матбуоти мо роҳнамои дурахшони он гардидааст.

В. И. Ленин дар хусуси истифодаи калимаҳои хориҷӣ ва умуман истилоҳот низ изҳори ақида кардааст, ки он барои коркунони ин соҳа ҳамчун дастури методологӣ хизмат менамояд. У аз имкониятҳои доҳилии забон пурра истифода карданро талқин намуда, таъқид кардааст, ки калимаҳои хориҷӣ бе зарурат истифода нашаванд. У

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 11, саҳ. 305—306.

² В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 5, саҳ. 323.

навишта буд: «Эътироф мекунам, ки агар бе зарурият кор фармуда шудани калимаҳои хориҷӣ маро ба ҳашм оварад (зоро иш ба омма таъсир гузаронидани моро душвор мегардонад), баъзе ҳатоҳои одамоне ки дар газета маколаҳо мепависанд, маро ниҳоят асабонӣ мекунад».¹

Матбуоти тоҷик аз рӯзи таъсиси худ то имрӯз ба таълимоти доҳӣ содик буда, дар ин давра адібон ва журналистони соҳибистеъдорро тарбия намуда ба камол расондааст. Ба тарзи сода, равону фаҳмо ва гӯёву бурро навиштан шиори матбуоти мост. Процесси демократӣ кунонидани забони адабии тоҷик дар солҳои Ҳокимиюти Советӣ дар асоси таълимоти ленинии соддаву омма-фаҳм будани забони адабӣ бомуваффақият давом карда, ба комъёбихои намоён нойл гардид. Аммо ин процесс бе пластику баландӣ, бо роҳи рост давом накардааст, дар ин давра нодурустфаҳмӣ ва қаҷравиҳо низ буданд, ки партия ва қаламкашони пешқадам онро дар сари вакт ислоҳ намуданд. Дар ҳусуси баъзеи онҳо олимон, алад-хусус Б. Ниёзмуҳаммадов, Н. А. Маъсумӣ Ҳ. Қаримов ва Р. Фаффоров фикру мулоҳизаҳои худро изҳор кардаанд.

Ҳаминро илова кардан лозим аст, ки на танҳо дар солҳои бистум, балки дар давраҳои минбаъдаи инкишифи забони адабӣ ҳам муносибатҳои субъективӣ мушоҳида мешавад. Чунончи, дар моҳи январи соли 1939 лоиҳаи қарори маҷлиси машваратии забоншиносон, ки моҳҳои февраль ва ноябрри соли 1938 барпо гардида буд, дар газетаи «Тоҷикистони Сурх» чоп шуд. Ба ин муносибат газета дар зери рубриқаи «Мубоҳиса дар атрофи баъзе масъалаҳои забони тоҷикӣ» саҳифаи баҳс кушод. Иштирокчиёни мубоҳиса аҳамияти қалони он маҷлисҳо ва ин лоиҳаро махсус зикр карда буданд, таҷриба низ онро собит намуд. Дар айни замон дуруст эрод гирифта шуда буд, ки «Содда кардани забони адабӣ иборат аз он нест, ки ҳама таъбир ва ибораҳои дар гуфтугӯ будагӣ ба забони адабӣ қабул карда шавад, ё ба тарзи дигар гӯем, «чӣ хел гуфта шавад, бояд ҳамон хел нависем. Агар масъаларо ин тавр монем, мо на танҳо барои ислоҳи забони адабӣ хизмат кардагӣ намешавем, балки вайро як дараҷа вайрон ҳам мекунем».² Дар ин лоиҳа ба ҷои пасоянди-ро пасоянди -а, -я, ба сифати пасоянди истифода

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 30, саҳ. 317.

² Ҳабиб Юсуфӣ. Баъзе фикрҳо дар бораи забони адабии тоҷик. «Роҳи нотамом». Душанбе, 1973, саҳ. 200.

шудани ба (хонаба меравам) тавсия шуда, баъзе шаклҳои феълӣ, аз чумла шаклҳои бояд кард, хоҳам кард арҳаистӣ ҳисоб карда шуда буд. Бадии кор дар ин буд, ки баъзеҳо барои амалӣ шудани талаботи лоиҳа шитобкорӣ карда, ба ҳатоҳо роҳ доданд. Дар ин ҳусус Ҳабиб Юсуфӣ чунин навиштааст: «Албатта, тарафҳои мусбати проекtro ҳеч вақт инкор кардан мумкин нест, балки табрик кардан лозим аст. Аммо ба ҳудсариҳое, ки дар соҳаи ба амал татбиқ кардани ин проект шуда истодааст, мо норозигии қатъӣ баён мекунем.»¹

Ҳудсариҳо аз ин иборатанд, ки проекти ба муҳокима гузошта шудагӣ ва ҳоло аз тарафи омма қабул нашудагӣ бевосита бо қуввати фармон ба амал татбиқ шуда истодааст, аввал он ки худи проект мувоғики қондаҳои ҳамин проекти тасдиқ ва қабул нашудагӣ тартиб дода шудааст ва дигар ин ки проект ба учебникҳои забон «батарики илова» гӯён ҳамроҳ карда шудааст ва баъзе китобҳо дар ҳамин асос тарҷума ва таҳrir шуда истодаанд».

Дар давраи ҳозира саъю қӯшиши аҳли илму адаб ба баланд бардоштани маданияти нутқ равона карда шудааст. Аммо бояд иқорӣ шуд, ки дар саҳифаҳои газетаву журналҳои мӯжидон ҳам ба назар мерасанд. Ин нуқсонҳо дар истифодаи қалимаҳои қӯҳна, бемавқеъ омадани қалимаву ибора, дар ибораҳои сунъисоҳту ҷумлаҳои носуфта ва таҳrirталаб, дар истифодаи воситаҳои грамматикий ва амсоли инҳо мушоҳида мешаванд.

5

Доҳии пролетариат масъалаи миллӣ ва баробарҳуқуқии забонҳоро ҳамчун қисми таркибии масъалаи умумии муборизаи революционӣ ба ҳисоб гирифта, баҳри он қувва ва заковати ҳудро дареф надоштааст. Маҳз аз ҳамин сабаб коммунистон муттаҳидии меҳнаткашони миллатҳои гуногунро дар мубориза барои социализм ҷиҳати асосии масъалаи миллӣ мешумориданд. В. И. Ленин асоси ин муттаҳидиро дар баробарҳуқуқии комил, эҳтироми ҳамдигарии миллатҳо ва забонҳои миллӣ медид ва барои он мубориза мебурд. У навишта буд. «Эътироф кардани баробарҳуқуқии миллатҳо ва забонҳо дар назари марксистон на факат ба он сабаб азиз аст, ки онҳо де-

¹ Ҳамон ҷо.

жократхой босуботтарин мебошанд. Манфиатхой ҳамъии пролетарий, ягонагии рафиқонаи муборизаи синфии қаргарон пурратарин баробархукуқии миллатхоро барои он талаб мекунанд, ки ҳатто хурдтарин нобоварии миллӣ, бегонагӣ, бадгумонӣ, душманий аз миён бардошта шавад. Баробархукуқии пурра бошад инкор кардани имтиёздории яке аз забонҳоро ҳам дар бар мегирад, эътироф кардани ҳуқуқи худмайянкунии ҳамаи миллатхоро дарбар мегирад».¹

Вазъияти забонҳо дар мамлакатҳои сермиллати капиталистӣ, алалхусус дар Россия, диккати дохии пролетариатро ба худ ҷалб накарда наметавонист. Дар мамлакатҳои капиталистӣ забонҳои давлатӣ, забони миллати ҳукмрон забонҳои дигарро «бегона» ва «беоянда» гӯён таҳқир ва доираи амалиёти онро танг мекарданд. Дохии пролетариат ба муборизаи роҳи баробархукуқии забонҳои миллӣ аз мавқеи интернационализм баҳо медод. Дар асарҳои В. И. Ленин ва ҳуҷҷатҳои таърихии партия озодӣ ва ҳуқуқи ҳамаи миллатҳо ва забонҳои миллӣ як хел муҳофиза карда мешавад: «Ҳамаи миллатҳои давлат бечуну чаро баробархукуқ мебошанд ва ҳар гуна имтиёзҳое, ки ба яке аз миллатҳо ё ба яке аз забонҳо мансубанд, ноҷоиз ва зиддиқонституционӣ дониста мешаванд».² В. И. Ленин бо ҳар восита баробархукуқии миллатҳо ва забонҳои миллиро талқин ва зарурати забони маҷбурии давлатиро инкор менамуд: «Агар дар ҷамъияти капиталистӣ, ки он дар асоси истисмор, фоидакашӣ ва ҷангу ҷидол қарор ёфтааст, сулҳи миллӣ имконпазир бошад, ин танҳо дар он вакт ба даст дароварда шуда метавонад, ки соҳти собитқадами то охир демократӣ, республикаии давлат вучуд дошта, баробархукуқии комили ҳамаи миллатҳо ва забонҳоро таъмин кунад, дар он забони маҷбурии давлатӣ набошад, аҳолӣ бо мактабҳое таъмин шуда бошад, ки дар ин мактабҳо ба ҳамаи забонҳои маҳаллӣ дарс дода шаванд ва ба конституция чунин қонуни асосие дохил карда шуда бошад, ки ҳар чи хел имтиёзоти ягон миллат ва ҳар чи хел ҳалалдиҳиро ба ҳуқуқҳои миллатҳои майда аз эътибор сокитшуда эълон кунад. Дар ин ҳол автономияи васеи вилоятӣ ва худидоракунии маҳаллии комилан демократӣ маҳсусан зарур аст ва дар ин сурат ҳудудҳои вилоятҳои худидоракунанда ва автономӣ бояд дар асоси аз тарафи худи аҳолии маҳаллӣ ба

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 304.

² В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 294—295.

назар гирифтани шароитҳои хӯчагӣ ва майшӣ, ҳайати миллӣ ва файра муайян карда шуда бошанд».¹

Дуруст ҳал шудани ин масъалаҳоро В. И. Ленин яке аз заминаҳои асосии давлати демократӣ мешумурд, ки танҳо дар он ҷо ба амал ҷорӣ карда мешаванд.

«Давлати демократӣ бечуну чаро бояд озодии пурраи забонҳои гуногунро эътироф намояд ва ҳар гуна имтиёзҳои яке аз забонҳоро рад кунад. Давлати демократӣ дар ҳеч як соҳа, дар ҳеч як минтақаи корҳои ҷамъиятӣ ба ягон миллатро фурӯ нишондан, зери по кардани миллати дигаре роҳ намедиҳад».² Дохии пролетариат ва партияи большевикон дар ин роҳ событқадамона мубориза мебурданд, миллатчиёни буржуазиро фош менамуданд ва нияти худро ба миллатҳои гуногун возеху равshan мефаҳмониданд: «Барои ҳеч як миллат, барои ҳеч як забон на бояд ягон имтиёзе бошад! Нисбат ба миллатҳои майдон заррае ҳам фишороварӣ, заррае ҳам ноадолатӣ набояд бошад! — ҷунинанд принципҳои демократияи коргарӣ».³

«Программаи миллии демократии коргарӣ ҷунин аст: ба ягон миллат, ба ягон забон мутлақо ҳеч як имтиёзоте дода нашавад».⁴

Ин иқтибосот мақсаду мароми доҳӣ ва партия, сиёсату амалиёти онҳоро дар бораи баробарҳуқуқии забонҳои миллӣ пурра нишон медиҳанд, ки ба муқобили зулму асорати миллӣ ва миллатчиёни буржуазӣ равона карда шуда буданд. «Сиёсати царизм, сиёсати помешчикон ва буржуазия нисбат ба ин ҳалқҳо (ҳалқҳои фай riveli-корус Р. Ш.) иборат аз ин буд, ки тухмаи ҳар гуна давлатдориро дар байни онҳо бикушанд, маданияти онҳоро маиб кунанд, забонашонро маҳдуд кунанд, онҳоро дар ҷаҳолат нигоҳ доранд».⁵ Ҷунончи, дар қарори съезди VII дворянҳо (Москва, 1911) ҷунин навишта шудааст: «...мактаби давлатӣ набояд ҳарактери бегонагӣ дошта бошад, дар он бе ягон хел гузашткунӣ бояд забони давлатӣ хукмрон бошад. Таълим ҳатман ба забони русӣ гузарад. Мо, дворянҳо, вазифадор ҳастем, бигӯем, ки мактаб бояд русӣ бошад ва Россия барои русҳост».⁶ В. И. Ленин ҳамин ҳолати ногуворро дид, бо ҳашму ғазаб навишта буд:

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 19, саҳ. 436.

² В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 230.

³ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 19, саҳ. 77.

⁴ Ҳамон ҷо, саҳ. 360.

⁵ КПСС дар резолюцияҳо ва қарорҳои съездҳо, конференцияҳо ва пленумҳои КМ, қисми 1, Столинобод, 1960, саҳ. 622.

⁶ Национальные школы за 40 лет. М., 1958, саҳ. 14.

«Дар Россия аз қисф зиёдтар, тақрибан аз панҷ се ҳиссаи (дурустани: 57 проценти) ахолӣ дар зери зулми миллӣ мебошанд, онҳо ҳатто озодии забони модариро ҳам надоранд, онҳоро зӯран рус мегардонанд».¹

Ин сиёсат ба ҳамаи синфҳои ҳукмрони ҷамъиятҳои антагонистӣ хос мебошад. Ҳалқи тоҷик то Революцияи Октябрь борҳо гирифтори чунин зулму ситам гардидаст: «Истилои Мовароуннаҳр ва ба ҳалифати Араб ҳамроҳ кардани он боиси дар ин ҷо паҳн шудани на танҳо ислом, шинуни забони арабӣ гардид. Дар Мовароуннаҳр ҳам мисли дигар вилоятҳои ҳалифат забони арабӣ забони дину давлат дониста шуд. Аристократҳои маҳаллӣ, ки барои ба ҳокимони араб ҳар қадар бештар наздик шудан ҷадал доштанд, ба омӯзиши забони арабӣ бо суръати тамом ҳаракат карданд. Дар байни онҳо шаҳсоне низ буданд, ки забони модарии худро тамоман фаромӯш карда, танҳо ба забони арабӣ ғап мезаданд».²

Зулми миллӣ дар Россияни подшоҳӣ ҳалқҳоро ба ҷон оварда буд, бинобар ин дар революцияи соли 1905 «Дар байни ҳалқҳои мазлуми Россия оташи ҳаракати озодиҳоҳонан миллӣ ўзӯлавар шуд».³

Миллатчиёни буржуазӣ баҳри манфиати синфи худ ҳамоно хиёнат мекарданд, барои мақсадҳои манфури худ, барои ҷудоӣ андохтан ба ҳаракати коргарӣ аз ҳамаи воситаҳо истифода мекарданд, барои фиреб додани коргарон ҳатто аз бӯҳтон даст намекашиданд. Миллатчиёни буржуазӣ барои заҳролуд кардани шуури синфи коргар даъво мекунанд, ки гӯё большевикон ба забони модарӣ дарс доданро инкор мекарда бошанд. В. И. Ленини дар мақолаи «Бо миллатчигии нозуқ фосид намудани коргарон» ин хиёнаткории онҳоро низ фош намудааст; «Ин — бӯҳтони дагалест,— менависад ё,— зеро правдистон ин ҳуқуқро на фақат эътироф менамоянд, балки онро аз ҳама босуботтар эътироф менамоянд. Правдистон ба маҷлиси машваратии марксистон, ки ин маҷлис лозим набудани забони маҷбурии давлатиро эълонӣ карда буд, дар Россия аввалин шуда ҳамроҳ гардида, ҳуқуқҳои забони модариро комилан эътироф намуданд!»..

«Дар ҳеҷҷ ҷои дунъё марксистон (ва ҳатто демократ-

¹ В. И. Ленини. Асарҳо, ч. 23, саҳ. 274—275.

² Б. Гафуров. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М., 1972, саҳ. 376.

³ В. И. Ленини. Асарҳо, ч. 23, саҳ. 274.

ҳо ҳам) ба забони модарӣ таълимдиҳиро инкор намекунанд».¹

Маълум аст, ки соҳти давлатию сиёсии бисъёр мамлакатҳои капиталистӣ, аз ҷумла Россияи подшоҳӣ забони миллати ҳукмронро ҳамчун забони давлатӣ қонуний карда буд. В. И. Ленин ва партияи большевикон ба муқобили ин шакли истисмор ва нобаробарии миллӣ муборизаи оштинопазир ва беамон мебурданд. «Социал-демократия,— навишта буд доҳӣ,— соҳти давлатии событқадами демократиро ҳимоя карда истода, баробархуқуқни қатъии миллатҳоро талаб мекунад ва бар зидди ҳар гуна имтиёзҳое ки ба манфиати як ё якчанд миллатҳо мебошанд, мубориза мебарад.

Аз он ҷумла социал-демократия забони «давлатиро» рад мекунад».²

Партияҳое, ки забони ҳатмии давлатиро зарур мешумориданд, ҳақ будани худро ҳар хел исбот карданӣ мешуданд. Сиёҳгуруӯҳчиён даъво мекарданд, ки тамоми ҳалқҳои Россия... «бояд ба қоидаҳои великорус итоат қунанд, чунки великороссҳо, гӯё бунъёд ва муттаҳидкунандай сарзамини рус будаанд. Бинобар ин забони синфи ҳукмрон бояд забони ҳатмии давлатӣ бошад».³ Барои либералҳо забони давлатӣ «гӯё барои манфиати «маданият», ба манфиати Россия «ягона» ва «таксимнашаванда» ва ғайра зарур будааст».⁴

Ин даъвоҳои миллатчигӣ ба социал-демократия ва марксизм бегона буда, манфиати буржуазияро ҳимоя мекунад ва бинобар ин «марксистони рус мегӯянд, ки: забони ҳатмии давлатӣ *набояд* бошад, ва ба аҳолӣ бояд дар мактабҳо дарс додан ба ҳамаи забонҳои маҳаллӣ таъмин карда шавад ва ба конституция бояд қонуни асосие дохил карда шавад, ки ин қонуни асосӣ ҳар чӣ ҳел имтиёз доштани яке аз миллатҳо ва ҳар чи ҳел поймол кардани ҳуқуқҳои миллати майдаро беэътибор эълон қунад».⁵

Либералҳо зарурати забони давлатии русро бо он «асоснок» карданӣ мешаванд, ки омӯҳтани он ва аз маданияти рус истифода кардани қавмҳои дигар аҳамиятнок аст. В. И. Ленин омӯҳтани забони русӣ ва мадания-

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 305.

² В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 19, саҳ. 245.

³ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 60.

⁴ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 61.

⁵ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 62.

— «**Онро инкор намекунад, vale ū ба усули он омӯзиш, ба забони давлатӣ шудани он зид мебарояд ва ин масъала-ҳоро ҳамчун зулми миллӣ маънидод мекунад:**

«Мо аз шумо беҳтар медонем, ки,— навиштааст ў,— забони Тургенев, Толстой, Добролюбов, Чернышевский— бузург ва пуриқтидор аст. Мо аз шумо ҳам бештар ме-хоҳем, ки байни синфҳои мазлуми беистисно ҳамаи мил-латҳои сокини Россия алоқа ва ягонағии бародарии то мумкин аст зичтар барқарор гардад. Ва мо, албатта, та-рафдори он ҳастем, ки ҳар як сокини Россия барои омӯх-тани забони бузурги рус имконият дошта бошад.

Мо факат як чиз: унсури *маҷбуркуниро* намехоҳем. **Мо ба биҳишт ба воситаи калтак ронданӣ неstem. Зоро ҳар қадар шумо дар бораи «маданият» суханҳои зебо гӯед ҳам, забони ҳатмини давлатӣ бо маҷбурият, бо зӯр-базӯракӣ ҷорӣ кардан вобаста аст.. Ба фикри мо, забони бузург ва пуриқтидори рус мӯҳточи он нест, ки касе ки набошад онро бо *зарби калтак омӯзад*»¹.**

В. И. Ленин заминай объективӣ ва табии паҳншавии забони русиро, ки аҳамияти қалони прогрессивӣ дорад, равшан медид ва ақидаи ҳамаи онҳоро, ки забони давлатиро ҳимоя карда, ба он хизмати хирсона карданӣ мешуданд, танқид менамояд. Чунончи, ў ба С. Г. Шаумян бо як меҳри маҳсус мактуб навишта бошад ҳам, дар ин масъала бо ў ҳамфир набуданашро қатъӣ ва коммунистона изхор кардааст:

«Шумо тарафдори забони давлатӣ дар Россия ме-бошед. Вай «зарур аст; вай аҳамияти қалони прогресси-вӣ дошт ва ҳоҳад дошт». Қатъиян розӣ нестам...» «Дале-ли Шумо маро тамоман қонеъ намегардонад,— барьакс. Забони русӣ барои миллатҳои бисъёри майдою ақибмон-да аҳамияти прогрессивӣ дошт — ин бебаҳс аст. Аммо наҳод Шумо намебинед, ки агар маҷбуркунӣ намешуд, **вай аҳамияти боз ҳам қалони прогрессивӣ медошт?** Хӯш, магар «забони давлатӣ» маънои калтакеро надорад, ки **вай дилро аз забони русӣ ҳунуқ мекунад??** Ҷӣ тавр Шу-мо он *психологияро* фаҳмидан намехоҳед, ки **вай дар масъалаи миллӣ маҳсусан муҳим аст ва вай дар сурати маҷбуркуни камтарин ҳам аҳамияти бебаҳси прогресси-вии марказонидан, давлатҳои қалон, забони ягонаро бад-ном ва мурдор мекунад, онро ба дараҷаи нестӣ мерасо-над?? Аммо иқтисодиёт назар ба психология боз ҳам му-химтар аст: дар Россия аллакай иқтисодиёти капиталистӣ**

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 61—62.

мавчуд аст, ки забони *русиро* зарур мегардонад. Ва шумо ба кувваи иқтисодиёт бовар намекунед ва меҳоҳед бо таёқҳои нобакорони полициягӣ иқтисодиётро «мустаҳкам намоед»?? Наход Шумо намебинед, ки бо ин Шумо иқтисодиётро *иллатнок* мекунед, ба он монеъ мешавед?? Наход ки барҳам хӯрдани полициячиғии манфур иттифоқҳои озоди ҳимоя ва паҳн қардані забони *русиро* даҳчанд (ҳазорчанд) зиёд намекунад?? Не, бо Шумо мутлақо розӣ нестам»...¹

Ҳамин тавр, доҳӣ шароити ибтидои асри XX, таъсири манфии зулми миллӣ, ки царизм ваҳшигарона ба амал меовард, пропагандаи партияҳои майдабуржуазӣ, миллатчиёни дигар ва психологияи миллатҳои мазлумро ба ҳисоб гирифта, забони ҳатмии давлатиро инкор мекунад. Доҳии бузург бо ин тадбир на ин ки пеши роҳи паҳншавии забони *русиро*, ки аҳамияти прогрессивии онро худи ӯ борҳо қайд қардааст, намегирад, баръакс, ба инкишофу паҳншавӣ ва таъсири нокии он бештар имконият пайдо мекунонад. Баланд шудани нуфузи забони бузург ва пур-иктиидори *рус* омилҳои зиёде дорад, ки В. И. Ленин иқтисодиёти умумии мамлакат, сарвати маънавии ҳалқи *рус* ва муҳаббати миллатҳои дигарро ба ин забон асоситарини ин омилҳо шуморидааст. «...талаботи муомилоти иқтисодӣ миллатҳои дар як давлат зиндагиунандаро (то даме ки онҳо якҷоя зиндагӣ қарданро ҳоҳанд) ҳамеша маҷбур мекунад, ки забони аксариётро омӯзанд. Соҳти Россия ҳар қадар демократитар шавад, капитализм ҳамон қадар зиёдтар, тезтар ва васеътар тараққӣ мекунад, талаботи муомилоти иқтисодӣ миллатҳои гуногунро ба омӯхтани забоне ки барои алоқаҳои умумии савдо қӯлайтар аст, ҳамон қадар саҳттар водор менамояд»². «Талаботи муомилоти иқтисодӣ бошад, таъқид мекунад В. И. Ленин,— ҳамон забони мамлакати маълумро, ки донистани он барои аксарият ба манфиати муносибатҳои савдо *фоиданок* аст, худ аз худ *муайян* мекунад. Ва ин муайянкунӣ бо ин ки онро аҳолии миллатҳои гуногун ихтиёран қабул мекунанд, мустаҳкамтар мешавад»³.

Таъриҳи хуласаҳои илмӣ ва пешӯйҳои доҳиёнаи В. И. Ленинро комилан тасдиқ кард. Муомилоти иқтисодӣ, манфиати муносибатҳои савдо водор намуд, ки зарурати забони *русиро* дар дурдасттарин гӯшаи Россия дарк на-

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 19, саҳ. 509—510.

² В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 20, саҳ. 4.

³ Ҳамон ҷо, саҳ. 5.

МОЙНД ВА ОМЎЗАНД. Намояндагони пешқадами миллатҳои гуногуни дар айни замон аҳамияти прогрессивии онро нишон дода, нисбат ба он мухаббати оммаи меҳнаткашро бедор менамуданд¹. Аммо дар ҷамъияти капиталистӣ баробархуқуқии комили миллатҳо ва забонҳои миллӣ, барқарор намудани худмуайянкунни миллатҳо ва барҳам додани ҳама гуна имтиёзу маҳдудиятҳои миллӣ, дӯстию бародарӣ ва ҳамкории миллатҳо ва забонҳои миллӣ аз имкон дур ва номумкин аст. Чунон ки классикони марксизм-ленинизм таълим медиҳанд, танҳо «Дар баробари аз миён рафтани антагонизми синфҳо дар дохили миллат муносибати душманонаи миллатҳо нисбат ба якдигар аз миён ҳоҳад рафт»².

Ин назарияи дохиёни пролетариати ҷаҳонро ғалабаи оламшурулии Октябрри Кабир, ки ба антагонизми синфҳо дар мамлакати мо хотима гузошт, ва таҷрибаи соҳтмони социализм событ намуданд. Яке аз ҳучҷатҳои аввалини Давлати Советӣ «Декларацияи ҳуқуқи ҳалқҳои Россия» буд, ки дар он баробарӣ ва соҳибиҳтиёри ҳамаи ҳалқҳои Россия ва вазифаи якхела доштани ҳамаи забонҳои миллӣ ба ҳукми қонун даромадааст.

Дар солҳои Ҳокимияти Советӣ В. И. Ленин ба масъалаи миллат ва забонҳои миллӣ амалан машғул шуд. Баробархуқуқии забонҳои миллӣ ва инкишофи минбаъдаи онҳо асоси сиёсати партия ва ҳукумат гардид. В. И. Ленин онҳоеро, ки аҳамияти забонҳои миллиро дар соҳтмони социализм инкор карда, ҳар чи зудтар барҳам додани тафовутҳои миллиро талаб мекарданд, ба зери тозиёнаи тақид гирифта, назарияи зеринро пешниҳод мекунад: «То даме ки дар байни ҳалқҳо ва мамлакатҳо фарқи миллӣ ва давлатӣ мавҷуд аст,— ва ин фарқ ҳатто баъди дар миқъёси умумиҷаҳонӣ ба вучуд омадани диктатураи пролетариат ҳам муддати хеле дарозе боқӣ ҳоҳад монд,— ягонагии тактикаи интернационалии ҳаракати коргарии коммунистии ҳамаи мамлакатҳо на ин ки бартараф кардани гуногуниӣ, на ин ки барҳам додани фарқи миллиро (ин барои моменти ҳозира орзуи бемаъний аст), балки чунон татбиқ кардани принципҳои асосии коммунизмро (ҳокимияти советӣ ва диктатураи пролетариатро) талаб мекунад, ки дар натиҷаи он ҷиҳатҳои

¹ Ниг. З. Раҷабов. Одамони пешқадами Осиёи Миёна дар бораи Россия ва маданияти рус. Сталинобод, 1951.

² К. Маркс ва Ф. Энгельс. Асаҷрои мунтаҳаб, ч. 1, НДТ, 1963, саҳ. 29.

чүзэшии ин принципҳо шаклан дуруст тағъир дода шуда, онҳо ба фарқҳои миллӣ ва миллӣ-давлатӣ дуруст мувоғиқ ва татбиқ карда шаванд»¹.

Партияи Коммунистӣ барои инкишофи маданияту маориф ва забони ҳалқу миллатҳои Россия як қатор тадбирҳо андешид. Аз ҷумла дар съезди X РКП(б) бо роҳбарии бевоситай В. И. Ленин чунин қарор қабул карда шудааст, ки он орзуи ҷандинасраи миллатҳои мазлумро ифода мекунад: «...вазифаи партия иборат аз ин аст, ки ба оммаҳои меҳнаткаши ҳалқҳои ғайривеликорус барои ба дараҷаи Россияи Марказии иеш рафтагӣ расидан ёри дигҳад, ба онҳо ёри расонад, ки онҳо: а) дар қишвари худ давлатдории советиро дар шаклҳое, ки ба шароити миллӣ — маишии ин ҳалқҳо мувоғиқ бошад, тараққӣ дигҳанд ва мустаҳкам намоянд; б) дар қишвари худ ба забони модарӣ суд, маъмурият, органҳои ҳоҷагӣ, органҳои ҳокимиятиро тараққӣ дигҳанд ва мустаҳкам кунанд, ки онҳо аз одамони маҳаллии тарзи зиндагӣ ва психологияи аҳолии маҳаллиро медонистафӣ ташкил дода шуда бошанд; в) дар қишвари худ матбуот, мактаб, театр, кори клуб ва умуман муассисаҳои маданий-равшанномаиро ба забони модарӣ тараққӣ дигҳанд; г) барои бо тезӣ тайёер кардани кадрҳои маҳаллии коргарони мутахассис ва коркунони советиву партияйӣ, барои ҳамаи соҳаҳои идоракунӣ ва, пеш аз ҳама, дар соҳаи маориф ба забони модарӣ ба андозаи васеъ курсҳо ва мактабҳои чи маълумоти умумӣ ва чи қасбӣ-техникӣ ташкил карда ва тараққӣ дигҳанд (дар навбати аввал барои қирғизҳо, башқирдҳо, туркманҳо, ӯзбекҳо, тоҷикҳо, озарбойҷонҳо, тоторҳо, догоистонҳо)».²

Партияи Коммунистӣ ва Ҳукумати Советӣ программаи худро дар соҳаи баробарҳукуқии миллатҳо, забонҳои миллӣ ва инкишофи онҳо дар асоси таълимоти доҳӣ пайваста ба ҳаёт татбиқ менамуданд, ки онро дар мисоли Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон хеле ҳуб дидан мумкин аст. Ташкил ёфтани Республикаи Тоҷикистон ва ба давлати социалистии худ ноил шудани ҳалқи тоҷик ба инкишофи минбаъдаи забони тоҷикӣ, маданият ва мактабу маориф омили хеле муҳим гардид. Устод Айнӣ аз чоп шудани аввалин китобҳо ба ваҷд омада навишта буд:

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 31, саҳ. 82.

² КПСС дар резолюцияи ва қарорҳои съездҳо, конференцияҳо ва пленумҳои КМ. Қисми I. Душанбе, Йрфон, 1975, саҳ. 266—267.

«Кавми точик,— навишта буд С. Айнӣ соли 1926,— дар боби адабиёти кӯҳна агарчи мозии намоён ва таърихи шоёни ифтихореро дорост, дар адабиёти нав ва китобҳои замонӣ хеле ақиб монда буд. Ин ҳол то тақсимоти миллии Осиёи Миёна давом кард. Баъд аз таъини сарҳадҳои милли бо ёрмандии Иттифоқи Шӯроиён ва Ҷумҳурияти Шӯроии Ӯзбекистон Тоҷикистони ҷавон ҳам ба майдони маданият дуаспа тоҳтани оғоз кард.

Дар ин чумла дар муддати якуним сол хеле китобҳои мактабӣ, сиёсӣ ва адабӣ дар Москвав, Тошканд, Самарқанд ва Душанбе ба забони тоҷикӣ ба майдони матбуот баромада дидай фарзандони тоҷикро равшан намуд.

Чизе, ки дар ин муддати кам аз чоп баромад, меваи пешпазаки ҷорбоғи нави адабиёти тоҷик буда, аз ҳозирҳое, ки имрӯз дар ин бора дидай шуда истодааст, мевавон гуфт, ки дар оянда дӯконҳо, растваҳо ва бозорҳо аз ин меваи ширин чун лаъли ҳуҷбор ороста ҳоҳад шуд.»¹ Аммо ин меваи ширини боғи Октябръ ҳанӯз ба ҳамаи меҳнаткашони тоҷик дастрас набуд, соли 1926 фақат 3,7% аҳолии Тоҷикистон саводнок буду бас. Алифбои душвори арабӣ барои тезтар саводнок шудани аҳолӣ монеъ мешуд, душвории алифбои арабро мутафаккирон борҳо қайд кардаанд. Чунончи, Ф. Энгельс дар мактуби ҳуд ба К. Маркс навиштааст, ки «Агар ҳамин алифбои манфури арабӣ намебуд, ки дар он баъзан шаш ҳарфи ҳамсадо як хел менамояду садонокҳо нестанд, ман барои дар 48 соат омӯҳтани тамоми грамматика сар мекардам»². Ин алифбои тоқатшикан «на ин ки барои дунъёи нав, ҳатто барои дунъёи кӯҳна ҳам кифоя намекард»³.

Сарвари аҳли илму адаби тоҷик Садриддин Айнӣ, ки ҳуд ранҷу азоби алифбои арабиро дидай ва ҷашидааст, аҳамияти алифбои навро дар ҳаёти маданият ҳалқ ба ҳубӣ ҳис мекард ва ба ин масъала баҳои сиёсӣ медод: «Ин як кори ҳурд, як кори муқаррарӣ ва ҳаррӯза нест, балки як масъалаи таърихист, ки монандаш дар зиндагии миллиати мо як ё ду бор мегузарад»⁴. Ҳалқи тоҷик бо тақозо ва талаботи ҳаёти нави социалистӣ аввал алифбои лотинӣ ва баъд алифбои русиро қабул кард. Алифбои русӣ таълимро осон ва бори ҳонандагонро хеле сабук намуд, ҷунки дар таълими ҳам забони модарӣ ва ҳам забони руей ҳонандагон танҳо як алифборо меомӯҳтагӣ шуданд.

¹ С. Айнӣ. Куллиёт, ч. 11, китоби 2. Душанбе, 1964, саҳ. 335.

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. т. 28, саҳ. 222—223.

³ С. Айнӣ. Куллиёт, ч. 11, китоби 2, саҳ. 347.

⁴ Ҳамон ҷо, саҳ. 356.

Натицаи ҳамин ва як қатор чораҳои ташкилӣ, оммавӣ-сиёсӣ ва дуруст ба роҳ мондани кори мактабу маориф буд, ки ахолии республика дар як давраи кӯтоҳ саросар саводнок гардид, илму маданият ба дараҷаи баланд бардошта шуд. Ҳоло Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон ба кишвари тавонои социалистӣ табдил ёфтааст, ки дар баробари иқтисодиёти тавоною пуркудрат ба маданияти бои социалистӣ муваффақ шудааст, мактабҳои олӣ, театрҳои касбию ҳалқӣ, киною телевизион, адабиёти сиёсӣ, бадей ва илмиву оммавӣ, матбуоту радиои тоҷик аз ин комъёбихо башорат медиҳанд.

Ҳоло дар Тоҷикистони Советӣ ҳар сол 750 номгӯй китоб нашр мешавад, ки тиражи умумии онҳо ба 5.300.000 нусха мерасад, илова ба ин 60 газета ва 11 журнал чоп мешавад. Ба забони тоҷикӣ ҳазорҳо нусха асарҳои илмиву адабии ҳалқҳои СССР ва ҷаҳон чоп шудааст. Тарҷумаи асарҳои классикони марксизм-ленинизм, хуҷатҳои партия ва ниҳоят 45 ҷилди асарҳои В. И. Ленин аз токомулот ва дараҷаи баланди услуби илмии забони адабии тоҷик, амалий гардидани нақшашои доҳии бузург ва самараи сиёсати хирадманданӣ миллии Партияи Коммунистии Иттилоқи Советӣ башорат медиҳанд.

Сарчашмаи илҳомбахши партия ва ҳалқи мо дар ҳалли ҳамаи масъалаҳои илмиву назариявӣ ва амалиёти имрӯзу фардои онҳо таълимоти ҷовидонии доҳиёни пролетариати ҷаҳон — марксизм-ленинизм мебошад. Мо ба ин сарвати маънавӣ гаштаю баргашта муроҷиат мекунем ва баҳравар мешавем. Қудрату тавоноии илми советӣ низ дар ҳамин аст.

ЗАБОНИ АДАБӢ ДАР ЗАМОНИ СОЦИАЛИЗМ

В. И. Ленин забонро мухимтарин воситаи муомилоти инсоният номидааст. Чамъият ва забон баробар пайдо шудаанд, пайдоиши онҳо ба меҳнат вобаста аст. Меҳнати колективона ногузирии воситаи иттиҳодро тақозо менамуд, талаботи инкишофи меҳнати чамъиятий ва ногузирии воситаи иттиҳод зарурати тарзу воситаи нави муомилотро ба миён гузашт, ки боиси пайдоиш ва инкишофи органҳои нутқ ва ниҳоят овозҳои маънодор гардиданд.¹ Забон яке аз аломатҳои хоси инсон ба шумор меравад. Аз ҳамин ҷиҳат дар зери мағҳуми забон забони овозӣ, қалом фаҳмида мешавад. Забон бозъёфти бебаҳову беназири чамъиятист, ки аз авлод ба авлод меғузарад, муносибати авлодҳои гуногунро барқарор менамояд, ганҷинаи илму маданиятро ҳифз намуда, насиби авлодони оянда мегардонад.

Ташаккули ҳар як забон ба ҳаёт ва таърихи конкретии ҳалқ зич алоқаманд мебошад. Пайдоиш ва инкишофи ҳар як забон ба ташаккули қабила ва қавму авлод мансуб аст. Вобаста ба тараққиёти чамъият забонҳо низ инкишоф ёфта, забонҳои авлодӣ ба забони қабилавӣ ва забонҳои қабилавӣ ба забонҳои ҳалқӣ ва забонҳои ҳалқӣ ба дараҷаи забонҳои миллӣ мерасанд. Албатта, ҳамаи забонҳои ҷаҳон ҳамаи ин давраҳои инкишофро тайи накардаанд. Азбаски дар замони мо ҳуди авлод вучуд надорад, забони авлодӣ ҳам нест, вале забонҳои қабилавӣ (инчунин шеваҳо) хеле зиёданд.

АСОС ВА АЛОМАТҲОИ ЗАБОНИ АДАБӢ

Ташаккули забони адабӣ дар таърихи инкишофи забон ва ҳалқу миллат марҳилаи мухим ба шумор меравад. Забони адабӣ категорияи таърихӣ буда, пайдоиши

¹ Ф. Энгельс. Роли меҳнат дар процесси ба одамизод табдил ёфтани маймун. Душанбе, 1953, саҳ. 3—7.

он ба омилҳои зиёди ҳаёти чамъиятӣ вобаста аст. Аммо ақидаи олимон дар хусуси таърихи ташаккули забони адабӣ ва аломатҳои асосии он як хел нест. Як гурӯҳ олимон забони адабиро хеле қадимӣ ба қалам дода, пайдоиши онро ба асарҳои фольклорӣ алоқаманд медонанд, баъзе олимон, аз ҷумла академик В. В. Виноградов ва аъзо-корреспонденти АФ СССР Ф. П. Филин, Р. А. Будагов асоси мӯътамади илмӣ ва таърихӣ надоштани ин ақидаро таъкид карда бошанд ҳам,¹ вай ҳоло дар шаклҳои гуногун зоҳир шуда истодааст. Маҳз аз ҳамин сабаб Ф. П. Филин навишкааст: «Фольклор ва адабиёти бадеиро як чиз муттаҳид менамояд — тасвири образнок, вале бисъёр чиз, аз ҷумла забони маҳсус, аз ҳам ҷудо мекунад. Ҷунон ки А. П. Евгенева дар тадқики худ нишон додааст, дар забони фольклори рус унсурҳои анъанавӣ, аз шева баланд мавҷуд бошад ҳам, асоси он ба шева зич алоқаманд аст, хусусияти барҷастаи шевагӣ дорад, ки ин хилофи забони адабист».²

Забони адабиёти бадеии даҳонии ҳалқ, яъне забони фольклор шакли маҳсусест, ки онро на шева номидан мумкин асту на забони адабӣ ва ҳамаи ин шаклҳои забониро ба як қатор гузоштан низ мумкин нест. Тадқики хусусиятҳои забони фольклор, нишон додани маҳсусият ва муносибати он ба шева ва забони адабӣ ба ҳалли масъалаи ташаккули забони адабӣ ҳам ёрӣ мерасонад.

Дар баъзе асарҳои илмӣ ташаккули забони адабӣ ба ташаккули адабиёти бадеи алоқаманд карда мешавад. Аз забоншиносони тоҷик аъзо-корреспонденти АФ РСС Тоҷикистон М. Ф. Фозилов тарафдори ҳамин фикр аст. Ҷунончи, ў навишкааст: «Пеш аз ҳама пайдо шудани адабиёти бадеи ба пайдо шудани забони адабӣ вобаста аст, забони адабӣ дар навбати худ вобаста ба зуҳороти адабиёти бадеӣ аст. Пас, сурат гирифтани ин ҳар ду бе якдигар мумкин намегардад».³ Оре, пайдо шудани шакли ҳаттии адабиёти бадеӣ ба мавҷудияти забони адабӣ вобаста аст, ба назари мо, ин ақида баҳспазир нест. Аммо мавҷудияти забони адабиро бе адабиёти бадеӣ

¹ Р. А. Будагов. Проблемы изучения романских литературных языков. М., 1961, сах. 4—7; В. В. Виноградов. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967, сах. 99; Ф. П. Филин. О свойствах и границах литературного языка. ВЯ, 1975, № 6, сах. 3—12.

² Ф. П. Филин. Мақолаи мақкур, сах. 11.

³ М. Ф. Фозилов. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. Душанбе, 1975 сах. 7—8.

~~«забонпазир надонистан баҳспазир аст. Ин фикр шояд~~
~~ба он чо ба амал омада бошад, ки решайкалимаи «адабӣ»~~ (дар термини «забони адабӣ») ва калимаи «адабиёт» зотан як аст. Маълум аст, ки калимаҳо, ҳатто дар таркиби ибораҳои терминологӣ, маъноҳои гуногуно ифода мекунанд. Илова ба ин, термини «забони адабӣ» ҳамчун ифодакунандай маъни шакли маъмули забон хеле машҳуру маълум бошад ҳам, дар забоншиносии умумӣ термини ягона ба шумор намеравад. Дар забонҳои американӣ онро «забони стандарт», дар Польша «забони маданият» ва «забони маданий», дар Чехословакия ва ГДР «забони хаттӣ» меноманд.

Термини «забони адабӣ» дар забоншиносии умумӣ ба ду маъни: ба маънии забони адабӣ ва забони адабиёти бадей истифода мешавад, ки ин ҳолат ҳам ба ақидаи мазкур бетаъсир набудагист. Вале забони адабӣ ва забони адабиёти бадей аз ҳам ба куллӣ фарқ мекунанд. Маълум аст, ки дар адабиёти бадей бо нияти оғарида ни образ, фардӣ кардани нутқи персонажҳо, тасвири воқеяти конкретии замона ва ғайра истифодаи унсурҳои шева, ҳар гуна жаргон, воҳидҳои носуфта, унсурҳои забонӣ бегона ва дигарҳо мумкин аст. Қатъи назар аз ҳамаи ин мағҳуми забони адабӣ аз мағҳуми забони адабиёти бадей хеле васеъ аст, чунки забони адабӣ, ба замми забони адабиёти бадей буданаш, забони идоракуни давлат, корбарии расмӣ, забони публицистика, илм, забони баромадҳои даҳонӣ ва ғайраро дар бар мегирад (албатта, ба доираи амалиёти ҳамаи забонҳои адабӣ дохил шудани ҳамаи инҳо шарт нест).

Ақидаи «бе ҳамдигар сурат нағирифтани забони адабӣ ва адабиёти бадей, мумкин аст, аз тасаввuri яклухти давраи ташаккули забони адабии тоҷик ва адабиёти бадеии он давр ба амал омада бошад, чунки ташаккули забони адабии тоҷик (дарӣ)-ро ба асрҳои IX—X нисбат медиҳанд, ки дар ин давра адабиёти бадей ба ин забон басо нашъунамо дошт. Вале қонуни умумии ташаккули забонҳои адабиро сарфи назар кардан мумкин нест. Воқеан, «дари даромади минтақаи адабиёти назму наср ҳам ба забони дарӣ боз шуд» гуфтани Б. Ф. Гафуров ин ақидаро инкор мекунад: «Дар аҳди Сомониён забони тоҷикии он замон, ки дар навиштаҷотҳо дарӣ ё ки форсии дарӣ номида шудааст, асосан ҳамчун забони давлатӣ қабул шуда буд. Мукотибаи масъалаҳои ғайридинӣ бештар бо ҳамин забон сурат мегирифт.

Ба забони дарӣ дари даромад ба миңтақаи адабиёти назму наср ҳам кушода шуд. Дар баробари осори араби-забон ба забони дарӣ низ асарҳо ҳарчи бештар пайдошудан гирифтанд».¹

Масъалаи муносибати забони адабӣ ва забони адабиёти бадеӣ хеле мураккаб буда, вобаста ба шароити ташаккулу инкишофи онҳо ин муносибатҳо ҳар хел зохир мешаванд. Дар ташаккули бâъзеи онҳо адабиёти бадеӣ роли ҳалкунанда мебозад. Вале ин қонуни ягона нест, ҳолатҳои акси ин низ мавҷуд аст. «Барои якчанд забонҳо,— менависад академик В. В. Виноградов,— чунин ҳолат ба мушоҳида мерасад, ки адабиёти аз ҷиҳати жанр бой ба он забони миллат танҳо пас аз ташкил кардани забони адабии миллӣ ба амал меояд».² Забони адабӣ ҳамчун шакли мукаммал ва инкишофъёфтаи забони ҳалқ вазъият ва давраи муайяни ташаккул дорад. Ба назари мо, ҳақ ба ҷониби онҳост, ки ташаккули забонҳои адабиро ба пайдоиши ҳат мансуб медонанд. «Забони адабӣ,— менависад Ф. П. Филин,— категорияи таърихист. Шарти зарурии пайдоиши он ҳат аст, ки яке аз комъёбихои тамаддун, маҳсули давлатдорӣ мебошад».³ Ташаккули забони адабии тоҷикро барои он ба асри IX нисбат медиҳанд, ки «Ниҳоят, дар асри IX, пас аз он ки дар Мовароуннаҳр ҳуқуқи сиёсии ҳалқҳои ин сарзамин барқарор мегардад, ба доираҳои расмӣ роҳ ёфта, ба забони адабии ҳаттӣ табдил меёбад».⁴ Дар мамлакати мо бисъёр забонҳои адабӣ дар солҳои Ҳокимияти Советӣ ташаккул ёфтанд, ки дар ин ҷараён мақоми ҳат боз ҳам равшантар намоён шуд. Ҳат имконияти муомилот ва заҳираи донишҳои инсониятро басо васеъ ва нормаҳои забонро мустаҳкам менамояд, соҳти забонро такмил мебидҳад, муомилоти авлодҳои гуногунро имконпазир мегардонад, илму маданияти аҳли башарро ҳифзу афзун менамояд.⁵ Албатта, ҳама гуна бофтаҳои ҳаттӣ ва навиштаҳои аз норма беруниро ҳамчун забони адабӣ ба қа-

¹ Б. Г. Гафуров. Таджики, саҳ. 377.

² В. В. Виноградов. Проблемы изучения романских литературных языков и закономерности их образования и развития, саҳ. 64

³ Ф. П. Филин. О свойствах и границах литературного языка, саҳ. 12.

⁴ Абдулғаний Мирзоев. Як омили котеъ. «Садои Шарқ», 1975, № 8, саҳ. 133.

⁵ Ф. П. Филин. О свойствах и границах литературного языка, саҳ. 12.

лам додан раво нест,¹ чунки дар хат дарҷ шудани ҳама гуна шакли забон, аз ҷумла шеваҳо низ мумкин аст.

Тадқики таърихи ташаккул ва инкишофи забони адабии тоҷик ба ҳалли проблемаи моҳияти забони адабӣ ва аломатҳои он ёрӣ расонида метавонад. Тадқиқарони таърихи забон ва таърихи ҳалқи тоҷик паҳлӯҳои гуногуни таърихи ташаккул ва инкишофи забони адабии тоҷикро нишон дода бошанд ҳам, дар айни замон таъкид кардаанд, ки «Масъалаҳои муҳимми зиёди ташаккул ва инкишофи забони тоҷикӣ дар осори забоншиносон ҳанӯз қатъӣ ҳал нашудаанд, аз ҷумла ҷой ва вақти ташаккули ин забон то ҳол баҳснок аст».² «Муқаррар намудани пайдоиши забони адабӣ ва адабиёти бадеии мардуми порсизабон яке аз масъалаҳои муҳиммest, ки дуруст ҳал карда шудани он боиси дарьёфти ҳақиқати ҳол ва инчунин сабаби ҳал гаштани як қатор масъалаҳои дигар ва барҳам ёфтани баъзе фикрҳои ғалат мегардад.³

Бо вуҷуди он дар монографияи «Тоҷикон» дар асоси далелҳои мӯътамади илмӣ шароит ва сабабҳои сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодии ташаккули забони адабии тоҷик хеле саҳҳҳо сабит гардидаанд. Ҳоло бештарини эроншиносон ба ҷунун ҳулосаи қатъӣ омадаанд, ки забони адабии тоҷик дар сарзамини Мовароуннаҳру Ҳурӯсон ташаккул ёфтааст, «ташаккули ҳалқи тоҷик дар асрҳои IX—X анҷом мепазирад».⁴ Оре, ҳақ ба ҷониби донишманди бузурги илму адаб Садриддин Айнӣ буд, ки ҳанӯз соли 1926 дар муқаддимаи «Намунаи адабиёти тоҷик» навишта буд: «Аз бозе ки воқеаро таърих қайд мекунад, то имрӯз дар диёри Мовароуннаҳр ва Туркистон, ҷунон ки як қавми маълум бо номи тоҷик ё ки тозик истиқомат дорад, ҳамчунон забон ва адабиёташон ҳам ривоҷ ёфта омадааст... ривоҷи забон ва адабиёти тоҷик дар ин ҷоҳо маҳз ба сабаби тасаллути сомониён ва муҳочирати эрониён набуда, сабаби ҳақиқӣ мавҷудияти як қавми бузург бо номи тоҷик... аст. Дар ҳолати ҳозира ҳам мо мебинем, ки дар Бухоро, Самарқанд, Истаравшан (Үротеппа), Ҳуҷанд, Фарғона, Фалғар, Маҷтоҳӯр ва умуман дар шарқии Бухоро ин қавм зиндагӣ доранд ва

¹ В. В. Винорадов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958.

² Б. Г. Гафуров. Таджики, саҳ. 375.

³ М. Ф. Фозилов. Фарҳанги зарбулмасал, макол ва афоризмҳои тоҷикуно форсӣ, саҳ. 9.

⁴ Б. Г. Гафуров. Таджики, саҳ. 376.

забон, урфу одат ва адабиёти худро ба тамом ва комил нигоҳ доштаанд».¹ Дар ҳақиқат, «Намунаи адабиёти точик» ба пантуркистону панэронистон, ки мавчудияти ҳалқи точик ва забони точикиро инкор мекарданд, зарбай ҳалокатовар зад: «Ин асар дар замони худ ба фоидай сиёсати миллии партия роли қалон бозӣ кард. Чунки дар он вактҳо пантуркистон ба муқобили тақсимоти миллӣ ифво паҳн мекарданд ва ин сиёсати миллии партияро порча-порча кардани «туркҳо» мешумурданд ва бар зидди барпо шудани Ҷумхурияти Советии Тоҷикистон бошад, боз ҳам саҳттар ифво паҳн мекарданд: «Дар Осиёи Миёна точик ном як ҳалқ нест, инҳо ҳамон ўзбеконанд, ки бо таъсири эрониён ва мадраса забони худро гум кардаанд» мегуфтанд.

Ана ин асар — «Намунаи адабиёти точик» бо фактҳои таъриҳ пардаи он ифвогаронро дарронид ва ба даҳони онҳо мӯҳри хомӯшӣ зад».² Тадқиқотҳои минбаъдан ахли илм ин фикри устод Айниро, ки дар он солҳо аҳамияди қалони илмӣ ва сиёсӣ қасб карда буд, бо қашфиётҳои тоза ба тоза қувват доданд. Дар тадқиқотҳои олимони Эрон низ дар Мовароунаҳру Ҳурросон ташкил ёфтани забони точикӣ ва минбаъд вобаста ба ҳодисаҳои таъриҳӣ ва сабабҳои объективӣ ба сарзамиҳои дигар васеъ паҳн шудани он собит шудааст. Ҳулосаи илмию таърихии донишманди илму адаби Эрон Муҳаммадтақӣ Баҳор аҳамияди маҳсус дорад: «Ин маънӣ, яъне зуҳури назм ва насли дарӣ, ки осори Рӯдакӣ, Шаҳид, Фирдавсӣ, Балъамӣ, Абдулмуайяд ва «Таърихи Сиистон» намунаи зебои он аст, мерасонад, ки ин забон лаҳҷаи хоси мардуми Ҳурросон, Мовароунаҳр, Нимрӯз³ ва Зобулистон⁴ будааст ва мардуми мағриб, марказ, шимол ва ҷануби гарби Эрон, ки то дере ҷуз ба паҳлавӣ ё табарӣ сухан намегуфтанд, баъд аз нашри осори адабии дарӣ аз Ҳурросон (маҳсусан Мовароунаҳр) ба дигар ҷойҳои Эрон, онон низ аз ин шевай зебо пайравӣ карданд ва рафтарафта аз гуфтани ашъори паҳлавӣ... ё табарӣ (монанди шеърҳои Али Пирӯза, Мастамард, Бандори Розӣ, фахлавиёти Боботоҳир ва гайра (ё насли табарӣ ва паҳлавӣ (монанди асли «Марзбоннома» ва асли «Вис ва Ромин»), ки дар асли ҳукмронии хонадони Дайламиҳо ҷорӣ бу-

¹ С. Айни. Намунаи адабиёти точик. М., 1926, саҳ. 3.

² С. Айни. Куллиёт, ч. 1, саҳ. 97.

³ Нимрӯз — Сиистон.

⁴ Зобулистон — Ғазниӣ, Қобул ва навоҳии он.

дааст, даст бардоштанд ва тобеи сабк ва шеваи ширини дарӣ гардидан».¹

Донишманди дигари Эрон доктор Абулхусайн Зарринкуб дар хусуси макони ташаккул ва хусни забони адабии тоҷик чунин навиштааст: «Забони афсункоре, ки Ҳофиз шашсад сол пеш ғазалҳои диловези хешро бад-он забон назм кард, дар ҳамин сарзамин ва дар байни падарони ҳамин тоҷикон падид омада буд. Касе, ки тазкиранависони қадим аввалин шеъри форсиро бад-ӯ мансуб доштаанд, як тоҷик буд — Абуҳафзи Суфдӣ. Ба илова, инкишофи суннати ғазал низ, ки дар қаломи Ҳофиз ба авчи азамати хеш расид, дар қарнҳои нахустин марҳуми бузурги тоҷик — устод Рӯдакӣ буд. Бехуда нест, ки ҳамвatanони Ҳофиз ҳанӯз метавонанд аз фарзандони диёри Рӯдакӣ ва Абӯҳафз рамзи қувват ва салобати забони диловези дариро биёмузанд ва аз ин ҳамдилӣ ва ҳамзабонӣ, ки мардуми тоҷик доранд, баҳра андузанд»²

Душманони идеологии мо чун диданд, ки ба ин рукни асосии миллати тоҷик ҳучум кардан натиҷае надод, барьакс боиси тадқики ҳамаҷонибай забони тоҷикӣ гардида ва молики забони қадими соҳибҳат будани тоҷикон бо далелу бурҷонҳо собит шуд, тактикаи худро тағъир доданд. Баъзеи онҳо, аз ҷумла таъриҳшиноси американӣ Ричард Пайкс дар мақолааш, ки «Мусулмонони Осиёи Миёна. Тенденция ва перспективаҳо» (1955) ном дорад, ба забон фасли маҳсус чудо карда, аз ҷумла навиштааст, ки сарфи назар аз тоҷикон, ҳамаи мусулмонони Осиёи Миёна ба шеваҳои маҳаллии ҳамон як забони туркӣ ҳарф мезананд. Ин идеологи буржуазӣ мустақилии забонӣ тоҷикиро ноилоч икрор карда бошад ҳам, забонҳои миллии республикаҳои советии социалистии Ӯзбекистон, Туркманистон ва Қирғизистонро дидан намехоҳад. Аммо Боймирзо Ҳаити ватанfurӯш ҳамоно мелаққад, ки ба ғайр аз тоҷикони кӯҳистони Помир дигар ҳамаи тоҷикон дар ибтидои асри XX «турконида шудаанд» ва маҳсусиятҳои миллии худро гум кардаанд.³ Ҳамин тавр, душманони идеологӣ аз ҳамаи воситаҳо, аз ҷумла аз тадқики масъалаҳои забон ҳам истифода мекунанд. Маҳз аз ҳамин сабаб Л. И. Брежнев дар съезди XXV КПСС

¹ М. Баҳор. Сабкшиносӣ, ч. 1. Техрон, 1942, саҳ. 22.

² Абулхусайн Зарринкуб. Бо Ҳофиз дар диёри Рӯдакӣ. «Садои Шарқ», 1971, № 8, саҳ. 109.

³ К. Сабиров. Таджикская социалистическая нация — детище Октября. Душанбе, 1967, саҳ. 7—8.

гуфта буд: «Муҳим аст, ки ба принципҳои партиявият дар соҳаи илм событқадамона риоя карда, ба ақидаҳои оппортунистони рост ва «чали» душманони идеевии хориҷ зарбаи катъӣ дода шавад».¹ «...ба зиёнкори душманонаи идеологӣ дар вакташ зарба зада тавонистан лозим аст».²

Ба назари мо, яке аз ҳамин гуна зарбаҳо ба душманони идеологии мо, ки Республикаҳои Осиёи Миёнаи Советиро мавқеи истифода қарор додаанд, мақолаи аъзо-корреспонденти АФ СССР М. С. Осими «Воқеяят хилоғи афсона аст» мебошад.³ Дар ин мақола чанд афсонаи советшиносон (чунончи, Б. Хайт, Ч. Уилер, Э. Гудман, В. Коларз, М. Рывкин, Э. Олуорс ва ф.) ва мавзӯоти дӯстдоштái онҳо аз заминай методологияи марксистӣ-ленини таҳлил шуда, бофта, тӯҳмат ва аз мантику ҳакикат дур будани онҳо исбот гардидааст.

Ин гуна бофтаҳои ғаразнок ва душманона дар китоби «Проблемаҳои миллӣи Советӣ» хеле зиёд роҳ ёфтаанд. Яке аз муаллифони он профессори Университети Колумбия З. Бжезинский мақсади худро рӯйрост баён карда менависад, ки дар муборизаи идеологӣ тактикаро таъири дода, ба шуuri миллиатҳои чи рус ва чи ғайрируси советӣ эҳтиёткорона, vale ғисоркорона «бартарии зиндагии мустақил»-ро даровардан лозим аст.⁴ Муаллифи дигари ин китоб А. Бенигсен дар хусуси оташи адовати умумиҷаҳонии «шуури мусулмонӣ»-и мардуми Осиёи Миёна доду фаръёд мекунад. Ин ҷанобони кӯҳнапараст ва иғвогар ҳазм карда наметавонанд, ки дар Осиёи Миёнаи Советӣ дар асоси умумияти дину тақдир не, балки дар асоси умумияти забон ва иқтисодиёту территория, инҷунин психологию маданият Республикаҳои социалистӣ ташкил шудаанд. В. И. Ленин дар вакташ ба ҳамин гуна идеологҳои буржуазӣ гуфта буд, ки «Миллат — на умумияти маданият, тақдир, балки умумияти забон».⁵ Дар Йиғифоқи Советӣ ба ҷои ниҳолҳои ғарзи милли дараҳтони дӯстӣ ва бародарӣ нишондаанд, ки самараи он тараққиёти беназири хоҷагӣ, илму маданият ва одамони ин сарзамин мебошад, натиҷаи он ягонагии одамони хушиқболи советист, ки бо «Ватани худ ва забони

¹ Материалҳои съезди XXV КПСС. Душанбе, 1976, саҳ. 80.

² Ҳамон ҷо, саҳ. 81.

³ М. С. Осими. Воқеяят хилоғи афсона аст. «Садои Шарқ», 1976, № 1.

⁴ Soviet nationality Problems New York — London, 1971, саҳ. 81.

⁵ В. И. Ленин. Асаҳро, ч. 41, саҳ. 300.

муносибати байни худ ифтихор доранд. Ин ягонагӣ ба инкишофи ҷиҳатҳои хоси миллӣ, аз ҷумла забонҳои адабии миллӣ амалан ёрӣ мерасонад.

Ҳамин тавр, идеологҳои буржуазӣ ва иғвогарону нотаволбинон ҳар тарз ки ҳоҳанд, гап мезананд, валие ҳамин чиз равшан ва баҳснозазир аст, ки забони адабии тоҷик таърихи зиёда аз ҳазорсола дорад, «Ҷои пайдоиш — ватани он сарзамини қадими тоҷикон — Мовароунаҳр ва Ҳурросон аст».¹

«Забони имрӯзai тоҷик, чи навъ ки фактҳои фонетикий, лексикий ва морфологии шеваҳо ва худи забони адабии ҳозираи мо гувоҳӣ медиҳанд, инкишофи минбаъдаи ҳамон забони дарӣ» аст.² Ин забон дар солҳои Ҳокимијати Советӣ вобаста ба инкишофи ҳаёти сиёсӣ ва моддиеву маънавии ҳалк, дар натиҷаи амалӣ шудани сиёсати хирадмандонаи ленинии Партияи Коммунистӣ дар ҳусуси баробарҳукуқии забонҳои миллӣ ва бо таъсири файзбахши забони русӣ боз ҳам инкишоф ёфт, таркиби луғавӣ ва соҳти грамматикии он мустаҳкам шуд, доираи истифода, вазифаи иҷтимоии он хеле васеъ гардид.

Яке аз масъалаҳое, ки дар забоншиносии умумӣ мавқеи баҳс қарор гирифтааст, мағҳум ва аломатҳои забони адабӣ мебошад. Олимон Б. В. Томашевский ва А. В. Исаченко дар чунин ақидаанд, ки забони адабӣ маҳз дар давраи миллат ташаккул мейёбад ва забони ҳамаи навиштаҷоти то давраи миллат на забони адабӣ, балки «забони ҳаттӣ» ном доранд. А. В. Исаченко ба ин ҳулоса дар натиҷаи ба забони адабӣ мансуб донистани якчанд аломат омадааст. Чунончи, ў аломатҳои зеринро хоси ҳар як забони адабӣ медонад: 1) серсоҳагӣ (поливалантӣ), яъне забони адабӣ бояд дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти миллӣ истифода шавад, 2) нормаи нокӣ, 3) умумиҳатмигӣ, яъне забони адабиро донистани ҳамаи аъзоёни ҳамон колектив ҳатмист ва вобаста ба ин бояд варианҷҳои шевагӣ ҷой надошта бошад, 4) дифференциацияи услубӣ, яъне ҳамаи услубиёти он ташаккул ёфта бошад.³ Агар ба аломатҳои тавсия кардаи А. В. Исаченко риоя кунем, на танҳо забонҳои

¹ Абдулғани Мирзоев. Як омили қотеъ, саҳ. 133.

² Ҳамон ҷо.

³ А. В. Исаченко. (Ответ на третий вопрос). «Сборник ответов на вопросы по языкознанию к IV международному съезду славистов». М., 1958, саҳ. 24—28; К вопросу о переодлизации истории русского языка. «Вопросы теории и истории языка» (Сборник в честь проф. Б. А. Ларина). Л., 1963, саҳ. 149—158.

адабии давраи феодалий, ки доираи баъзеи онҳо маҳдуд буд, балки забонӣ бузурғонӣ илму адаб, ҳатто забони хаттии бисъёр миллатҳоро, алалхусус забонҳои миллии бисъёр миллатҳои буржуазиро адабӣ шуморидан номумкин мегардад; агар онҳо аломатҳои асосии забони адабӣ ҳисоб карда шаванд, оғаридаҳои адабиёти классикии форсу тоҷикро, ки бузургони ҷаҳонро мафтун карда буданд, ба забони адабӣ нисбат дода наметавонем, чунки забони адабӣ дар давраи феодализм воситаи муомилаи ҳалқ набудааст, дар ин давраҳо аксарияти аҳолӣ бесавод буда, воситаи муомилаи онҳо шевай территориияйӣ ба шумор меравад. Ҷунончи, дар давраи ҳукмронии царизми Россия доираи истифодай забони адабии миллии украин маҳдуд буд, синфҳои доро онро поймол карда буданд. Ин вазъияти забони украиниро «Лоиҳаи резолюцияи КМ РКП(б) дар бораи Ҳокимияти Советӣ, дар Украина, ки дар он заковати В. И. Ленин таҷассум ёфтасст ва онро Бюрои сиёси КМ РКП(б) 21 ноябрин соли 1919, Пленуми КМ РКП(б) 29 ноябрин соли 1919 ва Конференцияи XIII Умумироссиягии РКП(б) 3 декабри соли 1917 тасдиқ кардааст, хеле хуб нишон медиҳад:

3) Аз сабаби он ки маданияти украинӣ (забон, мактаб ва ғайра-ро царизми Россия ва синфҳои истисморӣ асрҳои аср поймол мекарданд, КМ РКП ба зиммаи ҳамаи аъзоёни партия вазифа мегузорад, ки ба кори бартараф намудани ҳамаи монеаҳо дар роҳи инкишифи озодонаи забон ва маданияти украинӣ бо ҳамаи воситаҳо ёрмандӣ расонанд. Азбаски дар натиҷаи зулми чандинасра дар байни қисми ақибмондаи оммаҳои украин тамоилҳои миллатчигӣ дида мешаванд, аъзоёни РКП ӯҳдадор ҳастанд, ки ба онҳо хеле боэҳтиёт муносибат карда, бар хилоғи ин тамоилҳо як будани манфиатҳои оммаҳои меҳнаткаши Украина ва Россияро ба таври рағиқона ба онҳо фаҳмонанд. Аъзоёни РКП бояд дар территориии Украина ҳуқуқи ба забони модарӣ таълим гирифтан ва дар ҳамаи идораҳои советӣ гуфтугӯ кардани оммаҳои меҳнаткашро ба амал гузаронанд, ба қӯшиҳои рӯсикунение ки мақсадашон забони украиниро беаҳамият карда мондан аст, бо ҳар восита муқобилият нишон дода, забони украиниро ба олати маърифати коммунистии оммаҳои меҳнаткаш мубаддал гардонанд. Фавран бояд ҷораҳо дида шаванд, ки дар ҳамаи идораҳои советӣ ба қадри кифоя хизматчиёни забони украиниро медонистагӣ мавҷуд бошанд ва минбаъд ҳамаи хизмат-

чиңк ба забони украинй гуфтугү карда тавонанд».¹ Аз ҳамин чиҳат ақидаи Б. В. Томашевский ҳам, ки забони адабиро маҳсули давраи миллат медонад, ғалат аст: «Забони адабй ба маънои имрӯзааш,— менависад ў,— мавҷудияти забони миллиро талаб менамояд, яъне шароити мувофиқи пайдоиши он мавҷудияти миллат мебошад, ба ҳар ҳол ин термин дар ҳудуди забони милли маънои хоса ва басо муайян дорад».²

Маълум аст, ки «миллатҳо маҳсули ногузир ва шакли ногузири давраи буржуазии тараққиёти ҷамъияти мебошанд»,³ вале дар ҷамъияти буржуазӣ, алалхусус дар шароити капитализми Россия барин мамлакатҳо барои забонҳои адабй ва зуҳуру инкишофи ҳамаи аломатҳои онҳо шароити мувофикро ҷашм доштан магар мумкин буд? Ҳаргиз не! Масалан, оё мо метавонем, ҳукм кунем, ки забонҳои адабии миллиатҳои Иттифоқи Советӣ, ки дар давраи капитализм ташаккул ёфтаанд, пеш аз Революции Октябрь барои умумисоҳагӣ ва умумиҳатмигӣ шароит доштанд ва ба он аломатҳо молик шудаанд? Ҳаргиз не!

Чунон ки академик И. К. Белодед бо далелҳо пурра нишон додааст, забони адабии миллии украин маҳз дар солҳои Ҳокимияти Советӣ бо суръати бекиёс инкишоф меёбад ва ғанӣ мегардад. Ҳамаи услубҳои он-услуби илмӣ, публицистӣ, корбариӣ, усули забони адабиёти бадей, мукотиба (эпистолярный) ба таври гармоникий инкишоф ёфта ба дараҷае расидаанд, ки он танҳо бо забонҳои адабии хеле инкишоффёфта имконпазир мебошад.⁴ Ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки серсоҳагии забони адабй дар давраи миллат ҳам ба шароиту вазъияти иҷтимоию иқтисодӣ ва маданий вобаста мебошад. Масалан, дар мамлакатҳое, ки ду ва ё зиёда забони адабй мавҷуд аст, мумкин аст, танҳо яке аз онҳо ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти мамлакат истифода шавад. Масалан, дар Индонезия ёвонӣ, суданий, мадурӣ, балийӣ, индонезӣ барин забонҳои адабй мавҷуданд ва ба ин забонҳо адабиёти бадей, газетаву журнал чоп мешаванд, дар мактабҳо таълим дода мешавад ва р.

Аммо аз онҳо танҳо забони индонезӣ умумидавлатӣ

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 30, саҳ. 162—163.

² Б. В. Томашевский. Язык и литература. «Вопросы литературоведения в свете трудов И. В. Сталина по языкоznанию». М., 1951, саҳ. 177—179.

³ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 21, саҳ. 63.

⁴ И. К. Белодед. Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе. М., 1972, саҳ. 50.

Ҳисоб мешавад. Ин гуна вазъият дар мамлакатҳои ҷаҳон кам нест.

Серсоҳагии забони адабӣ, ки ба вазифа ва инкишофи функционалии он вобаста аст, дар ҳамаи забонҳои адабии миллии давраи социализм ҳам як хел нест. Ин ҳолат дар вазифаи функционалии забонҳои адабии гурӯҳи эронии мамлакатамон бо хубӣ мушоҳид мешавад. Масалан, забонҳои адабии курд ва осетин дар доираи муайяни ҳаёти сиёсию ҷамъияти истифода мешаванд, доираи истифодаи забони адабии тоҷик нисбат ба онҳо хеле ва сеъ буда, дар ҳамаи соҳаҳои ҳочагии республика, дар муассисаҳои сершумори сиёсию ҷамъияти ва давлатӣ истифода мешавад, ҳонандагон бо ин забон аз мактаби ибтидой то олӣ таълим мегиранд. Бо вучуди он доираи истифодаи забони адабии тоҷик ва дигар забонҳои адабии миллӣ бо доираи истифодаи забони адабии рус қиёнешаванда аст, забони русӣ дар тамоми мамлакати мо ба воситаи муомилаи ҳалқу миллатҳои гуногуни Иттифоқи Советӣ табдил ёфтааст, ҳоло вай сазовори эътироғи оламиён ва яке аз забонҳои кории Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳида ба шумор меравад, ки боиси ифтихормандии ҳамаи одамони советист.

Албатта, умумиҳатмии забони адабӣ ҳам на дар ҳамаи забонҳои адабии давраи миллат ба мушоҳид мерасад. Забони русӣ яке аз забонҳои бою муқтадир шинохта шудааст ва ин сифати онро бузургони илму адаб, доҳиёни пролетариат низ зикр кардаанд. Чунончи, Ф. Энгельс сазовори омӯзиш будани забони русиро қайд карда, гуфта буд, ки вай «аз ҷумлаи пуркувваттарин ва бойтарин забонҳои зинда мебошад».¹ У инчунин забони русиро бо забони немисӣ мукоиса карда, гуфта буд: «Забони русӣ ҷӣ тавр зебост: вай ғайр аз дурушиҳои ниҳоят сахти забони немисӣ тамоми бартариҳои онро доро мебошад».²

Бо вучуди он аломати умумиҳатмигиро ба забони адабии рус дар давраи пеш аз Октябрь нисбат додан мумкин нест, чунки дар он давра аз нисф зиёди аҳолии Россия бесавод буд. Дар ҳусуси умумӣ будани забони адабӣ дар ҷамъияте, ки бесаводӣ мавҷуд буда, истифодаи шева ва ҳодисаҳои байнишевагӣ мушоҳид мешавад, сухан рондан хилоғи мантиқ аст. Танҳо дар давраи на-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 18, М., 1961, саҳ. 526.

² Ҳамон ҷо, т. 36, саҳ. 106.

шъунамои забонҳои миллӣ, алалхусус дар замони социализм, забони адабӣ бокимондаҳои шеваро маҳдуд карда, дар ҳат ва ҳам гуфтугӯ шакли умумиро мегирад.¹ Аз ҳамин ҷиҳат таърифи доцент Эшниёзов ҳам, ки барои ҳамаи мардум умумӣ будани ҳар як забони адабири аз аломатҳои асосии он ба қалам додааст, дуруст нест. Аз чӣ сабаб бошад, ки Эшниёзов «дорои соҳти ягона будани забони адабӣ»-ро низ ҳамчун аломатҳои барҷастаи забони адабӣ пешниҳод кардааст: «Хусусияти барҷастатарини ҳар як забони адабӣ аз он иборат аст, ки вай дорои соҳти ягона буда, барои мардуми ҳамаи маҳалҳо умумӣ мебошад».²

Нуқсони аввалини ин даъво ҳамин аст, ки дар он «ба ҳамаи маҳалҳо умумӣ» будани забони адабӣ ба таври мавҳум ва муҷаррад пешниҳод шудааст. Маълум нест, ки дар зери ибораи «ҳамаи маҳалҳо» ўчиро дар назар дорад. Шояд муаллиф ҳамаи маҳалҳои ҳамзабонро дар назар дошта бошад, вагарна аз он хулосаи номатлуб ба миён меояд, чунки, масалан, дар мамлакати мо ҳамаи республикаҳои иттифоқӣ сермиллат ба шумор мераванд. Чунончи, дар республикаи мо забони адабии миллии тоҷик ба ҳамаи маҳалҳо умумӣ нест. Ин аст, ки дар республикаи мо таълим дар мактабҳои ибтидой ва миёна ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ўзбекӣ, қирғизӣ ва немисӣ гузаронида мешавад. Нуқсони дигари он дар ҳамфиркии муаллиф бо А. В. Исаченко ба назар мерасад. Агар ба ҳамаи аъзоёни колектив фахмову дастрас ва воситаи муомила будани забони адабӣ аломати барҷастаи вай бошад, забони адабиёти ҳазорсолаи тоҷикро, ки то ҳол касе ба адабӣ будани он шубҳа накардааст, бояд «ғайриадабӣ» номем. Охир, на ҳамаи оғаридаҳои аҳли илму адаб ба ҳамаи мардуми тоҷик дастрас буд, илова ба ин воситаи асосии муомила шеваю нимшеваҳо буданд. Пеш аз Революции Октябрь аҳолӣ саросар бесавод буд. Аз рӯи маълумоти статистикий маълум мешавад, ки ҳатто соли 1926 зиёда аз навад фоизи мардуми тоҷик бесавод буданд. Ин ҳақиқати таъриҳӣ дар ҳучҷатҳои партияӣ ва давлатӣ зикр шудааст. Чунончи, Л. И. Брежнев дар маърузаи худ ба муносибати ҷашни 50-солагии

¹ К. Х. Ханиназаров. Сближение наций и национальных языков в СССР. Ташкент, 1963; В. В. Виноградов. Асари мазкур, алалхусус, саҳ. 55.

² М. Эшниёзов. Забони адабӣ ва диалектҳо. «Маориф ва маданият», 9 сентябри соли 1975.

СССР гуфта буд: «Гуфтани он кифоя аст, ки шумораи одамоне, ки саводи оддитарин надоштанд, ҳанұз дар аввали солжои 20-ум дар республикахон Осиёи Миёна аз 90 то 96 фоиз, дар Қазоқистон ба 82 фоиз мерасид, сохти социалии ғамъият аслан феодалй буд».¹ Дар мамлакате, ки сохти ичтимои парокандаи феодалй ва бесаводай ҳукмрон бошад, дар хусуси умумий будани забони адабий ҳочати гап нест. Вале ин ҳолат ба мо ҳуқуқ намедиҳад, ҳукм кунем, ки забони навиштахон то Октябрь, аз чумла забони адабиёти оламшумули классикӣ адабий нест. Пас, маълум мешавад, ки «умумиҳатмигӣ» ва «умумисоҳавӣ» аломатҳои барҷастаи ҳар як забони адабий ба шумор намераванд, ба ин аломат забонҳои адабий, чунон ки ишора шуд, алалхусус дар давраи миллат, дар замони социализми мутараққӣ молик мешаванд.

Ҳамин тавр, ҳамаи забонҳои адабиро ба як гурӯҳ дохил карда, ба ҳамаи онҳо як хел баҳо додан ва аломатҳои якхеларо мансуб донистан мумкин нест. Масалан, М. М. Гухман забонҳои адабиро мувофиқи вазифаи ғамъиятӣ, дўираи истифода, вариантнокӣ ва дараҷаи мустақилиашон аз дигар шаклҳои забонӣ ба се гурӯҳи қалон чудо кардааст, ки онҳо дар навбати худ ба даҳ гурӯҳ тақсим шудаанд.²

Пас, саволе ба миён меояд: аломатҳои ягона ва ба ҳамаи забонҳои адабий умумий қадом аст? Ба ин савол борҳо ҷавоб додаанд, вале он ҷавобҳо низ на ҳамеша як хеланд. Забоншиносони маъруф он аломатҳоро аз инҳо иборат донистаанд: **соҳибхатӣ, кор карда шудан (обработанность), уступории норма ва аз шева баланд ис-тодан.**

Дар «Забоншиносии умумӣ» се аломати сонӣ номбар ва бо мисолҳо таҳлил шудааст. М. М. Гухман масъалаи муносибати забони адабий ва шаклҳои ғайриадабии забон, алалхусус муносибати забони адабиву шеваҳои территориявиро батағсил таҳлил карда, мақом ва хусусиятҳои забони адабиро барҷаста нишон додааст. Аммо ўхатро дар қатори аломатҳои забони адабий ном набурдааст, чунки аз ақидаи пештарааш, ки «забони адабий бе ҳат, танҳо дар шаклҳои гуногуни ғуфтугӯ ҳам воқеъ шуданаш мумкин аст» гуфта буд, даст накашидааст ва

¹ 50-солагии ташкил ёфтани Иттифоқи Республикаҳон Советии Социалистӣ. Ҳисоботи стенографӣ. М., 1973, саҳ. 18.

² М. М. Гухман. Литературный язык. «Общее языкоzнание», М., 1970, саҳ. 545.

дар таснифоти забонҳои адабӣ онро чун шакли маҳсус зикр кардааст.¹

Таърихи ташаккули забонҳои адабӣ ва инкишофи тадриҷии онҳо, муносабати забони адабӣ бо шаклҳои гайриадабии забон, таҷрибаи забонҳои адабии қадим-хат ва навҳати Иттифоқи Советӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳулосаи илмии академик В. В. Виноградов қавитар аст: «Забони барои ҳама умумии гуфтугӯ, мувоғики ақидаи васеъ пахншуда, ҳамчун қоида, дар асоси шакли хат-ти забони адабии миллӣ ташкил мейёбад».²

Азбаски дар баъзе тадқиқотҳои ҷамъбастии солҳои оҳир ин ақидаи васеъ пахншуда сарфи назар шудааст, ба ин масъала Ф. П. Филин мақолаи маҳсус баҳшид, ки ҳулосаи он ин аст: «Забони адабӣ категорияи таърихист. Шарти зарурӣ пайдоиши он ҳат мебошад». «Муҳимтарин ва заруртарин аломати забони адабӣ ҳат аст, вале вай аломати ягона нест».³

Забони адабии тоҷик ҳанӯз дар асри IX—X дорои ҳамаи ин аломатҳо буд. Дар ин давра корҳои давлатӣ, мукотиботи расмӣ ба ин забон сурат мегирифт, ба забони тоҷикӣ адабиёти оламшумул оғарида мешавад, асарҳои илмӣ ва таъриҳӣ таълиф ва тарҷума шудаанд; осори бοқимондаи он замон аз устувории нормаҳои соҳти забони тоҷикӣ гувоҳӣ медиҳанд. Тадқиқотчиёни баъдина сабаби хоси адабиёти ин давра, соддагии тарзи баёни онро борҳо зикр кардаанд, танҳо ашъори парокандай сардафтари адабиёти классикии тоҷик устод Рӯдакӣ худ шоҳиди барҷастаи он шуда метавонад. Маҳз ҳамин соддагии забон, равонии тарзи баён, санъати саҳли мумтанеъ ба устод Мирзо Турсунзода барои оғаридани шоҳбайти зерин илҳоми тоза илқо намудаанд:

Кошки табъи равон медоштам,
Рӯдакикудрат забон медоштам.

Мароми шоир дар айни замон аз ҷиҳати забону тарзи баён умумияте доштани ашъори онҳоро низ ишора мекунад ва ин умумият табиист, чунки забони адабӣ дар ду давра ба асоси умумихалқии худ басо наздиқ меистад: яке дар давраи ташаккул ва дигаре дар давраи ка-

¹ Ҳамои ҷо.

² В. В. Виноградов. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, саҳ. 75.

³ Ф. П. Филин. О свойствах и границах литературного языка, саҳ. 12.

молот, давраи миллат, алалхусус давраи миллати социалистӣ.

Ба асоси ҳалкии худ дар давраҳои гуногун наздиқ будани забони адабӣ якхелагии хусусияти онҳоро далолат намекунад. Забони адабӣ баробари аз шева ё ки гурӯҳи шеваҳо ташаккул ёфтан аз асоси худ дур шудан мегирад ва ба он ба ҳеч ваҷӯ мувофиқат намекунад. Бар хилоғи шева ҳудуди истифодай забони адабӣ торафт васеъ мешавад ва услубиёти вай ҳам ба система даромада, дар доираи адабиёти гуногунжанри бадӣ, илмӣ, динӣ, фалсафӣ истифода мешавад, таркиби луғавии он аз ҳисоби оғаридаҳои заковати шахсони ҷудогона ва терминҳои гуногуни илмиву соҳавӣ, калимаҳои иқтибосӣ такмил меёбад, қоидаву нормаҳои он торафт сӯфтаву сара мешаванд, ки риояи он барои ҳамаи қаламкашҳо ногузир ме-гардад. Забони адабии тоҷик ба ҳамаи ин аломатҳо ҳатто дар асри X, дар аҳди Сомониён соҳиб шуда буд. Дар ин давра шаҳрҳои асосии Мовароуннаҳру Ҳурросон, алалхусус пойтаҳти давлати сомониён — Бухоро бузургтарин маркази илму маданият ба шумор мерафт, китобхонаи бою нодири Бухоро шӯҳрати онро ба аҳли олам бурда буд, аввалин мактаби олий — мадраса дар Шарқи Наздиқ дар ҳамин шаҳр пайдо шудааст.¹ Бузургони илму адаби ин давра ба оламиён маълуманд. Забони адабии тоҷик дар дарбор, дар корҳои давлатӣ истифода мешуд, вай дар соҳаи илм, ки макоми забони арабӣ хеле устувор буд, низ мавқеъ пайдо мекунад. «Берунӣ ба мисли Абӯалий Сино, — навиштааст М. Осимӣ, — кӯшиш кардааст, ки забони дарӣ дар қатори забони арабӣ ҳамчун забони илмӣ ривоҷу равнақ ёбад. Мисоли барҷастаи ин иқдоми Берунӣ китоби «Тафхим» мебошад. Дар ин асар терминологияи илмҳои математика, астрономия ва география муҳайё карда шудааст»². Хулосаи ин олимӣ дақиқназар, ки ҷиҳатҳои асосии забони китоби мазкур, алалхусус калимасозию терминофарии онро мавқеи таҳлил қарор додааст, ин аст: «Китоб-ут-тафхим» на танҳо аҳамияти бузурги илмӣ-таъриҳӣ дорад, балки ба қатори он асарҳои нодире менистод, ки барои такмилу ташаккули забони илмӣ ва адабии тоҷик роли қалоне бозидааст.

¹ Б. Г. Гафуров. Таджики, саҳ. 376—386; К. Сабиров. Таджикская социалистическая нация — детище Октября, саҳ. 67.

² М. Осимӣ. Абӯрайҳони Берунӣ ва «Китоб-ут-тафхим ли авоили саноат-и-танҷим»-и ў. «Абӯрайҳони Берунӣ. «Китоб-ут-тафхим». Душанбе, 1979, саҳ. 11.

Муаллиф пеш аз ҳама барои ба забони соддаи дарӣ ба-
ён ва маънидод кардани масъалаҳои илми математика,
география ва астрономия, аз як тараф, имкониятҳои мав-
ҷудаи забони тоҷикиро моҳирона истифода карда бошад,
аз тарафи дигар калима, ибора ва истилоҳоти илмиро
бо роҳҳои гуногун месозад».¹ «Инак, ба тарзи сатҳӣ аз
назар гузаронидани баъзе ҳусусиятҳои забони «Китоб-
ут-тафхим» бори дигар нишон медиҳад, ки бузургони мо
ҳамеша забонро аз ҳалқ меомӯҳтаанду онро мувофиқи
кудрату тавоноии худ сӯфта, ба оммаи ҳалқ наздик ме-
кардаанд».² Адабиёти бузурги бадеӣ, ки бо забони тоҷи-
кӣ оғарида шуда буд, мақоми забони тоҷикиро торафт
баланд мебардошт ва аз доираи Осиёи Миёнаю Ҳурросон
берун мебурд. «Забони дарӣ тадриҷан ба ҳоки Эрони им-
рӯза ҳам паҳн гардида, ҷои забони паҳлавии сониро, ки
бо вуруди ислом дар илму маданият аз равнақ монд,
ишғол кард. Ҳамин тавр ба адабиёти наву бузурге иб-
тидо гузашта шуд, ки то имрӯз на факат боиси ифтиҳо-
ри тоҷикону эрониён аст, инчунин мардуми Осиёи Миё-
наю Ӯзарбойҷон, Афғонистон ва Ҳиндӯстон низ аз
файзи он баҳраманданд ва бо он фарҳ мекунанд».³ Ин
холат дар тамоми давраи асрҳои миёна, қатъи назар аз
заду ҳӯрдҳои пуршиддат ва таътир ёфтани вазъияти си-
ёсию иҷтимоии замони феодализм, муносибатҳои бадҳо-
ҳонаи баъзе синфҳои ҳоким давом карда омадааст. «Аз-
баски забони адабӣ-давлатӣ монанди давраҳои гузашта
ҳамоно забони тоҷикӣ буд, бинобар он тоҷикон чи дар
корҳои иҷоравии мамлакат ва чи дар корҳои маданият,
адабиёт ва санъат аз иштироккунандагони асосӣ хисоб
мешуданд».⁴ Забони тоҷикӣ ин мақоми худро дар давраи
ҳукмронии манғитиҳо низ нигоҳ доштааст, ки фаъолияти
илмӣ, адабӣ ва давлатии Аҳмади Дониш ва дигарон аз
он ба ҳубӣ гувоҳӣ медиҳад.

Албатта, инкишофи забони адабӣ ва услубиёти он
дар тамоми ин давра як хел давом накардааст. Аз ҷа-
раёни ташаккули забони тоҷикӣ сар карда, ба таркиби
вай калимаву терминҳои диниву илмии арабӣ дохил шу-
даанд. Сабаби дар асри IX—X ба забони адабии тоҷик
дохил шудани калимаҳои арабиро Н. Маъсумӣ дар сиё-

¹ Ҳамон ҷо, саҳ. 15.

² Ҳамон ҷо, саҳ. 16.

³ М. Осиёӣ. Вокеяят ҳилофи афсона аст, саҳ. 68.

⁴ Б. Ғафуров. Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик, ч. I, Сталин-
обод, 1947, саҳ. 307.

сати ассимилятории истилогарони араб, дар кӯшишӣ ҳарчи тамомтари аристократияи маҳаллӣ ба омӯзиши забони арабӣ, дар паҳн шудани забони арабӣ ҳамчун забон дину илм, дар омӯзиши аҳли фазлу дониш ва ба ин забон эҷод кардани асарҳои илмӣ, таърихӣ ва бадеӣ, ҳатто, навиштани грамматика ва сабки забони арабӣ, дар тарҷумай асарҳои илмӣ ва таърихӣ ба қалам додааст. «Аммо бо ҳамаи ин дар таркиби луғавии забони онвақта калима ва ибораҳои арабӣ нисбат ба давраҳои бაъдина ҳиссаи хеле камеро ташкил мекарданд ва он ҳам асосан барои омма мағҳум буд. Ин масъала ба тенденцияи пешгирифтai аксарияти донишмандон ва адибони асри даҳум низ алоқаманд аст, ки онҳо барои тозагии забони модарии худ мубориза бурда, дар кори эҷодӣ-адабӣ ва илмии худ ба забони зиндаи ҳалқ такъя намуда, барои пурра истифода бурдан, нигоҳ доштан ва инкишоф додани фонди асосии луғати забони тоҷикӣ ватандӯстона ва бо ҳисси ифтихор саъю кӯшиш доштанд. Дар ин мубориза ва фаъолияти эҷодии худ онҳо ба элементҳои арабпараст — рӯҳониёни реакционии ислом, ки нуфузи зиёд пайдо кардан ва ҳукмрон гардидани забони қуръонро тарафдорӣ мекарданд, инчунин бар шоирони феодалий-дарбории арабпараст забардастӣ доштанд. Забони асарҳои Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Абӯалӣ Сино ва дигарҳо далели ин ҳол аст».¹

Ин фикрро таърихи адабиёти классикий ва инкишофи ҳазорсолаи забони адабии тоҷик тасдиқ мекунад. Устоди забардасти илму адаб, асосгузори адабиёти советии тоҷик, тадқиқгари пурмаҳсули адабиёти классикии тоҷик Садриддин Айнӣ ақидаҳои таърихшинос Герман Вамериро дар ҳусуси монандии забони тоҷикони Осиёи Миёна ва «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ тасдиқ карда, барои тақвияти ин фикр ҳангоми тадқиқи «Шоҳнома» онҳоро хеле борикбинона муқоиса кардааст, ки ҳулосаи он ин аст: «Агар мо аз забони «Шоҳнома», монанди мӯбад, пизишк, пӯзиш, ромишгар, даж, дажхим калимаҳои аз форсии қадим мондаро ва инчунин монанди або, абар адотхоро, ки дар баъзе ҷо бо зиёдатии ҳамза ба ҷои бо бар кор фармуда шудаанд, ба назар нағирем, на ин ки сар то пои он ба оммаи тоҷикон фахмост, балки бештарини онҳо имрӯз дар забони зиндаи мардуми тоҷик кор фармуда мешаванд: ҳатто дар «Шоҳ-

¹ Н. Маъсумӣ. Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат. Душанбе, 1966, саҳ. 141.

нома» он гуна лугатҳои форсӣ ва бо он гуна талаффуз кор фармуда шудаанд, ки имрӯз дар забони адабии Эрон кор намефармоянд, аммо дар миёнаи тоҷикон зиндааст. Баъзи онҳоро «сухани кӯчагӣ» гӯён ҳатто баъзе тарҷумон вя адабтарошони тоҷик ҳам кор намефармоянд. Аммо Фирдавсӣ кор фармудааст ва тоҷикон ҳам бо вай гап мезананд».¹

Устод «Шоҳнома»-ро аз ин ҷиҳат тадқиқ карда, ҳам дар ин асари безавол ва ҳам дар забони зиндаи тоҷикий мавҷуд будани калимаҳои «ҷавонмард — саҳӣ», «кӯдактифл», «набера — ҳафид», «дармон — даво», «тандурустӣ — сиҳҳат», «шӯрбаҳт — бадбаҳт», «ҷангӯ чӯш — ҷангӯ ошӯб», «тарқид — тарқид — кағид», «ёл — мӯи гардани асп», «дуруя-дутарафа», «радда — қатор», «сангишт — зуғол», «испон — нодилкаш — номаъкул (дар Бухоро «фалонӣ суханҳои испони ноҷаспон гуфт» мегӯянд)», «гурӯнҷ — биринҷ», «яла — ҷои кушода; ялангӣ аз ҳамин калима аст», «гала — гурӯҳ, гурӯҳи аспон», «яла — но-баста, сардодашуда». Аз ҳамин ҷост, ки пас аз замони ҳосилғундорӣ мавсими ҳайвон ба ҷаро сардиҳиро «вакти ялагард» мегӯянд, «сарнагунсор — ин калимаро дар Бухоро ба маъни воҷун, сарнагун, сарпаст кор мефармоянд», «тез — бошиғоб», «мондагӣ-касолат», «фартут — пири фарсада», «мурад — бимирад», «гав-пурзӯр-тануманд». Дар Бухоро ва Самарқанд одатан одамони тануманд ва пурзӯрро га в лақаб медиҳанд: «Маҳмуди Гав, Муллошоҳи Гав», «Паҳлавон, паҳлавонӣ-шучоъ, шучоат»-ро бо далелҳо исбот карда навиштааст:

«Азбаски бо овардани шоҳид аз «Шоҳнома» мақола аз ҳад зиёд дароз мешавад, ман якчанд луғатҳоеро, ки дар байни забони зиндаи тоҷик ва «Шоҳнома» муштарақ буда, дар адабиёти имрӯзаи Эрон кор намефармоянд, ё кам кор мефармоянд, ба тариқи мисол шумурда мегузарам:

«Оҳур — ҷои ҳӯрокхӯрии ҳайвонот», «бодиринг — хиёр», «бадрат — бадзот», «басанда — коғӣ», «бӯз — ҷавон — тавон — бардам» (дар сифати одам ва ҳайвоноти саворӣ ин калима байни «Шоҳнома» ва забони зиндаи тоҷикий муштарақ аст. Аммо дар сифати замини пурқувват ва наvdам маҳсуси забони тоҷикист), «пойкор — ходими маҳалла», «пуда — мағзи фарсадаи дарахт», «тоба — деги паҳни бирӯёнӣ», «тундар — раъд»

¹ С. Айнӣ. Куллиёт, ч. 11, к. 1, саҳ. 44.

(дар кӯҳистони Тоҷикистон зиндааст), «ҷар — шикоф ва кофтаи табиии замин», «ҷувол — халтаи калони боркашонӣ, ки дар Эрон «киса» меноманд», «ҷашм расидан — заҳми чашм расидан», «ҷак — қалоба» (тоҷикон дар бораи хона ва замин «ҳатуҷак карда додам, ё гирифтам» мегӯянд), «ҳоиск, ҳоиск — путки қалон», «ҳуноба — ашки хунин, зардоб» (ду рӯз шуд, ки асират набуд ҷуз дили ман,— кунун хунобахӯри наргиси ту якгалла шуд — аз шеъри тоҷикӣ); «рӯнамо — чизе, ки дар вакти дидани арӯс диханд», — сара — зари ҳолис ва умуман ҳар чизи ҳолис», «шара-порчай ях, бастаи набот, «ғарав — наи дарунпур»; фатир — нони ҳамираш норасида») «каз нуки ҳамир — фатир» — зарбул-масали тоҷикист), «курта — пероҳан», «китф — сари шона» (дар «Шоҳнома» ба шакли кифт ба тарзи талаф-фузи тоҷикӣ кор фармуда шудааст, на ба шакли қитф — ба тарзе, ки дар адабиёт кор фармуда мешавад), «лонҷ — доираи лаб», «мондан — гузоштан» (дидӣ, ки нашуд, мон, ки равад масали тоҷикист), «муранд — бимиранд», «мурен — бимирием», «метин — олати оҳанини сангшиканӣ», «куй — маҳалла, роҳи даруни шаҳр (дар ҳар дуи ин маъни ҳам дар тоҷикӣ кор фармуда мешавад. Дар Бухоро «Қўи Даражт», «Қўи Мурғкуш», «Қўи Ҳонақоҳ» ном маҳаллаҳо ҳастанд, инчунин тасфири «куй» ба маъни роҳи даруни шаҳрро ба шакли «қӯча» тоҷикон кор мефармоянд ва касони дар роҳҳои бад афтодаро маҷозан «дар қўи бад афтод» мегӯянд), «нард — наудай дараҳт», «рак — карат, бор», «шаба — сангпораҳои арzonбахои зинатист, ки дар Бухоро ба ҳамин маъни кор мефармоянд ва ўзбекон «минчоқ» меноманд, «арап — як хел дараҳти сафеддор».¹

Ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки ин ташаббуси устод Айнӣ ба тадқики ҳамаҷонибаи муносабати забони адабии тоҷик дар асрҳои IX—X ва дар замони социализм минбаъд давом дода нашудааст, аз байн зиёда аз чил сол гузашта бошад ҳам, тадқиқгарони таърихи забони адабии тоҷик ба ин масъала ҷиддӣ машғул нашудаанд, ҳоло ҳам ба тадқики ин проблема дер нашудааст.

Аммо аз асри XI сар карда ба забони тоҷикӣ калима ва ибораҳои арабӣ ҳарчи бештар доҳил шуда, шакли анъанаро мегирад. Ин ҳолатро олимон ҳар хел маънидод кардаанд. Ба назари мо, сабаби онро тадқиқоти домандори филологи дақиқназар Н. Маъсумӣ, ки ба таҳлили

¹ С. Айнӣ. Қуллиёт, ч. 11, к. 1, саҳ. 47—48.

Азбону адабиёти давраи пеш аз Революция маҳсус маштүлӣ дошт, пурратар кушодааст. Н. Маъсумӣ ин ҳолатро аз 1) сустшавии тозанигоҳдории забон, ки дар асри X буд; 2) тадриҷан аз истеъмол баромадани миқдори зиёди калимаҳои тоҷикӣ; 3) дигар шудани маъно ва ё тоҷиши маънӣ пайдо кардани калимаҳои тоҷикӣ; 4) системаи таълим, ки дар он ҷои аввалро қуръону ҳафтьяк ишғол мекард; 5) гирифтории олимони забоншиносӣ тоҷик ба коида ва терминологияи грамматикии забони арабӣ; 6) услуби печ дар печ, риторикӣ, суханбозӣ ва шаклпарастии асарҳои адибони дарбор; 7) болидохотирӣ таъриҳшиносон ва олимони дигар соҳаи илм дар истифодан термину калимаҳои арабӣ; 8) афзудани таъсири дин ва рӯҳониён ва ҳимоя дидани онҳо аз тарафи давлат ва ниҳоят; 9) аз кӯшишу мароқи анъанавии ахли саводу илм ва фазлу санъат медонад.¹

Ҳаминро низ бояд илова кард, ки тағъироти сиёсии он давра боиси боздоштани суръати инкишофи илму адабиёт ва забони тоҷикӣ гардид. Илова ба ин, «Дар аҳди Ғазнавиён забони араб бештар вусъат ёфт. Девон, ки коргузории хаттии давлатиро ба ҷо меовард, дар аввал ҳамаи корҳоро ба забони дарӣ мебурд, vale минбаъд тамоман ба забони арабӣ гузашт. Ба корҳои девон шахсони донандай забони арабӣ бештар ҷалб карда шуданд. Ана аз ҳамин сабаб аз давраи Ғазнавиён сар карда ба забони тоҷикӣ калимаву ифодаҳои арабӣ бештар дохил шудан гирифтанд».²

Ҳамин тавр, калимаву ибора ва терминҳои душвор-фаҳми арабӣ ба забони тоҷикӣ дохил шуда, онро мураккабтар ва фаҳмиши онро дар бâъзе асарҳои насрӣ, алалхусус, дар асарҳои таъриҳӣ ва бадеии илмӣ душвор карданд. Душвории ба миён овардаи воҳидҳои забони арабӣ ва суханбозию шаклпарастиҳои асри XV, ки таъсири он дар адабиёт ҳеле дер давом кард, дар бâъзе асарҳо мазмунро курбони шакл гардонид. Албатта, ин вазнии услугуб ва душворфаҳмиро ба ҳамаи асарҳои давраи классикий нисбат додан мумкин нест. Забони назм дар давоми зиёда аз ҳазор соли мавҷудият ва инкишофи худ аз таъсири равияи умумӣ комилан озод набошад ҳам, соддагию равонӣ ва оммафаҳмии худро асосан нигоҳ доштааст.

Асарҳои мансуре, ки бо услуби содда ва барои ом-

¹ Н. Маъсумӣ. Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат, саҳ. 154—158.

² Б. Г. Гафуров. Таджики, саҳ. 433.

ма, алалхусус онҳое, ки барои маъракаву ҷамъомадҳои оммавӣ ишо шудаанд, низ аз ҷиҳати мазмуну забон мушкилие ба миён наовардаанд, балки «ба забони бисъер содда, фасех, ширин ва рангин, бо забони шеърии ҳалқӣ гуфта ва навишта шудаанд. Он ташбех, истиора ва кинояҳое, ки дар ин адабиёт, дар ин китобҳо ба кор бурда мешаванд, ҳам зебо, ҳам хеле баланд ва олӣ ва ҳам фаҳмо ва дастраси ҳама аст».¹

Намояндагони равия ва илмҳои гуногун на танҳо худ бо забони содда менавиштанд, балки соддаву омма-фаҳмтар навиштанро ҳамчун кори савоб ташвиқ менамуданд. Чунончи, Ғазолӣ дар муқаддимаи «Эҳъё-гулум-аддин» (1097—1106) навиштааст: «Ва мо андарин китоб ҷумлаи ин ҷаҳор үнвон ва ҷиҳати асл шарҳ қунем барои порсгӯён ва қалам нигоҳ дорем аз ибороти баланд ва муғлақ ва маънни торик ва душвор, то фаҳми авом онро дарьёбад»² Асадии Тӯсӣ низ дар сарсухани «Аҳлоқи Носирӣ» «ҷунун овардааст: «Ба забони соддаи авом на-виштани китоб ва аз арабӣ ба порсӣ тарҷума кардани он савоб аст».³ Ниҳоят нозиму носироне низ буданд, ки ба майдони нависандагӣ аз байни табакаи поён, алалхусус, аз байни аҳли қасбу ҳунар баромадаанд, онҳо на танҳо соддаву фаҳмо навиштаанд, балки аз қалимаву ибора, таъбирот ва оғаридаҳои ҳалқ фаровон истифода кардаанд.⁴ Аз ҳамин ҷиҳат, қӯшиши соддабаёнӣ ва майли омма-фаҳмии забони адабӣ дар ягон давраи инкишофи адабиёти классикий комилан аз байн нарафтааст, балки ба тарзҳои гуногун давом кардааст. Ин тамоюл вобаста ба шароитҳои сиёсию иҷтимоӣ ва ҳудшиносии мардуми тоҷик дар асри XIX як андоза умумӣ шуда, кори назарӣ ва амалии маорифпарварон қарор гирифт. Ташаббускори аввалини ин равия, чунон ки Садриддин Айнӣ зикр кардааст, Аҳмади Дониш буд. Дуруст аст, ки дар навиштаҳои Дониш услуби анъана риоя шудааст, вале вобаста ба объекти тасвир, алалхусус, дар услуби

¹ Ч. Икромӣ. Дар бораи баъзе ҳусусиятҳои насири тоҷик, «Шарқи сурҳ», 1958, № 11, саҳ. 116.

² Ниг.: А. Н. Болдырев. Из истории развития персидского литературного языка. ВЯ, 1955, № 5.

³ Ҳамон ҷо.

⁴ Б. Г. Гафуров. Таджики, саҳ. 435, 445, 473, 557—558, 576—578; А. Мирзоев. Сайдо ва макоми ў дар таърихи адабиёти тоҷик. Столинобод, 1947, саҳ. 15—20; Х. Мирзозода. Мулоҳизаҳо дар бораи адабиёт, Душанбе, 1963, саҳ. 111; Р. Ҳодизода. Шоҳин. Душанбе, 1964, саҳ. 129—133 ва ғ.

Ҳаҷв ва тасвироти рӯзгор, ҳатто ҷангу ҷидоли давлатӣ соддабаёни ў маълум шуда меистад. Дар ин масъала бо овардани чанд ҷумла аз осори ў иктифо мекунем: «Нисбате, ки ҳамроҳи сафорат ба пойтахти императури расида будам, аз барои оби Бухоро ба губернот муноқиша намудам. Чун императур ба мо муруват дорад, оби Самарқандро ба тасвия бахш кун ва даҳ рӯз-понзидаҳ рӯз ба Бухоро ҳавола кун...» (Рисола, сах. 134).

«Ба ҳар қайф вучуди ин амирони ҷоҳил, олимони коҳил ва сипохиёни гумроҳи ғофил бас аст, аломати дигар лозим нест. Ва ин ҳама таҳовун ва тағофул, ки аз вулоти ин диёр ба дидай эътибор дармеояд, ҳоли ин давлати Мангития ва минтабаи инҳо дар оянда чӣ шавад? Рехтани моҳу ситора чист? Осмон бар сари онҳо фурӯд ояд!» (Ҳамон ҷо).

Шоғирдон ва пайравони Аҳмади Доғониши дар сабуку содданависӣ аз ў хеле пеш рафтанд, насри онҳо басо օммафаҳам аст.¹

Ба соддабаёни рӯ овардани маорифпарварон, аз як тараб, ба шароити давр, алалхусус, таъсири маданияти рус вобаста бошад, аз тарафи дигар, давоми ҳамон анъанаи соддабаёни адабиёти классикий ва таъсири насри ривояти мебошад, ин фикрро навиштаҳои ҳуди саромади маорифпарварон Аҳмади Доғониши шаҳодат медиҳад. Чунончи, аз куръонхонӣ дилғиру гурезон шуда, ба маъракаи таъриҳу қиссаҳонон рафтани ҳудро ў чунин баён кардааст: «Ҳамин ки аз мактаб берун мешудам, дар маъракаи тавориҳонон ҳозир мешудам ва бар он рағбате ва шавқе дар табиат доштам, ки аҳволи гузаштагонро аз анбиё ва ул-ул-амр муфассалан дар ин маҷлис мешунидам ва ҳоли маорику ҷидоли салотин дар мамлакатдорӣ бидонистам. Аз ин ваҷҳ борҳо силиву қафо аз падару муаллим ҳӯрда, мунзацир намешудам, ки агар маро дар хона гум кунад, аз маъракаи қиссаҳонон мейёфтанд».²

Адабиёти классикии тоҷику форс гувоҳӣ медиҳад, ки забони адабии тоҷик дар тамоми давраи инкишофи ҳуд аз заминаи ҳалқӣ қанда нашудааст, бо он алоқаи узвӣ ва ҷудонашаванда дошт, адабиёте, ки бо ин забон оғарида шудааст, ҳалқро дар рӯҳияи анъанаҳои беҳтарин

¹ Ниг.: С. Ҳаджиев. Языковые особенности прозы начала XX века (на материале «Тӯхфаи аҳли Бухоро» Мирзо Сироджа Ҳакима). Автореф. канд. дисс., Душанбе, 1967; Р. Набиева. Язык «Таърихи салотини мангития» Мирзо Абдулазими Соми (Лексика и морфология). Автореф. канд. дисс., Душанбе, 1973.

² Р. Ҳодизода. Аҳмади Доғониши. Душанбе, 1976, сах. 30.

ва равияхой прогрессивии замон тарбия менамуд, ба мубориза ва озодӣ даъват мекард, маънавиёти ўро ғаниву устувор мегардонид. Аз ҳамин сабаб ақидаи олимоне, ки забони адабиро мансуби қисми болонишини ҷамъияти феодалӣ ва фақат хизматгори маданияти онон медонанд, яктарафа аст. Тарафдорони ин ақида дастрас будану набудани забони адабиро ба масъалаи муомилоти умумӣ омехта мекунанд. Бинобар ин «Забони адабӣ дар замони феодализм дар хизмати аъёну ашрофҳо буд, ба аҳли меҳнат дастрас набуд» гуфтан дуруст нест. Дар мубоҳиссаи солҳои бист гурӯҳе аз забонҷӯндиагон забони адабии тоҷикро аз они «аъёну ашроф ва муллову рӯҳониён» эълон карда буданд, ки ба зарбаи саҳт дучор шуданд.

Ин ақидаи ғалат дар забоншиносии умумӣ дар наਮудҳои гуногун зуҳур карда истодааст. Чунончи, дар «Забоншиносии умумӣ» сабаби маҳдудияти заминаи иҷтимоии забонҳои адабӣ дар асрҳои миёна ин тавр ифода шудааст: «чунки дорандагони (носители) ин забонҳо синфҳои ҳокими ҷамъияти феодалӣ буданд ва забонҳои адабӣ хидмати маданияти ҳамин гурӯҳҳои ҷамъиятиро адо мекарданд, ки, табиист, пеш аз ҳама дар ҳарактери услубиёти забони адабӣ акс ёфтааст».¹

Ин фикрро таърихи забони адабӣ ва адабиёти класикии тоҷик қатъиян рад менамояд. Адабиёти ҳазорсолаи тоҷик, ки беҳтарин анъанаҳои онро адабиёти советии тоҷик истифода мекунад, магар танҳо ба хизмати синфи доро маҳдуд буд?! Ҳаргиз не! Дар бисъёре аз онҳо қасбу кори мардуми ризқофарин, тараннуми ишқи пок, ахлоқи некӯ, гуманизми олӣ, танқиди золимон ва зулму золимӣ, тавсифи адолат ва озодӣ, пархезкорӣ ва ҳаҷву масҳараи табақаи болонишин, танқиди амирону вазирон, диндорони иртиҷопараст ва монанди инҳо мавқеи босазори ишғол кардаанд. Мардуми бесавод шеъру достон, шоҳбайту афиризмҳои пурзаковат, латифаву мutoибот ва ҳикояҳои намакини ин ҳирадмандараво аз ёд медонистанд ва дар маросиму маъракаҳо онро бо овози баланд тараннум мекарданд, дар пайравии он шеъру суруд ва дубайтиву рубоӣ мегуфтанд. Натиҷаи ҳамин аст, ки бисъёре аз оғаридаҳои онҳо бо адабиёти бадеии даҳонии ҳалқ омехта шудаанд, ки муайян кардани онҳо ва нишон додани муносибату маҳсусиятҳои ин ду навъи адабиёти омехта вазифаи

¹ «Общее языкознание», М., 1970, саҳ. 517.

Мисбатини фольклоршиносони точик қарор гирифтааст. Муҳаммадчон Шукров ақидаи адабиётшинос В. Поповро, ки «шेъргўиву шеърдониро фақат бо доираи тисбатан танги «мардуми саводнок» маҳдуд кардааст за дар сухан шеър кор фармуданро нишонаи худнамоии донотарошон ва аломати маданияти зоҳирӣ донистааст»,¹ танқид карда, ҳақиқати ҳолро чунин баён кардааст:

«Шеъри классикӣ фақат дар доираи мардуми саводнок маҳдуд намонда, дар байни оммаи ҳалқ низ роҳ ёфта буд. Бесаводтарин меҳнаткашони оддӣ ҳам шеъри бисъёро медонистанд. М. Турсунзода гуфтааст: «Падари ман, ки як дуредгари бесавод буд, шеъри бисъёро аз ёд медонист, сухани ў шоирона ва образнок буд».² Ин ҳодиса дар баъзе ҷойҳо ҳатто ранги умумӣ дошт. Дар баъзе маҳалҳо талаботи шеърдӯстии оммаро бештар фольклор қаноат мекунонад, аммо дар баъзе маҳалҳо дигар, хусусан дар шаҳрҳои калони қадим аз қабили Бухоро, Самарқанд, Панҷакент, Уротеппа, Хуҷанд, Қӯлоб ва ғайра асосан шеъри Хайём, Саъдию Ҳофиз, Қамолу Ҷомӣ, Ҳилолиу Сайдо ва мисли инҳо даҳан ба даҳан мерафт. Мардум ин корро на барои худнамой мекарданд, балки бо шеър ва забони шоирона фикру ҳиссиёти худро ифода менамуданд, ақидаи худро дар бораи ҳодисаҳои зиндагӣ баён мекарданд. Шеър ба ҳаёти ҳалқ дохил шуда буд, як қисми зиндагии ў гардида буд».³

Ҳамин тавр, забони адабии точик дар тамоми давраи инкишофи худ ҳамчун аслиҳаи тарбия ва мубориза хизмат кардааст. Бо ин аслиҳаи тозаву бурро Рӯдаки-ву Фирдавсӣ, Синою Хайём, Қамолу Ҳофиз, Саъдиву Ҷомӣ, Сайдову Биной, Донишу Шоҳин ва ниҳоят Айнӣ синаи бисъёр хоинони ҳалқу кишварро ҳанҷарвор заҳмдор кардаанд. Синфи доро, аъёну ашроф, мутаасибҳои иртиҷоӣ ҷароҳати ин зарбҳои ҷонкоҳро танҳо бо ҷазоҳои саҳттарини соҳибқаламон ва суханварон, ки эътибору обрӯ ва ҷоҳу манзалати онҳоро дар назди башар ба хок яксон карда буданд, дармеёфтанд. Такдири Рӯдакиу Фирдавсӣ, Қамолу Ҳилолӣ, Донишу Ай-

¹ В. Попов, Сатим Улугзаде (заметки о прозе) альм. «Гулистон», 1959, № 1, саҳ. 205.

² М. Турсунзаде. Поход к вершине. «Правда», 25 окт. 1967, № 298.

³ М. Шукров. Диidi эстетикии ҳалқ ва насрӣ реалистӣ. Душанбе, 1973, саҳ. 109.

нӣ ва дигарон ба ҳар хонандаву донандаи адабиёту забони тоҷик равшан аст.

Дар ҳалли ин гуна масъалаҳо таълимоти В. И. Ленин дар ҳусуси забон ва маданият, алалхусус дар борай дар ҳар маданият мавҷуд будани ду маданият: маданияти демократӣ ва маданияти буржуазӣ ҳамчун асоси методологӣ ва равшангари роҳу усули тадқиқ хизмат мекунад.

Албатта, ҳамаи ин гуфтаҳо далели он нест, ки заминай иҷтимоӣ ва доираи истифодаи забони адабии тоҷик дар давраи феодалий максимум васеъ будааст. Ҷунон ки зикр шуд, серсоҳагӣ ва умумиҳатмии забони адабӣ дар давраи миллат, алалхусус, дар давраи социализми муттарақӣ имконпазир мегардад, инро инкишифи забони адабии миллати социалистии тоҷик ба ҳубӣ нишон медиҳад.

ДАВРАИ НАВИ ИНКИШОФИ ЗАБОНИ АДАБӢ

Бо ғалабаи Революцийӣ Октябръ ва ташкилий давлати советӣ дар Тоҷикистон давраи нави инкишифи забони адабии тоҷик сар мешавад. Забони адабии тоҷик ҳаҷз дар ҳамин давра аломатҳои серсоҳагӣ ва умумиҳатмииро касб менамояд, ба шакли асосӣ ва тобеъкунандаи забони миллӣ табдил мейёбад.

Забони миллӣ ва тадқиқи он аз муҳимтарин ва дар айни замон душвортарин масъалаҳост. Азбаски ин масъала ба таърихи ҳалқу миллат, ба муносибати забону ҷамъият алоқаманд аст, ба он танҳо аз заминай яке аз илмҳои ҷамъиятшиносӣ наздик шудан мумкин нест, тадқиқи комилу ҳаматарафаи он синтези илмҳои туногун, алалхусус, забоншиносӣ, таърих, философия ва адабиётшиносиро дар заминай методологияи марксизм-ленинизм тақозо мекунад. Онҳое, ки дар давраҳои гуногуни инкишифи забони адабии тоҷик ба масъалаи забони адабӣ, забони миллӣ ва муносибати забон бо дигар ҳодисаҳои ҷамъиятий тадқиқот бурдаанд, дар натиҷаи ба инобат нагирифтани ҳамин ҳусусияти забон ва талаботи он ба камбуҷидҳо роҳ додаанд.

На танҳо ташаккул ва инкишифи ҳар як забон, балки тадқиқи таҳқиқи таъриху системай он ҳам ба тараққиёти ҷамъият ва илму маданияти ҳамон ҳалқу миллат

зобаста мебошад. Забони адабии точик таърихи ҳазор-сола дошта бошад ҳам, маҳз дар давраи советӣ доираи истифода, мавқеи иҷтимоӣ ва вазифаи функционалии он баланд ва васеъ гардида, дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва мадании ҳалқроҳ ёфт ва барои инкишофи он хизмат карда истодааст. Забони адабии точик дар давраи советӣ мақоми маҳсус пайдо кард. Дигаргунҳои революционӣ, алалхусус, инқилоби маданий дар назди забони адабии точик вазифаҳои бузург ва ҳаётан муҳимро гузоштанд; вай барои ташкили ҳочагии социалистӣ, барпо намудани саноат ва колективонидани ҳочагии қишлоқ, торумор намудани душманони синфӣ ва тарбияи оммаи меҳнаткаши точик ҳамчун аслиҳаи тавонони мубориза ва воситаи боэъти-моди тарбия хизмат менамуд.

Забони адабии точик омили муҳимтарин ва аслиҳаи тавонотарини вахдати миллати социалистии точик ба шумор меравад. Маҳз аз ҳамин сабаб аст, ки душманони синфӣ ва идеологии мо чи дар солҳои аввали Ҳокимияти Советӣ ва чи дар рӯзҳои мо онро ҳадафи ҳуҷум қарор медиҳанд.

Вазъияти солҳои бист, ҳамлаи миллатчиёни доҳилӣ ва хориҷӣ ба ин аломати асосии миллат, вазифаҳои таърихии забони тоҷикӣ, ки соҳти социалистӣ ба назди вай гузоштааст, зиёни пешқадами тоҷик, ахли илму адаб ва ҳодимони сиёсиро на танҳо ба ҳимояи забони тоҷикӣ, балки ба тадқиқи ин категорияи таъриҳӣ всдор намуд. Дар ин кори пуршараф олимони рус дастӣ ёрӣ дароз карданд, дар муайян намудани таърихи ҳалқӣ тоҷик ва забони вай ба партия ва ҳукумат амалан ёрӣ доданд. Дар вазъияти солҳои бист, алалхусус дар давраи НЭП, вакте ки миллатчиён дар баъзе ҷойҳо ба ҳуҷуми рӯйрост гузашта, ҳукуқи миллатҳои нисбатан ҳурдро поймол мекарданд, масъалаи миллӣ дар давлати сермиллати СССР ба яке аз масъалаҳои муҳим ва зарурӣ табдил ёфт. Партияи Коммунистӣ ин масъаларо дар съезди X ва XII маҳсус муҳокима карда, қарори даҳлдор ва тадбирҳои муҳим қабул кард. Ташкили РАСС Тоҷикистон, пас аз ҳазор сол аввалин бор соҳиби давлат, соҳиби давлати социалистӣ гардидани ҳалқи тоҷик натиҷаи дурахшони сиёсати миллии Партияи Коммунистӣ, самараи боғи пурбаракати дӯстӣ, дастгирий ва ёрии ҳалқи кабири рус, аз ҷумла олимони он мебо-

шад; ташкили давлати миллии халқи точик аввалин зарбаи ҳалокатовар буд ба душманони миллӣ.¹

Дар забоншиносии мо ба масъалаи забони миллӣ ва забони адабии миллӣ асосан бевосита тадқиқот бурда нашудааст. Вале дар баъзе асару мақолаҳо ақидае изҳор шудааст, ки гӯё дар давраи миллат «забони адабии нав» ташаккул меёбад. Ин назария боиси он шудааст, ки дар забоншиносии точик терминҳои «забони адабии нав» ва «забони адабии қӯҳна» пайдо шуда, дар асарҳои илмӣ ва нашрияҳои мӯътабар низ роҳ ёфтанд. Ин ақида дар китобчай Р. Фаффоров чунин ифода шудааст: «Зиёйёни точик бо сардории устод Айнӣ дар масъалаи интихоби асосҳои забони адабии нави точик, ташкил ёфтани забони миллӣ, муайян кардани мөъёри қоидаву қонунҳои он хизмати бисъёр шоистае карданд»².

«Устод Айнӣ дар масъалаи муайян кардани асосҳои забони адабии точик низ дар мавқеи дурусти марксистӣ-ленинӣ истода, ба мӯқобили ақидаи панэронистии қабул кардани забони форсӣ ва ё соҳтани забони нави адабӣ дар асоси яке аз шеваҳо саҳт мубориза бурд ва ҳамчун шахси донишманди қонунҳои инкишофи забон бо далелҳои барҷаста роҳи ташаккули забони нави адабии тоҷикро нишон дод» (саҳ. 19).

«Забони авоми точик», ки С. Айнӣ ба сифати асоси забони миллӣ қабул кардани онро таклиф мекунад, забони умумиҳалқие мебошад, ки дар давоми асрҳо ба забони адабӣ физо додааст» (саҳ. 20). «Инак, С. Айнӣ дар масъалаи муайян кардани ҷараёни ташаккули забони миллии точик дар мавқеи мутлако дурусти марксистӣ истода нишон медиҳад, ки дар сурати мавҷуд будани ду масолеҳи тайёри забони миллӣ — забони адабии пешазреволюционӣ ва забони зиндаи халқ барои соҳтани забони нав ё хостани забони дигар чун забони миллӣ эҳтиёче нест» (саҳ. 20—21).

«Ба шароғати сиёсати миллии ленинӣ халқи точик миллати комилхуқуқи Иттифоқи Советӣ шуд ва забони адабии пешазреволюционии вай дар ҷараёни соҳтмони

¹ Муфассалтар ниг.: С. А. Раджабов. Таджикская ССР — уверенное советское государство. Сталинабад, 1967; В. И. Ленин и советская национальная государственность. Душанбе, 1970.

² Р. Фаффоров. Ленин дар бораи забон. Душанбе, «Ирфон», 1966, саҳ. 18.

Чамъияти социалистій тарақкій карда, ба забони миллій табдил ёфт» (сах. 22).

Чунон ки аз ин иқтибосхो маълум мешавад, Р. Фаффоров гумон дорад, ки баъд аз Революции Октябрь «Забони адабии нав» ташкил ёфтааст, vale аниқ намедонад, ки ба сифати «асосҳои он ва ё «масолеҳи тайёри вай» чиро пешниҳод кунад. Ин аст, ки дар он се сахифа се хел ақида ифода шудааст: ақидаи якум ин аст, ки асоси он забони нав «забони умумихалқие ме-бошад, ки дар давоми асрҳо ба забони адабӣ ғизо до-дааст», ақидаи дуюм аз ин иборат аст, ки худи ҳамон «забони адабии пешазреволюционӣ ба забони миллій табдил ёфт», ақидаи сеюм, ки аз ҷиҳати мантиқ низ ишқсон дорад, ин аст, ки «дар ҷаҳони ташаккули забони миллій дар сурати мавҷуд будани ду масолеҳи тайёри забони миллій — забони адабии пешазреволюционӣ ва забони миллій барои сохтани забони нав эҳтиёче нест».

Ҳаминро ҳам гуфтан лозим аст, ки ҳамаи ин фикрҳои муҳталиф ва ақидаҳои ғалатро Р. Фаффоров аз ноҳми устод Айнӣ ба қалам додааст, ки кори носавоб аст.

Маълум аст, ки ҳамаи забонҳои давраи миллат аз ҷиҳати ташаккул ва инкишоф дар як поя намеистанд. Баъзе забонҳои адабӣ маҳз дар давраи миллат ташаккул мейбанд, ин ҷаҳони асосан ба забонҳои бехат ва навхат мансуб аст. Ин забонҳои адабӣ дар асоси ягон шева, гуруҳи шеваҳо ва е забони гуфтугӯ ба амал меоянд. Забонҳои адабии соҳибат ин даварро барвакътар тай намудаанд, забонҳои адабие, ки мисли забони тоҷикий қадимхат буда, таърихи садсолаҳо доранд, дар давраи нав вазифа ва аломатҳои нав қасб менамоянд, тағъири туқмил мейбанд. Маҳз аз ҳамин сабаб аст, ки олимони дақиқназар асоси шевагии онҳоро ҷустуҷӯ накарда, дар ҳусуси тағъироти он маълумот додаанд. Бинобар ин онҳое, ки асоси забони адабии ҳозираи тоҷикро аз шеваҳои имрӯзӣ тоҷикий ҷустуҷӯ мекунанд ва ҳар гуна шеваю койнэҳоро ба он нисбат медиҳанд, ийдоми ғайритаъриҳӣ ва ғайрииilmӣ мегузоранд. Баъзе тадқиқотчиёни мо ин саҳви ҳудро бо овардани иқтибосҳои бамавриду бемаврид аз С. Айнӣ «асоснок» карданӣ мешаванд.

Садриддин Айнӣ масъалаи забонро басо нозук мефаҳмид, вай ба ин масъала аз заминаи марксизм-ленинизм наздик шудааст. Таълимоти В. И. Ленин дар бо-

рай миллат ва забонҳои миллӣ, қарорҳои партия дар хусуси миллат ва муносибатҳои миллӣ, таҷрибаи бой ва табъи нозуксанчи Айнӣ ба вай барои дуруст дарк ва ҳал намудани мушкилтарин масъалаҳои миллии давр, алалхусус, забон ёрии қалон расонданд. Айнӣ ҳамеша тарафдори забони ҳалқ буд. Ӯ дар асоси ягон шева сохтани забонро қатъян инкор мекард. Онҳое, ки «Айнӣ тарафдори ба асоси забони тоҷикӣ қабул кардани шевваи Бухоро, шевваи Миёнколат, шевваи кӯҳистон» мегӯянд, мавкеи сухан, сабаби ба ин шеваҳо муроҷиат кардани Айнӣ ва ба қадом мақсад ин тавр гуфтани ӯро ё дуруст ба ҳисоб нагирифтаанд ё ки масъалаҳоро ба ҳам омехта мекунанд. Айнӣ забони адабӣ, гуфтугӯ ва шеваҳоро аз ҳам фарқ мекард, vale онҳоро аз ҳамдигар ҷудо намекард, балки дар ягонагӣ медиҳ. Айнӣ забони адабӣ, гуфтугӯ (зинда) ва шеваҳоро ба якдигар алоқаманд медонист ва ҳар қадоми онҳоро бо терминҳои мувоғиқ ном мебарад. Ӯ нағз мепахмид, ки инҳо шаклҳои ба ҳам алоқаманди забони ҳалқи тоҷик мебошанд. Маҳз аз ҳамин сабаб вай тарафдори забони ҳалқ аст.

Ақидаҳои муҳталиф дар хусуси асоси забони адабии ҳозираи тоҷик ва назари Айнӣ ба он дар натиҷаи дуруст нафаҳмидани масъалагузории С. Айнӣ ва мавкеи суханони он ба амал омадаанд. Дар мақолаҳои Айнӣ муносибати ӯ ба ҳамаи лаҳҷаҳо, аз ҷумла лаҳҷаҳои Самарқанду Бухоро ва кӯҳистон равшан аст, ӯ ба сифати забони авоми тоҷик ҳеч қадоми онҳоро тавсия накардааст, vale ин чунин маънӣ надорад, ки Айнӣ истифодаи онҳоро Ҷадр карда бошад. Ҷони масъала ҳам дар ҳамин ҷост. Айнӣ забони нав сохтан ва ба ин мақсад интихоб кардани ягон шеваро фикри ботил медонист, vale ӯ барои соддагии забон ва оммафаҳмии он, ки мубориза мебурд, яке аз роҳҳои амалӣ шудани мақсади ҳудро дар истифодаи унсурҳои умумиҳалқӣ медиҳ. Ин гуна унсурҳои умумӣ дар забони гуфтугӯ, алалхусус, дар койнэҳои шаҳрӣ, марказҳои маданий ва шеваҳо кам набуданд. Азбаски ҳамаи лаҳҷаҳои тоҷикӣ тафтиш нашуда буданд ва дар он вақт ба иҷрои ин кори мушкил шароит ҳам набуд, Айнӣ дар навбати аввал ба яке аз лаҳҷаҳои умумитар риоя карда соддатар навиштанро раво медонист ва дар айни замон таъкид мекард, ки («Барои оммафаҳм кардани забони адабиёти тоҷик тафтиш кардан ва донистани лаҳҷаҳои кӯҳистон низ за-

**рур аст, ки ба ин вазифа то ҳол даст расонда нашуда-
аст».¹**

Барои соддаву авомфаҳмтар намудани забони адабии тоҷик ба «лаҳҷаҳои умумитар» такъя кардан ва дар ин соҳа лаҳҷаи Бухороро мисол нишон додани Айнӣ сабаб низ дошт. Маълум аст, ки Бухоро асрҳои аср маркази илму адаби ҳалқи тоҷик буд, забони мардуми ин шаҳр на танҳо койнэи шаҳрӣ, балки намунаи беҳтарини забони гуфтугӯ ба ҳисоб мерафт. Ҳикояву қиссагӯй, ривояту достоннақлкунӣ бештар дар маҷлису маъракаҳои ҳамин шаҳр ба вуқӯъ меомаданд, ки худ як мактаби омӯзиши забон буданд. Бо вучуди ҳамаи ин устод Айнӣ дар соддагӣ ва оммафаҳмии забони адабии тоҷик тафтишу истифодаи ҳамаи лаҳҷаҳои тоҷикро зарур ва ҳатмӣ мешуморад, vale дар ҳусуси «ташаккули забони адабӣ ва ба ин мақсад «интихоб кардани шеваи Бухоро» ё «шеваи кӯҳистон» чизе нагуфтааст, балки ба муқобили ҳама гуна «забонсозӣ» ва «забонҷӯй» мубориза бурдааст.

Забоншинос С. Ҳалимов, ки дар асоси асару мақолаҳои сершумори Айнӣ тадқиқоти хуберо анҷом додааст, ин марому муборизаи устодро пайгирана мушоҳида карда, ба ҳулосаҳои дурусти илмӣ омадааст², vale баъзе ибораву ҷумлаҳои Ҳалимов ҳулосаҳояшро ҳалалдор мекунанд. Чунончи, ӯ навиштааст: «Устод мефаҳмид, ки ғайр аз муттасилӣ ва вобастагии таърихии забони адабӣ, ки забони нави адабиро бо забони кӯҳна алокаманд месозад, забони адабии нав амалан ҳам дар инкишофи худ ҳоҳу ноҳоҳ ба забони кӯҳна рӯ меорад».³

Ба муқобили «забонҷӯён» ва «забонсозон» мубориза карда, зафар ёфтани худро низ устод изҳор кардаанд: «гурӯҳи дигар забони адабии ҳазорсолаи тоҷикро ба ҳамаи меросҳои адабиаш тамоман инкор карда мөхосстанд, ки дар асоси забони кӯчагӣ забони «navi adabӣ» созанд ва ба он «забони нав» грамматикии ачибу ғарibe ҳам тартиб диданд».⁴

Забони адабии содда ва оммафаҳмро С. Айнӣ ба терминҳои басо мувофиқ: **забони қавми тоҷик, забони**

¹ С. Айнӣ. Қуллиёт, ч. 11, к. 2, саҳ. 363.

² С. Ҳалимов. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабии тоҷик. Душанбе, 1974.

³ Ҳамон ҷо, саҳ. 45.

⁴ С. Айнӣ. Оид ба вазъияти забоншиносии тоҷик. «Шарқи Сурҳ», 1952, № 6, саҳ. 5.

авоми точик, забони ҳалқи точик, забони мардуми точик ифода кардааст ва онро хеле устодона шарҳ медиҳад: «Аммо гап дар ин чост, ки забони авоми точик чист ва кадом аст? Агар мо забони авоми як доира ё як маҳалро дар назар гирифта чизе нависем, ба лаҳчайи чойҳои дигар баробар меояд ё не?

Дар пурсиши дуюм «не» гуфта ҷавоб додан рост меояд, зеро агар мо авоми Бухороро дар назар гирифта, масалан, «ҳамту» нависем, ин ба лаҳчай канори Омуни Тоҷикистон ва инчунин ба лаҳҷаҳои қӯҳистони даруни Тоҷикистон мувофиқ намеояд. Зеро аввалий «Ҳамин тур, ҳамин ҷур», дуюмӣ «ҳамин та» мегӯяд. Дар Бухоро ва Самарқанд «харбузая буред!» мегӯянд, аммо дар қӯҳистон «ҳарбузара буред!» мегӯянд. Дар Бухоро «чиба», дар Самарқанд «чива» мегӯянд ва монанди инҳо...

Бинобар ин мо маҷбур мешавем, ки дар пурсиши аввалий: «забони авоми точик забонест, ки вайро оммаи точик фахмад, дар ҷумлабандӣ, дар ташбехҳо, дар қиноя ва истиораҳо, дар зарбулмасалҳо ва дар дигар бобатҳо ҳусусият ва рӯҳи забони точик риоя карда шуда бошад» гуфта ҷавоб дидҳем».¹

Ба ин таърифоти устодона ҷизеро зам ва ё аз он чиз зеро кам кардан мумкин нест. Агар касе ёфт шавад, ки пурсад: Оё дар ҳамон солҳо тоҷикон ҳамин гуна забон доштанд? Ба ин савол ҷавоби мусбат дода, барои далел осори зиёди классикони адабиёт ва илм, насри ривоятий, асарҳои ибтидои асри XX, навиштаҳои худи С. Айнӣ ва матбуоти тоҷикро нишон додан мумкин аст.

Аз философҳо К. Собиров ба «ташаккули забони адабии точик дар давраи советӣ» имони комил дорад, вале ӯ намедонад, ки кадом шеваро асоси он нишон дидҳад. Ӯ таҳмин ба гуфтаҳои онҳое, ки ҷанд шеваро «асос» нишон додаанд, бовар надорад, ки ба тарафи забоншиносон сангпарронӣ мекунад, чунки онҳо «асоси онро равшан нишон надода будаанд». Ӯ менависад: «Дар натиҷаи ғалабаи социализм ҷараёни ташаккули умумияти забони тоҷикӣ, ҳамчун забони миллӣ анҷом ёфт. Вале, афсӯс, баъзе ҷиҳатҳои ин масъала аз тарафи забоншиносони мо ба дараҷаи кофӣ пурра ва равшан тоҳол тадқик нашудаанд.

Дарҳақиқат, масалан, масъалаи он, ки кадом шеваи

¹ С. Айнӣ. Қуллиёт, ч. 11, к. 2, сах. 363.

‘Миллӣ, территорияйӣ ба асоси забони миллӣ гузошта шудааст, ҳоло ба таври қатъӣ ҳал нашудааст. Баъзе забоншиносон тасдиқ мекунанд, ки ба асоси забони адабии ҳозираи тоҷик шеваи Самарқанду Бухоро гузошта шудааст. Профессор М. Ваҳҳобов дар кори бешубҳа, лурмазмун ва фундаменталии худ «Ташаккули миллати социалистии ӯзбек» бе далелҳои кофӣ тасдиқ мекунад, ки, гӯё, асоси забони адабии тоҷикро шеваи Бухорову Ҳисор ташкил медиҳад. Аммо мутолиаи таърихи забони тоҷикӣ ба мо баъзе асосҳоро медиҳад, таҳмин карда шавад, ки то асри XV, аз афташ, дар ташаккули забони адабии тоҷик ғайр аз шеваҳои Бухорову Самарқанд роли муайянро дигар шеваҳо низ бозидаанд (шеваи Ҳурросон, Истаравшан ва Балх). Вале масъалаи ташаккули забони миллии тоҷик комилан ҳал нашудааст. Дар назди забоншиносони тоҷик тадқиқи ҳаматарафаи пайдоиши забони миллии тоҷик ва муайян намудани шевае истодааст, ки асоси забони ҳозираи миллии тоҷик мебошад».¹

К. Собиров дар масъалаи асоси забони адабии тоҷик ба ақидаи ғалати профессор М. Ваҳҳобов шубҳа карда бошад ҳам, худаш низ ба ғалатҳои зиёде роҳ додааст. Олимони забоншинос, таъриҳшинос, адабиётшинос ва философ қайҳо исбот намудаанд, ки забони адабии тоҷик дар асри IX ташаккул ёфтааст. Давраи ҳукмронии Сомониён замони нашъунамои забони адабии тоҷик ба шумор меравад. Ягон кас ташаккули онро ба асри XV нисбат надодааст.

Аз муҳокимаи К. Собиров маълум мешавад, ки ӯ дар истифодай терминҳо хеле беэҳтиёт аст ва дар чунин ақида мебошад, ки ҳам асоси забони адабӣ ва ҳам асоси забони миллии тоҷикро бояд ягон шева ташкил дидҳад. Дар ин гумони ӯ ақидаи зиддитаъриҳӣ ниҳон аст. Ҳалке, ки забони адабии ҳазорсолаи соҳибҳат дорад, ҳеч гоҳ яке аз шеваҳоро асоси забони миллӣ қарор намедиҳад.

Гурӯҳи дигари тадқиқгарон чунин тасаввур доранд, ки дар давраи нав забони адабии тоҷик дар асоси забони зиндаи гуфтугӯ ба амал омадааст». Таъриҳшиноси маъруф М. Р. Шукуров ҳам, ки мубоҳисаи солҳои бистро асосан аз рӯи мақолаи Т. Зеднӣ таҳлил намуда-

¹ К. Собиров. Таджикская социалистическая нация — детище Октября, с. 182.

аст, аз юми Айнӣ, бар хилофӣ ақидаи Зеҳнӣ, ҳамин гурӯҳро тарафдорӣ менамояд.¹

Бояд гуфт, ки дар дигар масъалаҳоӣ забоншиносӣ, алалхусус, истифодай луғатҳо ақидаи Зеҳнӣ ва Айнӣ дар солҳои бист ба ҳам мувофиқ наоянд ҳам, дар масть алаи забони адабӣ ва инкишофи он дар давраи мубоҳиса ҳамфирӯз буданд. Мавкеи Айнӣ ва муносибати ўро ба забони адабии тоҷик Зеҳнӣ расо пас аз 40 соли конференцияи имло ва забони тоҷикӣ, ки соли 1928 дар Тошкент баргузор шуда буд, ба хотир оварда навиштааст: «Дар ин конференция ҳам ҳамин ҳолат ва вазиъят рӯй дода буд. Ин ҳам бисъётар дар бораи имло ва маҳсусан дар бораи азnavsозии забон ба асоси ягон шевави шаҳри тоҷикнишин буд. Устод дар бораи азnavsозии забон бисъёёр оташин шуда тақрибан ҳамин тавр мегуфт: «Мо забони адабии классикии тайёр дорем, vale онро аз нав соҳтан не, балки ба фаҳми ҳалқ наздиқ овардан ва дар айни ҳол қалима, таркиб, ибора вазумлабандиҳои мувофиқи нормаи забони адабиро дохили забони адабӣ кардан лозим, яъне ба он ранги асрӣ додан даркор аст».

Ин масъала дар рӯзномаи якчанд конференцияи забон ва адабиёт гузошта шуда бошад ҳам, охиро бо даҳолати фаъолонаи устод Айнӣ аз нуқтаи назари илмӣ дуруст ҳал гардид.²

Ақидаи ин гурӯҳ гуфтаҳои Виноградовро ба хотир меорад, ки С. Айнӣ ба он дар вақташ зарба дода буд. «Рафик Виноградов,— таъқид карда буд С. Айнӣ,—«забони адабии тоҷик нест» гуфта, лозимиҳи гирифтани забони кӯчагии Бухороро тақдим мекунад. Агар мо ҳамин тавр қабул намоем, дар он сурат дар дигар шаҳр намефаҳманд».³ М. С. Осимӣ ба таълимоти классикони марксизм-ленинизм такъя намуда, бар хилофи ҳама гуна «забонсозон» мақому мартабаи забони тоҷикро чунин баён кардааст: «Аз асри X сар карда, забони тоҷикӣ, ё ки, чунон ки дар он вакт мегуфтанд, «форсии дарӣ», дар баробари забони арабӣ ба забони байналхалқии илму маданият табдил мейбад. Ба ин забон на

¹ М. Р. Шукуров. История культурной жизни Советского Таджикистана. Душанбе, 1970, сах. 97.

² Тӯракул Зеҳнӣ. Ёддоштҳои ман дар бораи устод. «Садриддин Айнӣ дар хотироти дӯстон ва шогирдон». Душанбе, 1968, сах. 26.

³ Дар кенгаш музокира давом мекунад. «Овози тоҷик», 19 феврали соли 1930.

Чүйон ки мебинем, тезис, масъалагузорӣ, тарзи тадқик ва хулоса тамоман нодурустанд. Забонҳо мувофиқи объекти тасвири асари бадей аз ҳам фарқ намекунанд, ин ақида ба забоншиносӣ ҳеч муносибат надорад. Илова ба ин, тафриқаи забонҳоро аз истифодаи дурусти воҳидҳои нутқ чустуҷӯ кардан, инчунин ба забони Айнӣ барин устодони сухан аз ин мавқеъ наздик шудан аз камоли тадқиқарӣ нест. Аз ин тавр масъала гузоштани тадқиқотчӣ хулосаи ғайричаашмдошт ва номатлубе бармеояд: гӯё дар забони адабиёти қласикий воҳидҳои забон вазифаи ҳудро адо намекардаанд, муносибати маънӣ ва грамматикии онҳо риоя нашуда бошад.

Дар назари мо, чумлаҳое, ки Ҳусейнов аз «Одина» мисол овардааст, дар байнни забони адабиёти бадеии классикий ва забони адабиёти бадеии советии тоҷик ҳеч гуна деворе намегузоранд. Агар онҳоро аз ҷиҳати таркиб ва услуб дида бароем, хулосаи он тезиси Х. Ҳусейновро инкор мекунад. Албатта, забони адабии ҳозираи тоҷик аз забони адабӣ дар давраи пеш фарқ дорад, ки дар ин бора рафиқон навиштаанд, vale магар он тафовутҳо ба мо ҳақ медиҳанд, ки умумият ва ягонагии бо тафовутҳо қиёснашавандай онро, аз ҷумла дар соҳаи синтаксис, рад намоем? Ҳаргиз не! «Забони мо ҳеле устувор аст, мо имрӯз ҳам ашъори Рӯдакиро аз нусхай аслиаш мутолиа мекунем».¹

Мо ҳоло барои муқоисаи синтаксиси забони «Одина» ва забони адабиёти классикий имкон надорем, vale овардани чанд ҷумларо аз ин ду сарчашма ва бо ҳамин нишон додани монандӣ ва якхелагии соҳти онҳоро вазифаи ҳуд мешуморем.

Аз «Гулистан»:

Дидам, ки насиҳат намепазирад ва дами гарми ман дар оҳани сарди ў асар намекунад, тарки муносибат кардаму рӯй аз мусоҳибат баргардонидам ва қавли ҳукаморо кор бастам, ки гуфтаанд: (саҳ. 111).

Аз «Одина»:

Арбоб Қамол ва қалоншавандагон диданд, ки кор душвор шуд, миёни ҳуд машварат карда қарор доданд, ки ҷанҷоли Арбоб Қамол ва Одина маҷҷонан ибро шавад ва ҳар ду ҳам аз сари даъвои ҳуд бе ҳеч шарте

¹ Мирзо Турсунзода. Ҳар гулеву як бӯе. «Маориф ва маданият», 11 январи соли 1977.

даргузаранд, хизматонаи ноиб ва мӯҳронай қозиро ҳам ҳар ду баробар диҳанд.¹

Ин чумлаҳо далели онанд, ки забони «Одина» аз ҷиҳати соҳти синтаксисӣ ҳам инкишофи бевоситаи забони адабиёти классики мебошад. Бояд гуфт, ки қолабҳои чумлабандии классикий аз осори нависандагони дигар, алалхусус, аз ҷавонон дидар осори Айнӣ, аз чумла дар «Одина», бештаранд. Яке аз маҳсусиятҳои наасри адабиёти классикий мо ин аст, ки дар он аъзоҳои чумла, чумлаҳои содда ва ҳатто мураккаб ба ҳамдигар бо пайвандаки «ва» пайваст шуда омадан мегирифтанд, такрори пайвандаки «ва» дар ҳамаи жанру услубҳо қоидӣ умумӣ буд. Ин ҳолат дар наасри имрӯзai мо асосан дар осори Айнӣ, аз чумла дар «Одина» ба назар мерасад. Ҳамқоғия овардани аъзоҳои чида ва ғайри-чидаи чумла, бо порчаҳои шеърӣ оро додани наср ва собит кардани фикр, бо пасоянди-ро овардани ҳар як аъзои чида, ҳатто ба ҷои изофа овардани-ро, бо ин пасоянди овардани пуркунандаҳои бавосита (Моро лозим аст, ки...), истифодаи қолабҳои тайёру чумлаҳои рехта, истиораҳои олий ва ғайра ва монанди инҳо аломатҳои барҷастаи наасри классикий мебошанд, ки аз онҳо повести «Одина» саршор аст. Чанд мисол: «Сабза ва себаргаҳо, ки мо онҳоро ҳамқадди ин оби нозуқхиром шумурдем, аз вазиши бод ва равиши об ҷунбиши бисъёр нозуқ пайдо карда, гоҳе ба тағи об ва гоҳе бар рӯи он бозӣ мекарданд, ба тарзе ки бинанда гумон мекард: об болои сабза ва себарга, сабза ва себарга болои об ғел мезаданд, ё ҳукм мекардед, ки сабзаю себарга барои бӯсидани рӯи об ва об барои шустушӯ кардани сару рӯи сабзаю себарга дар ҷавлон аст» (187—188).

«Ин андешаҳо ва мулоҳизаҳо ҳирмани сабр ва шикебони Бибиоишаро ба бод медод. Баъд аз соате, ки Одина аз хона дур шуд, Бибиоиша хост ба ҳой-ҳой гириста нола ва фаръёд бароварад, лекин аз он ҷое, ки ин гуна фаръёди бемаҳал сабаби фош гардидани рози Одина ва боиси гирифториаш мешуд, ночор охи сарде аз дили пурдард қашида лаб фурӯ баст. Аммо ҷунон лаб фурӯ бастане, ки дарунаш аз оташи ҷудоӣ ва фирок, ҷун кӯраи анишгарон аланга мезад. Оре, аз ду

¹ С. Айнӣ. Куллиёт, ч. 1, саҳ. 246. Ҳамаи мисолҳо аз ҳамин нашри «Одина» мебошанд, ки минбаъд саҳифаи ин китоб дар даруни қавс нишон дода мешавад.

чашми хунбораш сиришк равон шуда күшиш мекард,
ки ин оташро ба қадре фурӯ нишонад.

«Аммо чӣ фонда ки:

«Шиддати оташи дил сард нашуд з-оби сиришк,
Ин танӯрест, ки андеша зи тӯфонаш нест».

Сухан кӯтоҳ, Бибиоиша то як ҳафта бе он ки овозе
баланд кунад, чун мӯи оташдида ба ҳуд мепечид, аз
ғайри он ки шӯълаи равшане барорад, чун тӯдаи коҳи
ба зераш ахгар гузошташуда дарун-дарун месӯҳт:

Не тоқати он, ки сабр орад,
Не ёро, ки фигон барорад (202—203).

«Дар ин чарогоҳҳои пуралаф бозӣ кардани бузон ва
бузғолагон, ҷастуҳези гӯсфандон ва баррагон, рамидан
ва давидани охувон, рақс ва бозии духтарон ва арӯсон-
ро, ки дар саҳнаҳои шаҳрҳои обод мебинед, аз ёди шу-
мо мебарорад» (207).

«Оқибат коргаронро кор ба ҷон ва корд ба устухон
расид, миёни ҳуд машварат карда аз ҳӯҷаин зиёд кар-
дани музди хизмати аслиро, барои кори барзиёд музди
ҷудогона муайян карданро, ҳеч набошад ин кори бар-
зиёдро аз гарданашон бардоштанро талаб карданӣ шу-
данд» (221).

Н. Маъсумӣ асарҳои бадеии С. Айниро аз ҷиҳати
соҳти синтаксисӣ ба ду гурӯҳ ҷудо карда, ба гурӯҳи
якум «Одина», «Дохунда», «Гуломон», «Ятим», «Исьё-
ни Муқаннаъ», «Темурмалик» ва «Ёддоштҳо»-ро дохил
карда, менависад: «Ҳусусияти асосии забони ин асар-
ҳо мураккабии синтаксисӣ — мураккабии соҳти ҷумлаҳо
печдарпечии ибораҳои синтаксисӣ дар ҷумлаҳо ва
бандҳо (периодҳо) ҳисоб меёбад. Аз ин ҷост, ки мо дар
забони асарҳои номбурда дар баробари дар асос гириф-
тани тенденцияи инкишофи умумии забони ҳозираи то-
ҷик таъсири пуркувати синтаксиси насири классикиро-
ҳам мушоҳида мекунем».¹

Дақиқназарӣ ва борикбинии Н. Маъсумӣ ба дара-
ҷаест, ки бобҳои иловагии повести «Марги судхӯр»-ро
аз ҷиҳати соҳти синтаксисӣ ба ҳамин гурӯҳ дохил на-
муда, асли повестьро ба гурӯҳи дуюм мансуб медонад,
ки «Ҳусусияти асосии забони ин асарҳо соддагии соҳти
синтаксисӣ мебошад».²

¹ Н. Маъсумӣ. Очеркҳо, саҳ. 229—230.

² Н. Маъсумӣ. Очеркҳо, саҳ. 230.

Таъсири услубу забони наасри классикӣ, алалхусус, наасри ривоятиро ба эҷодиёти С. Айнӣ на фақат филологҳои тоҷик, балки мутахассисони советӣ ва ҷаҳон дарк намуда, зикр кардаанд.¹ М. Шукурев хусусиятҳои ғоявию бадеии наасри советии тоҷикро пурсабронава бурдборона таҳлил намуда, чунин натиҷа гирифтааст: «Дар ҳақиқат, он хусусиятҳои хоси эҷодиёти Айнӣ, Икромӣ, Улуғзода ва дигарҳо, ки мо аз назар гузаронидем, ба анъанаҳои наасри ривоятии гузашта, инчунин ба «Гулистон»-и Саъдӣ, «Баҳористон»-и Ҷомӣ, «Наводир-ул-вақоъ»-и Аҳмади Дониш ва мисли инҳо саҳт алоқаманд аст. Хусусан бисъёр маҳсусиятҳои ҷараёни услубии романтикийи наасри имрӯзai тоҷик аз забон ва услуби ҳамон асарҳо ва поэтикан онҳо ҳосил гардидааст. Завқи эстетикий ва тафаккури бадеии ҳалқ, ки дар забони фасех, ширин ва рангин», «забони шеърии ҳалқии» наасри гузашта инъикос кардааст, заминай накшу рангҳои романтикийи наасри реалистии тоҷикро ташкил намудааст».²

Оре, забони адабиёти мансури классикиро, чунон ки зикр шуд, танҳо як хел пиндошта, ҳама гуна таркибҳои печ дар печи синтаксисиро ба он ҳавола карда, онро забони алоҳида ба қалам додан яктарафа мебуд, дар адабиёти классикӣ ба замми асарҳои соддай бадей «шоҳасарҳои бисъёр дилчаспи ҳалқие»³ низ буданд, ки «Чор дарвеш» ба ҳамон гурӯҳ медарояд ва устод Айнӣ забони онро «забони классикии содда» номидааст: «Ба болои ин, ин китоб як ҳазинаи пурқиммат забони адабии классикии содда аст, ки ҷавонон метавонанд ба қадри ҳиммат ва ҳоҳиши худ аз ин ҳазина ҳиссаҳо бардоранд».⁴

Садриддин Айнӣ ба забони адабии тоҷик, ки «зиёда аз ҳазор сол аст, ки бо тағъироти хеле кам то имрӯз давом карда меояд»,⁵ эҳтиром ва муҳаббати хоса дорад, ў онро ба «наву кӯҳна» тақсим накардааст. С. Айнӣ дар байнӣ давраҳои то инқилоб ва пас аз инқилоби забони адабӣ девореро надидааст ва вақте ки сухан дар бораи забону адабиёти мо меравад, суханро аз сардафтари адабиёти классикӣ устод Рӯдакӣ ва устодони су-

¹ М. Шукурев. Диҳи эстетикии ҳалқ ва наасри реалистӣ, саҳ. 29—41.

² Ҳамон ҷо, саҳ. 106.

³ С. Айнӣ. Куллиёт, ч. 11, к. 2, саҳ. 245.

⁴ Ҳамон ҷо, саҳ. 248.

⁵ Ш. Ҳусейнзода. Баҳс ва ғидема. Душанбе, 1964, саҳ. 5.

ҲАНИ ИН ДАВР САР МЕҚУНАД ва дар васфи забони босало-
БАТУ ШИРАДОРИ онҳо боифтихор ва мамнуният ҳарф ме-
ЗАНАД, ў шайдои хусни каломи онҳо буд. Ифтихори устод на танҳо аз он ҷиҳат аст, ки каломи мавзуни он-
ҳо олий ва мафтункунанда, дилрабо ва оламгир аст, ин-
чунин барои он аст, ки худи устод вориси чунин забону
адабиёт, давомдиҳанда ва дар амал ҷорикунандай ни-
ятҳои олии инсонии онҳо мебошад. С. Айнӣ рисолаи
иљмии «Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ»-ро чунин
хотима додааст: «Бинобар ин мо ҳам Саъдиро шоир ва
нависандай тоҷик ва яке аз устодҳои гузаштаи ҳуд ме-
шуморем ва аз вай меомӯзем».¹ Ў бӯ таъсири «Наво-
дир-ул вақоєъ» ба насрнависӣ ва содданависӣ шурӯъ
карданашро низ зикр кардааст.²

Дар ҳақиқат, Айниро бе адабиёти классикий тасаввур
кардан мумкин нест, табъи латифу забони ширини ў зо-
дай ҳамин адабиёт аст, ки дар замони советӣ камол
ёфт. Айнӣ бо сарпариастию ёрӣ ва роҳбарию роҳнамоии
Партияи Коммунистӣ ва Ҳукумати Советӣ ба хизмати
ҳалқу Ватан пардоҳт ва дар забони Рӯдакиу Фирдав-
сӣ, Ҳисраву Камол, Саъдию Ҳофиз, Ҷомию Дониш, Сай-
дову Ҳайрат осори гаронбаҳои адабӣ ва илмӣ иншо
кард ва қудрату шӯҳрати адабиёти моро боз ҳам афзун
намуд. Айнӣ анъанаи беҳтарини адабиёти классикиро
инкишоф дода, дар давраи нави инкишофи забони ада-
бӣ онро аз ҳар ҷиҳат ба поҳои баланд бардошт.

Дар хусуси мақоми Айнӣ дар инкишофи забони ада-
бии тоҷик асару мақолаҳои зиёде навишта шудаанд,
вале дар байни онҳо тадқиқоти Н. Маъсумӣ, ки бо усу-
ли таҳлили умумӣ ва яклухти забони «Марғи судхӯр»
ва ақидаҳои назариявии Айнӣ баҳшида шудааст, мав-
қеи маҳсусро ишғол менамояд. Тадқиқгари дақиқназар
ба хизмати таърихии устоди беназири каломи бадеъ
Садриддин Айнӣ баҳои басо дуруст ва объективӣ меди-
ҳад: «Роли Айнӣ дар таърихи инкишофи забони адабии
ҳозираи тоҷик ва забону услуби адабиёт иборат аз он
аст, ки Айнӣ аз аввалҳои фаъолияти адабӣ-эҷодии
ҳуд сар карда, зарурияти демократӣ кунонидани забо-
ни адабиро фахмид, дар эҷодиёти ҳуд боигарии асосии
забони адабии мавҷударо пурра истифода намуда, ба
ҷои элементҳои сифати кӯҳнаи он тадриҷан элементҳои
забони ҳалқиро доҳил карда, барои равону суфта ва ба

¹ С. Айнӣ. Куллиёт, ч. 11, к. 2, саҳ. 128.

² С. Айнӣ. Куллиёт, ч. 7, саҳ. 446, 464.

оммаи халқ наздик шудани забони адабӣ ёрии амали расонд».¹

Аз ҳамин сабаб бо қайдҳои умумӣ ва беасоси ба «нав»-ӯ «кӯхна» тақсим намудани забони адабӣ, «асоси шевагии забони адабӣ» ва «асосгузори забони нав» саргарм нашуда, бояд омилҳои асосии соддаву оммифаҳм шудани забони адабӣ ва инкишофи онро нишон дихем.

«Демократӣ шудани забони адабиро бо истифодаи қалимаҳои халқӣ маҳдуд накарда, онро васеътар аз назар гузаронидан лозим аст. Демократӣ кунонидани забони адабӣ чунин маънӣ надорад, ки вай бо ҳама ва ҳар гуна қалимаҳои шевагию қӯчагӣ пур карда мешуда бошад (ҳарчанд ки дар он ҷараён каму беш ин гуна қалимаҳо ба забони адабӣ дохил шудаанд). Ин ҷараён чунин аст, ки забони адабии тоҷик аз ҳама гуна қалимаву таъбирҳои бегонаи номафҳум, ки дар давраҳои гуногуни инкишофи он бо ният ва роҳҳои гуногун дохил шудаанд, сарфи назар менамояд, аз услуби печ дар печу муғлаки ҷумлабандӣ, ташбеҳу истиораҳои ғайриреалий, номафҳум, «аз муболигаҳои бемаънӣ, аз хаёлоти ҳушк, аз мавҳумотфурӯшии мулло ва эшонон, ки мазлумон ва меҳнаткашони Шарқ ба ҷон омадаанд»,² дар-мегузарад, ба асарҳои оммифаҳм, фольклор ва забони гӯфтугӯ бештар ва фаълонатар муроҷиат мекунад, аз онҳо дурҷонаҳои беҳтарин, услуби соддабаёнӣ ва қолабҳои тайёру реҳтаро истифода мекунад.

Аз ин сарчашмаҳо, аз ҷумла аз забони соддай дарӣ, ки дар қӯҳистони тоҷик ҳоло ҳам дида мешавад, истифода карданро Б. Азизӣ ва А. Дехотӣ низ таъкид карда, «Ба забони дарӣ дурри суханро суфтан меҳоҳем», «Ин равияни соддай классикро пеша кунем» гуфтаанд».³

Ҳамин таър, ҷанде аз аҳли баҳси солҳои бисту сӣ дар ин давраи инкишофи забони адабӣ ба забони соддай услуби адабиёти классикий рӯ оварданро таъкид кардаанд. Таъкидот ва таърифоти С. Айнӣ забони «Чор дарвеш»-ро, инчунин мулоҳизаҳои Ҷ. Икромӣ доир ба забони асарҳои ривоятӣ далели онанд, ки ин равия дар

¹ Н. Маъсумӣ. Очеркҳо, саҳ. 10.

² С. Айнӣ. Куллиёт, ч. 11, к. 2, саҳ. 362.

³ Б. Азизӣ. Ба забони дарӣ дурри сухан суфтан меҳоҳем. «Овози тоҷик», 10 январи соли 1928; А. Пирмуҳаммадзода. Дар ҳусуси имло, истилоҳ ва забони китобии тоҷикӣ. «Овози тоҷик», 16 январи, соли 1930.

демократӣ кунонидани забони адабии тоҷик роли муайяне бозидааст. Аз ҳамин ҷиҳат ҳам А. А. Семенов афсус меҳӯрад, ки «забони ин асарҳо аз назари эроншиносон ва этнографҳои мо берун мондааст».¹ Муҳаммадҷон Шукурев ҳам дар асоси гуфтаҳои Ч. Икромӣ, С. Айиҷ ва таҳқиқи ӯслуби наасри бадеии совети тоҷик ба чунин хулоса омадааст, ки «наасри ривояти дар солҳои бисту сӣ дар демократӣ шудани забони адабии тоҷик роли муайяне иҷро кардааст. Вале, мутаассифона, мо ба омӯзиши ин масъала, ба муайян намудани роли наасри ривояти дар забони адабии ҳозира ҳанӯз сар накардаем».²

Ҳамин тавр, дар сoddаву оммафаҳм ва ба ҳалқ наздики шудани забони адабии тоҷик таҷрибай садсолаҳои ӯслуби сoddабаёни забони адабӣ ҳамчун намунаи боэътиҳодӣ хизмат кардааст. Тадқиқи муносибати забони адабии миллии тоҷик ва забони асарҳои ривояти яке аз вазифаҳои навбатии забону ӯслубшиносони тоҷик ба шумор меравад.

Яке аз омилҳои асосӣ ва муҳимтарини оммафаҳмии забони адабӣ саводнокшавии ҳалқ, баланд бардоштани савияи маданият ва маълумоти вай мебошад. Ин аст, ки оммафаҳмии забони адабии тоҷик дар солҳои аввали Ҳокимияти Советӣ ду тараф дошт: якум ин, ки аҳолӣ забони адабиро аз рӯи программаи таълимӣ меомӯзад ва аз ҳуд менамояд, дуюм ин, ки забони адабӣ сoddаву оммафаҳм мешавад. Ҳар дуи ин ҷараён бо дастгирӣ ва мадади партия ва ҳукumat бомуваффақият инкишоф ва босамар анҷом ёфт. Ҳоло мардуми тоҷик мисли тамоми ҳалқҳои Иттифоқи Советӣ саросар саводнок шудааст, ба баланд бардоштани савияи маданият ва забондонии вай пайваста ғамхорӣ карда мешавад, ин табиат ва талаботи замони мост. Ин аст, ки мақоми забони адабии тоҷик дар замони социализм басо баланд шуд, вай ба ҷизи зарурӣ тамоми ҳалқ, ба аслиҳаи таълиму тарбияи оммаи меҳнаткашон, ба воситаи тавонони пешбарандӣ ҳаёти наъ, ҳаёти социалистӣ табдил ёфт, баробари миллати тоҷику ҳаёти вай пеш меравад, инкишоф мейбад. Дар инкишофи забони адабии тоҷик тамоми ҳалқ

¹ А. А. Семенов. К вопросу о термине «дари» как название языка. «Памяти М. С. Андреева», «Труды Института истории, археологии и этнографии АН Тадж. ССР», т. СХХ. Душанбе, 1960, сах. 193.

² М. Шукурев. Диҳи эстетикии ҳалқ ва наасри реалистӣ, сах. 105.

иштирок менамояд, ахли қалам, ки зодаи ахли меҳнат аст, ба ин¹ ҷараён иштироки фаъолона дорад. Дар ин ҷабҳа пешай устод Айнӣ ва ҳамсафони ўро нависандагони соҳибистеъдод, олимон ва журналистону рӯзноманигорон ва ходимони партия ва давлату ҷамъият бо муввафқият давом медиҳанд.

ЗАБОНИ МИЛЛИИ ТОЧИК

Масъалаи дигаре, ки дар адабиёти илмии мо равшан нашудааст, масъалаи забони миллии тоҷик мебошад. Назари олимон ба ин масъала як хел нест. Аз ин сабаб дар адабиёти забоншиносӣ ва фалсафа терминҳои «забони миллати тоҷик», «забони миллии тоҷик», «забони миллии тоҷикӣ», «забони адабии миллии тоҷик», «забони миллии адабии тоҷик», «забони адабӣ ва асоси миллии он», «асоси миллии забони тоҷикӣ», «хусусиятҳои хоси забони миллии тоҷик», «хусусиятҳои миллии забони умумихалқии тоҷик», «забони умумимилии тоҷик», «забони умумимилий-адабии тоҷик», «забони ягонаи миллат», «забони миллии ҳозираи тоҷик» ва амсоли инҳо истифода шудаанд. Ин ибораҳои терминологияи ва озод далели онанд, ки дар масъалаи забони миллӣ ва шаклҳои зоҳиршавии он олимон дар як ақида нестанд ва баъзан онҳоро ба ҳамомехта мекунанд. Термини «забони миллӣ» инчунин ба мағҳуми «забони ҳалқӣ» (ҳалқият) истифода шудааст, ҳолон ки ҳар қадоми онҳо категорияи давраи маҳсуси инкишофи ҷамъият ба шумор меравад. Масалан, забони миллӣ ба давраи ғуломдорӣ ва феодалиӣ, забони миллӣ ба давраи капитализм ва социализм мансуб мебошад. Аз ҳамин нуқтаи назар, забони тоҷикии давраи сомониёро забони миллӣ номидан раво нест, забони ин давра забони ҳалқӣ буд.¹ Пас, забони миллӣ чист ва он маҳсули қадом давра аст?

Забонро дар қиёси миллат хоси ин ё он давраи инкишофи ҷамъиятӣ номидан мумкин нест, вай метавонад маҳсули як давра ё ки давраҳои муайян бошад. Масалан, забонҳои миллие ҳастанд, ки онҳо дар давоми як, ду ё зиёда садсолаҳо ташаккул ёфтаанд.

Ба қадом номро гирифтани забон инчунин ба кӣ хиз-

¹ «Народность»-ро дар адабиёти илмии мо «ҳалқият» тарҷума карда, дар ин маврид «забони ҳалқият» истифода кардаанд, ки сунъӣ менамояд.

мат расонидани он аҳамият дорад. Масалан, забони точикӣ ва ҳатто шакли хаттии он — забони адабии точик дар асри IX ташаккул ёфта, ба ин забон садҳо асарҳои адабӣ, таърихӣ, илмӣ оғарида шуда бошад ҳам, вай забони ҳалқӣ ба шумор меравад, на забони миллӣ, чунки вай хизмати ҳалқро адо мекард, на миллатро. Бинобар ин, дар ҳусуси забони миллии точик танҳо вакте сухан рондан мумкин аст, ки миллати точик ташаккул ёфта бошад. Азбаски ҳалқҳои Осиёи Миёна ба шарофати Революции Қабири Социалистии Октябрь ва роҳбарии хирадмандонаи Партияи Коммунистии Иттифоқи Советӣ ва дастгириву ёрии бародаронаи ҳалқи қабири рус формацияи капиталистиро аз сар нағузаронида социализм барпо намуданд, ташаккули онҳо ҳамчун миллат дар ҳамин давраи таърихӣ рост омад. Модом ки миллатҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла миллати точик, дар давраи советӣ ташаккул ёфта бошад, дар ҳусуси забони миллии ин миллатҳо, аз ҷумла забони миллии точик, маҳӯз дар ҳамин давра сухан рондан мумкин аст.

Муносибати шаклҳои адабӣ ва ғайриадабии забон дар давраи миллат, алалхусус, дар замони социализм тағъир меёбад, дар ин давра мавқеи асосиро забони адабӣ ишғол мекунад, вай ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти миллат доҳил шуда, доираи шаклҳои ғайриадабиро торафт маҳдуд менамояд. Бинобар ин забони адабӣ ва забони гуфтугӯи то давраи миллиро дар як қатор гузоштан дуруст нест. «Дар давраи то миллӣ нутқи умумигуфтугӯй суст ба норма медарояд ё ки тамоман ба норма намедарояд. Дар ин вакт аз ҳама бештар ҷараёни шевай якеро танг кардани шеваи дигар, ҷараёни бо ном байнешвагӣ мушоҳида мешавад.

Нутқи гуфтугӯро дар давраи то миллӣ, ҳатто, ҳусусияти маҳдудшавӣ надошта бошад ҳам, ҳамчун, масалан, дар Германия, Польша, қисман дар Чеху Словакия, ба маънои маҳсуси ин термин адабӣ номидан мумкин нест¹. Аҳамияти ин назария дар омӯзиши забонҳое, ки то давраи миллӣ дар шароити парокандагии феодалий амал мекарданд, аз ҷумла барои забони тоҷӣ, як барҷанд меафзояд. Парокандагии маҳаллаҳо ва шеваҳо, набудани муносибати мӯътадил дар байни онҳо, ақибмондагии иқтисодӣ, сиёсӣ ва маданий, бесаво-

¹ В. В. Виноградов. Проблемы литературных языков закономерностей их образования и развития, с. 63.

дай барен ба норма даромадани вохидҳои забонӣ монеъ мешуданд. Сабаби асосии тафовути забони адабии тоҷик аз гуфтугӯ дар ҳамин аст. Ин ҳолат ба дараҷае буд, ки ҳанӯз забони гуфтугӯи мо аз забони адабиамон хеле фарқ дорад, ҳатто, интеллегенти мо дар гуфтугӯ ба нормаи забони адабӣ кам риоя мекунад.

Дар зери истилоҳоти «забони адабӣ» ва «забони гуфтугӯи ҳалқ» ду забони мустақилро тасаввур кардан низ дуруст нест. Дар ин терминҳо қалимаи «забон» ба маъни нутқи истифода мешавад, чунки забони адабӣ ва забони гуфтугӯи ҳалқ шоҳаҳои ҳамон як забон мебошанд, ки яке ба услуби ҳаттӣ ва дигаре ба услуби гуфтугӯ мансуб шуда мондааст. Албатта, дар байни нутқи ҳаттӣ ва даҳонии забони тоҷики, чунон ки гуфтем, тафовути муайяне мушоҳида мешавад, вале ин тафовут ба дараҷае нест, ки онҳоро аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ кунонад.

Нутқи ҳаттӣ ва даҳонии ҳалқи тоҷик дар давоми асрҳо ба ҳамдигар таъсир карда, якдигарро бой намунаанд. Заковати ҳалқ ба воситаи нутқи даҳонӣ ва фольклор ба нутқи ҳаттӣ ва оғаридаҳои аҳли қалам ба воситаи шеърҳои рӯҳбахш, насри ривоятӣ ва асарҳои насрӣ ба нутқи гуфтугӯ роҳ меёфтанд.

Дар инкишофи забони гуфтугӯи ҳалқи тоҷик таъсири шеър басо қалон аст. Дар байни ҳалқи мо кам қасеро ёфтанд мумкин будагист, ки аз классикони адабиёти мо шеъру афоризм надонад. Дар фольклори ҳалқи тоҷик, ки ҳоло дар зиёда аз бист қитоб гирд оварда истодаанду ҷои асосиро назм ишғол мекунад, шеърҳои классикий бо шеърҳои ҳалқӣ омехта шудаанд. Махз ҳамин таъсиру ҳамин омехтагӣ ва аз ҳамдигар истифода карда инкишоф ёфтани фольклор ва адабиёт мебошад, ки ҳалқи тоҷикро табиатан шоир меноманд ва ин шоирӣ дар нутқи ў осори худро гузоштааст. Дар байни афсонагӯёни бесаводи ҳалқ шахсоне, ки ҳангоми нақл аз байту рубой ва газалу таронаҳо фаровон истифода мекунанд, кам нестанд. Ин ҳолат далели он аст, ки забони адабӣ ва гуфтугӯ дар тамоми давраҳои таърихи ҳалқи тоҷик ба ҳамдигар алоқа доштанд, аз якдигар истифода мекарданд. Яке аз сабабҳои асосии дар забони ҳалқи бесавод қалимаҳои классиконаро дарьёфта ангушти ҳайрат газидани Айнӣ ва қалимаҳои зиёди адабии классикиро навишта гирифтани шевашиносони тоҷик дар ҳамин аст.

Аммо ин муносибати забони адабӣ ва забони гуфтугӯи ҳалқ дар ҷамъияти синӣ, алалхусус дар ҷамъияти феодалий, ба таври стихиявӣ давом мекард. Парокандагии ҳоси феодализм осори худро дар тафовути нутқи ҳаттӣ ва даҳонӣ равшан зоҳир мекунад. Аз ҳамин ҷиҳат ба ақидаи олимоне, ки «... китобҳои насри ривояти бо забони зиндаи гуфтугӯи адабӣ таҳрир ёфтаанд», «Асарҳои насри ривоятий, аз ҷумла қиссаи «Самаки айёර» бо забони гуфтугӯи адабии асрҳои миёна навишта шудаанд», ё ки «Ин китобҳо ба забони адабии гуфтугӯи мардуми шаҳр таҳрир шудаанд»¹ гуфтаанд, роэй шудан мумкин нест, ҷонни забони адабии даҳонӣ дар асоси забони адабии ҳаттӣ ба амал меояд. Баъзе далелҳои тадқикгари ин навъи насри бадей Ю. Салимов низ инро шаҳодат медиҳанд. Ӯ навиштааст, ки «Мураттибону муҳофизони ин адабиёти бой ровиёну қиссаҳонон, яъне достонсароён буданд, на афсонагӯйҳо. Дар баробари нависандагони қасбӣ ва сарояндагони ҳалқӣ дар ҳар шаҳр даҳҳо ровиёну қиссаҳонҳои қасбӣ буданд. Иҷрои қиссаҳонҳо аз афсонагӯйҳои ҳалқӣ бо сабки маҳсуси баён, тарзи нақл, забон, дараҷаи савод ва репертуар фарқ мекард. Қиссаҳонҳо асосан саводнокҳо буданд, онҳо тез-тез нусҳабардорӣ мекарданд ва маҷмӯаю романҳои калонҳаҷм тартиб медоданд (номи қиссаҳонҳои мураттиб ва нусҳабардор Абӯтоҳири Тарсусӣ, Садака б. Абулқосим, Фаромурз б. Ҳудодод, Мавлоно Бегамӣ, Маҳмуди Дафтархон ва дигарон маълуманд). Вале қиссаҳонҳои бесавод низ буданд. Мо таҳмин дорем, ки қиссаҳонҳо аз рӯи китоб меҳонданд ё ки асарҳои ёд кардаашонро ҳикоя мекарданд, яъне онҳо бадеҳатан намебофтанд, ки ин ба афсонагӯйҳои ҳалқӣ хос аст».²

«Ғайр аз ин, насри ривоятий аз қадим дар шакли ҳат мавҷуд буд ва инкишоф меёфт, ки барои то рӯзҳои мо бοқӣ мондани ин жанр имкон додааст».³ Оре, дар шакли адабиёти ҳаттӣ арзи ҳастӣ кардани ин асарҳо, ба ин қасб шуғл доштани мутахассисон, асосан одамони босавод, аз рӯи китоб хондан ва ё достонҳои аз ёд кар-

¹ «Самаки айёර», ч. 1, Душанбе, 1967, саҳ. 51; М. Шукров. Асари мазкур, саҳ. 105; К. Восеев. Достони ҷавонмардӣ (тақриз ба «Самаки айёර»). «Садои Шарқ», 1976, № 12, саҳ. 141.

² Ю. Салимов. Сказочная проза в «таджикской литературе, «Взаимодействие литературы и фольклора». Душанбе, 1974, саҳ. 128—129.

³ Ҳамон ҷо, саҳ. 129.

даашонро ҳикоя кардани ровиёну қиссаҳонҳо ва ба тартиб додану нусхабардории асарҳои қалонҳаҷм шуғл варзиҳан онҳо далели ин аст, ки забони асарҳои ривоятӣ дар асоси хат сурат гирифтааст.

Дар тадқиқи забони насри ривоятии адабиёти классикӣ фикрҳои А. А. Семенов, ки забони ҳикояву ривоятҳое, ки «дар чойхона, гапҳои гуногун, машваратҳо, базмҳо ва маҷлисҳои серодами дигар хонда мешуданд, услуби оммафаҳм, содда, аз қалимаҳои бегона озоди дарӣ»¹ гуфтааст, ҳа Сайд Нафисӣ, ки «бо сабки соддай асри X таҳrir» шудани онҳоро зикр кардааст,² аҳамияти қалон доранд.

Сабку забони асарҳои ривоятӣ як хел нест. Олимон онҳоро ба се гурӯҳи қалон: сабки содда, сабки «омехта» ва сабки такаллуғомез тақсим намудаанд, ки ба сабкҳои адабиёти классикий асосан мувофиқат мекунанд. Ю. Салимов инчунин навиштааст, ки «Романҳои «Самаки айёр», «Доробнома» ва ҷанде дигар бо сабки содда таҳrir шудаанд. Забони ин гурӯҳ асарҳо ба сабки адабиёти таълифии асрҳои X—XI монанд аст, ки «сабки хуросонӣ» меноманд».³ «Сабки соддай хуросонӣ дар насири ривоятӣ таҳминан то асри XVI комилан нигоҳ дошта шудааст».⁴

Ҳамаи ин фикру ақидаҳо далели онанд, ки насири ривоятии адабиёти классикии мо дар асоси сабки содда ва барои оммаи васеи хонандагон қитобату таҳrir шудаанд ва ҳангоми таълифи таҳrir асоси ҳалқии он комилан риоя шудааст. Аз тарафи адибон гирд овардан, қитобат ва тарҷума шудани насири ривоятӣ низ кор дидан ва сӯфта шудани забону тарзи баёни ин асарҳоро нишон медиҳад. Бинобар ин фикри «ба забони адабии гуфтугӯи мардуми шаҳр» таҳrir ё таълиф шудани ин асарҳо асос надорад. Дар ин ҷо овардани иқтибосеро аз мақолаи С. Айнӣ «Мактуби кушода ба рафиқ Толис» ба мақсад мувофиқ медонем, ки он низ мавҷудияти забони адабии гуфтугӯи шаҳриро дар он замон инкор мекунад:

«Фарқи забонӣ адабии тоҷик аз забони гуфтугӯ аз

¹ А. А. Семенов. К вопросу о термине «дари» как название языка. «Памяти М. С. Андреева», «Труды института истории, археологии и этнографии АН Тадж. ССР», т. СХХ. Душанбе, 1960, сах. 192—193.

² М. Бахор. Сабкшиносӣ, ч. 2, сах. 130.

³ «Самаки айёр», ч. 1, сах. 8.

⁴ Ҳамон ҷо.

ҳад зиёд бисъёр аст. Ҳатто онҳое ҳам, ки дар мактаб ва мадрасаҳои кӯхна нисбат ба замони худ бо муваффакият хондаанд, дар байни худ бо забони омма гуфтугӯ мекунанд. Аз ин бало шоирон ва нависандагони он замон ҳам, бо вуҷуди забони адабиро аз худ карданашон, берун намондаанд. Сабаби асосии ин ҳолат дар ин аст, ки ҳеч гоҳ ва дар ҳеч асрӯ замон (то Революцияи Қабири Октябрь) забон дар мактаб ва мадрасаҳои тоҷик ба сифати як дарс хононда нашудааст, ҳар кас забони модариро аввал аз модар ва пас аз он аз деҳа ва районҳои худ омӯхта, ба ҳамон омӯхташуда одат карда мондааст ва ҳарчанд шоир ва нависанда шудагон дар калонсолӣ аз китоб ва аз тафтишҳои шахсии зиндагӣ забони адабиашонро нисбат ба замони худ беҳтар ва мукаммалтар карда бошанд ҳам, азбаски онҳо забони адабиро дар калонсолӣ омӯхтаанд, ин забон-забони гуфтугӯи аз бачагӣ одат карда омадаашонро дигар карда Ҷатавонистанд¹. Устод дар поёнтари ҳамин мақолааш «сабабӣ бо забони адабии оммафаҳм гап задан»-и муаллимону ҷавонони советиро чунин нишон додааст: «дар моҳи сентябри соли 1936 ман ба яке аз маданинтарин шаҳрҳои Тоҷикистони Советӣ — ба Ленинобод рафта будам. Дар он ҷо забони гуфтугӯи омма ва саводнокҳои кӯҳнаро гӯш додам. Дар он ҷо дар қатори монаҷди «гусел» луғатҳои адабии класикий «ҷуред!», «қаҷан меравим?», «ким омад?» барин луғатҳои ҳандаоварро ҳам шунидам. Дар он миён маро ба маҷлиси комсомолҳо даъват карданд. Аксарияти аҳли маҷлис талабаҳои мактабҳои миёна ва муаллимон буданд. Ҳушбахтона, дидам, ки талабаҳои мактабҳои миёна ва муаллимоне, ки аз мактабҳои ибтидой сар карда дар мактабҳои советӣ хонда баромадаанд, ба забони адабии соғи оммафаҳм гап мезаданд ва ягон ҷумлаи аз қоида берунро кор намефармуданд. Луғатҳои маҳаллии маҳдудро ҳам дар гуфтугӯи худ ҳамроҳ намекарданд. Аммо муаллимони кӯҳнасавод ва роҳбарони калонсол бошанд, бо ҳамон «ҷуред!», «қаҷан» ва «ким»-ҳо гап мезаданд»².

Дар замони социализм барои ба ҳамдигар наздик шудан ва дар охир аз таъсири шеваҳо комилан озод шуда, бо таъсири забони адабӣ шакли комилан адабиро гирифтани гуфтугӯи мардум қонуни инкишофи забон-

¹ С. Айнӣ. Куллиёт, ч. 11, к. 2, саҳ. 378.

² Ҳамон ҷо, саҳ. 379—380.

ҳои миллӣ ин давр мебошад. Дар амалӣ шудани ин та-
моили инкишофи забонҳои миллӣ роли мактабу маориф,
ки ба таълими умумии ҳатмӣ ҳамаро фаро гирифтааст,
радиою телевизион, ки ба дурдасттарин гӯшаҳои кишва-
рамон бурда шудаанду ҳамаи аҳолиро фаро мегиранд,
роли киною матбуот, ки зарурати ҳаётӣ ҳар як оила
гардидааст, инчунин роли муассисаҳои маданияу маъри-
фатӣ ва муассисаву ҷамъиятҳои гуногуни дигар басо қа-
лон аст. Забони адабии миллӣ барои ба забони адабии
гуфтугӯ табдил ёфтани забони гуфтугӯи ҳалқ ёрӣ мера-
сонад ва онро сараву суфта карда, ба дараҷаи худ ба-
ланҷ мебардорад. Ҳамин тавр, забони адабӣ дар нати-
ҷаи таъсири омилҳои иҷтимоӣ ва тақозои қонуниятиҳои
хоси доҳили худ аз сарҷашмаҳои боэътиномидо доҳилӣ ва
берунӣ истифода карда, инкишоф мёёбад ва ба забони
ягонаи миллӣ табдил мёёбад. Дар ин ҳусус ҳақ ба ҷо-
ниби тадқиқгари илму адабиёт ва таъриху фалсафаи
ҳалқи тоҷик академик А. М. Баҳоваддинов мебошад, ки
навишистааст: «Унсурҳое, ки тоҷиконро ҳамчун миллат
нишон медиҳанд: забон, ҳудуд, умумияти маданият ва
иқтисодӣ дар замонҳои пеш пайдо шудаанд ва мав-
ҷуд буданд, вале то Революцияи Октябрь ин аломатҳо
то ба дараҷаи аломати миллат камол наёфта буданд,
вале дар шароити мусоиди муайян то ба ин дараҷаи ка-
молоти нишондиҳандай миллат расидани онҳо мумкин
буд».¹ Ҳамин қонунияти инкишофи забони адабиро ба
ҳисоб гирифта А. С. Чикобава навишистааст: «Вакте ки
миллат ташаккул мёёбад, забони адабӣ забони умуми-
миллӣ мешавад».² Албатта, чунон ки академик В. В. Ви-
ноградов дуруст таъкид менамояд, ин ҷараён ба таври
механикӣ давом намекунад, балки муносабати забони
адабӣ ба забони гуфтугӯи ҳалқ ва шеваҳо комилан таъ-
ир мёёбад, вазифаи функционалии вай дигар мешавад.
Ин ҳусусияти забони адабии миллӣ дар давраи социа-
лизм комилан зухур мекунад, ҷониши дар ин давра бар
ҳилоғи давраи буржуазӣ барои нашъунамои забони
адабии миллӣ ҳамаи шароит мухайё мешавад, вайро ом-
маи васеъ истифода мекунад. «Дар давраи аввали та-
шаккул ва мавҷудияти миллати буржуазӣ забони адабиро
гуруҳҳои маҳдуди социалий истифода мекунанд, ом-

¹ А. М. Богоутдинов. К вопросу о консолидации таджикской нации. Сталинабад, 1957, саҳ. 9.

² А. С. Чикобава. Введение в языкознание, ч. 1, М., 1953, саҳ. 116.

май асосии аҳолии деҳот ва шаҳр шева, нимшева, ва нутқи оддии шаҳриро истифода мекунад: бо ҳамин забони миллӣ, агар вай бо забони адабӣ ба таври механикӣ як дониста шавад, дар ин замон танҳо ба қисми миллат мансуб шуда мемонад.

Танҳо дар давраи мавҷудияти забонҳои миллии инкишофтӣ, алалхусус дар ҷамъияти социалистӣ, забони адабӣ ҳамчун намунаи олии ба норма даромадаи забони умумиҳалқӣ шаклҳои бокимондаи шеваҳо ва шеваҳои мобайниро тадриҷан маҳдуд мекунад ва дар муносабати ҳам даҳониву ҳам хаттӣ ифодакунандай нормаи ҳакиқии забон мешавад¹.

Як гурӯҳ забоншиносони тоҷик ҳамин тамоюли забони адабиро ба ҳисоб ғирифта, онро ҳамчун забони миллӣ ба қалам додаанд. Чунончи, Р. Гаффоров дар китобчаи «В. И. Ленин дар бораи забон» навиштааст: «Забони миллии тоҷик бо бисъёර ҳусусиятҳои худ аз забони адабии тореволюционӣ, ки асоси онро ташкил кардааст, фарқ мекунад». (сах. 22). «Забони миллии тоҷик» дар ҷараёни ташаккули худ баробари баҳравар шудан аз шеваҳо ба барҳам додани тафриқаи онҳо шурӯъ кард» (сах. 23). «Забони миллии тоҷик бар хилофи забони адабии пеш аз революция ҳоло дорои алифбое мебошад, ки талаботи системаи фонетикии онро пурра инъикос мекунад» (сах. 23). «Забони миллии тоҷик ҳамчун забони давлатии яке аз республикаҳои итифоқӣ дар оянда ҳам ба камоли ҷиддият тараққӣ ҳоҳад кард» (сах. 24). Тасаввуроти К. Собиров дар ин ҳусус тамоман дигар аст, ба назари ӯ, забони адабии тоҷик аллакай шеваҳоро дар худ «ҳазм» намуда, ба шакли ягонаи забони миллӣ табдил ёфтааст. Ӯ навиштааст: «Дар солҳои Ҳокимияти Советӣ, чунон ки дар боло зикр шуд, дар натиҷаи тараққиёти интенсивии иқтисодиёт ва маданияти ҳалқи тоҷик, забони вай ҳам босуръат тараққӣ кард. Сети васеи мактаб, донишкадаҳои ойи ва миёна, матбуот, театр, кино, радио, муассисаҳои маданий-маърифатӣ, инкишофи илм, техника, адабиёт, санъат ва ғ.— ҳамаи инҳо на танҳо инкишоф ва боигарии забони тоҷикӣ (соҳти грамматикий, таркиби луғавӣ, соҳти фонетикий, услубиёт ва ғ.)-ро таъмин намуданд, vale дар ҷараёни ин тағъирот забони тоҷикӣ шева ва лаҳҷаҳои зиёди маҳаллиро дар худ «ҳазм»

¹ В. В. Виноградов. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, сах. 56.

намуда, лексикаи илмӣ-техникӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва маишро муттаҳид намуда, то ба дараҷаи забони миллӣ инкишоф ёфт».¹

Албатта, забони адабӣ шакли асосӣ ва умумитарини забони давраи миллат мебошад, вале дар пояи ҳозираи инкишофи забонҳои миллӣ вай шакли ягона ба шумор намеравад. Масалан, ҳоло дар республикаи Тоҷикистон дар баробари забони адабӣ шаклҳои гайриадабии забон, ҳам забони гуфтугӯи ҳалқ ва ҳам шеваҳо ба таври фаровон истифода мешаванд, забони адабӣ онҳоро «ҳазм» накардааст. Материалҳои Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АФ РСС Тоҷикистон, мактабҳои олии республика, инчунин тадқиқотҳои сершумори олимони шевашиноси советӣ далели бебаҳси ин ҳодиса шуда метавонанд. «Ҳар як забони миллӣ аз ҳамин се компоненти ба якдигар ҳамеша таъсиррасонанда иборат мебошад, таносуби байни онҳо ба муносабати тараққёти ҷамъият ба манфиати забони адабӣ тадриҷан тағъир меёбад».²

Ҳамин вазъиятро ба ҳисоб гирифта Р. И. Авенисов дар солҳои чилум забони миллиро чунин муайян кардар буд: «Забони миллат ягонагии басо мураккабест: вай забони адабӣ, забони гуфтугӯи ҳалқ, ки дар замини таъсири мутақобилаи байни ҳамдигарии шеваҳо, ҳамчунин шеваҳою забони адабӣ ташаккул ёфтааст, ва, билохир, маҷмӯи тамоми шеваҳои маҳаллӣ мебошад»³ Академик В. В. Виноградов олимон, аз ҷумла Р. И. Авенисовро барои он тақид кардааст, ки ҳамаи ин шоҳаҳои забони миллиро дар як қатор гузошта, ба онҳо мартбаи миллӣ медиҳанд. Бинобар ин В. В. Виноградов мақому мавқеи забони адабии миллиро дар ҳаёти миллат ҳаматарафа нишон дода, дар пояи ҳозираи инкишофи забонҳои миллӣ онро на шакли ягона, балки шакли асосии доҳили забони миллӣ, ҷавҳари он маънидод мекунад: «Забони адабии ҳаттӣ ба тенденцияи умумии инкишофи миллии забонӣ тобеъ шуда, аз шарбати зиндаи нутқи гуфтугӯи ҳалқ ғизо гирифта, барои эҳтиёчи ин ё он муносабати нутқ аз воситаҳои шевагӣ қиматбахотарин ва мувоғиқтаринашро ба худ интихоб намуда, дар доҳили забони миллӣ дар системаи маҳсуси услу-

¹ К. Сабиров. Таджикская социалистическая нация — детище Октября, саҳ. 184.

² К. Ханназаров. Сближение наций и национальных языков в СССР, саҳ. 125.

³ Р. И. Авенисов. Русская диалектология, М., 1949, саҳ. 29.

бан дифференциация шуда, аз ҷиҳати семантиқӣ ин-кишифъёфта ба норма даромада ташаккул мейбад. Ше-ваҳо бошанд, ба забони миллӣ як навъ мутобиқ мешаванд, аз тарафи вай тадриҷан маҳдуд ё ки танг ва тағъир дода мешаванд. Онҳо сифатан дар дараҷаи дигари ҳамон забон меистанд, чунки омехтаи боқимондаҳои гузашта мебошанд. Ба ин маънӣ забони миллӣ на ҳамчун «халтае», ки дар он дар баробари забони адабӣ ва забони гуфтугӯи умуниҳалқӣ шеваҳои социалии мутараққии давраи то миллиро ҷой кунанд, балки ҳамчун системаи мураккаб, динамиқӣ ва матлуб ба ҳисоб гирифта мешавад, ки дар он — дар ҳолати ягонагии мустаҳками структурии доҳилӣ-ҳиссаҳои аз ҷиҳати функция гуногуну аз ҷиҳати табииати ҷамъиятӣ ва таъиноти таъриҳӣ нобаробарҳуқӯқ якҷоя амал мекунанд ва ба якдигар таъсир мерасонанд¹. Аз ҳамин нуқтаи назар дар шароити инкишифӣ босуръати забони адабӣ ва аз тарафи он тадриҷан маҳдуд кардани шаклҳои ғайриадабии забон дар хусуси «омехташавии шеваҳо»², алалхусус дар бораи муттаҳид шудани шоҳаҳои забони миллӣ ҳукм кардан ё сухан рондан дуруст нест. Бинобар ин ақидаи К. Собиров ҳам ҳақиқати таърихири ифода намекунад. Ӯ дар бораи тадбирҳои илмиву ташкилии солҳои бисту сӣ сухан ронда, ба ҷунин ҳулоса омадааст: «Ҳамаи ин тадбирҳо барои инкишифӣ забони адабии тоҷик шароити мусоид фароҳам оварданд: хусусиятҳои грамматикий, фонетикий ва морфологии он мустаҳкам шуданд, ки ин ифодаи хотимаи процесси консолидации забони миллӣ буд»³. Маълум нест, ки муаллиф дар зери мағҳуми «консолидации забони миллӣ» чиро дар назар дорад, vale чумлаи дигари Ӯ «Дар натиҷаи ғалабаи социализм ҷараёни ташаккули умумияти забони тоҷикӣ, ҳамчун забони миллӣ анҷом ёфт»⁴ ба фахмидани он кӯмак мерасонад. Ин ақидаи ғалат аз он ҷо ба амал омадааст, ки тадқиқотӣ ваҳдати миллат ва ташаккули забони ягонаи миллиро як хел тасаввур мекунад, маҳсусиятҳои ин категорияҳои таърихири ба ҳисоб нагирифтааст.

¹ В. В. Виноградов. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, с. 76—77.

² С. Халимов. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишифӣ забони адабии тоҷик, с. 40—41.

³ К. Сабиров. Таджикская социалистическая нация — детище Октября, с. 187.

⁴ Ҳамон ҷо.

Термини «забони миллии ҳозираи точик» низ воқеяти таърихиро ифода намекунад, чунки забони миллии точик аз ин пеш ҳеч гоҳ набуд ва шуданаш ҳам мумкин нест. Миллат ва забони миллӣ, чунон ки худи ў ҳам зикр кардааст, маҳсули ҷамъияти капиталистӣ ва социалистӣ мебошад, бинобар он дар гузашта тоҷикон забони ҳалқӣ, забони адабӣ доштанд, ҳеч гуна забони миллӣ надоштанд, ки мо термин соҳта барои аз он фарқ кунонидан истифода кунем.

Ҳамаи ин таърифҳои гуногун аз тасаввуроти хира ва ғалат дар бораи забони миллӣ ва муносибати шоҳаҳои адабию ғайриадабии он ба амал омадаанд.

Воқеан, масъалаи забони миллӣ яке аз масъалаҳои қалони мубоҳисавии соҳаи забоншиносӣ буда, дар ин бора ҳоло ҳам ақидаҳои мухталиф изҳор карда мешаванд. Чунончи, дар китоби «Забоншиносии умумӣ» дар муайян намудани ин категорияи таърихӣ таърифи академик В. В. Виноградов ба асос гирифта шуда бошад,¹ дар асари таълимии Ю. С. Степанов «Асосҳои забоншиносии умумӣ» забони адабӣ ва миллӣ як ҷиз қаламдод шудаанд.² Ҳамин вазиъят аъзо-корреспонденти АФ СССР Ф. П. Филинро водор намуд, ки дар мақолаи ба забони адабӣ бахшидааш ин масъаларо низ эзоҳ диҳад: «Ҳақ ба ҷониби онҳоест, ки забони миллӣ ва забони адабиро омехта намекунанд. Забони миллӣ метасистемаи шаклҳои гуногуни забони давраи миллат мебошад, ки дар он мавқеи асосиро забони адабӣ ишғол менамояд, вале дар он сифатҳои наве пайдо мешавад, ки дар забонҳои адабии то давраи миллӣ мавҷуд набуданд».³

Оре, ҳолати ҳозира ва мақоми забони адабии тоҷик дар ҳаёти миллати тоҷик, Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон дурустии ин таърифи забони миллӣ ва дар ин давра сифатҳои наъ қасб кардан забони адабиро равшан нишон медиҳанд.

Системаи забони адабӣ дар ин давра ба тағъироти сифатӣ дучор нашуда бошад ҳам, дар он тағъиротҳои намоён ба назар мерасанд. Фонетикаи забони тоҷикӣ ба таври илмӣ тадқиқ шуда, бо ёрии мутахассисони рус, алалхусус, И. И. Зарубин ба системаи муайян даро-

¹ Общее языкознание, с. 51.

² Ю. С. Степанов. Основы общего языкознания. М., 1975, с. 193—196.

³ Ф. П. Филин. О свойствах и границах литературного языка, с. 5.

мад. Барои ба системаи муайян даромадани он инчунин табдили алифбои арабӣ ба лотинӣ ва лотинӣ ба русӣ амалан ёрӣ расонид.

Дар хусуси табаддулоти алифбо ва аҳамияти он олимон фикрои мухталиф изҳор кардаанд, олимони ҳориҷӣ бошанд, ин ҳодисаи прогрессивиро манғӣ ва ба зарари миллати тоҷик эълон карда, чунин ақидаро пешрондаанд, ки ин иқдом «тоҷиконро аз мероси бой илму маданияти гузаштаашон маҳрум гардонид».¹ Бояд гуфт, ки ҳати арабӣ барои забонҳои сомӣ тартиб дода шудааст, илова ба ин дар он як овози ҳамсадо чанд шакл дошта, овозҳои садонок ҳеч гуна шакли суварӣ надоранд, ҳуди ҳати арабӣ низ дорои шаклҳои мухталиф мебошад. Ин ҳолат боиси ҳар ҳел ҳондану талаффуз кардани калимаҳо гардидааст ва ин таъсири манғии он ҳоло ҳам ҳис карда мешавад. Бо ин ҳат савод баровардан амри маҳол буд. Фридрих Энгельс дар ин хусус ба К. Маркс навишта буд: «Агар ҳамин алифбои манғури арабӣ намебуд, ки дар он баъзан шаш ҳарфи ҳамсадо як ҳел менамояду садонокҳо нестанд, ман барои дар 48 соат омӯҳтани тамоми грамматика (-и забони форсӣ Ш. Р.) сар мекардам».² Азоби саводнокшавиро бо ин ҳат устод Айнӣ дар «Мактаби кӯҳна» ва «Ҷдоштҳо» хеле батафсил тасвир намудааст. Интеллигенцияи пешқадами тоҷик дар хусуси бартарии алифбои нав ва маҳдудиятҳои алифбои арабӣ мақолаҳои пурмазмун ва саривақтӣ навишта, дар байни аҳолӣ ва маҷlisу конференцияҳо баромад карда, ба революцияи маданий комилан мувоғик будани ин тадбири муҳимро мефаҳмониданд. Устод Айнӣ навишта буд, ки «мо баъди инқилоби Октябрь ба соҳтани дунъёи нав қадам монда ба зиндагонӣ кардан дар дунъёи нав шурӯъ кардем. Лекин соҳтмони дунъё ва зиндагонии нав талаб мекунад, ки ҳамаи ҳамватаён боилму дониш бошанд, ҳеч набошад, баҳату савод бошанд. Алифбое, ки то ҳол дар миёни тоҷикон маъмул аст, на ин ки барои дунъёи нав, ҳатто барои дунъёи кӯҳна ҳам кифоя намекард».³

А. А. Семенов ба муқобили онҳое, ки бо ҳар баҳона ба қабули алифбои нав монеъ мешуданд, чунин изҳори ақида карда буд: «Бигузор тоҷиконе, ки сарав-

¹ М. Осимӣ. Вокеият хилофи афсона аст, саҳ. 71.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 28, саҳ. 222—223.

³ С. Айнӣ. Дунъёи нав ва алифбои нав. Куллиёт, ч. 11, к. 2, саҳ. 347.

вал асosi адабиёти тозаи форсиро ба алифбои араби ба майдон овардаанд, акнун ҳам бо алифбои нав (урупой) асosi ягонагиро бо форсиён бино кунанд».¹

Ҳаминиро ҳам бояд гуфт, ик ислохи алифбои араби-ро ҳалқҳо хеле барвакт ба миён гузашта буданд. Аз ҳамин сабаб ҳалқҳои Қавказ ва Осиёи Миёнаю Қазоқистон алифбои лотиниро ҳамчун ҷашни фархунда истиқбол намуданд. В. И. Ленин ба ин муносибат гуфтааст, ки «ин дар Шарқ инқилоб аст».²

Дар солҳои сиом зарурати омӯзиши забони русӣ ҳамчун забони мубодилаи байни миллатҳои Иттифоқи Советӣ ва ҳамчун воситаи омӯзиши илму маданияти ҳалқи рус, дигар ҳалқҳои бародарӣ ва илму маданияти пешқадами тамоми ҷаҳон, инчунин омили тавони интишори комъёбиҳои республикаҳои миллӣ ба миён омад ва бо талаби қонунии ҳалқҳои Иттифоқи Советӣ ва роҳбарию ёрии партия ва ҳукумат алифбои лотинӣ ба алифбои русӣ гузаронда, ба забонҳои миллӣ, аз ҷумла ба забони тоҷикӣ мувоғиқ кунонида шуд.

Баъзе олимон дар як муддати кӯтоҳ ду бор иваз шудани алифборо нуқсони ташкилӣ ба қалам дода, якбора аз алифбои арабӣ ба русӣ гузаштанро афзалтар доностаанд. Дар ҳақиқат, ин ивазшавиҳо бе таҷвиши зиёдатӣ ва бе заرارҳои моддӣ нашудаанд, ҳангоми аз як алифбо ба дигаре гузаштан тамоми китобҳои таълимӣ, илмиву оммавӣ, сиёсӣ ва ғайра аз нав ҷоп мешаванд, одамони саводнокӣ аз нав алифбо меомӯзанд ва ғайра.³ Аз ин ҷиҳат аз аввал ба алифбои русӣ асос гузаштан дар айни замон ба назар беҳтар менамояд. Ваље он давра давраи оддӣ ва ҷаҳонбинии ҳалқҳои мо мисли имрӯза набуд,⁴ он давра давраи гузариш аз капитализм ва дар Осиёи Миёна аз феодализм ба социализм буд; душманони синғӣ аз ҳамаи имкониятҳо истифода мекарданд, дар Осиёи Миёна босмачиён решакан нашуда буданд, кулакҳо ошкорову пинҳонӣ мубориза мебурданд, вайронкорӣ мекарданд, муллоҳо аз ҳиёнат даст намекашиданд,

¹ Профессор Семёнов. Дар гирди алифбои нави (лотинӣ) тоҷикӣ. «Раҳбари дониш», шумораи 10 (13) моҳи октябр 1928, саҳ. 12.

² И. Хансуаров. Латинизация — орудие ленинской национальной политики. М., 1932, саҳ. 21.

³ В. И. Абаев. О развитии литературных языков иранских народов Советского Союза. «Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху». М., 1969, саҳ. 71.

⁴ Муфассалтар нигаред: А. Т. Бозиев, М. И. Исаев. Язык и нация, саҳ. 110—134.

аҳолӣ бесавод буд. В. И. Ленин бесаводиро яке аз ашадитарии душманон ҳисоб мекард. Чунончи, ӯ гуфта буд, ки дар назди мо се душмани асосӣ истодааст: душмани якум — гурури коммунистӣ, душмани дуюм — бесаводӣ на душмани сеюм-ришва. У душмани бесаводиро чунин шарҳ дода буд: «Ин вазифаи сиёсӣ нест, ин шартест, ки бе он дар бораи сиёсат гап задан мумкин нест. Одами бесавод аз сиёсат берун меистад, ба вай аввал алифборо ёд додан лозим аст. Бе ин сиёсат намешавад, бе ин фақат овоза, ғайбат, афсона, хурофот ҳаст, на сиёсат!»¹

Дар ин гуна шароиту вазъият партия ва ҳукumat, талаби ҳалқҳоро дар қабул намудани алифбои лотинӣ қонеъ гардониданд, миллатҳои соҳибиҳтиёри советӣ алифборо дар асоси графикаи лотинӣ ихтиёр карданд ва дар солҳои бист ғайр аз забонҳои русӣ, украинӣ, белорусӣ, арманиӣ ва грузинӣ дигар ҳамаи забонҳои ҳалқҳои Иттифоқи Советӣ ба алифбои лотинӣ мегузаранд.

Дар давраи гузариш индустроякунонии мамлакат, колективонидани ҳочагии қишлоқ бо муваффакият ба амал татбиқ карда шуд, асосҳои мустаҳками иқтисодиёти социалистӣ ба амал омад, муносибатҳои социалистӣ милиан тағъир ёфт, душмани ашадии мо — бесаводӣ барҳам дода шуд, революцияи маданий ғалаба кард, дурдасттарин гӯшаҳои Россияи подшоҳӣ дар ин давра бо ғамхории партия ва ҳукumat, бо ёрии бародаронаи пролетариат ва тамоми ҳалқи рус ба республикаи шукуфонаи социалистӣ табдил ёфт. Душманий ва нобоварии миллатҳо ба яқдигар, ки хоси ҷамъияти дорандай синҳои мухолиф мебошад, дар давраи советӣ решакан шуда, ҷои онро дӯстӣ ва бародарии беназири таъриҳӣ ишғол намуд.

Дигаргунуҳои куллии ҳаёти ҳалқи советӣ, дар соҳаи иқтисодӣ ва маданий хеле умумият пайдо кардани ҳалқҳои мамлакати мо, ягонагии ҷаҳонбинӣ ва мақсади онҳо, робита ва ҳамкории доимии бародаронаи ҳалқу миллатҳои Ватани мо барои ба алифбои русӣ гузаштан ва омӯхтани забони алоқаи байни миллатҳо шароити мусоид фароҳам оварданд. «Ҳамин тавр, лотинонидани алифбо ҳодисаи ногузир ва прогрессивӣ буд, ки реформаи минбаъдаи алифборо дар асоси графикаи русӣ осон намуд».²

¹ В. И. Ленин. Асарҳо, ч. 33, саҳ. 62—63.

² М. С. Асимов. В. И. Ленин и некоторые проблемы культурной революции, саҳ. 138.

Бо қабули алифбои нав бар хилофи даъвою чашмдошти душманони синфи мө, ки аз рӯзи қабули он то ҳол аз ин мавзӯи муборизаашон даст накашидаанд, «Робитай мө бо маданияти қадиму сарватмандамон, бо анъанаҳои классикиамон ҳам қанда нашуд. Осори классикони адабиёти форсу тоҷик, ки собиқан дар алифбои арабӣ ба табъ мерасиданд, садъяки интишореро надоранд, ки ҳоло доранд».¹

Таркиби луғавии забони адабии тоҷик дар солҳои Ҳокимияти Советӣ аз ҳисоби имкониятҳои дохилии ҳуд, пеш аз ҳама, аз усулҳои гуногуни қалимасозӣ, инчунин аз омилҳои дигар, алалхусус аз ҳисоби қалимаҳои русиву интернационалий² ва луғатҳои забони гуфтугӯи ҳалқ басо инкишоф ёфт.

Соҳти грамматикии забони адабии тоҷик дар ин давра бо таъсири омилҳои гуногун такмил ёфт. Бисъёр воҳидҳои морфологӣ, аз ҷумла суффикси сифати феълисози-гӣ, суффикси-гист, ки шакли сифаи эҳтимолӣ месозад, феъли ёридиҳандаи «истодан», феълҳои таркибӣ, ки ҳиссаи асосиашон феъли ҳол мебошад, бандакҷонишини-етон, суффикси ҷамъбандии-ино, шакли маҳсуси ифодаи дараҷаи олии сифат (суп-сурҳ), бо ҷонишинҳо омадани суффиксҳои ҷамъбандӣ (шумоён, шумоҳо) дар ин давра шакли умумӣ гирифта, бо суффиксҳои фамилия ва номи падарсози -ов, -ев, -ова, -ева, -ович, -евич, -овна, -евна ба нормаи забон дохил шуданд. Дар синтаксиси забони тоҷикӣ ҷумлаҳои унвонӣ, баёнияҳои маҳсуси истиснӣ ба амал омада, мувофиқати пурраи ҳабар бо мубтадо ва инкишофи соҳти ҷумлаҳои соддаду мураккаб ба назар мерасад.

Услубҳои забони адабӣ низ хеле инкишоф ва такмил ёфтанд. Насри бадей, назм ва осори театрӣ маҳсусиятҳои ҳудро доранд, дар осори театрӣ унсурҳои гуфтугӯ бештар роҳ ёфтаанд, дар назм унсурҳои архайстӣ низ ҷой доранд, дар наср ду услуб: адабии китобӣ ва гуфтугӯ, ҳатто, шева ба назар мерасад, ки яке ба забони муаллифу дигаре ба забони персонажҳо мансуб аст. Баъзе нависандагон эроди устод Айниро ба нависанда П. Толис фаромӯш кардаанд магар, ки қаҳрамонони соҳибмâлумоти асари онҳо бо шева гап меза-

¹ М. Осими. Вокеият хилофи афсона аст, саҳ. 72.

² Ниг. ба фасли «Сарчашмай файзбахш»-и ҳамин китоб, саҳ. 83—101.

нанд. Услуби илмӣ инкишоф ва услуби публицистӣ комилан ташаккул ёфт. Ба услуби илмии илмҳои ҷудогона ва рӯзнома забони русӣ бештар таъсири расонидааст, таъсири забони русӣ дар услуби корбарии расмӣ, хуччатҳои маъмурӣ низ бештар зохир мешавад.

Вазифаи ҷамъияти, доираи истифодаи забони адабии тоҷик баъди Октябрь хеле васеъ шуд, сифати навро касб кардани забони адабӣ маҳз дар вазифаи функционалии он ба назар мерасад. Забони адабии тоҷик дар солҳои Ҳокимияти Советӣ ба сифати предмети таълимӣ дар мактабҳои ибтидой, миёнаи нопурра, миёна ва олий доҳил шуд, ин вазифаи нави вай аст, чунки «ҳеч гоҳ ва дар ҳеч асру замон (то Революцияи Кабири Октябрь) забон дар мактаб ва мадрасаҳои тоҷик ба сифати як дарс ҳононда нашудааст».¹ Азбаски газетаву журнал, театру кино, радиою телевизион ба ҳаёти ҳалқи мо ба шарофати социализм доҳил шудаанд, забони тоҷикий ба ин соҳаҳо маҳз дар ҳамин давра роҳ мейбад. Забони адабии тоҷик дар замони социализм дар душакл: ҳаттӣ ва даҳонӣ истифода мешавад. Шакли даҳонии он, ки дар таълиму тарбия, ҷамъомадҳои расмӣ, радиою телевизион, киною театр, гуфтугӯи расмӣ ва гайра истифода мешавад, дар ҳамин давра ташаккул ёфтааст. Забони адабии тоҷик ҳоло воситаи асосии муబодилаи афкори ҳамаи аъзоёни ҷамъият мебошад, вай дар тамоми соҳаи муомилот роҳ ёфта шоҳаҳои гайриадабии забони тоҷикиро торафт маҳдуд карда истодаст. Ин амалиёти вай аз тарафи ҷамъият идора карда мешавад. Дар инкишофи забони адабӣ ва таъсири боноғузӣ он радио, телевизион, матбуоту нашриёт, театру кино, муассисаҳои маданиву маърифатӣ, ташкилотҳои зиёди эҷодӣ ва советию ҷамъияти бо роҳбарии ташкилоти партияи республика кори пурсамареро ба ҷо меоранд. Забони адабии тоҷик дар муассисаҳои маҳсуси илмӣ, илмиву педагогӣ, донишкадаҳои олии республика ва Умумииттифоқ тадқиқ карда мешавад.

Тадқиқгарони забони адабӣ ва омӯзгорони он даъват шудаанд, ки қонунияти инкишофи ин категорияи таърихири нишон дода, норма ва тамоюли инкишофи онро муайян намуда, барои ғалабаи комили он ба шаклҳои гайриадабии забон ва боз ҳам баланд бардоштани ҳусну маданияти он мубориза баранд.

¹ С. Айнӣ. Қуллиёт, ч. 11, к. 2, саҳ. 378.

САРЧАШМАИ ФАЙЗБАХШ

1

Заминаи мусоиди иҷтимоӣ яке аз омилҳои асосии инкишофи забони адабӣ ба шумор меравад. Дар солҳои Ҳокимияти Советӣ барои бо суръати том инкишоф ёфтани забонҳои адабӣ шароити басо мусоид фароҳам омад, ки он натиҷаи ба амал татбиқ шудани сиёсати хирадмандонаи миллии партияи Ленин мебошад. Дар ин давра дар ҳаёти сиёсии иҷтимоӣ, ҳочагию мадании ҳалқи тоҷик дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд, забони тоҷикӣ низ инкишоф ва такмил ёфт, доираи амалиёт ва вазифаи ҷамъиятии он басо васеъ гардид.

Дар ин давра забони тоҷикӣ дар ҳамаи соҳаҳо ҷо-рӣ гардид, дар мактабҳои советӣ забони тоҷикӣ ба си-фати фанни маҳсуси таълимӣ дохил гардид, забони тоҷикӣ забони матбуоту нашриёт театру кино, радиову телевизион, илму техника қарор гирифт. Ҳамин тавр, соҳти социалистии ҷамъият, сиёсати хирадмандонаи партияи Ленин доир ба забонҳои миллӣ ва тадбирҳои Ҳукумати Советӣ доир ба инкишофи забонҳои миллӣ ба такомулот ва тараққиёти забони тоҷикӣ, нуғузу мақоми он низ заминаи мусоид фароҳам оварданд.

Забони тоҷикӣ дар айни замон ба пешрафти ҳаёти ҷамъияти ҳалқ, дар инкишофи давлатдории социалистӣ, ҳаёти моддиву маънавии ҳалқи тоҷик роли багоят қалон бозид, вай ба ҳамаи талаботи қонуни ҳаёти на-ви социалистӣ комилан ҷавоб дода, на танҳо ҳуд такмил меёфт ва тараққӣ мекард, балки ба пешрафти ҳамаи соҳаҳои ҳочагии ҳалқ мусоидат мекард ва ёрӣ мерасонд. Диалектикаи забону ҷамъият маҳз дар ҳамин ягонагӣ ва таъсири дутарафаи онҳо барҷаста намоён мешавад.

Забони адабии тоҷик барои иҷрои вазифаҳои пур-шарафи замони нав аз ҳамаи воситаҳои дохиливу ҳориҷӣ истифода мекунад. Яке аз омилҳои асосие, ки дар давраи нав боиси такмилу инкишофи забони адабии тоҷик, бомуваффақият иҷро гардидани вазифаҳои он ва пешрафти ҳалқи тоҷик гардидаанд, забони ҳалқи қа-бири рус мебошад.

В. И. Ленин баробархуқуқии забонҳо ва ба ҳеч як забон надодани имтиёзеро таъқид намуда, дар айни замон аҳамияти забони русиро дар инкишофи маданияту

забонҳои миллӣ махсус қайд кардааст. Доҳии пролетариат омӯзиши маҷбурии забони русиро инкор мекард ва таъкид мекунад, ки вақте ки халкҳо зарурати онро фахмида, ихтиёран меомӯзанд, аҳамияти он як бар чанд меафзояд. Мавқеи забони русӣ дар байни дигар забонҳои халқу миллатҳои Ватанамон ва эътирофи оламиён гардидани он далели барҷастаи амалий шудани пешгүйҳои дохиёнаи В. И. Ленин мебошанд. Л. И. Брежнев аз минбари панҷоҳсолагӣ гуфта буд: «Инкишофи босуръати алоқаҳо ва ҳамкории байни миллатҳо боиси афзудани аҳамияти забони русӣ мешавад, ки он забони алоқаю робитай ҳамаи миллатҳо ва халқҳои Иттифоқи Советӣ гардидааст. Албатта, рафиқон, боиси хушнудии ҳамаи мост, ки забони русӣ яке аз забонҳои сазовори эътирофи тамоми олам гардид!»¹

Бузургиву тавоной ва фасоҳату латофати забони русиро классикони марксизм-ленинизм ва мутафаккирони олами тамаддун борҳо зикр намудаанд. Забони русӣ мисли ҳарвақта аз забонҳои дигар, аз ҷумла аз забонҳои миллии Иттифоқи Советӣ, баҳравар гардида, ғанитар ва тавонотар мешавад ва дар айни замон яке аз сарҷашмаҳои боэътиномоди такомулот ва инкишофи забонҳои миллии Ватанамон ба шумор меравад; забонҳои миллӣ калимаҳои заруриро аз якдигар ва ё ба воситаи забони алоқаи миллатҳо, vale калимаҳои интернационалиро ба воситаи забони русӣ қабул мекунанд, чунки калиди ғанчиҳаи сарватҳои маънавии халқи кабири рус, миллатҳои дигари Ватанамон ва тамоми ҷаҳон барои забонҳои миллӣ забони русӣ ба шумор меравад. Аз ин ҷост, ки тарҷума аз забони русӣ хеле босуръат давом мекунад. Ин ҳолат водор менамояд, ки забони миллӣ ҳамаи захира ва имкониятҳои ҳудро истифода кунад. Ин яке аз воситаҳои муҳимми инкишофи забонҳои миллӣ ба шумор меравад. Мисоли инро вазъияти имрӯзаи забони тоҷикӣ хеле хуб нишон медиҳад: дар ин давра таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз ҳисоби калимаҳои русӣ-интернационалий хеле бой шуд, усулҳои калимасозии забони тоҷикӣ такмил ва инкишоф ёфтанд, соҳти грамматикии забони тоҷикӣ мукаммалтар гардид, имло ва қоиди истифодай аломатҳои китобат муқаррар шуд.

Масъалаи таъсири забони русӣ ба забони тоҷикӣ

¹ Л. И. Брежнев. Дар бораи панҷоҳсолагии Иттифоқи Республикаҳои Советии Социалистӣ, Душанбе, 1973, саҳ. 23.

дар асарҳои олимон Б. Н. Ниёзмуҳаммадов, Н. А. Маъсумӣ, В. С. Растворгуева, Д. Т. Тоҷиев, Ҳ. Қаримов, М. Шукурев, М. И. Исоев, А. А. Қаримова, Р. Ғаффоров, Н. Шарофов ва дигарон бевосита ё ки бавосита мавриди мухокима қарор гирифтааст, вале ҳаматарафа ва ба таври система тадқиқ намудани он вазифаи навбатии забоншиносон мебошад.

2

Таъсири забони русӣ ба забони тоҷикӣ бештар дар соҳаи лексика, қалимаҳои иқтибосӣ мушоҳида мешавад. Ин бесабаб нест. Забон дар ҳамаи соҳаҳои кори инсоният бевосита ва фаъолона иштирок менамояд ва ҳамаи тағъироту дигаргуниҳои онро ҳамоно дар ҳуд акс мекунад, ин ҳолат пеш аз ҳама дар таркиби луғавии забон акс меёбад: таркиби луғавии забон ҳамеша тағъир ёфта меистад. Ба забони тоҷикӣ аз забони русӣ ва ба воситай он пеш аз ҳама номҳо бо предмети ифода мекардагиашон дохил шудаанд. Дар ин гуна ҳолат номҳо одатан тарҷума намешаванд ва қалька ҳам ёрӣ намерасонад. Масалан, «самолёт»-ро аввал «ҳаволаймо» номиданд ва, ҳатто, бо усули қалька «худпар» тарҷума карданд, вале ягонтои он ҷои **самолётро** гирифта натавонист.

Қалимаи «оташароба» ва қалимаи ҳандаовари «шайтонароба» низ умре дида натавонистанд, қалимаҳои «поезд» ва «велосипед» мисли «самолёт» бо предмети ифода мекардагиашон ба ҳаёти ҳалқ ва забони он дохил шуда, ҳуқуқи комил шайдо карданд. Ҳамин фикрро нисбат ба стол, стул, радио, телевизор, стабилизатор, диван, шифонер, телефон, кинотеатр, аптека, клуб, завод, магазин, трактор, бензин, электростанция, лампочка, свет, костюм, галстук, ателье, фабрика, университет, институт ва ғайра низ гуфтан мумкин аст. Ин предметҳо ба зиндагии мо бо номашон дохил шудаанд. Аз ҳамин сабаб қӯшиши онҳое, ки ба баъзеи ин предметҳо номи нав додани мешуданд, барор намегирифт. Ин табииати забонро Айни дақиқназар низ мушоҳида намудааст: «Оре, асбобе бошад, ки дар мо набошад, дар Европа ё Русия сохта шуда бошад, вайро бо номаш мегирем».¹

¹ С. Айнӣ. Қайдҳо... «Шарқи Сурҳ», 1956, № 7, сах. 60.

Таркиби лугавии забон оинаест, ки дар он ҳаёти **моддиву маънавии халкро** дидан мумкин аст. Таркиби **лугавии забони тоҷикӣ**, ҳусусан қалимаҳои русӣ-интернационалий на танҳо вазъияти имрӯзай забони тоҷикӣ, инчунин ҳаёти ҳушбахтонаи миллати социалистии тоҷик, саноати пуриқтидор ва ҳочагии қишлоқи намуниавии Тоҷикистони Советӣ, маданияти миллишаклу социалистимазмуни мо, инкишофи босуръати илму техникаи ҳозиразамон, дӯстӣ, ҳамкорӣ ва бародарии халқҳои мамлакати пахноварамонро инъикос меқунад.

Чунон ки дар ҳамаи забонҳои халқҳои Ватанамон дига мешавад, ба забони тоҷикӣ ҳам бештар терминҳои русӣ-интернационалий дохил гардидаанд ва қариб дар ҳамаи соҳаҳо истифода мешаванд. Албатта, дар ҳар соҳа дараҷаи истифодаи он ҳар хел аст. Дар соҳаи забоншиносӣ ҳам ин гуна терминҳо хеле бисъёранд. Терминҳои **грамматика, морфология, синтаксис, лексикология, этимология, фразеология, терминология, фонетика, фонема, морфема, омоморфема, аффикс, суффикс, префикс, инфикс, интонация, сонант, дифтонг, семасиология, этимология, лексикография, орфоэпия, ассимиляция, диссимиляция, метотеза, омоним, синоним, антоним, архаизм, неологизм, эвфимизм, идиома, термин, полисемия, категория, artikel, аналогия, калька, субстантивация, диктант, инверсия, синтагма** ва ғайра ва монанди инҳо ба ҳамин гурӯҳ медароянд. Дар натиҷаи инкишофи муносибатҳои сиёсиву иҷтимоӣ, таракқиёти пуравчи саноат, ҳочагии қишлоқ, илму техника ва маорифу маданияти мамлакатамон ба забони тоҷикӣ аз ин соҳаҳо низ терминҳои зиёде дохил шудаанд. Албатта, барои истифодаи терминҳои соҳаҳои мазкур захира ва имкониятҳои худи забони тоҷикӣ истифода шудаанд, бисъёр терминҳо тарҷума ва ба ин восита як гурӯҳ қалимаҳо ба сифати термин интихоб гардидаанд, вале забони тоҷикӣ аз усули бевосита гирифтани термин ба таври фаровон истифода намудааст. Ин тарзи истифодаи терминҳо ҳодисаи қонуни буда, аҳамияти онро классикони марксизм-ленинизм низ таъкид кардаанд: «...агар қалимаҳои муҳимми ҳориҷӣ, ки аксарияти онҳо терминҳои илмӣ-техникии оммафаҳм мебошанд, ба тарҷума тоб меоварданд, муҳим шуда наметавонистанд. Пас тарҷума маъниро вайрон меқунад, вай ба ҷои равшанкунӣ дарҳам-барҳамиро ба ву-

чуд меорад».¹ Ин гуна дарҳам-барҳамӣ дар баъзе давраҳои таърихи инкишофи забони тоҷикӣ низ воқеъ шудааст. Чунончи, дар солҳои аввали Ҳокимиюти Советӣ дар Тоҷикистон ба ҷои калима ва терминҳои советӣ-интернационалий бештар калимаҳои арабӣ истифода шудаанд. Ин ҳолат на танҳо дар истифодаи терминҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ (фирмӯ, ҳизб, аксарион, ақаллион, иштироқион, машрутият, ҷумхурият, шӯро, ва ғайра), балки дар истифодаи терминҳои дигар соҳаҳо, аз ҷумла дар забоншиносии тоҷик низ мушоҳида мешавад. Масалан, ба забоншиносии тоҷик мисли ҳуруфи муттасила, мунфасила, масуто, сомита, замир, замири ибқомӣ, иснодӣ, асвот, адот, исми басит, исми тасғир, матбуӣ изофат, изофии мақлубӣ, изофии ломия, мағъули фия, мағъули маа, мутакаллим, феъли илтизомӣ, ҷумлаи мунтазама, мумиза терминҳои зиёде роҳ мейбанд, ки ҳеч зарурат надоштани қисме аз онҳоро устод Айнӣ дар вакташ гуфта буд.²

С. Айнӣ ҳамчун сарвари интеллигенцияи тоҷик ва олими мӯътабар ба таълимоти лениниӣ ва рафти инкишофи забон такъя намуда, пеши роҳи кӯҳнапарастӣ, майлҳои туристонаи он лаҳзаи таърихири гирифтани мешуд. Ӯ зарурати неологизмҳоро на танҳо дар асарҳои адабӣ, балки дар мақолаҳои илмиву оммавиаш низ таъкид кардааст.

С. Айнӣ ҳанӯз пеш аз революция дар ҳавиштаҳои худ калимаҳои русӣ-интернационалиро доҳил карда буд. Зарурати ин ҳодисаро соли 1923, дар замони нав ҷунин шарҳ медиҳад: «Ин ба мо ҳамиро нишон мединад, ки дар тасвири зиндагонии имрӯза ва дар ташвиқ ба зиндагии нав аз кор фармудани баъзе луғатҳои душвор ва бегона гурез нест. Баъзе луғатҳои душвор ва бегона, ки бо маҷбур кардан зиндагонии нав медакороянд, муҳим аст, модом ки оғҳо бо зиндагонӣ даромадаанд, ду рӯз пеш ё пас фахмида мешаванд».³

Устод Айнӣ ба мукобили онҳое, ки барои ҳама гуна маъниву мағҳуми тоза аз адабиёти пешина ёфтани калимаро тавсия мекарданд, ҳавишта буд: «Агар мо

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 15, саҳ. 624.

² С. Айнӣ. Қуллиёт, ч. 11, к. 2, саҳ. 346.

³ С. Айнӣ. Забони тоҷикӣ. Раҳбари дониш, 1928, № 11—12, саҳ. 47. Ин мақолаи С. Айнӣ дар китоби дуюми ҷилди ёздаҳуми «Қуллиёт»-и ӯ (саҳ. 361—369) низ ҷоп шудааст, вале дар ин ҷо ба ҷои «гурез нест» «гузир нест» ва ба ҷои «муҳим аст» «муҳим нест» (саҳ. 368) ҷоп шуда, дағалтарин ҳато роҳ ёфтааст.

дар ҳар лугате, ки имрӯз кор фармуданӣ шавем, дар адабиёти қӯҳна ёфт шудани он шарт бошад, хазорон эҳтиёчи худро, ки ҳаррӯза ба пешӣ мӯ баромадааст, ба қадом забон адо мекунем?».¹

Ҳаёти нави социалистӣ ва талаботи қонуни забонни тоҷикӣ ба таркиби луғавии он доҳил шудани неологизмҳоро ногузир мегардониданд. Ин на танҳо дар мақолаҳои ҷудогонаи ахли адаб, балки дар маҷlisҳои машваратӣ ва съездзи забоншиносони республика (августи соли 1930) ва Умумииттифоқ низ дарҷ шудааст. Гардиши қалон дар ин соҳа дар солҳои сӣ ба амал омад. Дастур ва нишондодхое, ки дар ин давра баромадаанд, барои бой гардиҳани таркиби луғавӣ ва инкишофи забони тоҷикӣ омили муҳиммӣ гардиҳанд, интеллелгенцияи эҷодии тоҷикро ба роҳи дуруст ҳидоят намуданд. Чунончи, дар дастуре, ки Президиуми КИМ Советҳои РСС Тоҷикистон 15 августи соли 1936 қабул кардааст, аз ҷумла дар ҳусуси истифодаи терминологияи иҷтимоӣ-сиёсӣ чунин тавсия шудааст: «Дар забони тоҷикӣ муқаррар кардани терминологияе, ки дар шароити соҳтмони социалистӣ инкишоф карда, мағҳумҳои шаклҳои нави меҳнат, моментҳои муборизаи синғӣ, ҳаракати инқилобӣ, соҳтмони социалистӣ ва ҳоказоро ифода кунад, умуман терминологияи илмҳои ҷамъиятӣ, сиёсӣ бояд асосан ба роҳи қабул карда шудани терминологияи интернационалий ва советӣ пеш равад. Масалан: Пролетариат, Капитал ва дигарҳо».²

Дар ҳӯҷҷатҳои маҷlisҳои машваратии соли 1938, ки бо фармони Комиссариати Ҳалқии Маорифи РСС Тоҷикистон аз 2 январи соли 1939 дар шумораҳои 25 ва 26 январи соли 1939 дар газетаи «Тоҷикистони Сурҳ» ҳамчун лоиха дарҷ гардидааст, сарчашмаҳои асосии инкишофи терминологияи забони тоҷикӣ дуруст нишон дода шудаанд:

«Забони тоҷикӣ бояд ба чунин роҳҳо аз терминҳои нав пурра карда шавад;

Якум. Ба ҳисоби аз қалимаэҷодкуниҳои оммаи меҳнаткаши тоҷик ва аз захираҳои гун шудагии қалимагӣ ба таври васеъ истифода бурдан.

Дуюм. Ба ҳисоби терминҳои интернационалий ва советизмҳои маънои илмӣ-техникидори дар асоси соҳтмони социалистӣ ба вучуд омадагӣ.

¹ Ҳамон ҷо.

² Установкаи терминологияи забони тоҷикӣ. Нашрдавтоҷ. 1937.

Терминҳои русӣ ва интернационалӣ факат ба шарте ки дар забони тоҷикӣ мувофиқи мазмунӣ онҳо айнан эквиваленташон бошад, тарҷума кардан мумкин аст.

Ҳамаи терминҳои интернационалӣ ва советӣ аз русӣ ва ё ба воситаи русӣ даромадагӣ ба шакли рузиаш риоя карда қабул карда мешавад.

Сеюм. Ба ҳисоби бо роҳи «калька» (айнан тарҷума-кунӣ) соҳтани қалимаҳои нав, ба шарте ки терминҳои ба ҳамин тарз соҳта шудагӣ мазмунӣ термини тарҷума карда мешудагиро дуруст ва пурра ифода карда тавонанд.

Дар вакти аз терминҳои диалектҳои гуногуни забони тоҷикӣ фоида бурдан, агар як фаҳм якчанд ном дошта бошад, термини дар бисъётарин лаҳҷаҳо машҳури онҳоро қабул кардан лозим аст».¹

Дар ин иқтибосот имкониятҳои дохилӣ ва манбаъҳои хориҷии инкишофи забони тоҷикӣ ба ҳисоб гирифта шудааст.

Аз ҳамин нуктаи назар, ба хуносай зерини С. Ҳалимов, ки худ аз тарафи устод Айнӣ истифода кардани қалимаҳои русӣ-интернационалӣ ва имкониятҳои дохилии забони тоҷикиро маҳсус қайд кардааст, розӣ шудан мумкин нест. «Бузургии устод дар он зоҳир мегардад, ки ў дар ҳалли проблемаи тозагии забон шароитҳои таърихии инкишофи забони адабиамонро ба назар гирифта сарчашма ва манбаъҳои ҳақиқии забони тоҷикиро дар намунаҳои беҳтарини забони адабиёти классикӣ ва забони зиндаи ҳалқ мебинад».²

Дар хусуси сарчашма ва манбаъҳои забони тоҷикӣ олиммону адабон бевосита ё бавосита изҳори ақида карда, дар қатори дигар манбаъҳои асосии инкишофи забони тоҷикӣ забони русиро ҳанӯз дар солҳои бистуму сиом нишон дода буданд.

Дурустӣ ва ҳаётӣ будани он нишондодҳоро инкишофи минбаъдаи забони тоҷикӣ, алалхусус, терминологияи он, муносабати забонҳои ҳалқҳои Иттифоки Советӣ, тадқиқоти забоншиносони советӣ собит менамояд, ки дар заминай назарияи ленини баробархуқӯйӣ ва инкишофи забонҳои миллӣ ба амал омадааст. Чунончи, Маҷлиси машваратии Умумиитифоқ (25—29 май

¹ Газ. «Тоҷикистони Сурх», 1939, 25, 26 январъ.

² С. Ҳалимов. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабии тоҷик, саҳ. 102.

соли 1929) мұкаррар намуд, ки «Тағовути минималии терминхой дахлдори байни забонҳои адабии халқҳои СССР бояд принципи асосии дар заманаи терминологияи интернационалӣ ва калимаҳои русии иқтибосӣ тартиб додани терминологияи нав дониста шавад».¹ Дар иш маҷлис ва хүчкатҳои он кӯшиши то ҳадди имкон фарқ кунонидани терминҳои халқҳои советӣ, ки бо ниятҳои тоза нигоҳ доштани забон карда мешавад, принципи манғӣ, кӯҳнапарастӣ ва зарарнок дониста шуд. Котиби якуми ҚМ Партияи Коммунистии Тоҷикистон Ҷ. Расулов дар мақолаи «Умумияти нави таърихии одамон» ин масъаларо махсус қайд карда, ба забони тоҷикӣ дохил шудани калимаву ибораҳои русӣ-интернационалиро чунин шарҳ додааст: «Ин процесс далели бойшавӣ ва инкишофи забону тафаккури ҳар як миллат, васеъ гардидани доираи интеллектуалии вай ва дар айни замон омили тадриҷан ба ҳамдигар наздишавии миллатҳо мебошад. Ба одамоне, ки ногоҳ «дар бораи тозагии забон» гап мезананд, агар ба моҳияти масъала чуқуртар назар мекарданд, мефаҳмиданд, ки забони ҳар як халқ осори ҳамаи алоқаҳои таърихии вайро ба худ меорад ва ҳар як забон (инчунин ҳар як шакли маданият баробар ё ки аз он ҳам бештар) ҳар қадар ба тағъирот, бойшавӣ, қабули лексикаи нав, ифодай мағұхумҳои тоза, мувоғиқшавӣ ба мазмуни нави ҳаёт қодир бошад, ҳамон қадар қобили ҳаёт аст».²

Оре, дар олам забоне нест, ки аз дигар забонҳо истифода накунад, ин қонуни умумии забон аст. «Ҳамаи халқҳо,— гүфтааст В. Г. Белинский,— калимаҳоро мубодила мекунанд». Ақидаи онҳое, ки аз дигар забонҳо қабул кардани калимаҳоро баҳо надодан ба имкониятҳои забон мешуморанд, ҳам аз ҷиҳати илмӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ рад шудааст. Масалан, қариб 60—70 фоизи фонди луғавии забони англисиро калимаҳои иқтибосӣ ташкил мекардаанд, миқдори калимаҳои иқтибосӣ дар забони русӣ ва тоҷикӣ низ хеле зиёд аст. Албатта, тарзи ба забонҳо дохил шудани калима-

¹ Ю. Д. Дешериев, Н. Г. Корлэтяну, И. Ф. Протченко. Основные теоретические и практические вопросы взаимодействия и взаимообогащения языков народов СССР. «Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР». М., 1969, с. 28.

² Дж. Расулов. Новая историческая общность людей. «Журналист», 1972, № 11.

хо як хел нест, вобаста ба ҳодисаҳои таъриҳӣ, шаронти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ баъзе калимаҳо бевосита ва баъзеи дигарашон бавосита доҳил мешаванд. Масалан, калимаҳои арабӣ, ўзбекӣ ва русӣ ба забони тоҷикӣ асосан бевосита доҳил шудаанд, vale калимаҳои лотинӣ, юнонӣ, англисӣ, франсузӣ, немисӣ ва гайра ба забони ҳозираи тоҷик маҳз ба туфайли забони русӣ доҳил гардидаанд. Аз ҳамин сабаб калимаҳои **республика, грамматика, футбол, орден, партизан, банк**, ки аслан лотинӣ, юнонӣ, англисӣ, немисӣ, франсузӣ ва итальянӣ мебошанд, дар ҳамаи забонҳои ҳалқҳои СССР мушоҳида мешаванд ва далели онанд, ки забони русӣ на танҳо воситаи муҳимми мубодилаи афкори ҳалқу миллатҳои СССР, инчунин омили асосии ташаккули лексикаи умумӣ, калима ва терминҳои русӣ-интернационалий мебошад. Албатта, соҳаҳое ҳастанд, ки терминологияи навро талаб намекунанд. Масалан, терминҳои хешу табор, аъзоҳои бадан, сифатҳои аслӣ, феълҳои асосӣ (райриномӣ), шумора, чонишин ва амсоли инҳо иқтибос нашудаанд. Терминҳои русӣ-интернационалий бештар дар соҳаҳои зерин мушоҳида мешавад:

- 1) иҷтимоӣ-сиёсӣ: СССР, совхоз, колхоз, социализм, коммунизм, съезд, партия, конференция, комсомол ва ғ.;
- 2) терминҳои бо истеҳсолоти ҷамъиятӣ алоқаманд: правления, бригада, звено, ферма, участка, бульдозер, фабрика, завод, комбайн, трактор ва ғ;
- 3) номи навъҳои нақлиёт; самолёт, вертолет, автомобиль, таксӣ, автобус, троллейбус ва ғ;
- 4) терминҳои ҳарбӣ; танк, батарея, взвод, батальён, сержант, лейтенант, майор, маршал, калонна, автомат, пулемёт, миномёт, мина;
- 5) номи воҳидҳои ҷенак; грамм, килограмм, центнер, тонна, литр, метр, километр ва ғ.;
- 6) номи қасб ва ихтисос: шофер, лётчик, механик, монтёр;
- 7) номи муассиса ва ташкилот: академия, университет, институт, техникум, поликлиника, райком, совнархоз;
- 8) соҳаи маишӣ-маданӣ: клуб, театр, кино, цирк, хор, костюм, стол, стул, радио, телевизор, газета, журнал, дирижёр, режиссёр, мебель, шкаф ва ғ.;
- 9) терминҳои соҳаҳои илм: филология, биология, зоология, физика, математика, химия ва ғ.;

10) терминҳои соҳаи спорт: футбол, баскетбол, волейбол, бокс, гимнастика;

11) соҳаи савдо ва молия: райпо, сельпо, магазин, буфет, ресторон, гастроном, универмаг, банк, бухгалтер, бюджет, ва ф;

12) соҳаи бинокорӣ: шифер, цемент, толь;

13) номи моҳҳо: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Калима ва терминҳои русӣ-интернационалӣ ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ дохил шуда, дар си мақоми маҳсус пайдо карданд, аз онҳо ба воситаи морфемаҳои забони тоҷикӣ калимаҳои нав соҳта мешавад. Аммо баъзан ба ҷои термини тоҷикии маъмул, ки қайҳо ҳазм шуда, мақбул ва мағҳуми умум гаштааст, калимаи нав истифода мекунанд, ки боиси дарҳам-барҳамӣ мешавад. Масалан, калимаҳои «навор» ба ҷои «лента», калимаи «чадвал» ба ҷои «график» (чадвалҳои паҳтатайёркуниӣ), «ташрех» ба ҷои «анатомия», «меъёр» ба ҷои «норма» (меъёрҳои ГТО) ҳеч гуна зарурат надоранд. Вақте ки мо ба ҷои терминҳои ҳазмшуда дигар калимаҳоро кор мефармоем, бояд мавқеи истифода ва муносабати онро бо калимаҳои дигар ба ҳисоб гирем, чунки термин сермаъноиро намепарастад ва бо терминҳои ҳамгурӯҳи худ қабати маҳсуси лексикиро ташкил менамояд.

Дар матбуот акси ин ҳолат, бе ҳеч гуна зарурат иқтибос кардани калимаҳо низ ҷой дорад. Масалан, калимаҳои «ресурс» (ресурсҳои меҳнатӣ), «сигнал» ва амсоли инҳо, ки аҳамияти терминологӣ надоранд, бо калимаҳои «захира» ва «маълумот» пурра ивазшаванданд. Дар солҳои сиом ва ҷилум ин гуна калимаҳо ҳеле зиёд буданд, вале ҷои аксарияти онҳоро калимаҳои мавҷудаи таркиби луғавӣ иваз намуданд. Ҳоло ба маънни **совещания, политика, установка, тема, форма, новатор, реформа, союз** калимаҳои маҷлиси машваратӣ, машварат, сиёsat, дастур, нишондод, мавзӯъ, шакл, навовар, ислоҳот, иттифоқ истифода мешавад.

Қонунияти инкишофи забон майлҳои субъективиро инкор, вале дуруст истифода намудани сарчашмаҳои забонро исрор менамояд, ба суйистифодан ҳеч қадоми онҳо роҳ намедиҳад. Маҳз аз ҳамин сабаб ақидаи инкоркунандагони пасоянди «-ро» ва тарафдорони пасоянди «а)-я», «-ба» рад карда шудааст.

Аҳамияти забони русӣ дар инкишофи забони тоҷикӣ бо иқтибоси калимаҳо маҳдуд намешавад, балки дигар соҳаҳои забонро низ дар бар мегирад. Таъсири забони русӣ инчунин дар усулҳои нави калимасозӣ ва васеъ шудани доираи усулҳои калимасозии забони тоҷикӣ ба назар мерасад.

Калимасозии аబбревиатура дар забони тоҷикӣ маҳз бо таъсири забони русӣ пайдо шудааст. Бо ин усул аз ибораҳои изоғии устувори забони тоҷикӣ низ калима соҳта мешавад ва дар қатори **КПСС, СССР, колхоз, совхоз, райком** калимаҳои **КМ, ЧИС, РСС** Тоҷикистон, **комиҷроия, УМС** (Управленияи Марказии Статистики) ва амсоли инҳо пайдо шудаанд, аммо ин усули калимасозӣ дар забони тоҷикӣ инкишоф наёфт. Дар солҳои охир калимаҳои кӯтоҳшудаи русӣ ҳамчун номи муасиса ва ташкилотҳои гуногун дар забони тоҷикӣ низ хеле зиёд доҳил шудаанд: **Тоҷикплодоовошӣ, автотехснаб, главснабсбыт, тоҷиксельхозтехника, гидроэнергопроект, Нурекгидрострой, главсредазирсовхозстрой, Союзнефтехимзарубежстрой, горполодовошторг, авторемстрой, сантехстрой, Вахшводстрой, Душанбеводстрой** ва ғайра.

Дар ҳусуси имлои ин хел калимаҳо, ки ҳодисаи нисбатан нав мебошад, дар «Қоидаҳои асосии имлои забони адабии тоҷик» чизе гуфта нашудааст ва ҳол он ки тарзи навишти онҳо муҳталиф аст. Одатан калимаҳо, ки бо исми хос сар мешаванд, бо ҳарфи калон, vale дигарҳо аксар бо ҳарфи хурд, гоҳо дар ноҳунак ва гоҳо беноҳунак навишта мешаванд.

Бо таъсири забони русӣ дар забони тоҷикӣ усули дигари калимасозӣ пайдо шудааст, ки онро «калимаҳои ҷуфт», «калимаҳои таркибӣ» ва «ибора» ба қалам дода, калимаҳои **русӣ-тоҷикӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ; ватанамодарам, оммавӣ-сиёсӣ, ташкилӣ-партиявӣ, миллӣ-озодихоҳӣ, маданий-равшаннамоӣ, маданий-маишиӣ** ва ғайра-ро мисол овардаанд. Мо баҳси калимаву таркиб ва калимаҳои ҷуфту ибораҳоро мавқуф гузошта, ҳоло ҳаминро қайд карданием, ки ин тарзи калимасозӣ хоси исм ва сифати нисбӣ буда, онро бо баёниҳо омехта кардан дуруст нест. Баёниҳои гурӯҳи **ватан-модар** ҳусусияти истиқсӣдоранд, калимаҳои мураккаб бошанд,

як мафхумро маҳз ба түфайли ҷузъхояшон ифода мекунаанд.

Баъзеҳо ба ин усули калимасозӣ эрод гирифта, бо бандаки изофи дар шакли ибора ва бо пайвандаки паиҳам дар шакли калимаҳои ҷуфт истифода кардани онҳоро афзалтар дониста буданд. Албатта, дар шакли ибора ва таркиб додани баъзе аз он калимаҳо мумкин аст. Чунончи, **шоир-чанговарро шоири чанговар, маданий-равшаннамоиро маданиву равшаннамой, муҳаррир-тартибиҳандаро муҳаррир ва тартибиҳанда гуфтан мумкин аст.** Аммо калимаҳои бухгалтер-муфатиш, **инженер-механик, социал-демократ, фестиваль-конкурс** ва амсоли инҳоро дар шакли ибораву таркиб додан ҷоиз нест, чунки маъний ё нокис ифода мешавад ё тағъир меёбад. Дар матбуоти мо ғоҳо се тарзи ифодай як мафхум дида мешавад; марксистон-ленинчиён, марксистону ленинчиён, марксистони ленинчӣ, ки аз онҳо шакли якум — марксистон-ленинчиён дуруст аст.

Таъсири забони русӣ дар калимасозии маънӣ, ки он ҳодисаи ба маъноҳои гуногун омадани ҳамон як шакли калимаро дар бар мегирад, низ мушоҳида мешавад. Барои мисол калимаи **котиб** ва **қаҳрамон**-ро аз назар гузаронидан мумкин аст. Калимаи **котиб** аслан арабӣ буда, дабир, мирзо, инчунин китобаткунанда, нависанда ва мунширо ифода менамуд.¹ Котиб ҳоло ба ду маънни сонӣ намебояд, фақат дар як маврид, дар маҷлису ҷамъомадҳо ба маънни дабир, мирзо истифода мешавад. Маънни калимаи **котиб** бо таъсири забони русӣ хеле васеъ гардида, ҳоло барои ифодай ҳамаи маъноҳои **секретарь** истеъмол мешавад. Дар баъзе забонҳои миллӣ дар ибораҳои **котиби илмӣ, котиби ташкилоти партияӣ**, котиби **Президиуми Советӣ Олиӣ, Котиби генерали** калимаи **секретарь** истифода шудааст. Ҳамин ҳолатро дар калимаи **қаҳрамон** низ дидан мумкин аст. **Қаҳрамон** аслан ба маънни паҳлавон, далер, ғолиб ва ҳунарманд истифода мешуд.² Ин калима низ маънои худро ба таъсири забони русӣ басо васеъ карда, барои ифодай маъноҳои гуногуни имрӯза истифода мешавад. Чунончи, **Қаҳрамони Мехнатӣ, Қаҳрамони Ҷонги Бузурги Ватанӣ, қаҳрамони асар, қаҳрамонмодар, қаҳрамоншаҳр.** Маънои унвон ва персонажи асари бадей дар забони тоторӣ на бо калима-

¹ Фарҳанги забони тоҷикӣ, к. 1, М., 1969, саҳ. 566.

² Фарҳанги забони тоҷикӣ, к. 2, М., 1969, саҳ. 784.

ҳамвазифа бошад, дида намешавад, бинобар ин калимаҳои марксизм, ленинизм, социализм, материализм, капитализм, феодализм, идеализм, айнан қабул шудаанд, ҳарчанд ки решай ин калимаҳо ба фонди луғавии забони тоҷикӣ дохил шудааст. Суффиксҳои **-ификация** (-ификация) ва **-аци-я** низ ба ҳамин гурӯҳ дохил мешаванд. Ҷунончи, дар забони тоҷикӣ ҳам решава ва ҳам шакли соҳтаи калимаҳои зерин дохил шудаанд: идеализация, вулканизация, канализация, кинофикация, радиофикация, элекрофикация ва ф.

3. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик тарзи мураккаби калимасозӣ басо инкишоф ёфтааст. Бе сабаб нест, ки бисъёр калимаҳои соҳтаи русӣ низ ба тоҷикӣ дар шакли мураккаб ва омехта тарҷума мешаванд. Ин ҳолат дар ифодаи маънни дигар суффиксҳо камтар (ҷуночи: баянист — баяннавоз, брошировщик — ҷузъбаанд, браковщик — браккор, браккунанда, броздник — ҷӯякашак), vale дар ифодаи маънни суффиксҳои **—ификация** ва **-изация** бештар ба назар мерасад, чунки онҳо дар забони тоҷикӣ аффикси муродиф надоранд. Масалан, радиофикация-ро радиокунонӣ, радионоккунӣ, газификация-ро газдоркунӣ, газноккунӣ ва амсоли инҳо ба қалам додаанд.

Дар адабиёт калимаҳои **военизация** (военизация, ҳарбикунонӣ), **идеализация** (идеализация, идеаликунонӣ), **коллективизация**, (коллективкунонӣ коллективонидан), **газификация** (газификация, газҳосилкунӣ), **элекрофикация** (элекрофикация, электриконӣ, электрикикунӣ) дида мешавад, ки дар ин ҷо, албатта, таъсири «Луғати русӣ-тоҷикӣ» кам нест.

Ба ақидаи мо, агар асоси ин гуна калимаҳо ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ дохил шуда бошад, онҳоро бо суффиксҳояшон, ҷунон ки **-изм** қабул шудааст, айнан истифода кардан бехтар аст, инишо шакли соҳта ва сунъии тарҷумай баъзеи онҳо низ тақозо мекунад. Маънни баъзе аз ин гуна калимаҳо ба воити ибора низ барҷаста ва хушсифат набаромадааст. Масалан, калимаҳои газдоркунӣ, газноккунӣ, идеаликунонӣ, радионоккунӣ, электрикикунӣ ва ибораҳои актив кунонидан, фаъол кунонидан, ба сӯзишвории газӣ ғузаронидан ва амсоли инҳо тамоман нодуруст таркиб ёфтаанд.

4. Масъалаи дигари мубоҳисавӣ ин аст, ки решава баъзе калимаҳои соҳтаи русӣ-интернационалий ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ дохил шуда, суффикси

онҳо дар забони тоҷикӣ муродиф дошта бошад ҳам, ба забони тоҷикӣ бетафъир дохил шудаанд. Маълум аст, ки суффиксҳои-ист, чунон ки зикр шуд, дар қалимасозӣ аз исмҳои шахс бо суффикси -чӣ ивазшаванда мебошанд. Пас, ҷаро баъзе қалимаҳо суффикси -чӣ қабул накардаанд? Ба назари мо, ҳамвазифагии суффикси -ист бо суффикси -чӣ на дар ҳама маврид мушоҳида мешавад.

Дар он ҷое, ки онҳо аз ҷиҳати маънӣ ба ҳам мувоғиқ намеоянд ва иваз кардани онҳо ғайритабӣ мемамояд, истифодаи шакли аслии қалима афзалтар доноста шудааст. Қалимаҳои идеалист, материалист, журналист, интернационалист, социалист аз ҳамин қабилианд.

Чи хеле ки мебинем, ба забони тоҷикӣ қалимаҳои русӣ-иӯғернационалий дар шаклу таркибҳои гуногуң дохил шудаанд. Аммо қалимаҳои соҳтаи дигар забонҳоро, ки бо ҳамон шаклашон ба забони тоҷикӣ дэхил шудаанд, ба ҳисоб гирифта, аффиксҳои онҳоро дар забони тоҷикӣ низ ҳамчун морфемаи қалимасоз маънидод кардан нодуруст аст. Аз ҳамин нуқтаи назар, қалимаҳои чойник, коммунист, марксизм, большевик, академик, лётчик, агротехник, аэропорт, биология, диалог, диссимиляция, километр, космодром, микрорайон, монография, неологизм, телевизор, телефон, аспирант, механизация, кинофикация ва амсоли инҳо ба забони тоҷикӣ бо маънои таркибиашон дохил шудаанд ва ба морфемаҳо тақсим намешаванд.

Бо таъсири забони русӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик усуљ омехтаи қалимасозӣ низ басо сермаҳсул шудааст. Мувоғики ин усул аз таркибу ибораҳои гуногуң ба воситаи аффиксҳо қалима соҳта мешавад. Мисли **ҳудтакидкунӣ**, **ҳудмуайянкунӣ**, **азназаргузаронӣ**, **азнавсозӣ**, **шарорахомӯшкунак** қалимаҳои зиёдеро ғовардан мумкин аст, ки калькаи қалимаҳои русӣ буда, ба усули омехта соҳта шудаанд. Ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки калькаро усули қалимасозӣ ба қалам додан дуруст нест.

4

Таъсири забони русӣ дар синтаксис пеш аз ҳама баташаккули услубҳои нутқ ва инкишофи онҳо, дар истифодаи ҷумлаҳои унвонӣ, дар диалог ва тарзҳои исти-

Фодай нутқи айнан нақлшуда, дар сарлавҳагузории газетаву журналҳо ва асарҳои илмиву адабӣ, дар қолабҳои иборабандӣ, васеъ гардидани доираи истифодай воситаҳои алоқа, мувофиқати пурраи хабар бо мубтадо, дар истифодай аломатҳои китобат ва файра мушоҳида мешавад, ки ҳоло ба тағсири онҳо ҳҷчаге нест.

Маълум аст, ки ибораҳои изофии роҳи Тирмиз-Қўрғонтиппа, роли Рустам, раиси Маръям Исоева, Лайлли Шарофатбону, Аврора Собирова, Содиқи Бобокулов, Фахриддинови Қосимов, колхози ба номи Ленин, Колхози Байроқи Сурхи Мехнатдори ба номи Ленин ва амсоли инҳо бо таъсири забони русӣ пайдо шудаанд ва муносибатҳои гуногуно ифода мекунанд. Ин гуна ҳолатҳо дар ибораҳои пешоянддор низ мушоҳида мешавад.

Таъсири забони русӣ ба забони тоҷикӣ дар қолабҳои зиёди синтаксисӣ, аз ҷумла дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ мушоҳида мешавад. Ин ҳолат дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, ки ҷумлаҳои пайрави онҳо бар эзоҳи қалимаҳои нисбӣ омадаанд, бештар ба назар мерасад.

Аmmo бояд иқрор шуд, ки дар забони газетаву журнал, радиою телевизион ва асарҳои ҷудогӯнаи илмиву адабӣ аз ҷиҳати забон ва тарзи баён ҷуқсоноҳои зиёде ба назар мерасанд, ки бештарини онҳо ба соҳаи синтаксис мансуб мебошанд.¹

5

Системаи фонетикии забон нисбатан устувортар буда, ба таъсири омилҳои ҳориҷӣ камтар дучор мешавад. Аз ҳамин сабаб такмилу инкишофи системаи фонетикии забонҳо аз ҳисоби иқтибосот яке аз масъалаҳои душвори забоншиносӣ ба шумор меравад.

Дар қалимаҳои иқтибосӣ ҳодисаҳои фонетикие мушоҳида мешаванд, ки ба забони тоҷикӣ ҳос набуданд. Яке аз ин ҳодисаҳо дар аввали қалимаҳои иқтибосӣ истифода шудани ду ва ё зиёда овозҳои ҳамсадо мебошад. Бесабаб нест, ки ин қабил қалимаҳои русӣ-интернационалий дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX ба тағъироте дучор шуда буданд. Ин ҳолаг дар давраи аввали инкишофи забони адабия тоҷик дар сол-

¹ Ниг.: ба фасли «Ғалатҳои машҳур ва номашҳур»-и ҳамин китоб, саҳ. 139—169.

ҳои Ҳокимияти Советӣ низ мушоҳида мешавад. Аммо **минбаъд ба** муносабати дуруст ба роҳ мондани таълими савод, ба забони тоҷикӣ дохил шудани калимаҳои зиёди русӣ-интернационалӣ ба таври васеъ ҷорӣ шудани таълими забони русӣ ва қабул гардидани алиф-бон русӣ равияни дигар ва басо дуруст пеш гирифта шуд, ки он айнан иқтибос кардани калимаҳои русӣ-интернационалиро тақозо менамуд. Ин масъала дар «Лоиҳа»-и соли 1939, дар қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ низ акс ёфт ва дар таҳрирҳои минбаъда (1954, 1972) инкишоф дода шуд.

Шакли аслии аксарияти калимаҳо, ки пеш аз революция ва дар солҳои аввали Ҳокимияти Советӣ ба забони тоҷикӣ вайрон дохил шуда буданд, барқарор ва қабул гардид. Чунончи, ба ҷои **истакон, устал, истанса, фаранса, иштароб, капитонса, искалот, кулуб** шакли дурусти онҳо: **стакан, стул, станция, Франция, штраф, квитанция, склад, клуб** ба забони адабӣ дохил шуд.

Албатта, ин қоидаи мутлақ нест, дар қабули калимаҳои русӣ-интернационалӣ, ки дар давраҳои гуногун дэхил ва ҳазм шудаанд, истисноҳо мушоҳида мешаванд, ки ҳамаи онҳоро дар зери як қоидау як қолаб додан хилоғи инкишоғи таърихии забон мебуд. Чунончи, калимаҳои **чойник, самовор, патинка, чӯт, туфлӣ, ясли, мошини сабукрав, мошинаи дарзӣ, таксӣ, фойтун, калӯш, карасин, карагас, конфет, лок, немис** ва амсоли инҳо ба забони тоҷикӣ мувоғики анъана ва талафузашон дохил шудаанд. Агарчи ин тарзи навишт дар «Қоидаҳои асосии имлои забони адабии тоҷик» дарҷ шуда бошад ҳам, баъзан бо он риоя намекунанд ва онҳоро ба тарзи **ботинка, ясли, машинаи дарзӣ, галӯш, керосин, керагас, немец** истифода мекунанд, ки дуруст нест.

Дар имлои якчанд калимаҳои дигар низ тафовут мушоҳида мешавад, ки дар қоидаҳои имло маҳсус шарҳ ёфтааст; «Аммо управление, правление, отделение, участок, поселок, гербарь, лекторий барин исмҳо, ки дар охирашон-е, -ий, -ок доранд, ба тарзи зерин навишта мешаванд; управления, правления, участка, посёлка, гербария, лектория, сценария, санатория ва ф». ¹ Дар ин калимаҳо ҳам тарзи талаффузи тоҷикиашон риоя шудааст.

¹ Қоидаҳои асосии имлои забони адабии тоҷик. Душанбе, 1972, саҳ. 17—18.

Ин ҳодиса дар истифодаи калимаҳои русӣ-интернационалие, ки дар таркибашон овозҳои **дж** доранд, низ дига мешавад. Маълум аст, ки ҳарфи **ч** ба забони русӣ дар шакли **дж** дохил шудааст. Ба ин таҷриба такъя намуда, ба забони тоҷикӣ ж-ро айнан (аввалҳо ба ҷои **ж** ҳарфи **ч**, қабул шуда буд) ва ба ҷои **дж** ҳарфи **ч**-ро истифода мекардагӣ шуданд ва ин дар қоидаҳои имло сабт шудааст. Аз ин рӯ, ба ҷои ҷурнал **журнал** менависанд ва калимаҳои **бюджет**, **джаз**, **джемпер**¹ истифода мешаванд.

Ин тағъироти фонетикий, ки бо тақозои талафузи тоҷикиашон ба амал ғомадааст, ҷиҳатҳои хоси фонетикии забони тоҷикӣ ва таърихи инкишофи онро таъкид менамояд.

Айнан қабул кардани калимаҳои русӣ-интернационалий боиси ба забони тоҷикӣ дохил шудани на **танҳо калимаҳое гардид**, ки дар аввалишон ду ва ё зиёда ҳамсадо доранд (**стакан, стул, стол, скамейка, шкаф, трактор, трамвай, троллейбус, бригада, звено, взвод** ва ф.), балки барои бо калимаҳои русӣ-интернационалий дохил шудани аломати сакта (ъ), аломати ҷудоӣ ва нармий (ъ), фонемахои ц, щ, ы низ сабаб шуд. Ин тадбирҳо барои якрангии (унификацияи) калимаҳои русӣ-интернационалий дар забонҳои миллӣ, инчунин барои беҳтар намудани таълими забони русӣ дар мактаб апдешида шудаанд.

Масъалаи задаи калимаҳои аслӣ ва иқтибосӣ, таъсири онҳо низ ҷолиби диққат аст, чунки ақидаи забоншиносон дар ин бора як хел нест. Аммо бо таъсири калимаҳои иқтибосии русиву интернационалий ҳарактери зада дар забони тоҷикӣ тағъир ёфтааст гуфтан асосе надорад.

Албатта, таъсири забони русӣ ба забони тоҷикӣ бо чанд мисол ба итмом намерасад, доираи он басо васеъ буда, ҳамаи соҳаҳои забони тоҷикӣ ва услубиёти онро дар бар мегирад. Тадқиқи ҳаматарафаи ин масъала ва ба таври илмӣ муайян намудани мавқеи забони русӣ дар инкишофи забони адабии ҳалқи тоҷик ва илму маданияти он, инчунин дар дӯстиву ҳамкории ҳалқҳои СССР муҳимтарин вазифаҳои олимон ва муассисаҳои тадқиқотӣ ба шумор меравад.

¹ Ҳамон ҷо, саҳ. 18.

ХУСНИ СУХАН

ҚАЛИМАСОЗИ ВА ХУСНИ СУХАН

Қалимасозӣ воситаи асосии бойшавии таркиби луғавии забон мебошад. Бо ин роҳ таркиби луғавӣ бо қалимаҳои нав пурра мешавад. Бисъёр қалимаҳои наве, ки дар натиҷаи дигаргуниҳои иҷтимоӣ, инкишофи хоҷагӣ, илму маданият ва ғайраҳо пайдо шудаанд, бо роҳи қалимасозӣ ба амал омаданд, ки онҳо бо соҳти грамматика ва қонунҳои доҳилии забон пурра мувофиқат мекунанд. Бо роҳи қалимасозӣ бойшавии таркиби луғавӣ нисбат ба дигар воситаҳо бештар инкишоф мейбад, чунки вай аҳволи забонро пурра инъикос мекунад.

Тарзҳои қалимасозӣ дар давоми солҳо низ инкишофа тақмил мейбанд. Ҳар як навъи қалимасозӣ дар марҳилаи худ барои ғаниву пурра шудани таркиби луғавӣ роли қалон мебозад. Инкишофу такомули қалимасозӣ мувофиқи талаботу қонунияти доҳилии забон ба амал меояд. Забон барои пурра ва бо нозукиҳояш ифода намудани фикр ва барои ҳаматарафа қонеъ гардонидани талаботи мубодилаи афкор аз ҳамаи воситаҳо истифода мекунад. Чунин талаботи забон барои инкишофи усулҳои қалимасозӣ восита ва омили муҳим мебошад.

Қалимасозӣ ва воситаҳои он бо грамматика алоқаи мустаҳкам дорад. Ҳусусияти қалимасозии забон ба ҳусусияти соҳти грамматикии он зич вобаста аст. Забонҳои гуногунсоҳт бо қалимасозии ҳоси худ низ аз ҳам фарқ мекунанд. Грамматика дар навбати худ қалимасозиро идора мекунад. Ҳар як қалимаи нав ҳамчун воҳиди суратёфтани грамматикий, ҳамчун қалимаи мансуб ба ин ё он ҳиссаи нутқ ташаккул мейбад, ба категорияҳои морфологӣ ва вазифаи синтаксисии он молик мешавад.

Дар ҳусуси ҳусну латофати забони тоҷикӣ ва риоякардан ба қоидаву қонун ва фасоҳату назокати он як силсила мақолаҳои мубоҳисавӣ чоп шуданд. Радиою телевизион сӯҳбат ва намоишҳои маҳсус ташкил карданд,

ходимони матбуоту нашриёт сўхбату машваратҳо гузарониданд, дар назди Комитети Марказии Партияи Коммунистии Тоҷикистон масъалаи истилоҳоти забони тоҷикӣ бо иштироки аҳли қалами шаҳри Душанбе маҳсус муҳокима шуд, ки онҳо, бешубҳа, самараи худро доданд. Бо вуҷуди ҳамаи ин дар забони матбуоту нашриёт, радиою телевизион, тарҷумаҳои ТоҷикТА ҳанӯз вайронкорӣ ва худсарихо дида мешаванд. Бадии кор дар ин аст, ки аз маслиҳатҳои дилсӯзона ва ғамхоронаи рафикови мутахассис ва пуртагриба на ҳамаи коркунени ин соҳа хулосаи даркорӣ баровардаанд. Албатта, ҳамаи фикрҳои дар рафти мубоҳиса гуфташуда дуруст ва қобили қабул нестанд, дар онҳо фикрҳои носаҳеҳ низ буданд, vale ҳаминро ҳам гуфтани лозим аст, ки бештарини муаллифон мулоҳиза ва таклифҳои худро бо даделҳои боэътиҳод сабит ва аз заминай илми забон асоснок кардаанд. Яке аз ҳамин гуна мақолаҳои илмӣ аз онп Муҳаммадҷон Шукурөв «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад» мебошад, ки аввал дар журнали «Садои Шарқ» (1965, № 10) ва соли 1968 бо чанд мақолаи дигар ба шакли маҷмӯа нашр шуд.¹ Дар ҳамаи мақолаҳои Муҳаммадҷон Шукурөв, алалхусус дар мақолаи «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад» на танҳо самимият ва муҳаббати муаллиф ба забони миллии тоҷик, ба маданияти шукуфони вай, балки борикбинӣ, нозуфҳаҳмӣ ва дақиқкории ў намоён аст.

Бештарини фикру мулоҳизаҳои муаллиф дар хусуси истифодаи бемаврид ва ё суиистифодаи қалимаҳо ва таркибу таъбирҳо дуруст ва қобили қабуланд. Аммо аз ин таклифҳо баъзеҳо хулосаҳои яктарафа бароварданд. Чунончи, дар мақолаи Муҳаммадҷон Шукурөв суиистифодаи феъли ёридиҳандай «кардан» ва феъли «гузарондан» бо мисолҳо нишон дода шуда буд. Баъзе қаламдастони шитобкор ҳамоно ба ин феълҳо қаҷ назар карда, ба феъли ёридиҳандай «намудан» часпиданд ва бемаврид онро истифода мебурдагӣ шуданд. Кор ба дараҷае расид, ки ҳатто феъли «тамошо намудан» пайдо шуд. Ин ҳолат водор кард, ки дар бораи феъли ёридиҳандай «кардан», дараҷаю мавкеи истифода ва тафовути он аз феъли ёридиҳандай «намудан» Раҳим Ҳошим мақолаи маҳсус нависад ва худи Муҳаммадҷон Шукурөв ба воситаи телевизион бори дигар ин масъаларо

¹ М. Шукурөв. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад. Душанбе, 1968.

шарх дихад. Гурӯхи дуюми қаламдастон ҳоло ҳам аз шаклу қолабҳои вайрон ва одаткардаашон дил кандашаметавонанд. Чунончи, Муҳаммадҷон Шукуров дар хусуси калимасозӣ аз исму феъли ёридиҳанда сухан ронда, ба калимаҳои ҷустуҷӯкунӣ, ҳаридкунӣ, ҷомашӯйкунӣ, обшӯйкунӣ, шикояткунӣ, табриқкунӣ, тавсифкунӣ, **таъмиркунӣ** эрод гирифта дуруст гуфта буд, ки аз ҳама гуна феълҳон таркибӣ исми амал сохта намешавад. Агар ҳиссан номни феъли таркибӣ исми амал бошад, аз он ва феъли ёридиҳанда дубора исми амал сохтан ҳочате надорад. **Мутаассифона**, баъзе рӯзноманигороди мо ин нуктаро нафаҳмидаанд ё фаҳмидан нахостаанд, ки ҳар рӯз чандто ин хел калимаҳоро истифода карда истодаанд.

Бояд қайд кард, ки ҳар як хулосаву таклиф бояд заминай илмӣ дошта бошад. Илми забон умумигӯиро намепараастад, вай тақозо мекунад, ки ҳар як фикри нав бо далелҳои илмӣ ва қоидаҳои он асоснок карда шавад. Ин талабот ба калимасозӣ бештар аҳамият дорад. Бисъёриҳо бо нишон додани мисолҳо ва як навъ эзоҳ ба он, бо қайд кардани таркиби морфологии калима маҳдуд шудаанд. Муҳаммадҷон Шукуров ба ин қонеъ нашуда, ба тарзи калимасозӣ, заминай он ва муносибати ҷузъҳои калима низ эътибор додааст. Ин гуна муносибат тадқиқотчиро водор менамояд, ки аз баъзе таъиротҳо дар забон хулосаҳои назариявӣ бароварда, онҳоро дар шакли рехта чун қоида пешниҳод кунад. Албатта, ин кори мушкил ва масъулиятнок аст, вале ӯ ин вазифаро асосан дуруст иҷро кардааст.

Дар мақолаи Муҳаммадҷон Шукуров дар қатори фикрҳои тоза ва таклифҳои муфид ақидаҳое вомехӯранд, ки шарҳу эзоҳ меҳоҳанд ё ки баҳсталабанд. Мо дар ин мақола ҳамин гуна нуктаҳоро мавриди баҳс қарор дода, баъзе мулоҳизаҳои худро баён карданием.

Тадқики исмҳои мураккаб нишон медиҳад, ки исмҳои мураккаби тобеъ аз ҳама гуна таркибу таъбирҳо сохта намешаванд ва тарзи ташаккули онҳо як хел нест. Як гурӯҳ исмҳои мураккаб аз ибораҳои изофӣ ва ғайриизофии исм ба амал омада бошанд, гурӯҳи дигари онҳо аз ибораҳои феълӣ ва феълҳои таркибӣ сохта шудаанд. Аз ибораҳои феълӣ сохта шудани ин гуна калимаҳо аз муносибати ҷузъҳои исмҳои мураккаб дида мешавад. Дар исмҳои мураккабе, ки аз исму феъл сохта шудаанд, муносибатҳои объекту амал, субъекту амал

ва муносибатҳои гуногуни масоҳагӣ, замонӣ бо амал мушоҳида мешавад.

Чузъи аксарияти исмҳои мураккабе, ки аз исму асоси замони ҳозираи феъл сохта шудаанд, ба ҳам дар муносибати объекту амал буда, бештарини онҳо исми фоил мебошанд, ки шахсро далолат мекунанд: мӯзадӯз, ҷомашӯй, моҳигир, найнавоз, доиразан, гулпарвар, ошпаз, аробакаш, сартарош ва монанди инҳо. Бо ин қолаб на танҳо исмҳои фоил, балки номи предмет ҳам сохта мешавад: сарпӯш, миёнбанд, рӯмол, оҳанрабо ва ғайра. Дар ин қолаб сохтани исмҳои макон ва абстракт низ мумкин аст. Чунончи: **дудкаш, кафшпарто, дастгир, по-банд**.

Маълум аст, ки исми амал ба воситаи суффикси «-ӣ» низ сохта мешавад. Дар таркиби исмҳои мураккаб ду хусусияти он зоҳир мешавад: вай аз асосҳои мураккаб исми амал месозад: **соатсоз** (исми фоил), **соатсозӣ** (исми амал), **моҳигир-моҳигирӣ**, **оброн-обронӣ**, **пахтанин-пахтаниӣ** ва ғайра. Вазифаи дуюми ин суффикс дар сохтани исмҳои мураккаб аз он иборат аст, ки ба замми вазифаи якум барои ҳамчун исми мураккаб сурат гирифтани исму феъл, яъне барои васл шудани онҳо низ ёрӣ мерасонад. Дар ин ҷо аз ибораҳо исм сохтани суффикси «-ӣ», мушоҳида мешавад. Чунончи, **рӯзгузаронӣ, шабнишинӣ** ва ғайра.

Дар исмҳои мураккаби ғайришахс, ки аз исму асоси замони ҳозираи феъл бевосита сохта мешаванд, асосан муносибати амалу объект мушоҳида мешавад ва феълҳо дар ин гуна исмҳо асосан гузаранда мебошанд. Мисли **дудбаро, ғуломгард** хеле кам калимаҳо дучор мешаванд, ки ба ҳам дар муносибати субъекту амал бошанд. Аммо дар исмҳои мураккабе, ки ба воситаи суффикси «-ӣ» аз ибораҳои гуногун сохта шудаанд, муносибатҳои мухталифи ҷузъҳо — амалу исм дида мешавад. Чунончи, дар исмҳои **мехмонӣ** — муносибати субъекту амал, **тезравӣ** — алому амал, **болоравӣ** — макону амал, **шабнишинӣ** замону амал мавҷуд аст.

Исмҳои мураккабе низ ҳастанд, ки аз исму асоси замони ҳозираи феъл сохта шуда бошанд ҳам, дар байни онҳо ҳеч гуна муносибати синтаксисӣ дида намешавад. Чунончи: **додзаниӣ, дарсгӯӣ, роҳравӣ, гапзаниӣ** ва амсоли инҳо. Исмҳои мазкур аз феълҳои таркиби сохта шудаанд ва аз ин рӯ ҷузъҳои онҳо ба ҳам ҳеч гуна муносибати синтаксисӣ дошта наметавонанд.

Дар мақолаҳои Мухаммадҷон Шукуров аз ибораҳои феълӣ бо суффикс «-ӣ» соҳтани исмҳои мураккаб хеле ҳуб қайд шудааст, аммо дар он ин ду вазифаи суффикси «-ӣ»: аз асосҳои мураккаб ва аз ибораҳо соҳтани исми мураккаб ба ҳам омехта шудаанд. Чунончи, ў менависад: «Қалимаҳои зеринро, ки аз забони адабӣ ва гуфтугӯ гирифта шудаанд, аз назар гузаронем: коргурезӣ, мактабгурезӣ, мардумгурезӣ, фаръёдзанӣ, маънирасӣ, дидадарӣ, дарсрavӣ, собуншӣ, муштмолӣ, дилнишинӣ, роҳбарӣ, пайравӣ, рӯйпӯшӣ (чомаи рӯйпӯшӣ); тагпӯшӣ (куртаи тагпӯшӣ), гапдарой, замонасозӣ ва ҳоказо. Ҳамаи инҳо қалимаи мураккабанд. Файр аз ин, ҳамаи инҳо аз чунин ибораи феълӣ соҳта шудаанд, ки бо пешоянде сар мешавад. Қалимаҳои мазкур аз ибораҳои аз кор гурехтан, аз мактаб гурехта, аз мардум гурехтан, ба фаръёд расидан ва ғайра соҳта шудаанд. Вақте ки ин ибораҳоро бо он қалимаҳо муқоиса менамоем, равшан мешавад, ки дар ҳангоми қалимасозӣ аз ҳамаи ин ибораҳо пешоянӣ партофта шудааст.

Аз ин ҷо қоидае ҳосил мешавад, ки онро такрибан ин тавр ифода кардан мумкин аст: агар аз ибораи феълие, ки дар аввали он пешоянде ҳаст, қалимаи мураккаб соҳтан лозим бошад, дар вакти қалимасозӣ он пешоянӣ партофта мешавад. Аз ҳамин сабаб аст, ки худи қалимаи «ёдоварӣ» дуруст буд ва ба он пешоянди «ба» иловава кардан ҳаргиз лозим набуд.

Акнун меоем ба сари он қалимаҳои тозабаромади имрӯза, ки аз қабили «бавучудой», «аздастдиҳӣ», «бадастдарой», «азгуноҳгузарӣ», «баплангириӣ», «азнавсозӣ», «азназаргузаронӣ» ва мисли инҳо мебошанд. Ин қалимаҳо аз ибораҳои зерин гирифта шудаанд: ба вучуд омадан, аз даст додан, ба даст даровардан, аз гуноҳ гузаштан, ба план гирифтан, аз нав соҳтан, аз назар гузарондан. Лекин ҳангоми аз ин ибораҳо қалимаи мураккаб соҳтан пешоянди ибора партофта нашудааст. Аз ин ҷиҳат он қалимаҳо ба қоидаи қалимасозӣ мувоғиқ нестанд.

Пас, чӣ кор кардан даркор буд? Оё агар пешояндро мепартофтем, ин қалимаҳо шакли дуруст мегирифтанд? Не, агар аз он қалимаҳо пешонядро фуруғузор намоем, шакли «вучудой», «дастдиҳӣ», «дастдарорӣ» ва ғайра ҳосил мешавад, ки онҳо маънное надоранд ё маънои дигаре медиҳанд. Пас, магар он қоидае; ки дар боло зикр шуд, нодуруст будааст? Агар он қоида дуруст бошад,

чаро аз ибораҳои «ба вучуд омадан», «аз даст додан», «ба даст даровардан» ва мисли онҳо бо партофтан пешоянд калимаи мураккаб сохтан мумкин нашуд?» (сах. 70—71).

Чи хеле ки мебинем, ақидаи Муҳаммадҷон Шукуров чунин аст: баъзе исмҳои мураккаб, ки суффикси «-й» доранд, аз ибораҳои сохта шудаанд, ки дар аввалишон пешоянд доштаанд, аммо аз ҳамаи онҳо бо партофтан пешоянд исми мураккаб сохтан мумкин нашуд, баъзе ашон «ба қоиди калимасозӣ мувофиқ нестанд». Чаро чунин зиддият ба амал омад? Ин номувофиқатӣ ва ихтилофро худи Муҳаммадҷон Шукуров ба хубӣ ҳис намуда, ба он чунин ҷавоб навиштааст:

«Фаромӯш набояд кард, ки аз баъзе ибораҳо калимаи мураккаб сохтан мумкин аст ва аз баъзеи онҳо мумкин нест».

Ин ҷавоб дуруст аст, аммо вай саволи дигареро талаб мекунад: Аз қадом ибораҳо пешояндро партофтан мумкин асту аз қадом ибораҳо партофтан мумкин нест? Ин савол бе ҷавоб мондааст.

Дар мисолҳои боло ҳамаи калимаҳои мураккаб бо суффикси «-й» омадаанд, вале суффикси «-й» дар ҳамаи онҳо як вазифаро иҷро намекунад, тарзи сохташавии онҳо низ як хел нест.

Калимаҳои мураккаби гурӯҳи якум (бе пешоянди) ба воситаи суффикси «-й» на аз ибораҳо, балки аз асосҳои мураккаб ва ё феълҳои таркибӣ сохта шудаанд. Маълум аст, ки исмҳои мураккаби фоил ва сифатҳои мураккаб, ки ба шаҳс тааллук доранд, аз исм ва асоси замони ҳозираи феъл бевосита сохта мешаванд. Асоси калимаҳои мураккаби коргурезӣ — коргурез, фаръёдрасӣ-феръёдрас, маънирасӣ-маънирас дар асоси ҳамин қолаб сохта шудаанд. Маълум аст, ки аз сифатҳо ва исмҳои фоил ба воситаи суффикси «-й» исми маъни сохта мешавад. Сифату исмҳо метавонанд дар шâкли содда (хубхубӣ, нағз-нағзӣ, усто-устоӣ), сохта (нодон-нодонӣ, беакл-беаклӣ, коргар-коргарӣ) ва мураккаб (дилнавоз-дилнавозӣ, гапдаро-гапдароӣ, соатсоз-соатсозӣ, сартарош-сартарошӣ) оянд. Пас, дар ин ҷо вазифаи якуми суффикси «-й» мушоҳида мешавад. Исмҳое, ки дар ин ҷо зикр шудаанд, дар асоси ҳамин қолаб сохта шудаанд.

Исмҳои мураккаби гурӯҳи дуюм (пешояндинок) ин туна хусусият надоранд, дар ин калимаҳо асоси мураккаб мавҷуд нест, бинобар ин агар аз инҳо суффикси

«-й» истисно шавад, на танҳо калимаи мураккаб, балки маъни ҳам барҳам меҳӯрад. Масалан, «вучудо» ё ки «бавучудо» ҳеч гуна маъное надорад. Аз ин рӯ, ин гурӯҳи калимаҳои мураккаб на аз асосҳои мураккаб, балки аз ибораҳои феълӣ ва феълҳои таркибӣ ба воситаи суффикси «-й» сохта мешавад: вай ҷузъҳои ибораю ба ҳам васл мекунад ва аз онҳо исми амал месозад. Дар калимаҳои гурӯҳи якум ҳусусияти васлкунандагии вай зоҳир намешавад.

Чаро баплангирий ва плангирий сунъӣ менамояду **планкашӣ** табиӣ? Чунки асоси калимаи планкашӣ-планкаш исми фоил аст, ки аз он бо суффикси «-й» сохтани исмҳои амал қолаби маъмул ва басо машҳури калимасозии тоҷикист. Баплангирий дар асоси ин қоида сохта нашудааст.

Аз исмҳои гурӯҳи якум танҳо исми «дарсравӣ» аз ибораи феълӣ ба воситаи суффикси «-й» сохта шудааст, ки сабаби онро худи Муҳаммадҷон Шукурӯв ин тавр ба-еи мекунад:

«Он ибораҳои забони тоҷикӣ, ки бо пешоянд сар мешаванд, як ҳусусият доранд, ки гоҳо аз баъзеи онҳо афтидан пешоянд ҳам мумкин аст. Масалан: дар хона нишастан-хона нишастан, ба шаҳр рафтан-шаҳр рафтан, ба хона омадан-хона омадан, дар кӯча гаштан-кӯча гаштан, ба кӯҳ баромадан-кӯҳ баромадан, дар хона хобидан-хона хобидан ва амсоли инҳо» (саҳ. 73).

Ибораи ба дарс рафтан-дарс рафтан низ ба ҳамин гурӯҳ доҳил мешавад. Тамоман ҳақ ба ҷониби Муҳаммадҷон Шукурӯв аст, ки дар ҳусуси калимасозӣ аз ин ибораҳо чунин менависад:

«Аз ибораҳо, ки онҳоро бе пешоянд ҳам кор фармудан мумкин аст, калимаи мураккаб тартиб додан ҳеч душворӣ надорад. Калимаҳои зерин аз ҳамон ибораҳо сохта шудаанд: ҳонанишинӣ, гӯшанишинӣ, шаҳрравӣ (ҳатто бухороравӣ — С. Айнӣ), ҷойравӣ (ба меҳмонӣ рафтан), бозорравӣ, ҳаммомравӣ; магазинравӣ, колхозравӣ, ҳонабиёӣ (фақат ба маънои ба хона омадан), кӯчагардӣ, биёбонгардӣ, кӯҳбарӣ, ҳонахобӣ ва ҳоказо» (саҳ. 73).

Бале, исмҳои мазкур на аз ибораҳои пешоянднок, балки аз иробаҳои бепешоянд сохта шудаанд, ки дар чунин ҳолат Шукурӯв дуруст мегӯяд, ки «имконияти калимасозӣ хеле қалон аст».

Вақте ки ин тарзи калимасозиро мӯонна месозед,

хоҳ-ноҳоҳ саволе ба миён меояд: кадом навъи ибораҳо дар ин ду шакл (ҳам бо пешоняду ҳам бе пешоянд) воқеъ шуда метавонад? Муҳаммадҷон Шукуров чунин савол нагузашта бошад ҳам, ҷумлаҳои зеринро ҷавоби ҳамин савол пиндоштан мумкин аст: «Ҳар ду шакли ин ибораҳо-ҳам бо пешоянд ва ҳам бе пешоянд дуруст ҳисоб мешавад. Сабаби ин ҳолат эҳтимол ҳамин бошад, ки ибораҳои мазкур аз калимаҳои муқаррарие, ки дар машавати ҳаррӯза бисъётар ба кор меравад — аз калимаҳои «хона», «кӯча», «шаҳр», «нишастан», «рафтан», «омадан» ва ғайра соҳта шудаанд, на танҳо ин калимаҳо, балки худи ин ибораҳо ҳам бештар истеъмол мегардиданд, рафта-рафта пешоянд афтидааст ва ибораҳо сабуктар шудаанд (сах. 73).

Ин ҷавоб зоҳирان дуруст аст, чунки бе пешоянд омадани ибораҳо хоси забони гуфтугӯ буда, ин тарзи истифодаи ибораҳо дар асарҳои бадей басо кам дучор мешавад. Ба назари мӯ, ин ҳодиса ба серистеъмолии ибора он қадар вобаста нест. Масалан, дар машавати ҳаррӯзаи мӯ ба Ҳиндустон рафтан ва ё ба осмон рафтан мушоҳида намешавад, vale ин ибораҳоро ҳам мисли ибораҳои боло бе пешоянд истифода кардан мумкин аст: Ҳиндустон рафтан, осмон рафтан.

Ин ҷо сабаби дигаре бояд бошад. Ин, ба ақидан мӯ, бештар ба муносибати ҷузъҳои ибора ва ба тарзи алоқаи онҳо вобаста аст. Ин ҳолат дар муносибати феъли монда ба ҳоли макон равшан зоҳир мешавад, ки дар чунин мавридҳо исм ба зарф хеле наздик мешавад.

Дар забони тоҷикӣ зарф ҳамчун ҳиссаи нутқ хеле маҳдуд аст, вазифаи онро дар ҷумла асосан исм ичро мекунад. Чунончи, профессор В. С. Растворгуева дар ин ҳусус навиштааст: «Аксар вакт дар он ҷое, ки дар дигар забонҳо, аз ҷумла дар забони русӣ, зарф истифода мешавад (яъне ба вазифаи калимаҳои ҳолӣ), тоҷикон бо пешояндҳо ва бе пешояндҳо калимаҳои номиро истифода мекунанд. Чунончи, ба вазифаи ҳоли макон бо пешояндҳо ва бе онҳо калимаҳои меоянд, ки хонаву ҷойро мефаҳмонанд: дар хона будан ё ки хона будан».

Ҳамин тавр, исмҳо ҳангоми ҳоли макон шуда омада-нашон аз ҷиҳати синтаксисӣ ба зарф ҳамвазифа мешаванд. Зарф ба калимаи тобеъкунанда бештар бо роҳи ҳамроҳӣ, яъне бе пешоянду пасоянд меояд, vale исм бо феъл, асосан ба воситаи пешояндҳо алоқаманд мешавад. Ин аст, ки ҳангоми ба зарфҳо аз ҷиҳати синтакси-

СИ ҳамвазифа шудани исмҳо алоқаи вобастагӣ то як алдоза суст шуда, ба алоқаи ҳамроҳӣ наздик мешавад. Ана дар чунин маврид бе пешоянд ба феъл тобеъ шудани исм мушоҳида мешавад ва аз онҳо ба воситаи суффикси «-ӣ» сохтани исм басо мувофиқ аст, ки намунашро дар боло дидем.

Барои қувват додани ин фикр исмҳоро, ки аз зарфу асоси замони ҳозираи феъл сохта шудаанд, аз назар гузаронидан мумкин аст. Дар забони мо ин гуна калимаҳо бисъёр нестанд, чунки худи зарф, алалхусус зарфи макон, басо маҳдуд аст. Ҳоло калимаҳои боло, поён, пеш, ақиб, наздик ба зарф гузашта, ҳатто суффикси-тар кабул мекунанд. Онҳо ба феъл, асосан, бевосита тобеъ мегарданд ва аз онҳо мисли **болоравӣ, поёниравӣ, ақибгардӣ, пешӣ, наздикишавӣ** исм сохта мешавад.

Боз як саволи дигар ҷавоб металабад. Он савол ин аст: аз ибораҳои феълии пешоянддор калимаи мураккаб сохтан мумкин аст ё не? Ба ин савол ҷавоби Муҳаммадҷон Шукуров қатъист.

«Гурӯҳи сеюми ибораҳои феълии пешоянднок онҳоенанд, ки калимаи мураккаб сохтан аз онҳо хеч мумкин нест, зеро на аз худи ибора ва на аз калимасозӣ пешоянд намеафтад...» Муаллиф дар ин гуна мавридҳо истифодаи худи ибораро тавсия мекунад. Дар қатори ибораҳо феълҳои таркибии пешоянддорро ном бурдани Шукуров нишон медиҳад, ки ў ба сохтани калимаҳои мураккаб аз ин гуна таркибҳо ҳам зид мебошад. Мо ҳайронем, ки чаро борҳо қайд шуда бошад ҳам, ҳоло дар матбуот **«азхудкуний», «азназаргузаронӣ», «азнавсозӣ»** менависанд? Оё кормандони матбуот ба ин ягон асос доранд? Агар асосе бошад, он қадом аст?

Оре, онҳо асос доштагистанд. Асоси онҳо пеш аз ҳама ин будагист, ки исмро исм тарҷума мекунанд, на ибора, vale ин далел коғӣ нест. Дар ҳамаи забонҳо тарҷумай як ҳиссаи нутқ бо ҳиссаи дигари ҳаммаъни нутқ ва як категорияи синтаксисӣ бо дигар категорияи ҳаммаъни синтаксисӣ дида мешавад. Илова ба ин, калимаи мураккаб бояд ба қонуни калимасозии забон такъя кунад ва дар асоси он сохта шавад. Ана ба ин талабот на ҳамаи калимаҳои мураккабе, ки аз ибораҳои пешоянднок сохта шудаанд, ҷавоб дода метавонанд. Дар ҳакиқат, баъзан тарҷумонҳо аз ҳад мегузаронанд ва мисли **азнавкоркардабарӣ** ва **аздигардиабарӣ** исмҳои гӯшҳарош месозанд. Масалан, дар ҷумлаҳои зерин ба

чи калимаи **бавуҷудоӣ** калимаи пайдоиш ва ба ҷои **баšefigirӣ** худи **шефиро** истифода бурдан беҳтар аст: «Лекин бавуҷудоии калимаи мазкур тамоман дигар хел мебошад». «Башефигирии мӯҷассамаҳои ёдгориро давом дода, бо ветеранҳо... тез-тез воҳӯрда меистанд».

Эроди Шукуров ба ин қабил калимаҳо, ки ҳусни забонро ҳалалдор мекунанд ва имконияти хубтару беҳтар сохтан ва ё ифода кардани онҳо ҳаст, дуруст мебошад, вале калимаҳои «азнавсозӣ», «азназаргузароӣ», «азхудкунӣ» ва амсоли инҳоро ба ин гуруҳ доҳил кардан лозим набудагист. Гап на дар он аст, ки ба шаклу таълафузи ин калимаҳо ҷашму гӯшҳо одат кардаанд, балки дар он аст, ки ҳамин калимаҳо ҳам дар асоси қондай калимасозии забон ва тақозои услубии он сохта шудаанд. Дар забони тоҷикӣ аз феълҳои таркибии номӣ ба воситаи суффикси «-ӣ» исми амал сохтан мумкин аст. Мисли **гапзаниӣ**, **фикркунӣ**, **хунуқхӯрӣ**, **якшавӣ** ва **фарьёдзаниӣ** исмҳои зиёдеро ном бурдан мумкин аст, ки аз феълҳои таркибии номӣ сохта шудаанд. Калимаи «азхудкунӣ» низ аз феъли таркибӣ сохта шудааст. Агар аз калимаҳои «азнавсозӣ» ва «азназаргузароӣ» пешоянди онҳоро, ки дар таркиби калимаи мураккаб ҳамчун префикс воқеъ шудааст, партоем, маъно тамоман дигар мешавад. Ин тарзи калимасозӣ дар осори нависандагони тоҷик низ дида мешавад.

«...дарди ҷобаҷокунӣ нисбат ба дарди **аҷҷобароӣ** ҷанд дараҷа зиёдтар буд...» (С. Айнӣ, Куллиёт, ч. 6, саҳ. 148).

Шояд ҳамин тарафи масъала ва дар забон торафт зиёд шуда мавқеи мустаҳкам пайдо кардани ин гуна калимаҳо бошад, ки Шавкат Ниёзӣ навиштааст:

«Ниҳоят, исмҳо аз феълҳои таркибӣ, ки онҳо аз исму феъл иборат буда, бо пешоянд омадаанд, ба воситаи суффикси -ӣ сохта шуда метавонанд, ки онҳо номи амал, процесс мебошанд. Дар чунин исмҳо аҳамияти суффикси-ӣ хеле муҳим аст. Ин суффикс чун исми мураккаб ташкил ёфтани ҷузъҳоро таъмин менамояд: баамалгузароӣ, азхудкунӣ, баамаловарӣ, бавуҷудоварӣ, азназаргузароӣ, баҳисобигирӣ, бапландарорӣ, азнавсозӣ, барқароркунӣ ва монанди инҳо, ки чунин тип ҳоло зиёда ба кор бурда мешавад».¹

Феълҳои таркибии номӣ аз ду калима: ном ва феъл иборатанд ва онҳо ҳамчун феъл дигар калимаҳоро ба ҳуд тобеъ карда метавонанд. Агар аз феъли таркибии

¹ Ш. Ниёзӣ. Исм ва сифат. Сталинобод, 1954, саҳ. 28.

шомай ва калимаи тобеи он исм сохта шавад, он калима аз се ҳисса иборат мешавад. Оё чунин тарзи калимасозӣ равост?

Ақидаи Муҳаммадҷон Шукуров дар ин ҳусус чунин аст: «Аз ин ҷо як сирри бисъёр муҳимми ин навъи калимасозӣ ошкор мегардад: маълум мешавад, ки агар дар ибораи феъл феъл аз ду калима иборат бошад, дар вакти калимасозӣ як калимаи ин феълро партофтани лозим будааст. Аз ҳамин сабаб аз ибораи «худ дӯст доштан» калимаи «худдӯстӣ» сохтаанд, яъне «доштан»-ро партофтаанд, аз ибораи «худ кор кардан» калимаи «худкорӣ» ба вучуд омадааст, яъне «кардан» тарк гардидааст, аз ибораи «худ баҳо додан» калимаи «худбахойӣ» ҳосил гардидааст, яъне «додан» соқит шудааст ва ҳоказо» (сах. 65).

Муаллиф ба ин қоида такъя карда, ба калимаҳои «худхизматрасонӣ», «худтанқидкунӣ», «худмуайянкунӣ» эрод мегирад: «Ин калимаҳои мураккаб ба он қоиде ки мо дар боло дидем, тамоман мувоғиқ намеоянд. Барои он ки калимаҳои мазкур ба он қоида мувоғиқ шаванд, аз онҳо асоси феълиро партофтани лозим буд. Он гоҳ онҳо чунин шакле ба худ мегирифтанд: «худхизматӣ» (мисли «худруҳсатӣ»), «худтанқидӣ», «худмуайянӣ» (мисли «худширинӣ»), «худшифойӣ» (мисли «худбахойӣ»), «худдифойӣ» (ниز мисли «худбаҳойӣ») ва ҳоказо (сах. 65, 66).

Ҳамин тавр, Шукуров шакли «худмуайянӣ»-ро дуруст, vale «худмуайянкунӣ»-ро нодуруст мешуморад ва чунин хулоса мебарорад: «Агар ин ду қоида (якумӣ дар таркиби калимаи мураккаб наомадани асоси феълӣ ва дигаре дар таркиби калима омадани он — Р. Ш.) зидди яқдигар намебуд, эҳтимол мумкин буд, ки ҳар ду баробар давом кардан гирад, то ки рафта-рафта яке аз онҳо мавқеи асосӣ ишғол намояд ва он гоҳ дигаре аҳамияти худро гум кунад. Азбаски дуюмӣ дар натиҷаи ба назар нагирифтани якумӣ, яъне дар натиҷаи фаромӯш кардани яке аз қонунҳои асосии калимасозии тоҷикӣ ба вучуд омадааст, бояд дар забони имрӯзai мо ҳукуқе надошта бошад» (сах. 67).

«На танҳо дар калимаҳои мураккабе, ки бо «худ» сохта шудаанд, балки умуман дар ҳамаи калимаҳои мураккабе, ки аз ибораи феъли дорон се калима таркиб ёфтаанд, ҳалк кӯшиш кардааст, ки асоси феълиро партояд. Ин қоида қоидай умумии **аксари** калимаҳои му-

раккабест, ки аз ибораи феълӣ сохта шудаанду он ибораи феълӣ аз се калима иборат аст» (сах. 68).

Мо дар ин масъала бо Муҳаммадҷон Шукуров ҳамфир шуда наметавонем. Аввало, ҳамиро гуфтан лозим аст, ки дар байни он ду қоидае, ки муаллиф пешниҳод кардааст, ҳеч гуна зиддияте мушоҳида намешавад, яъне мавҷуд будани яке дигареро рад намекунад. Масалан, мавҷудияти «худмудофиа» ва «худкорӣ» калимасозии «худмуайянкунӣ»-ро инкор намекунад. Ҳар қадоми онҳо сабаб ва хусусияту тарзи маҳсуси калимасозӣ дорад. Чунончи, набудани суффиксҳои «-ӣ» дар калимай «худмудофиа» онро аз он ғурӯҳи қалимаҳо истисно мекунад, калимай «худкорӣ» бошад, ба воситаи суффикси «-ӣ» на аз ибораи феълӣ, балки аз сифати мураккаби «худкор» сохта шудааст.

Муайян намудани он, ки чаро роҳи дуюми калимасозӣ дар забони ҳозира инкишоф ёфта, роҳи якум басо маҳдуд шудааст ва ё дигар зоҳир намешавад (чунки ҳамон якчанд калимае, ки ҳоло ҳастанд, аз адабиёти классикий омадаанд), ба ҳалли ин масъала кӯмак мерасонад. Яке аз сабабҳои инкишоф наёфтани роҳи якум (тарзи «худтанқидӣ») ва васеъ паҳн шудани тарзи дуюм («худтанқидкунӣ»), ба фикри мо, дар он аст, ки дар тарзи якум муносибати ҷузъҳои калимаи мураккаб равшан ҳис карда намешавад. Калимай «худмуайянӣ»-ро ду ҳел фаҳмидан мумкин: ҳудро муайян кардан ва ҳуд муайян шудан. Дар забон ин ду тарзи ибораи феълӣ маълум аст, ки онҳо аз ҳам тафовут доранд ва як ҳел шудани муносибати калимаи мураккабе, ки аз ин ду ибора сохта мешавад, мумкин нест. Ибораи якум аз ҷузъҳое иборат аст, ки ба ҳам дар муносибати амалу объект мебошанд, ки он бевосита ба амал омадааст, дар ибораи дуюм бошад, ин гуна муносибат мушоҳида намешавад, дар ин ҷо муносибати субъекти грамматикий ва предикат мавҷуд аст. Аз ин рӯ калимаҳои мураккабе, ки аз ин ду навъи ибораи феълӣ сохта шудаанд, бояд аз ҳам фарқ кунанд ва он муносибати хоси ибораҳоро дар ҳуд таҷассум намоянд (Ин гуна муносибат ва муносибатҳои дигар дар аксари калимаҳои мураккаби забони тоҷикӣ мушоҳида мешавад). Аммо исмҳои ғурӯҳи «худмуайянӣ» ба ин талаботи калимаҳои мураккаб ҷавоб дода наметавонанд. Шояд аз ҳамиро сабаб аст, ки ин қабил қалимаҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик мавқеи ҳудро на танҳо аз даст додаанд, балки сохта на-

мешаванд ва якчанд калима, ки (мисли «худбоварӣ») холо дида мешавад, ё аз асоси мураккаб ба воситаи суффикси «-ӣ» сохта шудааст (чунончи, худбовар, дилхуш, вактхуш, дилпур) ва ё бо ҳамин шаклашон дар таркиби луғавӣ чой гирифта, маъни яклухти лексикий пайдо кардаанд. Дар таркиби луғавии ҳар як забон калимаҳои кӯҳнасоят, гарчи он қолаби калимасозӣ аз байн тамоман рафта бошад ҳам, солҳо ва асрҳо умр мебиҳанд. Бинобар ин мо барои дар забон чой надоранд гуфтани калимаҳое, ки аз худ + исм ва феъли ёридиҳанда ё ки худ + феъли таркибии номи сохта шудаанд, хеч гуна асоси боэътиҷод надорем. Устод Садриддин Айнӣ ҳам аз ин тарзи калимасозӣ даст накашидааст, балки онро такмил ва инкишоф додааст. Калимаи «худтарбиякунӣ»-ро дар мисоли зерин мутолиа намоед:

«Аз ин маълум мешавад, ки ҷавонони Ленинобод бо мутолиа, бо ҳондани асарҳои адабӣ ҳамеша ба худтарбиякунӣ машғулӣ доштаанд» С. Айнӣ, Кулниёт, ч. 5, сах. 139).

Магар дар ин мисол калимаи «худтарбиякунӣ» бемавкеъ истифода шудааст? Ҳаргиз не! Ба ақидаи мо, на ибораи худ тарбия кардан ё ки худро тарбия кардан ва на калимаи «худтарбиягӣ» ё ки «худтарбиявӣ» (дар ҳамин мавкеъ вазифаи калимаи «худтарбиякунӣ»-ро бо ҳамаи тобишҳою муносибатҳояш ифода ва ҷои онро ишғол карда наметавонад. Ба ин калима ибораи «тарбияи худ» мувоғиктар ояд ҳам, дар доҳили он ибора маъни тақрори амал, чи хеле ки дар калимаи мураккаб аст. Мушоҳида намешавад, ин маъниро аз ҳабар ва худи ҷумла фахмидан мумкин аст. Аммо мавҷуд будани ибораи муродиф соҳтани калимаи мураккабро истисно намекунад. Калимаи «худтарбиягӣ»-ро ду ҳел фахмидан мумкин мешавад: ба тарбияи худ машғул будан ва худ ба тарбия машғул будан. Аммо аз калимаи худтарбиякунӣ танҳо як муносибат — муносибати объектӣ мушоҳида мешавад, ки он маҳз ба туфайли феъли ёридиҳандаи «кардан», ки ҳиссаи ногузири чунин калимаҳост, имконпазир шудааст.

Калимаҳои мураккабе, ки аз ҷонишини нафсии «худ», исм ва феъли ёридиҳанда сохта шудаанд, аз калимаи мураккабе, ки аз исм ва феъли таркибӣ сохта шудаанд, аз ҷиҳати қолаби калимасозӣ ва муносибати ҷузъҳо хеч гуна тафовут надоранд. Дар ин ҳел калимаҳои мураккаб ҳиссаи асосӣ феълӣ таркибӣ буда, ҷони-

шини «худ» (дар калимаҳои аз ҷумлаи «худтарбиякунӣ») ва ё исм (дар калимаи мисли «ангурзеркунӣ») ба вай тобеъ мебошанд. Агар феъли таркибӣ гузаранда бошад, муносибати вай бо ҳиссаи тобеъ (ҳоҳ ҷонишин бошад, ҳоҳ исм) ҳамчун муносибати амал ба объект ва баръакс, агар феъли таркибӣ монда бошад, муносибати вай бо ҳиссаи тобеъ ҳамчун муносибати субъекти грамматикий бо амал воқеъ мешавад.

Дар забони тоҷикӣ исмҳои мураккаб, ки аз исм ва феъли таркибӣ бо ёридиҳандай «кардан» сохта шудаанд, басо фаровон истифода мешаванд. Таркиби морфологии ин гуна қалимаҳо аз се ҷузъ иборат бошад ҳам, онҳо дар қолаби исмҳои амали дукалимагӣ, ки аз ҳиссаи номӣ ва асоси замони ҳозираи феъли гузаранда сохта шудаанд, ба амал омадаанд, чунки ду калимаи оҳирини онҳо як ҳиссаи нутқ — феъл ҳисоб меёбад. Ҷунончи, дар мисоли зерин исми «базмтамошокунӣ» бо исмҳои «базмковӣ» ва «базмъёбӣ», ки дар як қолаб сохта шудаанд, ба тарзи мувозӣ ва чида истифода гардидааст: ӯ шабе бо мо базм рафт, дар бозгашти он **базмковӣ**, **базмъёбӣ** ва **базмтамошокунӣ** моро дар қитъае тасвир карда буд (С. Айнӣ, Куллиёт, ч. 7, саҳ. 310).

Дар ин маврид аз шакли **базмтамошокунӣ** диде бехтар ва мувофиқтар қалима ва ё иборае ёфтанд мумкин нест. Илова ба ин, асоси ин се қалимаи мураккаб дар шакли мураккаб ҳам омада метавонад, ҳамчун **базмков**, **базмъёб** ва **базмтамошокун** ва ҳар се исми фоил мебошанд, ки дар сохтани исми амал як қолаб доранд. Мумкин аст, **базмтамошокун** на ба ҳама маъкул шавад, шунидани чунин қалимаи сеошъёна гаронӣ кунад, лекин чӣ илоҷ? Ин тарзи маъмули қалимасозии исмҳои фоили забони тоҷикист. Масалан, устод Садриддин Айнӣ дар мисоли зерин панҷ номи фоилро истифода кардааст, ки дутоаш дар шакли сохта (гудозгар—гудоз+гар, сӯҳангар — сӯҳон+гар), дутои дигараш дар шакли мураккаби дуҳиссагӣ (қолибгир — қолиб+гир, бутасоз — бӯта+соз) ва сеюмӣ дар шакли мураккаби сеҷузъа (дампахшкун — дам+пахш+кун) омадааст:

Дар корхонаи шайх даҳ ӯра ва даҳ сандон буд, ки дар онҳо таҳминан чил нафар одам кор мекард: баъзе аз онҳо дампахшкун, баъзеашон гудозгар, қолибгир, сӯҳонгар, бутасоз ва монанди инҳо шуда кор мекарданд (С. Айнӣ, Куллиёт, ч. 7, саҳ. 130).

Дар забони адабии тоҷик феъли ёридиҳандай «кар-

дан» ниҳоят серистеъмол буда, доираи истифодай он аз тамоми феълҳон ёридиҳандай дигар якчанд бор зиёд мебошад. Табиист, ки калимаҳои зиёди мураккабе, ки аз ҳиссаҳои номии нутқ ва феълҳои таркибии номӣ соҳта мешаванд, дар таркиби худ ҳиссаи «кардан» доранд. Ҷумлаҳои зерин низ ба ин фикр шаҳодат медиҳанд:

«Чун дўстии ман бо Ҳайрат, ки зикраш дар поён меояд, наздик шуд, ман аввалин бор ба ўвқеаи тахаллусинтихобкунни худро ҳикоя карда, дар он зимн он калимаҳои ба сифати тахаллусаш мурда рафтагиро ном бурда будам... (С. Айнӣ, Куллиёт, ч. 7, саҳ. 206). Дар ин вакт як занозаний, ҷомадарронӣ, гӯшқашӣ, рӯҳанҷолкуни ҷашмканье буд, ки дар даруни мактаб пайдо шуд (С. Айнӣ, Куллиёт, ч. 5; саҳ. 55). Ғайр аз инҳо ба рои қазиҷӯшонӣ, мурғбиръёнкуни, равғандоғкуни дегҳои қалони чӯянӣ шинонда шуда буд (С. Айнӣ, Куллиёт, ч. 3, саҳ. 109). Мақсадчон ва Тоҳирҷон ангурзеркуниро тамом карда, аз охур баромаданду дубора пойҳояшонро шуста кафшҳо ва либосҳояшонро пӯшиданд (С. Айнӣ, Куллиёт, ч. 7, саҳ. 220).

Иқтибоси зерин ҳам сабаби дар забони тоҷикӣ бисъёр шудани феълҳои таркибиро бо феъли ёридиҳандай «кардан» шарҳ медиҳад, ки онҳо боиси ба амал омадани исмҳои мураккаби сеҷузъа шудаанд:

«Дар забони тоҷикӣ феълҳои содда, аз он ҷумла феълҳои аслӣ (первообразных) он қадар бисъёр нестанд. Шумораи онҳо, таҳминан, аз сесадта зиёдтар аст. Феълҳои нав ҳам, ки бо ёрии префиксҳо ва суффиксҳо соҳта шудаанд, чи хеле ки дидем, кам инкишоф ёфтанд. Ҳамин тариқ, танҳо ба воситаи феълҳои содда ва префикснок ҳамаи мағҳумҳои гуногуни мавҷудаи амалро ифода кардан имконнозазир аст. Ин ҳолат боиси пайдо шудани ифодаҳои маҳсуси мураккаби феълӣ гардид, ки онҳоро дар грамматика феълҳои мураккаб ё ки таркиби меноманд. Онҳо таркибҳое мебошанд, ки аз ин ва ё он исм ё сифат, ё ки баъзан шумора, нидо ва яке аз феълҳо ифода мейбанд. Дар ин гуна таркибҳо ба сифати ҳиссаи дуюми феълӣ феълҳои кардан ва шудан аз ҳамаи дигар феълҳо серистеъмолтаранд. Аз инҳо якуми феълҳои мураккаби гузаранда, дуюми монда месозад: кор кардан, сар кардан ва сар шудан, тамом кардан ва тамом шудан, мағлуб кардан, мағлуб шудан, гӯш кардан, нигоҳ кардан ва ғайраҳо.

Синоними феълҳои кардан ва шудан мутобики феълҳои намудан ва гаштан // гардидан ме-бошанд, vale доираи онҳо маҳдуд аст: намудан /// кардан/, сар гардидан // шудан/, тамом намудан // кардан/, тамом гардидан /// шудан, мағлуб намудан /// кардан/, мағлуб гардидан /// шудан ва монанди инҳо.

Таркибҳои синонимӣ бо кардан, шудан, az як тараф, ва намудан, гардидан, az тарафи дигар, ки ба ҳам az ҷиҳати маъно мувофиқат мекунанд, бо вуҷуди ин, az ҷиҳати услуб фарқ доранд. Феълҳои мураккаб бо кардан ва шудан ба нутқи оддӣ, ҳаррӯза мансуб мебошанд. Онҳо дар тамоми услубҳои ҳам забони гуфтугӯ ва ҳам китобӣ ба таври васеъ истифода мешаванд. Феълҳои мураккаб бо намудан ва гардидан танҳо дар забони китобӣ истифодашаванда буда, дар гуфтугӯ истифода намешаванд¹.

Ҳамин тавр, сабаби бо феълҳои таркибие, ки дар онҳо феъли ёридиҳандаи «кардан» омадааст, ва исмҳо ё худ дигар калимаҳо, az ҷумла «худ», соҳтани исмҳои мураккаби сечузъа ба воситаи суффикси «-ӣ» ба мавҷудияти воҳидҳои забонӣ, дараҷаи истифодай онҳо ва қолабҳои тайёри калимасозии забон вобаста мебошад.

Ҳамин ҳолат ва ҳақиқати воқеии забон боиси он шудааст, ки худи Муҳаммадҷон Шукуров навиштааст: «Муаллифи ин сатрҳо ба ҳамаи ин калимаҳои мураккаб, ки бо «-кунӣ» соҳта шудаанд, зид нест. Маълум аст, ки ин навъи калимасозӣ аз гуфтугӯи ҳалқ ба забони адабӣ доҳил шудани ин хели калимасозӣ бисъёр хизмат кардаанд. Мо бояд таҷрибаи онҳоро омӯзем ба хубӣ санҷида бинем, ки дар асарҳои онҳо ин шакли калимасозӣ ҷӣ гуна навъҳо дорад ва ҳар кадоми ин навъҳо дар кадом мавриҷҳо истифода шудааст. Инро ҳам фаромӯш кардан лозим нест, ки масалан, дар асарҳои Айнӣ ин гуна калимаҳо дар ҳар саҳифа як бор намеояд, балки гоҳо, аҳъён-аҳъён дида мешавад. Бинобар ин имрӯз саҳифаҳои матбуотро бо ин хел калимаҳо пур кардани мо дуруст нест. Мо бояд мавриҷшинос бошем ва муносибати мавриҷ кор қунем».

Ин ақидаи Шукуров дуруст ва қобили қабул аст.

¹ В. С. Расторгуева, А. А. Каримова. Система таджикского глагола. М., 1964, саҳ. 20-21.

Айн калимаҳои зеринро устодона истифода кардааст: **оташпұфқунй**, **хикоянақлқунй**, **новатайёркунй**, **регпаҳшкунй**, **рөзгеркунй**, **нақшасупоришкаунй**, **хатмашқунй**, **тагалцанғандозй**, **тарфчойкунй**, **дилхушқунй**, **чувориҳойтүй**, **дастархонпаҳнкунй**, **дарссаркунй**, **милтиқпоккунй**, **кағашпешмөнй** ва ғайра.

Ин калимаҳо далели онанд, ки ин тарзи калимасоз ыңғай нест, vale дарава ва мавқеи истифодай онҳо ба маҳорат ва истеъдоди нависанда вобаста аст. Дар истифодай на факат исмҳои сечузъя, балки ҳама гуна калима эътибор дода, ба суиистифодай онҳо роҳ додан лозим нест, чунки ин тадбир боиси хирагий ва беобурангии калом мешавад.

Ҳаминро ҳам гуфтган лозим аст, ки дар услуби адабий адібон, алахусус устодони калом, барои обуранги бадей, таъсири эмоционалий ва риояи вазъияти нутқ ба усулҳои калимасозии забон такъя намуда, худ калима месозанд. Дар истифода ва соҳтани калимаҳои мураккаб Мирзо Турсунзода намунаи ибрат шуда метавонад. **Дар** ашъори ў калимаҳои сечузъя кам нестанд. Ин устоди калом бо нияти услубӣ аз қолибҳои гуногуни калимасозии забони тоҷикӣ истифода карда, ҳатто калимаҳои чорҷузъя соҳтааст. Чунончи:

Дар чаҳон бе дӯст будан мушкил аст,
Мушкилосонкункасонро гум макун.

Колаби калимасозии «мушкилосонкункас» далолат мекунад, ки калимаҳои қабили «тарфчойкунй» аз асосҳои мураккаб бо суффикси «-й» соҳта шудаанд, ки мөҳияттан ба исми амал баробаранд. Маълум аст, ки исми амал, сифати феълӣ ва сифат ба исм васл шуда, калимаи нав месозанд, шоир ба ҳамин қоида риоя карда калимаи «мушкилосонкункас»-ро соҳтааст, ки аз чорҷузъ иборат бошад ҳам, дар ин маврид хеле мавзун мемамояд.

Забон як хел намеистад, тағъир меёбад ва тараққӣ мекунад. Таърихи инкишофи забони тоҷикӣ худ гувоҳи ҳол аст. Дар шароити муайянни таъриҳӣ ин ва ё он категорияҳои грамматикий метавонанд серистеъмол ё ки камистеъмол шаванд ва, ҳатто, барҳам ҳӯранд. Албатта, сарчаашмаҳои забони тоҷикӣ на танҳо ба таркиби луғавӣ, балки ба категорияҳои грамматикии забон низ таъсир мерасонанд. Бинобар он дурустӣ ва нодурустии баъзе шаклҳои нави грамматикиро танҳо аз адабиёти

хаттии гузашта چустучү кардан яктарафа мебуд; дарин гуна мавридҳо таъсири забони гуфтугүй ҳалқ ва забонҳои дигарро низ вобаста ба имкониятҳои забони адабӣ ба ҳисоб гирифтан лозим аст. Тадқики чукури ин масъалаҳо ба ҳалли бисъёр мушкилиҳои соҳаи забон кӯмак мерасонад.

Мо дар ин ҷо ба баъзе ақидаҳои муаллим Муҳаммадҷон Шукуров дар бораи қалимасозии суффикси «-й», ки дар забони мо хеле серистеъмол буда, гоҳо суннстифода ҳам шудааст, мулоҳизаҳои худро баён кардем. Ин табиист, чунки дар маколаҳои ўмайли аз ҷиҳати илмӣ асоснок кардани ҳодисаҳои забонӣ бештар мушоҳида мешавад. Баъзе фикрҳои мо даъвоҳои муаллифро тасдиқ ва асосҳои илмии онро қувват медиҳанд, баъзеи дигарашон ба тарзи баҳс гуфта шудаанд, ки арзиши маколаи зикршударо кам намекунанд.

Ҳаминиро ҳам бояд зикр кард, ки олимон ва сухансанҷон дар рафти мубоҳиса асосан камбудӣ ва ғалатҳои машҳур ва умумишударо қайд ва мавриди баҳс қарор додаанд, вагарна дар боби қалимасозию ибораорӣ, ҷумлабандию услубиёт норасоӣ чунон бисъёр аст, ки онро танҳо бо қувваи аҳли қалам ва роҳбарияту ташкилотҳои даҳлдор бартараф кардан мумкин аст.

Ба ҳусни сухан ва қоидаҳои забон риоя намудан вазифаи ҳар яки мост. Забони модарии худро мо бояд чун офаранда ва омӯзандай он дӯст дорем ва ба он ғамхорона муомила кунем. «Забони модарӣ,— гуфта буд М. И. Қалинин,— яке аз омилҳои тавонони инкишофи инсон аст».

ҲУСНИ ҚАЛОМ ДАР ҚОЛАБИ РЕХТАНИ МАЪНИСТ

Дар сарчашмаҳои гуногуни илмиву адабӣ дар қолабҳои гуногун ва гоҳо номатлуб ифода шудани ҳамон як маъниро дидан мумкин аст. Ин ҳолат ҳатто дар тадқиқотҳо ва китобҳои дарсии забон, кам бошад ҳам, ба назар мерасад, ки ҷои таасуф ва мавриди ислоҳ аст. Масалан, ҷандест, ки дар асару мақолаҳои мо ба як маъни ҳам калимаи «сертаркиб» ва ҳам калимаи «сертаркиба» истифода мешавад, ки бо қолабҳои гуногун соҳта шудаанд ва яке дигареро инкор мекунад. Дар асарҳои соҳаи забон калимаи «сертаркиба» дар солҳои панҷоҳум, баробари тадқики ҷумлаҳои мураккабе, ки якчанд ҷумлаи-

пайрав доранд, дохил шудааст. Қалимаи «сертаркиб» ба ин маъни ба ҷои қалимаи «сертаркиба» дар ҳамин наздикиҳо истифода шуд, олимон нодурустии **сертаркибаро** пай бурда, онро ба «сертаркиб» иваз намуданд. Аммо азбаски қалимаи «сертаркиба» бисъёр маъмулу машхур ва ниҳоят забонзад шуда буд, онҳое, ки чашму гӯшашон ба шаклу садои ин қалима одат кардааст, онро ҳоло ҳам истифода карда истодаанд, ки дуруст нест.

Қалимаи «сертаркиба» мувофиқи қолабҳои қалимасозии забони тоҷикӣ соҳта нашудааст. Ин қалима мансуби сифат буда, аз се ҷузъ: сифати **сер-**, исми **-таркиб** ва суффикси **-а** иборат мебошад. Маълум аст, ки бо ин қолаб сифат соҳта намешавад, дар соҳтани ин гуна қалимаҳо суффикси **-а** иштирок намекунад, ҳангоми сифатсозӣ сифату исм ба ҳамдигар бе ҳеч гуна восита васл мешаванд. Қалимаҳои **сергап**, **сермол**, **серчиз**, **камгап**, **камбизоат**, **сиёҳбадан**, **сафедпӯст**, **сиёҳчашм**, **дарозмӯй**, **ширинкалом** аз ҳамин қабиланд.

Бо ҷузъи **сер-** ва исм дар забони тоҷикӣ хеле қалима соҳта шудааст. Дар ин шакл танҳо дар «Луғати тоҷикӣ-русӣ» зиёда аз сад қалима оварда шудааст, vale дар байни ҳамаи онҳо фақат як қалима дар ду шакл ғомадааст: **сершумор** ва **сершумора**. Дар ин ҷо **-а** суффикси қалимасоз ба шумор намеравад, ин ҳодисаи савтист. Дар луғати мазкур ягон қалимае дучор наомад, ки ҷузъи **сер-** ба исм ба воситай суффикси **-а** як шуда бошад. Пас, шакли **сертаркиб** дуруст буда, **сертаркиба** нодуруст соҳта шудааст.

Ҷузъи **сер-** ба маъни **бисъёр** ҳамеша дар таркиби сифатҳои мураккаб меояд ва дар ин мавкеъ вазифаи муродифҳои худро ба хубӣ адо мекунад. Мутаассифона, баъзе қаламдастон ин ҳусусияти **сер-** ва қолаби қалимасозии исму сифатро ба ҳисоб нагирифта, ба ҷои вай қалимаи **бисъёрро** истифода мекунанд. Масалан, ибораҳои «одами ҳунараш **бисъёр**, шахсони ихтисосашон **бисъёр**, оилаҳои фарзандашон **бисъёр** будагӣ, заминҳои ҳосилашон **бисъёр** ва амсоли инҳо табии соҳта нашудаанд. Шакли дуруст ва рехтai ин ибораҳо чунин аст: одамони **серхунар**, **пурхунар**, шахсони **серихтисос**, оилаҳои **серфарзанд** (мисли модарони серфарзанд), заминҳои **серҳосил** ва ғайра. Бояд гуфт, ки аз ибораи «заминҳои ҳосилашон баланд» низ ибораи «заминҳои баландсоҳил» беҳтар буда, дар асоси қолаби «серҳосил» соҳта шудааст.

Ибораи нодурусти «одамони касбу кори гуногун», ки борҳо гуфта шуда бошад ҳам, ислоҳ намешавад, дар натиҷаи ба ҳисоб нағирифтани муносибати ҷузъҳои ибора ва ҳамин қолаби қалимасозӣ ба амал омадааст, шакли дурусти он «одамони гуногункасб» мебошад. Аммо ибораҳои «колхози ҳосили баланд», «бригадаи ҳосили баланд» дар натиҷаи ба ҳисоб нағирифтани муносибати маънони ҷузъҳои ибора ба амал омадаанд, ин ҷо таъсири равияни ихтисор кардани ибораҳои исмӣ бо сифати феълӣ низ ҳис карда мешавад. Шакли дурусти ин ибора колхози ҳосили баландгиранда мебошад, аз он ҷои гурез нест. Тарзи нодурусти ин ибораҳо бештар аз забони гуфтугӯ дохил шудааст. Ҳатто адібон ба ҷои «заминҳои сернамак», «шӯрзамин» заминҳои намакашон бисъёර истифода кардаанд.

Дар омади гап бояд гӯем, ки қалимаи «шӯрзамин» басо рехта буда, ин маъниро бо қалимаи «шӯразамин» ифода кардан раво нест, чунки «шӯра» исм аст, на сифат. Муҳаммадҷон Шукуров дар асоси ҷанд мисол ба ҷунин ҳулоса омада буд, ки баъзе қалимаҳои сунъисоҳт, аз ҷумла қалимаҳои «бавучудой», «баплангирӣ» ва монанди инҳоро дар шакли ибора додан беҳтар аст ва аз ҳама гуна ибора соҳтани қалимаи мураккаб лозим нест.¹ Мо ба ин фикри дуруст ҳаминиро илова карданием, ки ҳар маъни қолаби ифода дорад, маъниҳоро дар қолабҳои мувофиқ рехтан лозим аст. Маъниро, ки бо як қалима ифода кардан мумкин аст, дар шакли ибораву ҷумла додан, зиёда аз ин бо ибораҳои сунъисоҳт ифода кардан бехунарист.

Сарчашмаи ҷанде аз ин ғалатҳо тарҷума мебошад. Баъзе тарҷумонҳои шитобкор ҳар ҷо ки қалимаи «много»-ро диданд, ҳамоно «бисъёර» тарҷума мекунанд. Қалимаҳои бисъёровоз, бисъёрчоя, бисъёрмиллат, бисъёрдарача, бисъёркунча, бисъётиражнок, бисъёрошьёна ва ғайра ва монанди инҳо, ки аксарияташон ҳатто дар луғатҳои дузабона роҳ ёфтаанд, ҳамин тавр ба амал омадаанд. Дар бештарини ии қалимаҳо на «бисъёր», балки «сер-» мувофиқтар аст, ҷунончи, серовоз, серчо, сермиллат, серкунча, сердарача, сердандон, сердандона, сертираж, серошьёна ва ғайра.

Қалимаи «бисъёранга» низ ҷандон табиӣ нест, онро вобаста ба мавқеаш «ранга» (масалан, гилеми ранга),

¹ М. Шукуров. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад, сах. 69—75.

Факи «серранг» гуфтан дурусттар аст. Чунон ки мебинем, чанде аз калимаҳо, аз ҷумла калимаҳои «бисъёрчоя», «бисъёрранга», «бисъётиражнок» аз калимаи «бисъёр», исм бо суффикси -а сохта шудаанд, ҳол он ки ин тарзи калимасозӣ ба сифат ҳос нест. Азбаски нодуруст сохта шудани ин калимаҳо ва дар ин ҷо мавқеъ надоштани калимаи «бисъёр» бе суффикс басо барчаста зоҳир мешавад, ба он як суффикс илова кардаанд. Дар ин мавқеъ истифодаи суффикси -нок (дар калимаи бисъётиражнок) ҳатто хандаовар аст. Дар эҷодиёти Раҳим Ҷалил ва Тоҷӣ Усмон калимаи «бисъёршумор» дида мешавад, ки муориди «бисъёрмар» аст: Аммо душман хеле мусаллаҳ ва бисъёршумор аст (Т. У. Қашфи асрор, саҳ. 14). Ӯро дӯстони нави бисъёршумораш шаби гузашта ба тӯе бурданд (Р. Ҷ. Одамони ҷовид, ч. 2, саҳ. 72).

Калимаи «бисъёрдастгоҳчӣ» (шакли ҷамъаш, — «бисъёрдастгоҳчиён») низ гарон аст. Ин ҳолат шояд аз он сабаб бошад, ки дар калимасозии ин исм якчанд восита ва усули калимасозӣ иштирок дорад. Ба назари мӯ, дар ин мавриди калимаи «бисъёр»-ро бо «сер-» иваз карда, онро дар шакли «сердастгоҳ» истифода кардан мумкин аст. Ҳангоми ифодаи шахс аз он бо суффикси -чӣ калимаи нав насохта, онро, агар исми танҳо бошад, дар таркиби ибора (коргари сердастгоҳ) ва агар исми ҷамъ бошад, ба замми ин аз усули субстантивация истифода карда, ба он суффикси ҷамъандиро ҳамроҳ кардан кифоя будагист: коргарони сердастгоҳи комбинат, ё ки сердастгоҳони комбинат ва ф.

Ҳамин тавр, аз калимаи «бисъёр» ва исм ҳоҳ бавосита ва ҳоҳ бевосита сохтани сифат на ҳама вакт дуруст будааст, ин шояд аз он сабаб бошад, ки калимаи «бисъёр» маънои соғ сифатӣ ва ё соғ шуморагӣ надорад.

Ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки дар «Фарҳанги забони тоҷикий» ягон калимае зикр нашудааст, ки аз калимаи «бисъёр», исм ва суффикси -а сохта шуда бошад, вале аз калимаи «бисъёр» ва исм бевосита сохтани ҷанд сифат дида мешавад, ки ҳоло истифода намешаванд, ҷунончи: **бисъёрмар** (сершумор), **бисъёрмағз** (пурмағз, оқил, доно), **бисъёрфан** (пуртадбир, пурфираб, ҳиллагар). Ҷанд сол аст, ки калимаҳои «бисъёрзинадор» (мушаки фалакпаймои бисъёрзинадори советӣ) «бисъёрквартирадор» (биноҳои дуошъёнаи бисъёрквартирадор), «бисъёрмиллионнафарӣ» (армияи бисъёрмиллионнафа-

рии мухбирони коргару дәққон), «бисъёрҳазорнафара» (коллективи бисъёрҳазорнафара) истифода мешаванд.

Дар калимаҳои «бисъёрзинадор» ва «бисъёрквартирадор» феъли «дор» зиёдатист. Калимаҳои мураккаби тобеъ бо ҷузъҳои «сер», «бисъёр»- ва «пур»- ин маъниро бе он ҳам ба хубӣ ифода мекунанд. Шакли рехтai ин калимаҳо «серзина» (мушаки серзина),¹ «серквартира» (бинои серквартира) мебошад. Калимаҳои «серхучра» ва «камхучра» афзалияти «серквартира»-ро нишон медиҳанд.

Дар калимаҳои «бисъёрмиллионнафарӣ» ва «бисъёрҳазорнафара» ҳам ҷузъи сеом зиёдатист. Вокеан, дар шакли русии ин калимаҳо нишондиҳандай нумеративӣ нест: «многомиллионный», «многотысячный» (Калимаҳои «бисъёрмиллионнафарӣ» ва «бисъёрҳазорнафара» тарҷумаи ҳамин калимаҳо мебошанд). Азбаски сифат дар таркиби ибораи исмӣ меояд ва ба қадом гурӯҳ мансуб будани исми муайяншаванд армия ва мухбирон мебошанд, ба нумеративи ифодакунандай шахс ҳеч гуна эҳтиёҷ намемонад. Ба ҳамин муносибат ҳодисаи марғуббе дар соҳтани калимаи «чилҳазорӣ» ба хотирам омад. Баъд аз ҷанг роҳбарони колхози ба номи Рӯдакӣ аспи кабудеро ба маблағи чил ҳазор сӯм хариданд. Ҳалқ ҳамоно он аспро «чилҳазорсӯмӣ» не, балки «чилҳазорӣ» номид. Агар ба ҳамин қолаби калимасозӣ риоя кунем, он гоҳ, аз калимаи «бисъёрҳазоркилограммчиён» («бисъёрҳазоркилоҷиён») «бисъёрҳазориён» мувофиқтар менамояд.

Масъалаи дигар ин аст, ки дар он ду калима ҳам ба ҷои «бисъёр» «сер»-ро истифода бурдан равост ё не. Аз мутолиаи сифатҳои мураккаб бо ҷузъи «сер» ҳамин чиз аён мешавад, ки вай бо шумора намеояд. Аз ин рӯ, «сермиллионӣ» ё «серҳазорӣ» намегӯянд, дар ин гуна калимаҳои мураккаб омадани «бисъёр» таҳмин ногузираст. Дар он сурат «бисъёрмиллионӣ» (армияи бисъёрмиллионӣ), «бисъёрҳазорӣ» (коллективи бисъёрҳазорӣ) меоянд. Вокеан, дар «Лугати тоҷикӣ-русиӣ» «бисъёрмиллионӣ» дарҷ шудааст.

Ҷузъи «сер» бо исмҳои ченаки вақт: **сония, дақиқа, соат, рӯз, моҳ, сол, аср** низ калимаи мураккаб намесозад. Дар соҳтани калимаи мураккаб бо ин исмҳо ода-

¹ Муҳаммадҷон Шукуров дар ин маврид ба ҷои «бисъёрзинадор» калимаи «сертбақа» ёки «серзина»-ро тавсия карда буд.

тан калимаҳои «бисъёр» ва «чанд», «чандин» истифода мешаванд, vale дар ташаккули чунин сифатҳо одатан суффикси -а иштирок мекунад. Аз ҳамин сабаб калимаҳои «бисъёрсола» (алафи бисъёрсола, тадқиқоти бисъёрсола, кори бисъёрсола), «бисъёрасра» ба забон дохил шуда, ҳатто ба назм роҳ ёфтаанд. Чунончи:

То ба ин чо расида поҳояш,
Пой бисъёрасра яғмояш.

(M. Турсунзода.
Аз Ганг то Кремль)

Дар забони адабии тоҷик ба сифати ҷузъи якуми ин гуна калимаҳои мураккаб «чандин» меояд, ки ба назар табиитар мерасад: Дар натиҷаи таҳқиқот ва мушоҳидагуҳои чандинсола ин асари ўниҳоят соли 1311 ҳичрӣ таълиф шуда будааст (Расул Ҳодизода. Аҳмади Доњиш, саҳ. 81).

Калимаи «бисъёр» аз «сер-» бо мавқеи синтаксиси худ низ фарқ мекунад. Чунон ки ишора шуд, «сер-» дар забони адабии ҳозираи тоҷик танҳо дар таркиби калимаҳои мураккаб ба назар мерасад, вай алоҳида намеояд. Вале калимаи «бисъёр» бештар алоҳида меояд ва миқдору дараҷаи предмет ва амалро мефаҳмонад. Азбаски ҳангоми бар эзоҳи амал омаданаш дар паҳлуи феъл меистад ва ба он бо алоқаи ҳамроҳӣ муносибат пайдо мекунад, аз ҳар дуи онҳо ба воситаи суффиксҳо калимаи мураккаб соҳта мешавад ва дар ин қолаб «бисъёр» ба «сер-» иваз намешавад. Калимаҳои бисъёргардӣ, бисъёрдида (ба маънни пурдида), бисъёррӯйдиҳанда ҳамин тарз ба амал омадаанд:

Эҳтимол асари бисъёргардӣ бошад, ҷашмҳои Пӯлодҷон бемадор гашта, ғанабаш бурд (Тоҷӣ Усмон. Қашфи асрор, саҳ. 62). Одами бисъёрдида... (С. Улуғзода, Ерони боҳиммат, саҳ. 95). Бемориҳои бисъёррӯйдиҳанда (С. Айнӣ, Ёддоштҳо, қ. III, саҳ. 221). Аз калимаи «бисъёр» ва асоси замони ҳозираи феъл сифати мураккаб соҳта шудааст. Дар ин гуна калимаҳо «бисъёр» на ба «сер-», балки ба «пур» ҳаммаъно мешавад. Масалан, нисбат ба калимаҳои «бисъёрдон», «бисъёргӯй», «бисъёрхор», ки дар «Фарҳанги забони тоҷикий» зикр шудаанд, сифатҳои «пурдон», «пургӯй» ва «пурхӯр» маъмултару машҳуртаранд. Созандай калимаи «сертаркиба» шояд бо таъсири маънни шуморавии «сер-» онро ҳамчун шумора ба ҳисоб гирифта бошад, чунки аз шумора-

ву исм бо суффикси **-а** калима сохтан мумкин аст, ҳамчун дудила, дудама (ханчари дудама). Албатта, дар сохтани ибораи «ҷумлаҳои сертаркиба» ибораҳои «терминологияи «ҷумлаҳои яктаркиба» ва «ҷумлаҳои дутаркиба» бетаъсир набудагистанд. Аммо бар хилофи калимаи «сертаркиба» калимаҳои «яктаркиба» ва «дутаркиба» аз ҷиҳати қолаби калимасозӣ дурустанд, ҷонки инҳо аз шумораву исм ба воситаи суффикси **-а** сохта шудаанд. Бе сабаб нест, ки дар китобҳои илмиву таълими танҳо ҳамин қолаби калимасозии сифат аз шумораву исм дарҷ шудааст, ҳолон ки аз ин ду ҳиссаи нутқ бевосита сохтани сифатҳо низ мумкин аст. Иро ҳуди ҷумлаҳое, ки дар китоби дарсии мактабҳои олӣ мисол овардаанд, низ шаҳодат медиҳанд. Ҷунончи, дар қатори сифатҳое, ки аз калимаҳои гуногун бо аффиксҳо сохта шудаанд, сифатҳои аз шумораву исм бо суффикси **-а** сохта шударо қайд карда, калимаҳои зеринро далел овардаанд: (хонаи) дуошъёна, сеошъёна (моҳи ҳафтруза), (фойтуни) дуаспа, (бачаи) дувоздаҳсола-сездаҳсола.¹

Ҷунон ки мебинем, калимаҳои «ҳафтруза», «дуаспа», «дувоздаҳсола», «сездаҳсола» аз шумораву исм ба воситаи суффикси **-а** сохта шудаанд, vale калимаҳои «дуошъёна» ва «сеошъёна» танҳо аз шумораву исм таркиб ёфтаанд. Дуруст аст, ки дар забони тоҷикӣ калимаи **ошъён** ҳаст, ки калимаи **ошъёна** аз ҳамон сохта шудааст, vale ҳаминон ҳам бояд ба ҳисоб гирифт, ки калимаи «дуошъёна» аз калимаҳои «ду» ва «ошъён» ба воситаи суффикси **-а** не, балки аз шумораи «ду» ва исми «ошъёна» бевосита сохта шудааст. Иро ибораҳои «ошъёнаи якум», «ошъёнаи дуюм» низ собит менамоянд. Агар тадқиқгарон ин ҷизро пай мебурданд, шояд аз шумораву исм бевосита сохтани сифатҳоро низ зикр мекарданд. Дуруст аст, ки ин қолаб нисбат ба қолабе, ки бо суффикси **-а** сохта мешавад, каммаҳсултар аст, vale ин ҳодисаи маъмули забонро надидан ва баҳисоб нағирифтан мумкин нест. Масалан, сифатҳои **якдил**, **якзабон**, **якрав**, **якраъӣ**, **яктабака**, **якчилов**, **якчинс**, думила (милтики думила), дучон (зани дучон) **сегӯша**, **чорпахлу**, **чорраҳ**, **чорқат**, **панҷпар** бо ҳамин қолаб сохта шудаанд.

Усул ва қолабҳои калимасозӣ фавран ба амал наме-

¹ Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология. Қисми 1. Китоби дарсӣ барои факультетҳои филологияи мактабҳои олӣ. Душанбе, 1973, саҳ. 203.

ӨЛКИД, ОНХО ДАР ДАВОМИ СОЛХОВУ АСРХО СУРАТ МЕГИРАНД ВА САМАРАИ МЕХНАТИ БУРДБОРОНА ВА ЗАКОВАТИ ХАЛҚ БА ШУМОР МЁРАВАНД. Устодони калом аз онҳо моҳирона истифода карда, дар айни замон онҳоро такмил ва инкишоф мебиданд. Калимаҳое, ки дар асоси ин қолабҳо сохта шудаанд, рехтаву гуворо ва боркаши маъниҳо буда, дар хазинаи дурданаҳои калимоти халқ мақоми сазовор пайдомекунанд. Ба ин хазина роҳ ёфтани ҳеч гуна калимаву ибораи сунъисоҳт ва беасос раво нест.

ТЕРМИНСОЗӢ ҚОРИ САҲЛ НЕСТ

Ҳалли илмӣ ва тартиби усутвори терминологияи ҳар як соҳаи илм аз муваффақият ва дараҷаи баланди инкишофи он фан башорат медиҳад. Албатта, таърихи терминҳои забоншиносӣ ба ташаккул ва инкишофи забони адабӣ алоқаманд мебошад. Ба ин маънӣ бисъёර калимаву ибораҳо чандин аср боз дар забоншиносии тоҷик ҳамчун термин истифода мешаванд. Аммо забоншиносӣ ба маънои пуррааш маҳз дар солҳои Ҳокимияти Советӣ ташаккул ёфт. Инкишофи терминологияи забоншиносӣ, ки пеш аз ҳама ба таълими забони адабӣ вобаста буд, дар ин давра як хел ва мӯътадил ба амал наомадааст. Дар солҳои аввал бо таъсири анъана, грамматикаҳои забони арабӣ ва форсӣ ба терминологияи забоншиносии тоҷик калимаҳои зиёди душворфаҳми арабӣ доҳил мешаванд, баъдтар майлҳои пуристӣ боиси пайдо шудани як қатор терминҳои сунъисоҳт мегардад. Аммо забоншиносон, аввалин муаллифони китобҳои дарсӣ, интеллигенцияи пешқадами тоҷик бо ёрии олимони рус ва роҳбарии ташкилоти партиявии республика дар ин соҳа роҳи дурусти илмиро интихоб намуданд, ки он боиси пешрафти ин соҳаи мухимми забоншиносӣ гардид. Ҳамин тавр, таърихи ташаккул ва инкишофи терминологияи забоншиносии тоҷик хеле диққатангез буда, тадқики мукаммали он вазифаи навбатии забоншиносон ба шумор меравад.

Терминологияи забоншиносии тоҷик дар зарфи панҷоҳ сол ба туфайли китобҳои дарсӣ, тадқиқҳои илмӣ ва луғатҳои дузабона такмил ёфт ва ба система даромад. Ийро рисолаи илмии Махдӣ Рустамов¹ ва «Луғати мух-

¹ М. Рустамов. Терминологияи грамматикаи забони тоҷик. Душанбе, 1972.

тасари русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-руссии терминҳои забоншиносӣ», ки Я. И. Қалонтаров ва В. А. Қапронов тартиб додаанд,¹ низ нишон медиҳанд. Дар кори ҷамъбаст ва ба система даровардани терминҳои забоншиносӣ аҳамияти рисолаи рафиқ Рустамов М., ки дар охири он инчунин 1558 луғати тоҷикӣ-руссии терминҳои грамматика дода шудаааст, ва луғати муҳтасари терминҳои забоншиносӣ кам нест.

Бо вуҷуди ҳамаи ин бояд иқрор шуд, ки дар соҳтан ва истифодай терминҳо дар корҳои илмӣ ва амалии он ҳанӯз нуқсону камбудиҳо бисъёранд. Ин ҳолат ба луғатҳои терминологии зикршуда низ таъсир расондааст.

Яке аз камбудиҳои асосӣ дар гуногуниӣ ва муҳталифии истифодай терминҳо ба назар мерасад. Масалан, термини «бандакҷонишин»-ро баъзеҳо «суффиксҷонишин» ба қалам диҳанд, баъзе тадқиқотчиёни дигар «ҷонишини энклетикий» меномидагӣ шудаанд. Терминҳои «грамматика», «морфология» ва «синтаксис» ба китобҳои дарсӣ ва тадқиқотҳо мустаҳкам доҳил шуда, зиёда аз чил сол боз истеъмол шаванд ҳам, ҳоло ҳам баъзан «сарфу наҳв» менависанд. Тамоман ғалат аст, ки «суффиксҳо», аз ҷумла «суффиксҳои ҷамъбандӣ»-ро «анҷома» меноманд. Ҳамчунин ба ҷои терминҳои маъмули «калимаи асосии ибора», «калимаи ёридиҳанда», «исми ҷинс», «тарзи мағъули феъл», «усулҳои калимасозӣ», «шакли танҳо» терминҳои «калимаи ҳокими ибора», «калимаи ёвар», «исми моддӣ», «исми ом», «феъли маълум», «намудҳои калимасозӣ», «намуди танҳо» ва ғайра истифода мекунанд, ки ба ягонагии терминология ва таълими забон таъсири манғӣ мерасонад.

Дар луғати терминҳои грамматикии рисолаи Рустамов М., калимаву ибораҳое ҳамчун термин зикр шудаанд, ки дар забоншиносӣ умуман дидо намешаванд. Терминҳои «ҷумлаи муайян», «ҷумлаи номуайян», «ҷумлаи таркибӣ» дар забоншиносӣ вуҷуд надоранд. Калимаҳо, алаҳусус, исмҳо муайяну номуайян мешаванд, валие ин терминро ба ҷумла нисбат надодаанд. Ҷумлаҳои муайяншахс ва номуайяншахс маълуманд ва онҳоро худи муаллиф низ алоҳида овардааст. Ҷумлаҳо аз ҷиҳати соҳт ва таркиб содда ва мураккаб, хуллас ва тафсилӣ,

¹ Я. И. Қалонтаров ва В. А. Қапронов. Луғати муҳтасари русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-руссии терминҳои забоншиносӣ. Душанбе, 1974.

яктаркиба ва дутаркиба, сертаркиб ва омехта мешаванд, vale ягон хели чумла «таркий» ном нағирифтааст.

Терминҳои «намуди яккарата» ва «намуди мӯлкарата» низ бемавқеъ омадаанд. Дар забони тоҷикӣ категорияи намуд ба феъл мансуб буда, ду хел мешавад: **намуди мутлақ** ва **намуди давомдор**. Такрори амал ба воситаи намуди давомдор ифода мешавад. Бинобар ин ба терминҳои «намуди яккарата» ва «намуди мӯлкарата» ҳоҷате нест. Дар луғати терминҳои грамматика ба ҷои термини маъмулу машҳури «намуди давомдор» инчунин термини «намуди нотамом» дарҷ шудааст.

Чунон ки маълум аст, дар терминсозӣ ҳамаи усулиҳои калимасозӣ истифода мешавад ва терминҳо баъзе ҳусусиятҳои ба ҳуд хоси калимасозӣ низ доранд. Бисъёр калимаҳои маъмул дар доираи термин мағҳуми терминологӣ пайдо карда, дар доираи гурӯҳи муайянни терминҳо ҳамчун луғати маҳсуси ҳамин соҳа истифода мешаванд. Дар терминсозӣ усули морфологии калимасозӣ сермаҳсул мебошад, vale баъзе терминҳое, ки бо ин усули соҳта шудаанд, ба назар сунъӣ менамоянд. Ба ин гурӯҳ калимаҳои «пасоянда», «нафаснокӣ» «такрорнокӣ» «ларзишкунанда», «русишинос», «ҳиндустонӣ», «грамматикашавӣ», «ларзишкунанда», «чудокунанда» (аз луғати терминҳои забоншиносӣ), «ларзишшавӣ» «нимсадонок», «ғайризаданок» (аз луғати терминҳои грамматика) мисол шуда метавонанд.

Дар соҳтани ин терминҳо ҷандин ҳусусияти калимасозии морфологии забони тоҷикӣ риоя нашудааст. Мод ба шарҳи ин ғалатҳо машғул нашуда, шакли нисбатан дурусти ин терминҳоро меорем, ки муқоисаашон ҳуд ноқисии онҳоро нишон медиҳад: **ҳосилшавии садо, такрор, ларзанда, русшинос, забони ҳинд, грамматиконидан, ларзанда, нимсадо, безада ва ф.**

Термини «пасоянда» ҳамчун синоними «постпозитив» (ӣ) пешниҳод шудааст. Дар ҳақиқат, термин дар системи терминология бояд мавқеи мустаҳкам дошта, ба тағтиру табдил мувофиқ бошад, унсурҳои грамматикиро озодона қабул кунад. Термини «пасоянда» ба ин талабот як андоза ҷавоб дихад ҳам, ба қолаби калимасозӣ мувофиқат намекунад ва бинобар ин ба назар сунъӣ менамояд. Бо суффикси **-анда** аз асоси замони ҳозираи феъл калима соҳта мешавад. Сифатҳои феълӣ (оянда, раванда) дар ин мавқеъ истифода намешаванд. Калимай «пас» одатан бо асосҳои феъл як мешавад, ҳамчун

пасандоз. Агар ба ин қоидай калимасози забон риоя кунем, ба ин маънӣ калимаи «пасомад» соҳтаҷ мумкин аст, ки рехта ва табиист. Ба ҳамин қолаб риоя карда, препозитивро «пешомад» гуфтан мумкин аст. Ин терминҳо дар таркиби ибораҳои изофи низ ба назар сунъӣ наменамоянд: калимаи пасомад, калимаи пешомад, муайянкунандай пешомад, муайянкунандай пасомад ва ғайра.

Дар системаи терминологияи забоншиносӣ ибора низ мавқеи маҳсусро ишғол менамояд. Дар забони тоҷикӣ ба ин вазифа ибораи изофи багерни фаровон истифода мешавад. Аксарияти терминҳое, ки дар шакли ибораи изофи омадаанд, табий мебошанд, вале дар баъзеи онҳо муносибати маънӣ ё ки грамматикии ҷузъҳои ибора ба ҳисоб гирифта нашудааст. Масалан, дар луғати терминҳои забоншиносӣ терминҳои «исми хабарӣ» ва «хабари исмӣ» вомехӯрад, ки ҳар ду ҳам «предикатив» тарҷума шудааст, «предикатив» бошад, «хабари исмӣ» ном гирифтааст. Аз ин терминҳо «исми хабарӣ» дуруст нест, чунки исмҳо ба хабариву ғайрихабарӣ ҷудо намешаванд. Илова ба ин «предикатив»-ро ба хабарҳои исмӣ нисбат додан яктарафа буда, «предикативные имена»-ро «исмҳои хабарӣ» номидан зиёда ғалат аст, чунки «имена» на исм, балки «ном», «ҳиссаҳои номӣ» мешавад ва ба он на танҳо исм, балки сифат, шумора ва ҷонишин низ дохил мешаванд, ки мисли исм ба вазифаи хабари ҷумла ба таври фаровон меоянд.

Термини «алоқаи тобеъкунанда» ҳам номувоғиқ аст. «Тобеъият» муносибати як воҳиди забонро ба воҳиди дигари забон ифода мекунад, масалан «тобеъияти муайянкунанда ба муайяншаванд», «тобеъияти ҳол ба амал», «тобеъияти ҷумлаи пайрав ба сарҷумла» ва ғайра. «Тобеъияти алоқа» ё ки «алоқаи тобеъият» нағиёни. Сифати «тобеъкунанда» низ ба алоқа хос нест, ин аломат хоси воситаҳои алоқа, масалан, пайвандак мебошад. Бинобар ин «алоқаи тобеъкунанда» не, балки «алоқаи тобеъ» ва «пайвандаки тобеъкунанда» мегӯянд. Аз ҳамин ҷиҳат алоқаҳо пайвасту тобеъ ва пайвандакҳо пайвасткунандаву тобеъкунанда мешаванд. Дар терминҳои зерин, ки дар луғати терминҳои грамматикий низ дарҷ шудаанд, яке аз он муносибатҳо ё ки ҳар дуяшон ҳалал ёфтаанд: «изофи соҳибӣ», «ибораи алоқаи ҳамроҳӣ», «феъли ҳосилшуда». Ин ибораҳо ҳеч гуна маъни надорад.

Дар бисъёр ибораҳои изофи ҷузъи тобеъ бо суффикси «-й» омадааст, ки лозим набуд. Чунончи, дар луғати терминҳои забоншиносӣ терминҳои «ҷумлаи пайрави хилофӣ», «ҷумлаи пайрави шартӣ», «аломатҳои китобатӣ», «воҳиди забонӣ», «забони қавмӣ», «намуди феълӣ», «тарзи фоилиӣ», «тарзи мафъулӣ», «лексикаи шевагӣ» (дар мақолае «забони шевагӣ» навишта буданд) ва дар луғати терминҳои грамматика ибораи «мағҳуми абстрактӣ» истифода шудааст. Ачобат ин аст, ки дар паҳлуи ибораи «мағҳуми абстрактӣ» ибораи «мағҳуми конкрет» омадааст, ки нодурустии «мағҳуми абстрактӣ»-ро худ равшан далолат мекунад.

Мо ба терминҳои «ба ҳам боробар тобеъшаванд» ва «бо ҳам баробар тобеъшавӣ» (аз луғати терминҳои забоншиносӣ) бори аввал дучор шудем, ки шояд ҳуди муаллифон сохта бошанд. Ин терминҳо тарҷумаи «соподчиненный» ва «соподчинение» мебошанд, ки табиӣ набаромадаанд. Баъзе забоншиносон онҳоро дар асарҳояшон «ҳамтобеъ» ва «ҳампайрав» тарҷума карда буданд. Ин терминҳо низ нуқсоне доранд ва шояд ба ҳамин сабаб дар грамматикаҳо роҳ наёftа бошанд. Маълум аст, ки префикс ҳам- аз исмҳо исми нав месозад (ба истиснои чанд калима, ки решаш онҳо феъл аст), ки шарикӣ, ҳамроҳӣ ва муносибати дутарафаро ифода мекунад, ҳамчун ҳамсоя, ҳамкор, ҳамрадиф, ҳамсафар. Калимаҳои «тобеъ» (ҷумлаи тобеъ) ва «пайрав» (ҷумлаи пайрав) бошанд, ба исм дохил намешаванд, бинобар ин ба воситаи префикс ҳам- аз ин калимаҳо калимаи нав сохтан имконнозӣ аст.

Маълум аст, ки забони русӣ яке аз сарчашмаҳои асосии инкишофи забони адабии тоҷик ба шумор мераవад. Ин ҳақиқат дар инкишофи терминологияи забоншиносии тоҷик низ равшан мушоҳида мешавад. Яке аз воситаҳои истифодаи терминҳои забоншиносии рус аз ин манбаъ айнан қабул кардани терминҳои русӣ ва интернационалӣ мебошад. Як қисми терминҳои забоншиносии тоҷикро ҳамин гурӯҳ ташкил медиҳанд. Бо ин усул баъзе терминҳо ба терминологияи тоҷик якбора дохил шуда бошанд, гурӯҳи дигар дертар ҳамчун синоним дохил шуда, ба муродифҳои худ баробар истифода гардидаанд ва баъзеи онҳо муродифҳои худро танг карда, ҷояшонро пурра гирифта бошанд, баъзеи дигарашон ҳоло баробар истифода мешаванд. Масалан, терминҳои **ва-зифа** ва **функция**, **унсур** ва **элемент**, терминҳои **вистлоҳ**,

лугат ва лексика, имло ва орфография, сермаъно ва полиссемия, пунктуация ва аломати ист, шева ва диалект, масдар ва инфинитив, чузъ ва компонент, матн ва контекст ва амсоли инҳо ҳам истифода мешаванд, дар аксарияти онҳо терминҳои русӣ ва интернационалӣ мавқеи асосиро ишғол кардаанд, vale мавқеи терминҳои **лугат**, **вазифа**, **шева**, **услуб**, **матн** ва **ғайра** дар терминологияи забони тоҷикӣ мустаҳкамтар мебошад. Албатта сермаъной ва муродифдорӣ хоси терминология нест, vale ин ҳодисаро истинос кардан рафти инкишофи ба ҳуд хоси забонро, алалхусус, дар вазиъяти дузабонӣ ва серзабонӣ надидан аст.

Маълум аст, ки синоними маъмулӯ машҳур дар лугатҳои терминологӣ бартарӣ дошта, ҳангоми омадани синонимҳояш ба он ишора карда мешавад. Агар ба ҳамин қоида риоя кунем, ба назари мо, аз синонимҳои сермаъно ва бисъёрмаъно, серҳиҷо ва бисъёҳиҷо, тасниф ва классификация, тағъиръёбанда ва тағъиршаванда, тағъирнозӣ ва тағъирнашаванда, номгузорӣ ва номдиҳӣ, шевашинос ва диалектолог синонимҳое, ки дар аввал омадаанд, маъмултар мебошанд, ки ба онҳо ишора кардан лозим буд.

Забони русӣ дар инкишофи усулҳои терминсозии забони тоҷикӣ низ таъсири босамаре расондааст, чунки аз он бисъёр терминҳо дар қолабҳои гуногун тарҷума шудаанд. Мутаассифона, на ҳамаи терминҳои мо рехтаву суфта сохта шудаанд. Терминҳои «калимаи мураккаби кӯтоҳ карда шуда» ва варианти он «калимаи мураккаби ихтисоршуда», «овози шавшувдор», «ҳамсадои фишшой», «нутқи айнан нақлшуда» ва амсоли инҳоро, умумӣ шуда бошанд ҳам, хуб гуфтан мушкил аст.

Баъзе терминҳо чанд хел тарҷума шудаанд ва боиси ба амал омадани варианҳои зиёде гардидаанд. Масалан, термини «народно-разговорный язык» панҷ хел тарҷума ва истеъмол шудааст: «забони ҳалқӣ-гуфтугӯӣ», «забони ҳалқии гуфтугӯӣ», «забони ҳалқии гуфтугӯ», «забони гуфтугӯии ҳалқӣ», «забони гуфтугӯи ҳалқ». Ба назари мо, варианти охирин — «забони гуфтугӯи ҳалқ» — қабул ва ба истифодаи умум тавсия додан мумкин аст, чунки маънни матлубро хуб ифода мекунад ва ба қоидаи иборабандии забони тоҷикӣ комилан мувофиқ аст. Дар лугатҳои терминологии зикршуда ҳам баъзе терминҳо дуруст ё ки хуб тарҷума нашудаанд ва ё тарҷумаҳои номувофиқро истифода намудаанд. Чунончи,

дар ҳар ду луғат ҳам термини «калимабандӣ» «словосложение» тарҷума шудааст, ҳол он ки **калимабандӣ** мисли иборабандӣ ва ҷумлабандӣ хоси синтаксис буда, «словосложение» мансуби морфология мебошад ва яке аз усулҳои маъмулу машҳури калимасозист. Бар ҳилоғи феъли **соҳтан** феъли **бастан** одатан ба маъни алоқа истифода мешавад ва ба ин маъни терминҳои **калимасоз** ва **калимабанд** мағҳумҳои гуногунро ифода мекунанд. Чунончи, морфемаҳое, ки барои алоқаи калимаҳо дар ҷумла ва ибора ҳизмат мекунанд, **бандак** ном доранд, воситаи алоқаи ибораҳои изоғӣ **бандаки изоғӣ** ба шумор меравад. Ҳаминро ҳам бояд гӯфт, ки суффиксҳои «-ҳо» ва «-он» барои он «суффиксҳои ҷамъ-бандӣ» номида шудаанд, ки аз «суффиксҳои калимасоз» фарқ кунонда шаванд.

Дар ин луғатҳо бисъёр терминҳои дигар ҳамчунин нодуруст тарҷума шудаанд. Масалан, дар луғати терминҳои грамматика **аломати атрибутий** — атрибутивная связь, алоқаи **баробарӣ** — сочинительная связь, **мушоҳида** — сравнение, пасоянди **муштараквазифа** — однозначный послелог, ҷумлаи **пайрави истисной** — присоединительное предложение, дар луғати забоншиносӣ **пайвандаки таркибӣ** — сложный союз, наречие **качество-ное** — зарфи **сифатӣ** тарҷума шудааст. Дар ин терминҳо калимаҳои аломат, сочинительная, мушоҳида, муштараквазифа, истисной, таркибиро чунин тарҷума кардан лозим буд: **признак**, **пайваст**, **наблюдение**, **много-значный, обособление, составной**.

«Придаточное присоединительное предложение»-ро дар забоншиносии мо «Ҷумлаи пайрави ҳамроҳӣ» номидаанд, ки як навъи маҳсуси ҷумлаи пайрав мебошад. Ҷумлаи пайрави истисной бошад, навъи маҳсуси ҷумлаи пайрав... ба шумор намеравад, бештарини ҷумлаҳои пайрав мисли аъзоҳои ҷумла ба таври истисно омада метавонанд.

Дар ҳар ду луғат тарҷумаи як қатор терминҳо хуб набаромадааст, ё ки вариантыҳои носуфта ва тасодуфиашон интихоб шудаанд, ки аз ягон ҷиҳат ислоҳ меҳоҳанд. Терминҳои **«ғайризаданок»** «хислати морфологӣ», «хислати предмет», «ҷонишини миқдори таркибӣ», «ҷумлаи умумии шаҳсӣ», «шакли сифати феълии қӯтоҳ», «шакли духӯраи калима», «задаи ғайриасосӣ», «ибораи феълии бо исм», «феъли солим» (аз луғати терминҳои грамматики), «пайвастшавӣ бо пайвандак», «феъли қоидавӣ»,

«феъли ғайриқоидавӣ», «хаттиёт», «мутобиат», «мушобиҳат», «дигаргуншавии овозҳо», «задаи мутаҳаррик», «калимаи нопуррамаъно», «калимаи пуррамаъно», «мубаддалшавии овозҳо», «маъни фаръӣ», «табдилшаванд» (аз луғати терминҳои забоншиносӣ) аз ҳамин қабил мебошанд. Шакли дурусти терминҳои мазкур ҷунин аст: безада, аломати морфологӣ, аломати предмет, ҷониши ни таркибии миқдорӣ, ҷумлаи умумишаҳс, задаи иловагӣ, шакли кӯтоҳи сифати феълӣ, шакли дугонаи қалима, ибораи феълӣ бо исм, қалимаи китобӣ, алоқаи пайвандакӣ, такрор, феъли дуруст, феъли нодуруст, ҳат, ҷудоӣ (пайвандаки ҷудоӣ), грамматиконидан, тобеият, монандӣ, тағъири овозҳо, забони китобӣ, задаи ноустувор¹ гузаранд, қалимаи номустақил, қалимаи мустақил, бадалшавии овозҳо, ё ки дигаргуншавии овозҳо, маъни аслӣ, бадалшаванд. Дар ҳар ду китоб ҳам ба ҷои терминҳои «нунки даҳонӣ» «нунки даҳанакӣ» истифода шудааст. Ин шакли нодуруст дар ҷанд мақолае, ки пас аз он китобчаҳо ба табъ расид, аз ҷумла дар мақолаи ба маданияти нутқ бахшидаи ходимони илмӣ ва муаллимони стаждор истифода шудааст.

Оре, терминсозӣ кори басо душвор аст, ки аз ӯҳдаи он на ҳар қас баромада метавонад ва ба истифодай умум пешниҳод кардани термин масъулияти ҳосае дорад. Устод Айнӣ дар ин ҳусус навишта буд: «Истилоҳи фаниӣ ва илмӣ он қадар чизи ғайримуҳимме нест, ки як муҳаррир ба ихтиёри ҳуд вазъу қабул намояд».¹ Бинобар ин ба забоншиносон, алалхусус ба тадқиқарон ва луғатсозони ин соҳа лозим аст, ки ҳар як термини навро пеш аз тавсия аз назари аҳли илм гузаронанд, мубоҳиса ва муҳокима кунонанд. Дар терминологияи забоншиносӣ ҷунон ки дидем, терминҳои гуногун, вариантнок ва синонимдор кам нестанд, аҳамияти интиҳоб, истифода ва пешниҳоди онҳо аз терминсозӣ камтар нест. Комитети терминологияро лозим аст, ки ба ин масъала ҷиддитар машғул шавад, муҳокимаи луғатҳои терминологияро васеътар ташкил намояд, то ки ба ҳонандагону студентон, муаллимону толибиљмон ва таҳқиқарони забони тоҷикӣ терминҳои аз ҷиҳати илму услугуб мувоғикро пешниҳод кунем. Ҳоло, вақте ки забоншиносони тоҷик ба таълифи грамматикаи илмӣ, тартиб додани луғатҳои қалонҳаҷми дузабонаю тафсирӣ,

¹ С. Айнӣ. Қуллиёт, ч. 11, к. 2, саҳ. 347.

чамъбости илмии шевашиносӣ ва таълифи рисолаҳои нави илмию методӣ камар бастаанд, аҳамияти ин масъала як бар чанд меафзояд.

«ВАСОИТИ ДАРСӢ» ЧИСТ?

Чанд сол аст, ки дар саҳифаи якуми баъзе китобҳо ибораҳои **васоити дарсӣ**, **васоити таълим**, **васоити гаълимӣ** пайдо шудаанд. Ин унвони китобҳо дар давраи гузариш ба иrogrammaи нави таълим ва навиштани китобҳои нав хеле зиёд шуд, одатан термини русии «учебное пособие» чунин тарҷума шудааст. Дар китоби А. А. Цветков «Моддаҳои калонмолиқулаи синтезӣ» «учебное пособие» **китоби иловагии дарсӣ** тарҷума шудааст. Ба фикри мо, ин ибораҳои терминологӣ аз бисъёр ҷиҳат ноқисанд ва ягонтои онҳо мағҳуми «учебное пособие»-ро дуруст ифода намекунад. Вақтҳои охир асосан ибораи **васоити таълим** ва **васоити дарсӣ** истифода мешавад. Мо ба ҷузъи тобеи ин ибораҳо эроди ҷиддӣ надорем, ҳамин қадар гуфтанием, ки дар ин ибораҳо аз **дарсӣ** дида, **таълим** (таълими не!) мувофиқтар аст, ҷониши вазифа ва доираи истифодаи ин қабил китобҳо **васеътар буда**, онро бо «дарс» маҳдуд кардан нашояд. Ба вуҷуди ин **васоити таълим** мағҳуми «учебное пособие»-ро ифода намекунад ва қобили истифода нест. Дар луғатҳои русӣ-тоҷикӣ (1949) ва тоҷикӣ-русӣ (1954) «пособие» **васоит** ё ки **восита** тарҷума нашудааст. Дар луғати русӣ-тоҷикӣ ба замми маъноҳои дигар **«пособие»** **китоб** ва **асбоб** тарҷума шуда, инчунин ба маъни **китоби дарсӣ** (учебник) ва **асбоби таълим** низ омадааст. Аз ҷумла «наглядные пособия» асбобҳои аёни таълим (саҳ. 547) тарҷума шудааст. Ибораҳои **асбобҳои аёни, асбобҳои таълим** ва **асбобҳои аёни таълим** дар забони тоҷикӣ ҳамчун термини фанӣ эътироф шудаанд. Дар луғати мазкур «учебное пособие» танҳо **асбоби таълим** тарҷума шудааст. Дар луғати тоҷикӣ-русӣ на қалимаи **васоит**, балки шакли танҳо он — **воситаро** «орудие, средство; способ; рычаг» тарҷума кардаанд. Ҷунон ки мебинем, дар ин ду луғат қалимаи «пособие» дар ягон ҷо ба маъни **васоит** ё **восита** наомадааст, қалимаи **васоит** тамоман зикр нашудааст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» дар шарҳи қалимаи **васоит** танҳо ишора кардаанд: «**Ч. Восита**» (саҳ. 227). Қалимаи **восита** бошад, миёнҷӣ, миёнаравӣ, инчунин **vasila**, **чора**, **сабаб** шарҳ

ёфтааст. Ҳамин тавр, дар ин луғат ҳам ба маънии **китоб** омадани **васоит ва восита** қайд нагардидааст.

Истифодаи **васоит** ва сабабҳои ба маънии китоб дар забони адабии ҳозираи тоҷик пайдо шудани он ихтироъкории сунъӣ буда, дар таркиби ибораи **васоити таълим** нодуруст истифода шудааст, чунки вай маънии «пособие»-ро намефаҳмонад.

Баъзехо, аз ҷумла устод Айнӣ, дар марҳилаи аввали инкишофи забони адабии ҳозираи тоҷик ин қалимаро мисли қалимаҳои **асокир** (Асокири Сурх), **васотат** (миёнаравӣ), **мавонеъ**, **атфол**, **макотиб**, авқот истифода кардаанд ва ҳоло ҳам дар мавриди тобишҳои услубӣ истифода кардан мумкин аст. Аммо баъдтар устод Айнӣ аз қалима ва терминҳои илмии арабӣ истифода карданро маслиҳат дода, дар айни замон таъкид намуда буд: «Лекин на ба он дараҷа, ки аз забони форсӣ танҳо адот боқӣ монад, ё ки баъзе суханҳои дар форсӣ ҳазм шудаи арабиро ба қоиди араб ҷамъ карда хонандагонро ба кофтукови луғат ва сарфу наҳви арабӣ маҷбур кунанд»¹. Дурустӣ ва амалӣ гардидаи ин дастури устодро забони адабии ҳозираи тоҷик ба ҳубӣ нишон медиҳад.

Ба забони адабии ҳозираи тоҷик қалимаҳои арабӣ асосан дар шакли танҳо доҳил ва ҳазм шудаанд, шакли ҷамъи онҳо, алалхусус, ҷамъи мукассар кам андар кам вомехӯрад. Шакли ҷамъи ин қабил қалимаҳо аз шакли танҳояшон ҳамчун қалимаи ҳудӣ ба воситаи морфемаҳои хоси тоҷикӣ ташаккул меёбанд. Аз ин рӯ дар забони адабии ҳозираи тоҷик на **васоит**, балки **воситаҳо** (воситаҳои тасвир, воситаҳои истехсолот) истифода мешавад. Ҳамин ҷиҳати масъаларо ба ҳисоб гирифта, дар «Қонуни РСС Тоҷикистон дар бораи маорифи ҳалқ» на **васоити таълим**, балки **воситаҳои таълимро** кор фармудаанд (Ж. «Мактаби советӣ», 1975, № 1, саҳ. 7).

Илова ба ин китоби алоҳидаро «васоити таълим» гуфтан мантиқ надорад, чунки як китобро дар шакли ҷамъ истифода намекунанд, ба ин маънии **воситаи таълим** гуфтан мумкин бошад ҳам, **васоити таълим** гуфтани як предмет ба ҳеч ваҷҳ мумкин нест. Дар «Принципҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ» (Душанбе, «Дониш», 1974) ба ин тарз соҳтани терминҳо на танҳо тавсия нашудааст, балки дучор намеояд.

Ҳамин тавр, **васоити таълим** ба нормаи забони адабии ҳозираи тоҷик мувофиқат намекунад ва ҳамчун тер-

¹ С. Айнӣ. Аҳгарӣ инқилоб, саҳ. 99.

супориш, нишондод, раҳнамо, программа, таълимот омадааст:

Сайд Фатхуддинов тамоми рӯзро дар ташкилотҳои район гузаронида, оид ба кори минбаъдааш **дастурҳо гирифт** (Ф. Муҳаммадиев, Муҳочирон, саҳ. 5). Ба ҳар як разведкаҷӣ **дастури маҳсус ва саҳеҳ** дода мешуд (Н. К. Талашибобо, саҳ. 87). ... ба **дастури ӯ гӯш** медоданд (Ф. Муҳаммадиев, Сози мунаввар, саҳ. 19).

У фиристод номаву **дастур**
Ба тамоми муборизони часур.

(М. Турсунзода,
Аз Ганг то Кремль)

Партия **дастури нав** иншо намуд,
Давраи нав дар ҳаёти мо қушуд.

(А. Деҳотӣ, Кул., ҷ. 1, саҳ.
240)

Ба ин **дастур** фардо одамизод
Ба таҳти байроқи мо гашта як тан.

(А. Баҳорӣ, Ҳазор раҳмат, саҳ.
23)

...назар ба **дастури марксизм** дар адабиёт ашхос ҳеч аҳамият надоранд, балки омили ҳақиқӣ аҳволи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсист (С. Айнӣ, Кул, ҷ. 11, к. 1, саҳ. 177). Назарияи марксистӣ-ленинӣ на символи эътиқод, на маҷмӯаи догмаҳо, балки дастури амалиёт аст (М. И. Қалинин, Дар бораи тарбияи коммунистӣ, 1951, саҳ. 38).

Чунон ки ишора шуд, дар луғатҳои дузабона ва тафсирӣ инчунин ба маъни қоида, қонун ва бо ёрии қалимаҳои дигар ба маъни маҷмӯи қоидаву қонунҳои ин ё он соҳаи илм омадани қалимаи **дастур** зикр шудааст. Аз ин рӯ, китобҳоеро, ки ҳам аҳамияти илмиву таълимӣ ва ҳам аҳамияти раҳнамоӣ доранд, **дастур** номидан равост.

Ногуфта намонад, ки қалимаи «**дастур**» ба маъни қоидаҳо, аз ҷумла ба маъни қоидаҳои забон ва грамматика истифода шудааст. Чунончи, Г. Қамбарзода навишистааст: «Пӯшида нест, ки аз барои хидмат ба олами инсоният ва барои тартиб, танзим ва таълим қавоиди маҳсусе (дастури маҳсус) аст, ки дар ҳар забон осори абадӣ, яъне роҳи саҳеҳ ва дурустери нишон медиҳад, ки ба олами вучуд даровардаанд» (ж. «Дониш ва омӯзгор», 1926, шумораи 1, 5 март), «... ҳар забонеро дастур ва ка-

войди махсусе мебошад, ки ба воситай он дуруст гуфту-гү кардан ва дуруст навиштанро меомӯзанд. Ба арабӣ исми онро сарф-наҳв номида ва ба забони тоҷикӣ (форсӣ) дастур меноманд» (Ҳамон ҷо, сах. 18).

Ҳамин тарз, қалимаи **дастур** ба маънни раҳнамо, нишондод, ёриву мадад, қоидаву қонун, манбаи илму омӯзиш истифода шудааст, ки ҳамаашон нисбати китобҳои таълим ба шумор мераванд. Аз ҳамин нуқтаи назар, на танҳо китобҳо, балки ҳар таълифоти хурду қалоне, ки ба ин ҳусусият молик аст, **дастури таълим** номида, дар ин гуна мавридҳо термини «пособие»-ро **дастур** ва «учебное пособие»-ро **дастури таълим** тарҷума кардан беҳтар аст.

Агар ба ҳамин талабот риоя қунем, «Пособие по языку для поступающих в вуз» чунин тарҷума мешавад: «Дастури забон барои дохилшавандагони мактабҳои олий».

Забони тоҷикӣ басо ғанӣ ва муктадир аст. Барои ифодаи ҳар маъниву мағҳум захираи фаровон дорад. Онро моҳирона истифода карда тавонистан лозим аст. Бинобар ин, мумкин аст, аҳли илму адаб терминеро пешниҳод қунанд, ки аз **дастури таълим** беҳтар бошад ва матлабро дурусттар ифода намояд, vale ҳоло, ба назари мо, аз дигар терминҳои истифодашуда ҳамин дурусттар ва беҳтар аст.

ҒАЛАТҲОИ МАШҲУР ВА НОМАШҲУР

Дар солҳои Ҳокимияти Советӣ барои инкишофи забони адабии тоҷик шароити басо мусоид фароҳам омад. Дар давраҳои аввали инкишофи он масъалаи ба забони тоҷикӣ нашр намудани китобҳои дарсӣ, илмӣ, адабӣ, ба алифбои нав гузарондани алифбои арабӣ, саводнокшавии аҳолӣ, муайян намудани нормаи терминология, соддаву оммафаҳм намудани забони адабии тоҷик, тартиб додани луғатҳои дузабона ва ғайра дар маркази дикқат меистоданд. Бештарини ин масъалаҳо бо роҳбарии бевоситай Партияи Коммунистии Тоҷикистон бо муваффақият ҳал гардид. Дар ин давра матбуот ва интеллигенцияи нави тоҷик ташаккул ёфт, таркиби луғавии забон ғанитар гардид. Матбуоти тоҷик дар тамоми давраи инкишофи худ ба таълимоти В. И. Ленин доир ба матбуот ва забон содик буда, барои тарбия намуда ба камол расонидани аҳли илму адаб ва журналистон хизмати босазое

кардааст. Холо дар матбуоту нашриёт, радиоу телевизион ва киною-театри точик адабони нуктасанч, журналистони мохир ва устодони сухан кам нестанд.

Яке аз масъалаҳое, ки дар тамоми давраҳои инкишофи забони адабии точик ҳамеша дар мадди назари аҳли илму адаб меистоданд, масъалаи тозагии забон ва хусну латофати калом мебошад. Дар давраи ҳозираи инкишофи забонамон маданияти нутқ, тозаву бурро нигоҳ доштани «аслиҳаи тавоной маданияти социалистӣ» (М. Горький) аз масъалаҳои асосӣ ва муҳимтарин ба шумор мераҷад. Ин бе сабаб нест. Вазъияти ҳозираи забони адабии точик, алалхусус, забони матбуот инро такозо мекунад. М. Шукуров доир ба ин масъала сухан ронда, дуруст гуфта буд: «Муҳимтарин вазифаҳо ҳоло ҳамин аст, ки мисоли ҳелҳои асосии калимасозӣ, ибораорӣ ва ҷумла-бандиҳои нодурустро ҷамъ оварем ва шакли дурусти онҳоро ҷустуҷӯ кунем. Ҳатто, агар калимае, иборае ва ё ҷумлае ба назар андак шубҳаовар намояд, онро бояд ба муҳокими умум монем ва дурустӣ ё нодурустии онро муайян кунем»¹ Меъёри асосие, ки дурустӣ ё нодурустии калимаву таркиб, ибораву ҷумла ва мавқеи истифодаи воҳидҳои нутқро муайян мекунад, қоида ва қонунҳои забон мебошад, ки дар тамоми давраи инкишофи он ба амал омадааст.

Бояд икрор шуд, ки дар забони газетаву журнал, радиоу телевизион ва асарҳои ҷудогона аз ҷиҳати забон нуқсонҳои зиёде ба назар мерасанд. Қамбағалии таркиби луғавӣ, истифодаи калимаҳои кӯҳна, бемаврид омадани калимаву ибора, ибораҳои сунъисоҳт, ҷумлаҳои носуфта ва таҳрирталаб ва ғ. ба ин далел шуда метавонанд. Ҷунончи, дар ҷумлаи зерин, ки 26 апрели соли 1973 дар яке аз газетаҳои республикавӣ чоп шудааст, ҷанд қоидан забон: мавқеи калима дар ҷумла, тарзи истифодаи пешоянду пайвандак, мутобиқати сиғаҳои феълӣ, муносибати маънӣ ва грамматикии калимаҳо, мантиқи сухан, ҳатто, гузоштани аломати истриоя нашудааст: «Ба фикри ман хеле мулоҳизакорона ва нозукона ба ҳамин тип калимаҳо аз қабили: бурқа, ҳанҷар, йигит, кӯҳ ва монанди инҳо хуб муомила кард ҷунки ҳар яки ин калимаҳо ба дили кӯҳистониён хеле наздик ва азиз аст. То сунистемол карданӣ ин гуна калимаҳо малоли хотири

¹ М. Шукуров. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад, саҳ. 39.

хонанда нагардад ва касе ки ҳамин калимаҳоро хосияти миллий меҳисобад, бефарҳанг аст».

Яке аз норасоиҳои забони матбуоти мо камбағалии таркиби луғавӣ ба шумор меравад. Қаламдастоне низ қастанд, ки барои пардапӯш намудани ин камбудиашон ба калимаҳои кӯҳна ва архаистӣ муроҷиат менамоянд, онҳоро bemavrid истифода мекунанд. Масалан, калимаҳои **мамолик**, **таксир** (ба маъни қусур), **ахз**, **сароҳат**, **мутакаддимин**, **русто**, **инҳисор**, **итминон**, **итминоз**, **қазоват**, ҳасанот ва амсоли инҳо ба лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик, алалхусус, ба услуби публицистикаи газетаву журналҳои оммавии мо ҳеч умумияте надоранд. Аз ҳамин ҷиҳат қалимаҳои ҳасанот, ва қазоват дар ҷумлаи зерин ҳеч гуна зарурат надорад: «Аз ҳусуси ҳасаноти ин асарҳо қазоват кардани ман душвор аст». Ҷумлаи зерин ҳам на таҳо барои хонандагони сершумор, ҳатто барои мутахассисон душворӣ мекунад ва ба ҳеч ваҷҳ намуни забони адабии ҳозираи тоҷик ба шумор намеравад: «Дар асарҳои ўроҳи инъикоси муҳити мутанозим ва таҳриқаи шадиди ҳаёт дар тазийни нуқтаҳои калони мунаққиш, ки образҳои табиатро тасвир мекунад, ифодай худро мейёбад». Ин қабил ҷумлаҳо ҳилоғи таълимоти устодони сухан ва талаботи матбуоти мо мебошад. Устод Айнӣ навишта буд: «...маънини раҳбарӣ кардани забони адабӣ ба забони омма ин нест, ки нависанда ҷизҳои душворфаҳм навишта зимнан аз хонандагон омӯҳтаҳи забони худашро талаб кунад, балки маънини ин сухан он аст, ки нависанда ба дараҷае содда ва оммафаҳм нависад, ки ҳар хонанда гуфтаҳои ўро равшан фаҳмад ва дар айни замон навиштаҳои ўро мувофиқи қоидаҳои забон буда, дилчасп ва шавқандез бароянд»¹.

Забон таъриҳи замон аст. Вай мисли таъриҳи ҳаёти моддӣ ва маънавии ҳалқро дар худ таҷассум мекунад, ба пешравии он мадад мёрасонад. Забон мисли таъриҳи замон дар як ҷо ва як ҳел намеистад, тағъири тақмил мейёбад, тараққӣ мекунад, унсурҳои кӯҳнаро истисно ва унсурҳои тозаро аз бар менамояд, замонавӣ мешавад. Вале унсурҳои тоза ва замонавӣ гуфта ҳама гуна калимаро ҳам ба забон доҳил кардан мумкин нест. Имкониниятҳои доҳилии забонро ба ҳисоб гирифтан лозим аст. Дар ин масъала ҳам мо бояд ба таълимоти В. И. Ленин тақъя намоем. Доҳии бузург вулгаризм, ҳама гуна сӯханбозӣ, зоҳирпарастӣ ва олимтарошиҳоро ба зери този-

¹ «Шарқи Сурҳ», 1948, № 11, саҳ. 40.

ёнаи танқид гирифта, ба нодуруст, бе зарурат, бемав-кеъ, барзиёд ва носуфта истифода шудани ягон калима ё чумла роҳ намедод. Ў навишта буд: «Эътироф мекунам, ки агар бе зарурият кор фармуда шудани калимаҳои хориҷӣ маро ба ҳашм оварад (зоро ин ба омма таъсир гузаронидани моро душвор мегардонад), баъзе ҳатоҳои одамоне ки дар газета мақолаҳо менависанд, маро ниҳоят асабонӣ мекунад»¹.

Мо ҳоло танҳо дар атрофи се ғалати машхур ва номашхури забони матбуот ва радиою телевизион баҳс карданием, ки онҳо дар калимабандии **ибораҳои изофиӣ**, истифодай воситаҳои алоқа ва мутобиқату мувофиқати аъзоҳои чумла мушоҳида мешаванд.

1

Ибораҳои изофиӣ дар забони адабии тоҷик мавқеи мӯҳимро ишғол менамоянд ва барои дар шакли реҳта ифода намудани фикр яке аз воситаҳои асосӣ ба шумор мераванд. Ибораҳои изофиӣ дар асоси қоидаҳои маъмули забон ташаккул мейёбанд, ки ба ҳисоб нағирифтани яке аз онҳо боиси муғлакӣ ва нодурустии ифодай фикр мегардад. Чунончи, дар матбуоти мо ибораҳои изофиӣ «Тоҷикистони Шимолӣ», «Тоҷикистони Ҷанубӣ» тез-тез истифода мешаванд. Ин ибораҳо зоҳирان дурустанд, вале дар таркибандии онҳо муносибати маънони ҷузъҳои ибора ба ҳисоб гирифта нашудааст. Мо танҳо як Тоҷикистонро медонем. Аз ҳамин ҷиҳат шакли дурусти ин ибораҳо «шимоли Тоҷикистон», «ҷануби Тоҷикистон» мебошад.

Ибораҳои изофиӣ «одамони миллат ва қасбу кори гуногун», «мамлакатҳои бародари социалистӣ», «レスpubликаи бародар», «Украинаи бародар», «майдони парвозкуни», «хонаи қабулкунии беморон», «молҳои истеъмоли ҳалқии Тоҷикистон», «кувваи баландиҳтисоси коргарӣ», «заводи коркарди тамоку» ва амсоли инҳо низ нодуруст таркиб ёфтаанд ё нуксоне доранд. Ҳеч гуна маънӣ надоштани ибораи «одами қасбу кори гуногун»-ро М. Шукуров қайд карда, ба ҷои он ибораҳои зеринро тавсия карда буд: «намояндагони қасбу кори гуногун», «аҳли қасабаи гуногун»². Чунон ки мебинем, матбуотчиёни мо ин эроди ҳаққониро ба эътибор нағирифтаанд. Мо ҳа-

¹ В. И. Ленин. Асаҳо, ч. 30, сах. 317.

² М. Шукуров. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад, сах. 68.

миро илова карданием, ки ибораҳои «одамони миллат ва қасбу кори гуногун», «одамони ихтисоси гуногун»-ро дар шакли «одамони гуногунмиллат ва гуногункасб», «одамони гуногунихтисос» додан низ мумкин ва беҳтар аст.

Холо дар матбуоти мо баъзе ибораҳо дар ду шакл истифода мешаванд. Чунончи, «Украинаи бародарӣ» — «Украинаи бародар», «мамлакати бародарӣ» — «мамлакатҳои бародар», «республикаҳои бародарӣ» — «республикаҳои бародар» ва ф.

Бояд гуфт, ки шакли якуми ин ибораҳо — «Украинаи бародарӣ», «мамлакатҳои бародарӣ», «республикаҳои бародарӣ» дуруст аст, онро муносибати маънаиву грамматикии калимаҳо нишон медиҳад. Дар ибораи «Украинаи бародарӣ» муносибати нисбӣ, таъинотӣ, вале дар ибораи «Украинаи бародар» соҳибият ѹфода шудааст, ки ин ҳолат дурустии шакли «Украинаи бародарӣ»-ро тақозо мекунад. Аммо аз ибораҳои «халқҳои бародар» ва «халқҳои бародарӣ» шакли якуми он — «халқҳои бародар» дуруст аст, ки вакътҳои охир ҳамин шакли онро истифода мекардагӣ шудаанд, ибораи «дар оилаи ягонаи халқҳои бародар» хеле хуб таркиб ёфтааст. Аз ибораҳои «ташкилотҳои ҷамъиятий», ва «ташкилотҳои ҷамъият» шакли «ташкилотҳои ҷамъиятий» дуруст аст. Ибораҳои «майдони парвозкунӣ»-ро дар шакли «парвозгоҳ» ва «хонаи қабулкунии беморон»-ро дар шакли «қабулгоҳи беморон» додан беҳтар аст. Шакли дурусти ибораҳои дигар чунин аст: «молҳои истеъмолии халқ», «қувваи коргарони баландиҳтисос», «заводи тамоқу».

Аз ибораҳои «қасри спортӣ» ва «қасри спорт», ки ҳар дуяшро истифода мекунанд, «қасри спорт» дуруст аст. Ба назари мо, ибораи «Қасри Кремлии съездҳо» низ табиӣ тарҷума нашудааст, онро «Қасри съездҳои Кремль» гуфтан беҳтар менамояд. Дар ин ибора муносибати ду калимаи аввал — «Қасри съездҳо» таъинӣ буда, онҳо бо калимаи «Кремль» муносибати маконӣ доранд, яъне калимаи «Кремль» танҳо ба «съездҳо» не, балки ба ибораи изофии «Қасри съездҳо» мансуб аст. Тадқики ибораҳои мураккаб ба кушодани моҳияти ин қабил ибораҳо ёрӣ мерасонад. Ибораи «Қасри съездҳои Кремль» дар қолаби ибораҳои «хонаи пионерони Душанбе», «Қасри спорти шаҳр», «хонаи маданияти Хоруғ», «хонаи истироҳати Шаҳринав» соҳта шудааст, бинобар ин онро ҳамчун шакли дуруст қабул кардан мумкин аст.

Ибораҳои изофии «металлургияи ватани», «масолеҳи ватани», «бригадаи соҳтмону монтажкунӣ», «саволҳои соддатарин», «муваффакиятҳои бадастоварда» ё «бадастомада», «алафи дағал», «райони соҳтмони нави истиқоматӣ», «воситаҳои тасвирии забон», «табиати забони ҳалқ», «табиати забони миллат» низ нуқсон доранд. Ин ибораҳоро ба тарзи зерин соҳтан беҳтар буд: «металлургияи Ватан», «масолеҳи Ватан», ё ки «Ватанамон», «бригадаи соҳтмону монтаж», «саволҳои оддитарин» ё ки «оддитарин саволҳо», «алафи дурушт», «соҳтмони райони нави истиқоматӣ», «воситаҳои тасвири забон», «табиати забони ҳалқ», «табиати забони миллат» ва ф. «Муваффакият» синоними «комъёбӣ» буда, худ мафхуми ноил шудан, комъёб шуданро дорад, бинобар ин «муваффакияти бадастомада» ё «муваффакияти бадастнаомада» гуфтан табий нест.

Дар матбуоти мо гоҳ-гоҳ ибораи изофии **«истоҳи барқӣ»** пайдо мешавад. Азбаски дар забони тоҷикӣ қалимаи «электр» қабул ва ибораи **«станциии электрикӣ»** ҳазм ва басо машҳур шудааст, онро аз нав тарҷума кардан ҳоҷат надорад. Аммо ҷузъи тобеи ин ибора аслан но-дуруст соҳта шудааст, **«электрическая станция»**-ро на **«станциии электрикӣ»**, балки **«станциии электр»** тарҷума кардан лозим буд, чунки асоси қалимаи тобеи ибора на **электрик**, балки **электр** аст.

Дар забони матбуот ибораҳои изофиро гоҳо дар шакли ибораи масдарӣ меоранд. Чунончи, дар газетаҳои мо истифодай «ҷамъбаст намудани соли ҳониш», «таҳлил кардани ҷумла», «ҷамъоварӣ кардани ҳошок», «ташаккул ёфтани Давлати Советӣ», «инкишоф ёфтани муносабатҳо», «душвор будани кор» ва амсоли инҳо ба расмият даромадааст. Шакли дурусти онҳо ибораи изофи мебошад: «ҷамъости соли ҳониш», «таҳлили ҷумла», «ҷамъоварии ҳошок», «ташаккули Давлати Советӣ», «инкишофи муносабатҳо», «душвории кор» ва ф.

Ходимони радиою телевизион ҳам ибораи **«ҷамъоварӣ кардани пахта»**-ро хеле дӯст медоранд. Ин ибораи ғалат қариб ҳамаи ибораҳои синонимиашро иваз кардааст. Ҳоло ибораҳои **«пахта чидан»**, **«чидани пахта»**, **«ҷамъкардани пахта»**, **«фундоштани пахта»** ва амсоли инҳо хеле кам истифода мешаванд. Дар ибораи **«ҷамъоварӣ кардани пахта»** феъли кардан тамоман зиёдатист, ҳатто, ҳангоми дар шакли масдар омадани он ҳам феъли **«кардан»** бояд истифода нашавад.

Дар чумлаи зерин ҳам феъли «доштан» зиёдатист, муносибати ибора бо дигар аъзои чумла маълум нест, худи чумла ҳам нодуруст сохта шудааст: «Онҳо баробари овози хуш доштан, аз устодонашон ибрат гирифта, шеъру сурудро хеле пухтакорона ва мувофиқ интихоб менамоянд ва бехато месароянд». Дар ибораи «воситай ғанитар кардани доираи асарҳои кинои миллий» муносибати маъниони ҷузъҳо ба ҳисоб гирифта нашудааст, **доира на ғанитар**, балки васеътар мешавад.

Чумла дар муайян намудани мавқеи истифодаи воҳидҳои нутқ меъёри асосӣ ва бозътимод ба шумор меравад. Масалан, ибораи изофии «районҳои мухталиф» аз ҷиҳати соҳт дуруст аст, vale дар чумлаи зерин бемавқеъ омадааст: «... баҳои ҷамъбастии ҳаваскорони районҳои мухталиф ба ҳақиқат мувофиқ ва муносиб ояд».

Маълум аст, ки калимаи «мухталиф» синоними «гуногун» аст, vale ҳамиро бояд ба ҳисоб гирифт, ки маъниини асосии ин калима «хилоф», «зид» мебошад. Бинонбар ин дар чумлаи мазкур ба ҷои калимаи «мухталиф» калимаи «гуногун»-ро истифода кардан беҳтар буд. Аз ҳамин ҷиҳат калимаи «мухталифмиллат» ҳам гоҳо нодуруст истифода мешавад. Чунончи, дар чумлаи «Дар соҳтмони ГЭС-и Норак... бо ёрию дастгирии дӯстони ҳамкори мухталифмиллат шифо мейбад» низ на мавриди «мухталиф», балки мавриди «гуногун» мебошад.

Дар калимабандӣ ва истифодаи ибораҳои изофӣ мондаҳои ҳам калимаи асосӣ ва ҳам калимаи тобеи ибора, инчунин муносибати лексикиву грамматикии онҳо ва ба қолабҳои иборабандии забон мувофиқ будан ва набудани онҳоро бояд ба ҳисоб гирем, вагарна ба дағалтарин ҳатоҳо роҳ додан мумкин аст.

2

Воситаҳои алоқа барои пайвастшавии аъзоҳои чумла, чумлаҳои содда ва таъин намудани муносибати онҳо хизмат мекунанд, мухимтарин воҳиди нутқ — чумла маҳз бо ёрии онҳо ташаккул мейбад. Воситаҳои алоқа категорияи таъриҳӣ ба шумор мераванд, пайдоиш ва инкишифу вазифаи онҳо ба таърихи забон ва соҳти он вобаста мебошад. Дар таърихи забон ҳар як воситаи алоқа вазифа ва мақоми муайян қасб менамояд. Ба ҳисоб нагирифтани ҳусусият, мавқеи истифода ва сунистифодаи онҳо ҳусни қаломро ҳалалдор мекунад. Мутаассифона, ин гу-

на ҳолатҳо дар забони матбуоти мо ва асарҳои илмиву адабӣ мушоҳида мешавад, ки баъзеи онҳо ғалати умумӣ шудаанд.

Яке аз ҳамин гуна воситаҳои алоқа пешоянди **оид ба мебошад**. Дар хусуси бемавкӯе кор фармудани пешоянди **оид ба** рафиқон Муллоқандов Эм. ва Шукуров М. фикрҳои ҷолиби диққат гуфтаанд, ки такрор кардан ҳоҷат надорад, вале навиштаҳои онҳоро мутолиа намудани аҳли қалам шарт аст, чунки бе зарурат ва бемаврид омадани ин пешоянди ва синонимҳои он ҳоло ҳам ҷой дорад. Чунончи: «13 ноябрь дар маҷлиси якҷояи комиссияҳои доимии **оид ба** нақлиёту алоқаи Совети Миллатҳои Совети Олии СССР масъала дар бораи рафти иҷрои супоришиҳои панҷсолаи нӯҳум **оид ба** тараққиёти алоқаи телефонии мамлакат муҳокима шуд». Аз се пешоянди ин ҷумла пешоянди якум тамоман зиёдатӣ буда, пешоянди дуюмро ба изофат иваз кардан лозим буд: **масъалаи рафти иҷрои супоришиҳо**.

Дар алоқамандшавии қалимаҳо ҳам пешоянду пасояндиҳо ва ҳам бандакҳо истифода мейбанд. Баъзан барои алоқаи ду ва ё зиёда қалима аз пешоянду пасоянд, бандаку пайвандакҳо якero интихоб кардан мумкин аст. Чунончи, Ману Шариф ба Москва рафтем, ё ки ман бо Шариф ба Москва рафтам. Дар мисоли якум пайвандак, дар мисоли дуюм пешоянди воситай алоқа гардидааст. Ҳамин тавр, бисъёр воситаҳои алоқаи қалимаҳоро ном бурдан мумкин аст, ки ба ҷои якдигар озодона кор фармуда мешаванд. Дар забони адабии тоҷик бандаки изоғӣ аз ҳамаи воситаҳои дигари алоқа бештар истифода мейбад. Вай баъзан бо ягон воситай дигари алоқа ҳамвазифа ва ивазнашаванда бошад ҳам, баъзан бо онҳо, алалхусус, бо пешояндиҳо ҳамвазифа буда, онҳо ба ҷои якдигар омада метавонанд. Яке аз ин гуна пешояндиҳо, ки бо бандаки изоғӣ ҳамвазифа мебошанд, пешоянди «оид ба» мебошад. Вале дар матбуоти мо ин ҳамвазифагии изофат ва пешоянди «оид ба» ғоҳо ба ҳисоб гирифта намешавад. Дар натиҷа ҳар ду ба як вазифа истифода мешаванд. Ин норасоӣ, асосан, дар ибораҳои зерин дид мешавад: «Комитети оид ба радиошунавонӣ ва телевизион», «Комитети оид ба матбуот», «Комиссияи интихоботи оид ба интихоботи Совети олий» ва амсоли инҳо.

Чи хеле ки аён аст, дар ин ибораҳо ба як вазифа ду воситай грамматикий: ҳам изофат ва ҳам пешоянди «оид ба» омадааст. Дар ду ибораи аввал алоқаи қалимаҳоро

танҳо бо изофат, vale дар ибораи сеюм факат бо пешоянди «оид ба» барқарор кардан беҳтар аст. Чунончи: **Комитети матбуот, комитети радиошунавонӣ ва телевизион, комиссияи интихобот оид ба интихоботи Совети Олӣ.**

Аҷобат дар ин аст, ки дар матбуоти мо, ҳатто, дар як шумораи газета ҳам тарзи дуруст ва ҳам тарзи нодурусти алоқаи ин ибораҳо дида мешавад. Чунончи, 17 марта соли ҷорӣ дар яке аз газетаҳои республикавӣ «комитети радиошунавонӣ ва телевизион» ду хел навишта шудааст: дар саҳифаи охирин «Комитети радиошунавонӣ ва телевизион», vale дар саҳифаи якум «Комитети оид ба радиошунавонӣ ва телевизион»... дарҷ гардидааст.

Дар мисоли зерин воситаи алоқа пешоянди «аз» буда, изофат ҳеч гуна зарурат надорад: «Ин солҳои аз меҳнати бузурги эҷодӣ ва иҷрои корҳои нодири илмӣ лабрезанд».

Серистеъмолӣ ва тақрор омадани пешоянди **оид ба** ва синонимҳои он боиси дар матбуот васеъ истифода шудани пешоянди **роҷеъ ба** гардидааст, ки табиӣ наменамояд, вай аз қалимаҳои дигари умумистеъмолии матбуот чудо шуда меистад. Қалимаи **тавассут** ҳам ба вазифаи пешоянӣ сунъӣ менамояд, вакъҳои охир онро низ сунистифода карда истодаанд. Чунончи: «Муносабати дӯстии СССР бо Ҳиндустон дар ҳамаи соҳаҳо **тавассути** моҳи августи соли 1971 ба имзо расидани шартномаи ҳамкории Ҳиндустон ва Иттифоқи Советӣ ба пояи баландтар бардошта шудаанд».

Дар ин ҷумла, ки ҳабара什 ҳам бо мубтадо муводдифат намекунад, қалимаи **тавассути** бемаврид омадааст, дар ин ҷо, ҳатто, синоними маъмулу машҳури он — **ба воситаи-ро** истифода кардан ҷоиз нест, ин ҷо мавриди истифодаи пешоянди «ба муносабати» мебошад.

Мавриди истифодаи пешоянӣ ба муносабати қалимаҳои ибора вобаста мебошад, пешоянӣ барои равшану барҷаста ифода шудани фикр низ ёрӣ мерасонад, роли пешоянҳои номӣ дар ин вазифа басо қалон аст. Дар матбуоти мо ин талабот баъзан ба хисоб гирифта намешавад. Масалан, ибораи «Тақризи Хотамов дар бораи ин асар» на пешоянди **дар бораи**, балки пешоянди **ба талаб** мекунад: **тақриз ба асар**. Дар ҷумлаҳои зерин ҳам на мавриди пешоянди барои, балки мавриди пешоянди **ба** аст: «Заминро барои кишт тайёр кунанд». «... сарсухани дикқатангезе **барои** китоб навишта буд». Дар мисолҳои зерин пешоянҳои **ба** ва **аз** зарурате надоранд,

чунки дар мисоли якум пешоянди ба пеш аз мубтадо омадааст, дар мисоли дуюм бандаки изофӣ кофист:

Бюрои сиёсии Партияи Коммунистии Франция зарур медонад, ки пеш аз давраи дуюми интихобот кувваҳои чап, коргарон, кувваҳои демократӣ ва миллӣ муттаҳид карда шаванд, то ки ба ҳукуматдорон ва реакция ба мағлубияти нав дучор карда шаванд». 21 сентябрь меҳмонони аз Республикаи Бангладеш аз Душанбе ба Волгоград рафтанд».

Дар забони тоҷикӣ барои ифодаи як аъзои ҷумла ғоҳо ду воситаи грамматикий истифода мешавад, ки аксар вакът дуруст нест. Ҷунончи, дар мисолҳои зерин аз ин ду воситаи грамматикий яке зиёдатӣ буда, ҳусни ҷумларо ҳаллдор кардааст:

«Дар ин ҷо дар баробари санкро орд кардан, инчунин онро мешӯранд». «Аз соли 1960 инҷониб ў ҳамҷун мудири шӯъба шуда кор мекунад». «...вай аксар дар доираи муайяни **ба** соҳаи илм, техника ва санъат мансуб бударо ифода мекунад». «Инак ҷанде намунаҳои калимаҳои номбурдaro дар забонҳои тоҷикӣ, ўзбекӣ, туркманий ва қирғизиро аз назар мегузаронем».

Дар мисоли якум калимаи инчунин, дар мисоли дуюм калимаи **шуда**, дар мисоли сеюм пешоянди «**ба**», дар ҷумлаи ҷаҳорум пасоянди-«**ро**» зиёдатианд. Ҳатто ибораи «Аз соли 1960 инҷониб» бе пасоянд рехтатар менамояд, ҳарчанд ки ин тарзи иборабандӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик басо маъмул буда, ҳамҷун нормаи забон пешниҳод шудааст.

Агар ҳиссаи номии ҳабари ҷумла бо калимаи монанд ифода шавад, ба вай ҳоли монандӣ, алалхусус ҳоли монандӣ бо пешоянди **монанди ё мисли, ба монанди** тобеъ намешавад, вазифаи ташбехдиҳиро бояд яке аз онҳо иҷро намояд. Вале вакътҳои охир ба ин қоида риоя накарда истодаанд: «Агар ба истеъдод беэҳтиётона ва беҳурмата на муносибат кунед, он ҳам ба **мисли** боғи ҳушида ва ё саҳрои ҳушида **монанд мешавад**».

Дар забони адабии тоҷик ҳолҳои монандӣ бо ёрии пешоянҷои **чун, мисли, монанди** ифода мешаванд. Ҷунончи: Акнун рӯяш чун себи ҷаҳон мадураҳшид, ҷашмонаш **монанди ситораи саҳарӣ** нур мепошид... (С. А. Қул., ҷ. 2, саҳ. 21). ... дар ҳонаи шумо **мисли** ҳонаи ҳудам ҷойгир шудам (Ҳамон ҷо, 92). Вале дар матбуот ва баъзе асарҳои илмию бадей ба пешоянҷои «**мисли**», «**монанди**»

пешоянди «ба» илова шуда, ин ду пешоянд шакли «ба мисли», «ба монанди»-ро гирифта истодаанд:

«...ба мисли парранда парвоз мекард», «...ба мисли Пиракова пахта мечид», «... ба монанди падараш мондашавиро намедонист». Дар ин чумлахо пешоянди «ба» ҳеч гуна зарурате надорад, баръакс, ҳусни суханро халдор мекунад. Он чумлахоро дар шакли «... мисли парранда парвоз мекард», «... мисли Пиракова пахта мечид», «... монанди падараш мондашавиро намедонист» гуфтан хубтар аст.

Дар истифодаи пасоянди **-ро** низ нуксонҳо ба назар мерасад, онро ғоҳо бемавкеъ истифода мекунанд ва ғоҳо дар ҷои зарурӣ кор намефармоянд. Чунончи, дар мисолҳои зерин пасоянди **-ро** дар ҷои зарурӣ наомадааст: Ислоҳи дар боло зикръёфта ба назар гирифта таклиф ба миён гузошта мешавад». «Дар районҳое, ки кам борон меборад ва бисъёр вакт шамоли саҳт бармехезад, **замани** чуқур шудгоршуда пеш аз қишт бояд сиҳмола карда, дар баробари он мола ё худ ҷандон чуқур диск ронда, дар айни замон сиҳмола ва мола карда шавад». «Арзи онҳо дар бораи он ки **фактҳои вайрон** карда шудани интизоми давлатӣ дар коллегияҳо мухокима намуда, гунаҳкорон ба ҷавобарии қатъӣ кашида шуданд, ба маълумот гирифта шуд».

Дар чумлаҳои зерин бошад, пасоянди **-ро** нодуруст истифода шудааст: «Ин ба назди илм вазифаҳои нав ба навро мегузорад», «... ҳатто номбар кардани ҳамаи соҳаҳои илмиро, ки бо тадқиқоти мазкур даҳл карда шудаанд, душвор аст». Мо дар адабиёти бадей **устодҳои зиёд-ро** дорем, ки яке аз онҳо Чехов аст»: «... ҳоҷати **такрор** карданро надорад».

Чунон ки мебинем, дар ин мисолҳо оддитарин қоидарои забон риоя нашудаанд. Ҷои баҳс нест, ки пуркунанда бо пасоянди **-ро** ба феълҳои гузаранда тобеъ мешавад, пуркунандай бевоситае, ки дар назди феъли доштан воқеъ гаштааст, бо пасоянди **-ро** сурат намегирад, агар пуркунанда ба масдари феъли гузаранда бо изофат алоқаманд шуда бошад (номбар кардани ҳамаи соҳаҳои илм), низ пасоянди **-ро** қабул намекунад.

Яке аз ғалатҳои машҳур дар як ҷо ва ба як вазифа омадани ду пайвандак мебошад. Дар матбуот ва баъзе асаҳрои илмию бадей ҳодисаҳои дар як ҷо омадани ду ва ҳатто се пайвандак мушоҳида мешавад. Дар як ҷо, паҳлуи ҳам омадани ду пайвандаки пайвасткунанда, ду

пайвандаки тобеъкунанда торафт зиёд шуда истодааст. Табиист, ки чунин савол ба миён меояд: оё чунин тарзи истифодай пайвандакҳо дуруст аст?

Ин тарз омадани пайвандакҳо дар як шароит, дар як хел таркибҳои синтаксисӣ имконпазир буда, мувофиқи қоидаҳои грамматикии забон воқеъ гарданд ҳам, дар дигар таркибҳои синтаксисӣ бемавқеъ, зиёдатӣ ва дар барьзе мавридҳо хилофи қоидаҳои грамматикӣ мебошад.

Аз пайвандакҳои пайвасткунанда дар як ҷо омадани пайвандакҳои паиҳам, алалхусус «ва» ва пайвандакҳои хилофӣ, маҳсусан, «аммо», дар шакли **ва аммо** бештар вомехӯранд. Дар чунин лаҳзаҳо, ба фикри мо, истифодай пайвандаки «ва» зиёдатист, чунки вай на дар алоқамандшавии ҷумлаҳо иштирок менамояду на ба нишон додани муносибати ҳиссаҳои ҷумлаи мураккаб, ҳар дуи ин вазифаро ҳуди пайвандаки хилофӣ иҷро мекунад. Дар як ҷо омадани ин ду пайвандак оҳанги талафузро гаронтар мегардонад, чунки онҳо мисли пайвандаки «валекин» як қалима ҳисоб намеёбанд ва бо як зада талафуз намешаванд.

Пайвандаки «у», ду вазифаи грамматикӣ дорад: ҳам пайвандаки паиҳам мебошаду ҳам хилофӣ. Вай бо пайвандакҳои дигари хилофӣ бе ҳеч гуна зарурат ба як вазифа истифода мейғтагӣ шудааст. Чунончи:

«Як қатор корхонаҳое ҳастанд, ки техникаи бисъёре доранду **аммо** аз он дуруст истифода бурда наметавонанд». Қоил ман ба шумо, ба аспи пиру **аммо** ҳанӯз дарлер»... «Гила мекунад, ки ба занам бисъёр бо **илтифотаму аммо** ўро қариб фаромӯш кардаам». «Имрӯз охирин мӯҳлати ҷавоби ман **асту аммо** ман нарафтам».

Дар чунин ҷумлаҳо муаллиф ва ё гӯянда меҳоҳад, ки ба ҳар ду ҳиссаи муҳолиф задаи мантиқӣ гузошта, ҳар дуро таъқид намояд, ҳол он ки ин ғайриимкон аст. Агар пайвандаки «у» ояд, ҳиссаи якум задаи мантиқӣ мегирад: «Ман омадаму вай наомад» ва баракс, агар пайвандаки **«аммо»** ояд, задаи мантиқӣ ба ҳиссаи дуюм мекӯчад: ман омадам, аммо вай наомад. Тарзи дар як ҷо омадани пайвандакҳои хилофӣ ҳоси шева ва гуфтугӯ буд, вале вактҳои охир ба забони матбуот ва ҳатто аҳли адаброҳ ёфтааст.

Маълум аст, ки дар алоқаи ҷумлаҳои хилофӣ роли **аорист** (сигаи шартии феъл) басо қалон аст ва дар барьзе сарчаашмаҳои илмию қитобҳои дарсӣ онро ҳамчун пайвандак номбар кардаанд. Бинобар ин дар як ҷо омадани

ҳам «у»-, ҳам «аммо» ва ҳам **аорист** дуруст нест. Дар мисоли зерин ин се воситай грамматикий ҷумлаи бе ин ҳам вазнину саргумро вазнинтар кардааст:

«Лакниш, ки духтари маҳбуби оила буд, бинобар баъди ба шавҳар баромадан ҳам дар хонаи падараши зиндагӣ мекард: vale барои ў он чиз ногувор буд, шавҳарони дугонаю хоҳаронаш ҳамчун шавҳар ба савдогарию меҳнати худ барои рӯзгузаронӣ пул кор карда метавонанду, vale шавҳари ў бошад, бекору овора мегардад».

Дар алоқамандшавии ин ҷумла аз ин се воситай грамматикий яктоаш коғист. Чунончи, ин тавр таҳрири карда: 1) шавҳарони дугонаю хоҳаронаш... пул кор меқунанду шавҳари ў бекору овора мегардад; ё ки 2) шавҳарони дугонаю хоҳаронаш... пул кор меқунанд, vale шавҳари ў бекору овора мегардад; ё ки 3) шавҳарони дугонаю хоҳаронаш пул кор меқунанд, шавҳари ў бошад, бекору овора мегардад.

Дар мисоли зерин ҷорӣ воситай алоқа: пайвандаки хилофии «вале», «аорист» бо ҳиссачаи «ҳам» дар шакли «бошад ҳам», пайвандаки тобеъкунандай хилофии «ҳарчанд» ва таркиби хилофии «бо вучуди он» омадааст:

«Таъсири анъана ҳарчанд қалон **бошад ҳам** vale, бо вучуди ин, дар он... навоварӣ низ дид мешавад».

Барои пурқувваттар ифода ёфтани муносибати хилофии ҳиссахои ҷумлаи мураккаб ҳам **аорист** ва ҳам яке аз пайвандакҳои хилофӣ истифода ёбад ҳам, бо аористу пайвандакҳои паиҳам омадани онҳо нодуруст ва сунъӣ мебошад. Чунончи, дар мисоли зерин пайвандаки «ва» тамоман бемавқеъ аст:

«Акнун дар ин мавридҳо мебинем, ки **й** ва **и** берун аз решава гоҳҳо (?) берун аз асоси калима ... ҳолати морфологӣ ва синтаксисӣ гирифта, гоҳ суффикси калимасоз, гоҳ бандаки феълӣ ... шуда **ва «и»** бошад, ҳамчун бандаки изофӣ барои алоқаи калимаҳо дар нутқ хизмат меқунад».

Дар омади сухан бояд гуфт, ки пайвандакҳои хилофиро баъзан тамоман бе мавқеъ кор мефармоянд. Чунончи, дар ин ҷумла пайвандаки пайвасткунандай хилофии «ҳол он ки» ба ҷои пайвандаки тобеъкунандай «ки» омадааст, ки ҳолати маҳз аст:

«Саида омада дар назди падараши нишаст ва гунаҳкорона сарашро ҳам кард. Чунки ў нағз медонист: ҳол он ки муаллима — роҳбари синфашон ба хонаи онҳо омадааст, ин албатта бесабаб нест».

Хабари ин чумла — нағз медонист на чумлаи хилофӣ,
балки чумлаи пайрави пуркунанда талаб мекунад. Ин
чумларо ин тавр сохтан беҳтар ва дурусттар аст: «...ӯ
нағз медонист, ки муаллима — роҳбари синфашон ба хо-
наи онҳо бе сабаб наомадааст».

Дар як чо ва ба як вазифа омадани пайвандаки пай-
ҳам низ мушоҳида мешавад: «Онҳо ҳам сайёҳи хубу ва
ҳам кӯҳнаварди пуртаҷриба буда, ба гармои сармои та-
биат тоб мевараанд». Агар ҳиссача-пайвандаки «ҳам-
ҳам»-ро ба ҳисоб гирем, дар ин мисол ба як вазифа се
воситай алоқаи грамматикии аъзоҳои чумла истифода
шудааст. Дар алоқаи аъзоҳои чумла ва ё чумлаҳое, ки
дар таркиби онҳо ҳиссача-пайвандаки «ҳам-ҳам» ме-
ояд, истифодаи яке аз пайвандакҳои пайҳам кифоя аст.
Дар ин гуна мавридҳо ҳиссача-пайвандаки «ҳам-ҳам»
ба вазифаи таъкидиаш маҳдуд мешавад, аммо ба ҳеч
ваҳҳо пайвандакҳои пайҳами «-у» (-ю), «ва»-ро дар як чо
ва ба як вазифа истифода кардан мумкин нест.

Масъалаи дигар дар як чо омадани ду пайвандаки то-
беъкунанда мисли ки агар, ки азбаски, ки барои он ки,
ки модом ки, ки агарчи, ки гарчанде ки, ки чун, ки вақте
ки, зеро агар, зеро агарчи, зеро модом ки, ки то ва ғай-
раҳо мебошад. Ин тарз воқеъ гардидани пайвандакҳои
тобеъкунанда асосан мувофиқи қоидаҳои синтаксисии за-
бони адабии тоҷик сурат мегирад, ки ҳочати баҳс нест.
Мувофиқи қоидан тартиби чумлаҳо дар таркибҳои син-
таксисӣ чумлаҳои пайрав бо пайвандакҳои агар, азбас-
ки, модом ки, агар чи, гарчанде ки, чун, вақте ки, то ва
ғайра пеш аз сарҷумла меоянд. Агар чумлаҳои пайрав
бо пайвандакҳои номбурда ба чумлаҳои пайраве тобеъ
шуда бошанд, ки ба сарҷумла бо пайвандакҳои «ки»,
«зеро», «чунки» ва амсоли инҳо тобеъ шуда, пас аз сар-
ҷумла омадаанд, ин ду пайвандаки тобеъкунанда ногу-
зир дар як чо воқеъ мегарданд. Мисол:

«Дониста бош, ки агар лозим ояд, вай туро дар як да-
кика мефурӯшад» («Садои Шарқ», 1965, № 12, саҳ. 95).
Муосиронаш нақл мекунанд, ки чун ба гӯши Навоӣ дар
хусуси ин ва ё он ҷавони соҳибистеъдод ҳабар мерасид,
菲尔法儿 аз паси он мешуд, ки бо ў шинос шавад ва ба
зухури санъаташ имдод намояд» («Тоҷ. Сов.» 27/II-
1966). «Онҳо ба ин ҳол тоб оварда нигоҳ карда истода
натавонистанд, зеро агар онҳо аз рӯи нарҳи бозори онрӯ-
за ҳарид кунанд, ба дигар ҷой бурда фоида кардан он

тараф истад, ба тани харид фурӯхта натавонистанашою ҳам маълум буд (С. Айнӣ, Кул., ч. 3, саҳ. 80).

Чи хеле ки мебинем, дар ин се чумла пайвандакҳои «ки агар», «ки чун» ва «зеро агар» дар як ҷо омада бошанд ҳам, ҳар қадом вазифаи алоҳидан грамматикиро иҷро мекунад. Дар ин гуна чумлаҳои мураккаби тобеъ чумлаи якум сарчумла буда, чумлаи сеюм (аз рӯи тартиб) ба он тобеъ мебошад; чумлаи сеюм дар айни замон эзоҳталаб буда, чумлаи дуюм онро эзоҳ медиҳад.

Ин тарз воқеъ гардидани пайвандакҳо баъзан нодуруст фахмида мешавад. Натиҷаи ҳамин аст, ки дар матбуот бе ҳеч гуна зарурат дар як ҷо омадани ду пайвандак дар шакли **ки агар** вомехӯранд, ки ба табииати забони адабии тоҷик мувоғиқ нест. Мисол:

«Маънои мисраъ ва мақсади шоир он **вакт** муайян ва равшан мегардад, **ки агар** мо ҷунун нависем: ...» «Дар Штати Қароинаи ҷанубӣ интиҳобкунанда метавонад **ҳамон вакт** бюлетень гирад, **ки агар** ба кӣ овоз доданашро гӯяд». «... асари бадей танҳо дар **он вакт** тавлид мёбад, **ки агар** санъаткор ба таври бояду шояд ба он тайёр бोшад...»

Дар ин чумлаҳои мураккаби тобеъ дар сарчумла танҳо як чумлаи пайрав тобеъ шудааст. Пас, дар алоқаи чумлаи пайрав бо сарчумла қадоме аз ин пайвандакҳо иштирок кардааст? Ё ки ҳар ду ҳам иштирок доранд? Робитаи чумлаҳои мазкур танҳо ба воситай пайвандаки «ки» ба амал омадааст. Инро далелҳои зерин собит менамоянд:

Дар ҳар се чумлаи мураккаб ҳам чумлаҳои пайравтаркибҳои «он вакт, ҳамон вакт, дар он вакт»-ро эзоҳ медиҳад. Дар ин қолаби синтаксисӣ чумлаи пайравро ба сарчумла танҳо пайвандаки «ки» алоқаманд мекунад, ба ин вазифа дар ин гуна мавридҳо дигар пайвандакҳо истифода намешаванд.

Аксарияти чумлаҳои пайрав, алалхусус, чумлаҳои пайрави замон тобишҳои гуногуни маънои дошта метавонад, ки яке аз онҳо тобиши шартист. Таркибҳои **он вакт, ҳамон вакт, дар он вакт** дар доҳили сарчумла аъзои пайрави замон шуда омадаанд, бинобар ин чумлаи пайрав дар ин гуна чумлаҳои мураккаб бояд маънои барҷастаи замонӣ дошта бошад. Ин матлаб вакте имконпазир мегардад, ки пайвандаки «агар» истифода нашавад.

Вазифаи асосии пайвандак, чи хеле ки аз номаш ҳам

маълум аст, чузъҳои чумларо ба ҳам тобеъ кардан аст, аммо аксарияти пайвандакҳо ба замми ин вазифаи асосиашон муносибати чумлаҳоро низ нишон медиҳанд. Чунончи, пайвандаки «агар» асосан нишондиҳандай муносибати шартӣ мебошад. Пайвандаки «ки» бар хилофи аксарияти пайвандакҳо танҳо воситаи грамматикии алоқа мебошад, муносибати чумлаҳоро ба воситаи он таъин кардан мумкин нест. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки дар чумлаҳои зикршуда пайвандаки «агар» фақат барои равшантар зоҳир намудани тобиши шартии чумлаи пайрав истифода шудааст, ҳол он ки ин вазифаи туфайлии он аст ва он ҳам на ҳама вакт зоҳир мешавад (зеро пайвандаки «агар» баъзан дар таркиби чумлаи пайрави хилоф меояд).

Дар забони адабии тоҷик танҳо барои ифодай тобишиҳои маънӣ пайвандакҳо истеъмол намеёбанд, барои ин воситаҳои дигари лексикию грамматикии ва ҳатто, мантиқӣ ҳастанд. Барои ифодай тобиши шартии чумлаҳои пайрави ғайришарт худи сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандии феъл кифоя аст, ки хабари ин гуна чумлаҳои пайрав бо он ифода мейбад.

Ҳамаи ин далели он аст, ки дар мисолҳои эродгирифтаи мо, ки танҳо як чумлаи пайрав доранд, омадани ду пайвандак нодуруст буда, аз онҳо пайвандаки «агар» зидатист.

Дар мисолҳои дasti мо танҳо як чумла воҳӯрд, ки дар он ба вазифаи калимаи нисбӣ исми «лаҳза» омадааст: «Зеро ин ду ибора аз ҷиҳати маъно акси якдигар буда, яке ранчиш, озурда шудани касеро фаҳмонад, дигаре дар **лаҳзае** истеъмол мегардад, **ки агар** сухан дар бораи қаробат ва наздишавӣ равад».

Ҳолати дигари нодуруст истифода шудани пайвандакҳои **ки агар** дар чумлаҳои мураккабе мушоҳида мешавад, ки дар таркиби сарҷумлаи онҳо таркибҳои нисбии «дар он сурат», «дар сурате» омадаанд. Чунончи:

«Тадбирҳо ... фақат дар **он сурат** роли хуб мебозанд, ки агар мо муборизаро барои барро кардани базаи мустаҳками хӯроки чорво ба таври бояду шояд ташкил намоем». «Кори мо дар **он сурат** муваффакиятнок мешаванд, ки агар мо советҳо, иттифоқҳои касаба ва комсомол барин қувваҳои тавоноро истифода бурда тавонем». «Аҳамияти идеяи пешқадам **дар сурате** меафзояд, **ки агар** талаботи моддии ҷамъиятро низ ба хисоб гирад ва онро айнан инъикос намояд».

Табиист, ки чунин савол ба миён меояд: Ин тарзи нодурусти истифодаи пайвандакҳо чӣ гуна ба забони матбуоти мо роҳ ёфтааст? Ба фикри мо, дар ин масъала ҳам тарҷума таъсири худро гузаштааст. Чунончи, 19 январи соли ҷорӣ як мақолаи аслан русӣ ҳам ба забони русӣ ва ҳам ба забони тоҷикӣ дар матбуоти мо ҷоп шуд. Дар он мақола чунин як ҷумла ҳаст:

«... я выйду из тюрмы тогда, когда оттуда выйдут все друзья и товарищи по оружию». Ин ҷумла чунин тарҷума шудааст: «... ман аз ҳабсона ҳамон вакт мебароям, ки агар ҳамаи дӯстону рафиқони ҳамяроқам бароянд».

Зоҳирон ин ҷумла бад тарҷума нашудааст, vale каме дикқат дихед, ба ҳубӣ дармеёбед, ки дар ҷумлаи русӣ задаи мантиқӣ, вазни асосӣ бар қалимаи **тогда** афтодааст, vale ин ҳолатро дар ҷумлаи тоҷикӣ дида наметавонем, дар он ба туғайли пайвандаки «агар» вазни асосӣ на бар таркиби «ҳамон вакт», балки ба шарти икрои амал афтодааст, яъне дар асл дикқати асосӣ ба **вакт**, vale дар тарҷума ба **шарт** равона карда шудааст, ки аз он мазмуну мантиқ низ зарар дидааст. Матлаби ҷумлаи русиро ҷумлаи болой бе пайвандаки «агар» хеле ҳуб ифода мекунад: *Ман аз ҳабсона ҳамон вакт мебароям, ки ҳамаи дӯстону рафиқони ҳамяроқам бароянд.*

Устодони калом ин гуна ҷумлаҳоро танҳо бо пайвандаки «ки» ба ҳам тобеъ намудаанд: «Фаъолона ба ҳайёт мудоҳила кардан ҳамон вакт мешавад, ки ту ҳудат дар доҳили он бошиӣ, майда-чӯйдаҳои онро донӣ, ҳис кунӣ ва бо оташи он сӯзӣ, даргирӣ» (Ҷ. Икромӣ).

Гӯши одамони маҷалла фақат ҳамон вакт ором мешуд, ки ҳуди Ҳӯҷа, бо ибораи ҳуди онҳо, ба шикори муридион барояд (Р. Ҷалил) Ошкор кардани норасоиҳо танҳо дар он сурат фоида мебахшад, ки барои ислоҳи корҷорае дида шавад (М. Шукуров).

Дар таркиби сарҷумлаи ин гуна ҷумлаҳои мураккаби тобеъ на танҳо қалимаҳои нисбии ифодакунандай замон, балки дигар қалимаву таркибҳо низ омада метавонанд. Чунончи, дар ҷумлаи зерин таркиби «дар ҳолати» омадааст: «Чавонон ин гуна ҷамъиятро дар ҳолате сохта метавонанд, **ки агар** онҳо мероси илмӣ-назариявии доҳиёни пролетариати ҷаҳон К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленинро суботкорона омӯхта, дар ҳаёти ҳаррӯзаи ҳуд истифода баранд». Чунон ки мебинем, дар ин ҷо низ пайвандаки «агар» зиёдатист.

Пайвандакҳои «ба шарте ки», «агар» барои ба сар-

**чумла тобеъ намудани чумлаи пайрави шарт хизмат ме-
кунанд, бинобар ин онҳоро пайвандакҳои хоси шартӣ
меноманд.** Баъзан ҳиссаи номии пайвандаки «ба шарте»
ҳамчун калимаи нисбӣ дар таркиби сарҷумла меояд. Вай
барои пурқувваттар ва зичтар намудани алоқаи ҳисса-
ҳои чумлаи мураккаби тобеъ хизмат намояд ҳам, дар ин
гуна чумлаҳо ҳамчун аъзои пайрав воеъ гардида, воси-
таи асосии алоқа пайвандаки «ки» ба ҳисоб меравад. Аз-
баски дар дохили сарҷумла таркиби «ба шарте» ҳамчун
калимаи нисбӣ омада, зада қабул менамояд ва чумлаи
пайрав маҳз бар эзоҳи ҳамин таркиб меояд, хусусияти
шартӣ доштани чумлаи пайрав аз худи он равshan шуда
меистад ва ба воситаи дигар ҳеч эҳтиёҷе намемонад. Чу-
нончи, «Ман ба шарте розӣ мешавам, ки Одил аз гуноҳи
ӯ гузарад».

Дар таркиби ин гуна чумлаҳо омадани пайвандаки
«агар» тамоман нодуруст аст. Мутаассифона, ин тарзи ис-
тифода низ гоҳ-гоҳ дучор меояд: Ходимони редакция ва-
зифаи худро **ба шарте** бомуваффакият ба ҷо оварда ме-
тавонанд, **ки агар** аз рӯи нақшай пешакӣ ба фаъолони
сершумор такъя намуда, аперативона амал кунанд». «Хонандагон ҳам материалу масъалаи омӯхташавандаро
фақат **ба шарте** пурра аз худ карда наметавонанд, **ки агар** онҳо монандию фарқиятро дурусту равshan муайян
кунанд».

Дар мисоли зерин на пайвандаки **ки**, балки пайван-
даки **агар** истифода шудааст, ки ин ҳам дуруст нест: «Ба
ҳама маълум аст, ки дору фақат дар **он вақт** нафъи ка-
лон мебахшад, **агар** вай ба микдори аз ҷиҳати илмӣ сан-
цидашуда ва бо усулҳои беҳтарин ба растани пошида
шавад».

Агар дар таркиби сарҷумла калимаи нисбӣ наомада
бошад, ногузирӣ ва ё зиёдатии яке аз он пайвандакҳоро
муносабати сарҷумлаву ҷумлаи пайрав муайян мекунад.
Масалан, дар ҷумлаи зерин на пайвандаки **агар**, балки
пайвандаки **ки** зиёдатист: «Ноинсофии зиёд мешуд, **ки агар** мо ба тамоми саҳифаҳои газета ҳати батлон қашем». Ин ғалат низ дар натиҷаи тарҷумаи ноӯҳдабароё-
на рӯй додааст ва ба дараҷае машҳур ва умумӣ шудааст,
ки дар забони матбуоти мо қариб ҳар рӯз истифода ме-
шавад. Масалан ҷумлаи «Было бы хорошо, если бы вы
прочитали эту книгу»-ро чунин тарҷума кардаанд: «Бисъ-
ёр хуб мешуд, **ки агар** шумо ин китобро меондед». Ҷум-
лаи зерин дар натиҷаи умумӣ шудани ҳамин ҷолиби син-

таксисӣ пайдо шудааст: «Бисъёр хуб мешуд, ки агар нашриёти «Маориф» ба монанди республикаҳои дигари иттифоқӣ силсилаи китобҳои обунавиро дар муддати наздиқ (?) ба забони тоҷикӣ тарҷума (?) намуда, ба муаллимон ва дигар коркунони мактаб пешкаш менамуд («Маориф ва маданият»).

Дар ин ҷумлаи мураккаб пайвандаки **ки** зиёдатист, ҷумлаи пайрави шарт дар ин гуна мавридҳо ҳоҳ пеш аз сарҷумла ва ҳоҳ бо ниятҳои услубӣ пас аз он ояд, ба сарҷумла танҳо бо пайвандаки **агар** тобеъ мешавад.

Вақтҳои охир дар матбуот бо як ҷумлаи пайрав ду пайвандаки ҳамвазифаи шартиро истифода мекардагӣ шудаанд, ки ин ҳам ҳилофи қоида буда, дар ин гуна ҷумлаҳо омадани яке аз пайвандакҳо коғист:

«Худи факти эълон карда шудани роли роҳбаронаи партияи коммунистиро фақат маъқул донистан ва дастгирий кардан мумкин буд, **ба шарте ки агар** сухан аз ҳусуси аз нав барқарор намудани роли роҳбаронаи партияе мерафт, ки вай принципҳои марксизм-ленинизм ва интернационализми пролетарио риоя мекарда бошад». «Ҳозир дар бораи ба Родезия фиристодани қӯшунҳои Англия гап зада истодаанд, фақат **ба шарте, ки агар** ҷонаби Смит хуб фикр карда, ба байраки Англия сари таъзим ҳам кунад».

Ҳаминиро гуфтан лозим аст, ки нуқсони дар як чо ва ба як вазифа омадани ду пайвандак дар забону услуби материалҳои расмиву қонунгузорӣ бештар ба назар мепрасад. Ана, ҷанд мисол: «Дар баъзе мавридҳо ба вазифаи натариусҳои давлатӣ шахсоне, ки маълумоти олии юридикӣ надоранд, таъин карда шуданашон мумкин аст, **ба шарте ки агар** онҳо аз рӯи ихтисоси юридикӣ камаш се сол стажи корӣ дошта бошанд». «Сар додани обҳои партав фақат дар мавридҳое мумкин аст, **ки агар** он боиси дар объекти об аз нормаҳои муқаррарӣ зиёдшавии моддаҳои ифлоскунанда нагардад ва **ба шарте ки** обҳои партовро истифодабарандай об то андозаи муқаррар кардаи органҳои батартибандозии истифодабарӣ ва муҳофизати об тоза кунад». «Дар он мавриде, **ки агар** коркун бо карори оид ба баҳси меҳнатӣ, ки комиссия дар ҳайати ташкилотчии иттифоқи касаба ва роҳбари корҳона, муассиса, ташкилот баровардааст, розӣ набошад, метавонад дар давоми худи ҳамон мӯҳлат бо ариза дар бораи ҳал кардани баҳси меҳнатӣ ба суди ҳалқии районӣ (шахрӣ) муроҷиат намояд».

Дар матбуоти мо бе ҳеч гуна зарурат истифода шудани пайвандакҳо ба назар мерасад. Чунончи, дар чумлаҳои зерин, ки ҳар ду аз як мақола гирифта ўздаанд, пайвандаки ки зарурате надорад, баръакс боиси берабтии аъзоҳои чумла гардидааст, воқеан, пайвандаки **аммо** ҳам зиёдатист: «Режиссери чавон Ш. Хотамбеков, ки аксарияти намоишҳои «Бегараз панд»-ро асосан аз ўҳдаи таҳия намудани саҳнаҳои бисъёре баромада тавонистааст». «Ҳар як саҳна, ки ҳаҷман хурд аст, аммо ба тамошобин бояд чизи бисъёре дихад». Норасои дигар дар чумлан мураккаби тобеे дида мешавад, ки калимаҳои нисбии ҳар қадар... ҳамон қадар воситаи асосии алоқаи онҳо ба шумор мераванд. Матбуотчиёни мо ин калимаҳоро гоҳо дар шакли ҳамон қадар... ҳамон андоза кор мефармудагӣ шудаанд, ки дар натиҷа қолаби анъанавии чумлабандӣ вайрон шуда, муносибати синтаксисии онҳо барҳам хўрдааст. Ин аст яке аз он чумлаҳо: «Маданияти нутқи саҳнавии артистон ҳамон қадар баланд бошад, театр аз вазифаҳои аввалиндарацаи худ дар **тамошобин тарбия намудани маданияти забонро ҳамон андоза хубтар ба ҷо меорад».**

Дар мисоли зерин ҳам ба қолаби чумлабандӣ ва истифодай калимаҳои нисбӣ риоя нашудааст, на танҳо муносибати калимаҳои нисбию таркибҳои пайвандакӣ ва маънни ҷонишини ҳамчунон ба ҳисоб гирифта нашудааст, балки ба калимаи ҳамчунон калимаи дигарро ҳамроҳ оварда, чумларо ғализтар кардааст: **Чи** хеле **ни** дар тақлиди суратҳои китоби «Алифбо» сурат кашидан зарурате надорад, чи тавре ки дар тақлиди теоремаи Пифагор теоремаеро ба номи худ баровардаи ҳоҷате на бошад (?), чи гунае, ки (?) бо шамшери аскарони Искандар барои аскарони замони мо машҳӯ кардан зарурате нест (?), ҳамчунон дигар тақлид дар майдони адабиёт муввафқияти эҷодие намебахшад».

Чунон ки мебинем, дар ин ду чумла оддитарин коида ва қолабҳои чумлабандӣ риоя нашудааст. Дар мисоли оҳирин на танҳо калимаҳои ёридиҳандай таркиби сарчумлаю чумлаи пайрав, ҳатто, феълҳо ба ҳамдигар мувофиқат намекунанд.

Олимӣ бузурги рус, аввалин муаллифи грамматикан илмии забони русӣ М. В. Ломоносов воҳидҳои забонро ба материалҳои бинокорӣ ва пайвандакҳоро ба мекҳо, ки васлкунандай он материалҳо мебошанд, ташбех дода, гуфта буд: дар васлшавии материалҳои бинокорӣ ҳар қа-

дар камтар мөх сарф шавад, бино ҳамон қадар зебову дилрабо менамояд.

3

Дар робитай калимаву чумлаҳо на фақат калимаҳои ёридиҳанда, балки мувофиқату мутобиқат, тартиб ва муносибати маъноиву мантиқии онҳо низ ба ҳисоб гирифта мешавад. Аммо дар навиштаҳои мо мувофиқату мутобиқати грамматикий ва маъноии аъзоҳои чумлаи содда ва ҳиссаҳои чумлаи мураккаб гоҳо риоя намешавад. Ҳатто, чумлаҳои ба назар мерасанд, ки дар онҳо оддитарин ва маъмултарин қоидаҳои грамматика риоя нашудаанд. Яке аз ҳамин гуна масъалаҳои **мувофиқати хабар бо мубтадо** мебошад. Дар боби мувофиқати сараъзоҳои чумла масъалаҳои баҳсталаб бисъёранд, ки ҳоло мавқеи баҳси онҳо нест, валие пеши роҳи вайрон кардани қоидаҳои маъмули ин соҳаро гирифтан лозим аст, то ки шакли умумӣ нагирад.

Дар забони адабии тоҷик хабар ҳамеша бо мубтадо мувофиқат мекунад ва ин муносибат дар чумлаҳои дутаркиба яке аз воситаҳои грамматикии алоки ба шумор меравад. Мувофиқати грамматикии хабар бо мубтадо дар ду шакл воеъ мегардад: пурра ва нопурра. Дар шакли пурра хабар ба мубтадо ҳам аз ҷиҳати шаҳс ва ҳам аз ҷиҳати шумора мувофиқат мекунад. Ин қоида ҳангоми ба вазифаи мубтадо омадани исми ҷондор қатъиян риоя карда мешавад. Дар шакли нопурра хабар бо мубтадо танҳо аз ҷиҳати шаҳс мувофиқат мекунад, дар ин сурат мубтадое, ки бо исми бечон ифода шудааст, гоҳо дар шакли ҷамъ ояд ҳам, хабар дар шакли танҳо омада метавонад. Бояд гуфт, ки бо таъсири забони русӣ шакли нопурраи мувофиқати хабар бо мубтадо дар забони адабии тоҷик торафт камтар шуда истодааст, қариб дар ҳамаи ҳолатҳо мувофиқати пурра риоя карда мешавад.

Эроди Соҳиб Табаров ба забони повести «Об-рӯшной» дар ҳусуси мувофиқати хабар бо мубтадо тамоман дуруст аст. Ӯ навишта буд: «... мувофиқи талаботи забони тоҷикӣ хабари исми ҷамъи ҷондор дар шакли танҳо на-меояд. Аммо дар повести «Об-рӯшной» ин талабот вайрон шудааст:

«Фарзандонашон ба мактаб рафт, таълим гирифт, ба қатори одам даромад».

«Умедвор будам, ки Наимбеку Сайдбек меояд» («Садой Шарқ», 1973 № 1).

Дар мувофиқати хабар бо мубтадо норасои дигаре бештар роҳ ёфтааст, ки он дар шакли танҳо омадани мубтадову дар шакли чамъ омадани хабар мебошад. Ин тарз воқеъ шудани мубтадову хабар ҳангоми ифодани эҳтироми субъект мумкин бошад ҳам (Устод фармуданд. Падарам гуфтанд. Муаллим тавсия карданд. Он кас омаданд), дар дигар мавридиҳо хилофи қоидай забон аст. Чунончи, «Ҳамин гуна **беаҳамиятӣ** ба забону услуб сабабгори он шудаанд» гуфтан мумкин нест, дар ин чумла хабар мебоист дар шакли танҳо меомад, чунки мубтадо исми танҳои **беаҳамият** мебошад. Мутаассифона, ин гуна чумлаҳо дар забони матбуот ҳеле ва ҳеле зиёд вомехӯранд. Чунончи:

«Намоишномаи мусиқии «Шаҳло» бо лиризму драматизме, ки ба А. Шукӯҳӣ ва Ҳ. Аскар хос аст, аз драмаҳои дигар фарқ мекунанд». «Мусиқии О. Назаров ва ё Сабзанов дили тамошобинро тасхир ва мазмуни умумии намоишномаро **такмил медиҳанд**». «Дар корхонаҳои саноатӣ, колхозҳо, институтҳои илмӣ ва таълими **выставкам** суратҳо **кушода мешаванд**». «Дуруст аст, ки шуморай чунин фильмҳо сол ба сол **камтар мешаванд**». «Ин аҳвол дар баъзе мактабҳои совети қишлоқҳои Маҷтоҳ ва Оббордон низ ба назар мерасанд».

Мисолҳои дasti мо нишон медиҳанд, ки ин норасоӣ бештар вакте содир мешавад, ки бар эзоҳи мубтадо муйянкунандай чамъ, ё чида омада бошад:

«Аммо ҳар сол **қисми** зиёди ин арчаҳо **хароб мешаванд**. ... сол то сол **сифати қитобҳои дарсӣ** ва дигар корҳои илмию методӣ беҳтар гардида истодаанд». «Дар назди мактабҳои қишлоқҳо **интернатҳо** ҳеле кам буда, базаи моддии онҳо сустанд. ... амалӣ гардидани онҳо боиси пешравии қатъии мактабҳои деҳот **мешаванд**.

Ин нуқсонро тасодуфӣ гумон кардан мумкин нест, чунки вай торафт зиёд шуда истодааст. Чунончи, 9 декабря соли 1973 дар яке аз газетаҳои республикавӣ дар ҳар се ҷумлае, ки паси ҳам омадаанд, ин ҳолат мушоҳидат мешавад:

«Дар ин чорабиниҳо барои иҷрои ҳар як фикру мулоҳиза ва таклиф одамони масъул муайян карда, мӯҳлати иҷрои онҳо мӯқаррар карда шуданд. Таклифҳои коммунистон ба плани перспективии комитети партиявии район дохил карда шуда, рафти иҷрои онҳо дар маҷлисҳои

бюро ва пленумҳои комитети партияни район мунтазам **муҳокима карда мешаванд**. **Масъалаи** ичрои фикру мулоҳиза ва таклифҳои коммунистон, панҷ маротиба мавриди муҳокимаи пленумҳои комитети районии партия ва 18 бор ба муҳокимаи маҷlisҳои бурии комитети партияни район **гузошта шуданд**¹. Сабаби асосии рӯй додани чунин нуқсон ин аст, ки мубтадои ҷумлаҳо нодуруст тасаввур карда шудааст.

Норасоии дигаре, ки дар мувофиқати ҳабар бо мубтадо ҷой дорад, дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунанда мушоҳид мешавад. Ин камбудӣ аз нодуруст муайян кардани мубтадои ҷумлаи пайрави муайянкунанда сар задааст. **Маълум** аст, ки ҷумлаи пайрави муайянкунанда яке аз исмҳои сарҷумларо эзоҳ медиҳад ва аксар вакът исми муайяншаванда ҳамчун мубтадои ҷумлаи пайрав воқеъ мегардад. Бинобар ин ҳабари ҷумлаи пайрав бояд мувофиқи қоида бо он мубтадо мувофиқат кунад: Муфаттиш аз қабили **одамоне** буд, ки дар ҷанҷоли байни ду қас ҳамеша ва ҳатман ҳар ду тарафро гунаҳгор медонанд ва бо эътиими кулл **мегӯянд**, ки шоҳи дараҳт ҳеч гоҳ бидуни шамол намечунбад (Ф. Муҳаммадиев, Шаби саввум). Мансур Собиров аз қабили **одамоне** буд, ки дар **умрашон** ягон бор ба қасам ҳонис як каф хокро бо ду каф об омехта лой карда, кафидаи девореро **наловидаанду** раҳнаеро **набастаанд**. (Р. Ҷалил, Шикасти тилисмот).

Дар ин ду ҷумла ба ин қоида риоя шудааст, ҳам мубтадо — исми муайяншаванда ва ҳам ҳабар дар шакли ҷамъ ӯмадааст, аммо дар ҳамаи услубҳои забони адабии тоҷик мисолҳои зиёде дучор ӯмаданд, ки ин қоида риоя нашудааст. **Чунончи:**

«Мирзо Мурод тимсоли он **мардони майдонест**, ки дар меҳнату заҳмати доимӣ, дар ҳарбу зарби муборизаҳои синфӣ, дар нахустин соҳтмонҳои социалистӣ обутоб ёфта, ба **камол расидааст**». «Тоҳир Раҷабов яке аз он **омӯзгоронест**, ки бо асбобҳои аёни гузаронидани дарсхоро шакли хуби кор мөхисобад». «Содики Ҳидоят аз аввалин нависандагонест, ки дар адабиёти муосири Эрон

¹ Дар мисоли сеюм нуқсони дигаре дидо мешавад, дар он муносабати ҳабар бо ибораи **мавриди муҳокима...** ба ҳисоб гирифтга нашудааст, ибораи мазкур такозо мекунад, ки ҷумла ин тавр соҳта шавад: «**Масъала...** мавриди муҳокима... қарор гирифт, ё ки қарор дода шуд. Инчунин қалимаи **мавриди** истифода накарда **масъала** ба муҳокима гузашта шуд гуфтан ҳам мумкин аст, масъала мавриди муҳокима гузашта шуд намегӯянд.

**образи коргарон ва муборизаи онҳоро барои озодӣ ва ба-
робарҳуқуки тасвир кардааст». «Ӯ яке аз аввалин касо-
нест, ки ин равияни адабиёти гузаштаро ба тасвири во-
кеняти советӣ тадбик (дурусташ «татбик») намудааст».**

Шахсоне ҳастанд, ки ҳар дуи ин шаклро, ҳатто, дар
як мақолаашон истифода кардаанд. Чунончи, чумлаҳои
зерин, ки аз як мақола гирифта шудаанд, қолаби якхе-
ла дошта бошанд ҳам, хабарҳояшон аз ҷиҳати шумора
тафовут доранд, хабари ду чумлаи аввал дар шакли тан-
ҳо, vale ҳабари чумлаи сеом дар шакли ҷамъ омадааст:

«Бруно Ясенский аз чумлаи аввалин **нависандагонест**,
ки моҳияти процессҳои хоси муборизаи наву қӯҳнаро дар
асоси ҳақиқати ҳаёти советӣ равшан **нишон** додааст». «Ӯ яке аз аввалин **шахсоне** буд, ки ташкильёбии ҳафтумин
республикаи Иттифоқӣ — РСС Тоҷикистонро табрик
гуфт».

«Вай аз чумлан **касоне** буд, ки ба кор тамоми вуҷуда-
шонро **мебахшанд**».

Ин тарзи чумлабандӣ аз қолабҳои маъмул ва маш-
ҳури забони адабии тоҷик ба шумор меравад. Дар ин
гуна чумлаҳо предмети асосӣ ва эзоҳталаб мубтадо бо-
шад ҳам, он бевосита не, балки бевосита тавсиф меёбад,
мубтадо ба туфайли предметҳое шарҳ меёбад, ки худаш
ҳам ба он ғурӯҳ доҳил мешавад ва ё ба онҳо ташбех до-
да шудааст. Ҳабари чумлаи пайравро дар шакли танҳо
оварда, ба мубтадои сарҷумла бевосита алоқаманд буда-
ни онро таъкид кардан боиси барҳам ҳӯрдани муносиба-
ти аъзоҳои чумла мегардад. Бинобар ин ҳабари чумла-
ҳои пайраве, ки бо ин қолаб тарқиб ёфтаанд, на бо муб-
тадои сарҷумла, балки бо исми муайяншаванда бояд му-
вофиқат кунад.

Агар ба ин коида риоя накунем, исми муайяншаван-
даи сарҷумла ҳамчун аъзои зиёдатӣ ва нодаркори сар-
ҷумла намудор мешавад. Чунончи: «Директори мактаби
мазкур рафик Ҷ. Умарқулов аз қабили чунин директоро-
не мебошад, ки фаъолияти педагогӣ, ҳисси кордонӣ ва
дениши хубу лаёкати пропагандистии ў ба он равона
карда шудааст, ки дар мактаб таълиму тарбияи насли
наврас мувофиқи талаби ҳаёт ба роҳ монда шавад».

Мо дар ҳусуси дарҳам-барҳамии соҳт ва мазмуни ин
ҷумла чизе нагуфта, танҳо ҳамиро кайд карданием, ки
исми муайяншаванда на «Умарқулов», балки «директо-
рон» мебошад. Дар паҳлуи исми муайяншаванда — «ди-
ректорон» омадани ҷонишини ишорати чунин ва ба зам-

ми он боз артикли -е гирифтани «директорон» далели он аст, ки қалимаи муайяншаванда маҳз ҳамин аст, на дигар қалима. Аз ин рӯ, чумлаи пайрав мебоист «директорон»-ро муайян мекард, хусусият, фаъолият ва ташаббуси онҳоро баён менамуд, ки ба ин восита чӣ гуна директор будани Умарқулов ҳам муайян мегардид, охир вай яке аз ҳамин гуна директорон аст. Дар чумлаҳои зерин ҳам ҳамин норасой дида мешавад:

«Вай яке аз омӯзгорони пешқадамест, ки усули нави таълим, методҳои хуби муаллимони пешқадами Ватана-монро омӯхта, дар кори амалии худ истифода мебараад». «Малик Ҳасанови чилсола аз Қабили ҳамин хел одамон аст, ки ба номи муаллими советӣ иснод меоварад».

Дар ин гуна мавридҳо ҳамчун мубтадои чумлаи пайрав воқеъ нашудани یсми муайяншаванда мумкин аст, vale қалимаҳо, ки дар таркиби чумлаи пайрав омадаанду ба исми муайяншаванда ишора мекунанд, ба он бояд мувофиқат кунанд. Чунончи, дар чумлаи зерин ба ин қоида пурра риоя шудааст: Раҳим Ҳошим аз он **хушбахтоност**, ки овони **ҷавониашон** дар муҳити шахсиятҳои ачиба мардони номӣ гузаштааст (М. Шукуров). Дар матбуоти мо, ҳатто, дар асарҳо илмӣ акси ин ҳолат низ дида мешавад: «**Ӯ** яке аз он нависандагонест, ки фаъолияти адабиаш бо шеър сар шудааст».

Дар таълифотҳои мо аз ҷиҳати мазмуну мантиқ мувофиқат накарданӣ аъзоҳои чумла низ мушоҳида мешавад. Ин гуна чумлаҳо дар матбуот торафт зиёд шуда истодаанд. Чунончи, дар мисолҳои зерин муносибати маънӣ ва мантиқии қалимаҳо ба ҳисоб гирифта нашудааст: «... имрӯз мо саросари роҳрӯҳои мактабро лучу урӯёну дилгир мебинем» «... Норасони одамон боиси хеле зиёд талаф шудани вақти кор мешавад». «... забони зиндаву ширадори муаллиф ин нуқсонро костааст». «дар кресло ғелида, бо дӯсташ чақ-чақкунон мениши-над».

4

Тобишу ҷилоҳои қалима ва тафовути он аз муродифхояш маҳз дар чумла, дар муносибати он бо қалимаҳои дигар барҷаста намоён мешавад. Бинобар ин ҳангоми чумлабандӣ ба ҳисоб гирифтани ҳамаи тобищҳои маъноии қалима зарур аст, вагарна чумла равону табий на-мебарояд. Чунончи, дар чумлаи зерин феъли **вонамуд**

кардан ба маъни гузаштан, пешкаш намудан омадааст, ки дуруст нест: «Интихоби мавзӯй, албатта, барои санъаткор як чизи тасодуфӣ нест, ў мувофиқи ақидаи сиёсю иҷтимиоаш ба воқеаи мухимме диккат дода, онро ба муҳокимаи васеи хонандагон **вонамуд мекунад**».

Дар истифодаи феъл камбудӣ бисъёр аст. Дар матбуот ва баъзе асарҳои бадӣ бо таъсири гуфтугӯ шакли замони ҳозира-ояндай феъли омадан (меояд) ва гузаштан (мегузарад) ҳамчун феъли ёридиҳанда истифода шуда истодааст, ки табиӣ наменамояд. Феълҳои «Роҳбарӣ карда меояд», «муросо карда меояд», «ишғол карда меояд», «иҷро карда меояд», «қайд карда мегузарад» ва амсоли инҳоро дар шакли маъмул ва адабии онҳо — роҳбарӣ мекунад, муросо мекунад, ишғол мекунад, иҷро мекунад, қайд мекунад ва ғайра истифода кардан лозим аст. Албатта, калимаҳои тобеи ҳабар ба ин шакли феълӣ бояд аз ҷиҳати шаклу маъни мувофиқат кунанд ва барои зоҳир шудани маъни луғавию грамматикии он ёрӣ расонанд.

Нуқсони дигар дар истифодаи феълҳои ёридиҳанда ба назар мерасад. Маълум аст, ки дар ҳабарҳои чидаи феъли таркибии номӣ ва ҳабари ҷумлаҳои пайваст феъли ёридиҳанда ғоҳо бо ҷузъӣ номии ҳабари оҳирин ё ҷумлаи дигар меояд. Ин ҳолат дар мавридиҳои муайян бо феълҳои ёридиҳандаи ҳам калимасоз ва ҳам шаклсоз ба амал меояд: ...онҳо дар яқ шаҳр кор ва зиндагӣ **мекунанд**. «Ҳаво вайрону роҳҳо нобоб буд». Чунон ки мебинем, ин ҷо мавриди инхисор аст ва ин қоидаву нормаи забони адабӣ мебошад. Аммо ин қоидаро дар ҳар маврид истифода кардан ва бо ҳамаи таркибҳои синтаксисӣ татбиқ намудан мумкин нест. Масалан, дар ҷумлаҳои зерин, ки ҳамаашон аз тарҷумаи як макола гирифта шудаанд, ин қоиди забонро татбиқ карданӣ шуда, ба ғалати забонӣ роҳ додаанд: 1. «...бо ҷамъиятҳои маданий ва марказҳои илмии даҳҳо мамлакати ҳориҷӣ доимо алоқаҳо **муқаррар намуда**, онҳо **вусъат дода мешаванд**». 2. «Дар ин ҳуҷҷати барҷастаи сиёсӣ таҷрибаи фаъолияти партия ва ҳалқ баъд аз съезди XXIV хеле пурра **ҷамъбаст намуда**, ба процессҳо ва воқеаҳои асосии ҳаёти доҳилий ва байналхалқӣ баҳо дода, хуносоҳои мухими назариявие бароварда шудаанд, ки барои иҷрои вазифаҳои нави азим имконият медиҳанд». 3. «... бартарииҳои бузурги соҳти социалистии мо дар асоси фактҳои конкретӣ фаъолона ва бо қатъият **пропаганда карда**, тамоми им-

кониятҳои мо дар ин фаъолияти муҳим истифода бурда шаваҷд». 4. «...Бори дигар бо диққат дида баромадан лозим аст, ки оё ҳамаи мулоҳизаҳои танқидӣ ва таклифҳои (бояд «таклифҳо» бошад Ш. Р.) чамъбаст карда аз рӯи онҳо тадбирҳои конкретӣ муайян намуда, шахсони конкретӣ барои назорати доимии икрои онҳо муқаррар карда шудаанд».

Нуксони забонии ин ҷумлаҳо аз он ҷо рӯй додааст, ки тарҷумон тафовути грамматикии феълҳои ёридиҳандай «намудан» ва «кардан»-ро ба ҳисоб нағирифтааст. Маълум аст, ки ин ду феъли ёридиҳанда аз ҷиҳати вазифа ва тарзу намуд дар баъзе мавридиҳо муродифи ҳамдигаранд ва ҳангоми такрори хабар одатан бо тақозои гурез аз якрангӣ ва такрори гӯшхарош ба ҷои «кардан» аз ҷумла феъли «намудан»-ро истифода мекунанд. Қатъи назар аз ифодай маънни аслии «намудан» ин ҷо вазифаи грамматикии он дуруст аст. Аммо дар байни ин ду феъли ёридиҳандай калимасоз тафовути басо нозуки грамматикие ҳаст, ки дарнаёфтанд ва ҳис накарданӣ он ба ин норасониҳо овардааст. Ин тафовут аз он иборат аст, ки аз бисъёр феълҳои гузарандай таркибӣ, аз ҷумла аз феълҳои гузаранде, ки бо феъли ёридиҳандай «кардан» соҳта шудаанд, ба воситай феъли ёридиҳандай шаклсози «шудан» тарзи монда соҳтан мумкин аст, ҳамчун Ҳасан планро икро кард ва План аз тарафи Ҳасан икро карда шуд, аммо аз феълҳои таркибие, ки бо феъли ёридиҳандай «намудан» соҳта шудаанд, бо феъли шаклсози «шудан» тарзи монда соҳтан мумкин нест, яъне дар забони тоҷикӣ «ичро карда шуд» гуфтан мумкин аст, вале «ичро намуда шуд» гуфтан мумкин нест. Аз ҳамин сабаб феъли шаклсози «шудан»-ро дар хабарҳои гуногун, аз ҷумла дар хабарҳое, ки бо феъли «кардан» ва «намудан» соҳта шудаанд, ҳамчун ёридиҳанда як хел мансуб дониста, танҳо бо хабари охирин овардан нодуруст аст.

Дар ин гуна ҷумлаҳо феъли якумро, ки дар шакли ғайритасрифӣ омадааст, гузарандаву феъли дуюмро монда пиндоштан, яъне феъли ёридиҳандай «шудан» танҳо ба як хабар мансуб аст гуфта фикр кардан ҳам ғалат аст, ҷонки муносибати аъзоҳои ҷумла дар тарзи монда омадани феълро тақозо мекунад.

Дар баъзе мавридиҳо дар ин қолаби ҷумлабандӣ ба ҷои феъли «намудан» феъли «шудан»-ро дар шакли феъли ҳол(шуда) истифода кардан мумкин аст. Дар он сурат хабари ҷумлаи дуюм на дар шакли «чамъбаст наму-

да», балки «чамъбаст шуда» меояд: «тачриба чамъбаст шуда», «хулосаҳо бароварда шуданд». Қолаби дигари ин таркибҳои синтаксисӣ ин аст, ки ҳиссаи номии ҳабари якум бе ҳеч гуна ёридиҳандаи феълӣ меояд: «тачриба чамъбаст...» ва «хулосаҳо бароварда шуданд». Агар феълҳои ёридиҳандаи қалимасозу шаклсози ин гуна ҳабарҳо якхела ва муродифи ҳамдигар бошанд, дар ҳабари аввал ихтисор кардани ҳар дуи онҳо мумкин аст. Ин тадбир ба ҷумлаи ҷорум татбиқшаванд аст: мулоҳиза ва таклифҳо чамъбаст, тадбирҳо **муайян, шахсон **муқаррар** карда шудаанд. Ҷумлаи сеюмро ҳам дар асоси ҳамин қолаб соҳтан мумкин аст. Азбаски феъли «будан»-и ҳабари ҷумлаи соддай дуюм бо феъли «кардан» ивазшаванд мебошад, аз феъли ҷумлаи соддай якум танҳо «шудан»-ро не, балки ҳар дуи онҳо (ҳам «кардан» ва ҳам «шудан»)-ро ихтисор кардан мумкин аст. Дар ин сурат ба ҷои феъли «будан» феъли «кардан» меояд: бартариҳо **пропаганда**, имкониятҳо истифода карда шаванд. Қолабҳои дурустӣ ин гуна ҷумлаҳо дар забон кам нестанд. Ҳабарҳои ғайритасрифӣ ин гуна ҷумлаҳоро мустақилона истифода кардан, яъне аз феъли ёридиҳандаи «шудан» озод намудан мумкин аст. Дар он сурат мубтадои пассив бояд дар шакли пуркунандай бевоситай суратъёфта (бо пасоянди **-ро**) ояд. Аммо ин тадбирро ба ҷумлаҳои мазкур татбиқ кардан мумкин нест, ҷунки услуби ҳамаи онҳо шакли пассиви ифодаро талаб мекунад.**

Ҳаминиро гуфтан лозим аст, ки дар ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар шакли тасрифӣ овардани ҳамаи ҳабарҳо аз қолабҳои маъмултарин мебошад. Дар ин гуна ҷумлаҳо аз такрори баъзе феълҳои ёридиҳанда ҳазар кардан лозим нест, ин тарзи истифода мансуби забонҳои аналитики мебошад. Ин тарзи истифодаи ҳабарҳо ба услубҳои расмӣ ва публицистикай сиёсӣ бештар характернок аст. Агар ба ин услуб риоя мешуд, ҷумлаи мураккаби дуюм шакли зеринро мегирифт: «Дар ин хӯҷҷати барҷастаи сиёсӣ таҷрибаи фаъолияти партия ва ҳалқ баъд аз съезди XXIV КПСС хеле пурра чамъбаст карда шудааст, ба процессҳо ва воқеаҳои асосии ҳаёти доҳилий ва байналхалқӣ баҳо дода шудааст, хулосаҳои муҳими назариявие бароварда шудаанд, ки барои иҷрои вазифаҳои нахи азим имконият медиҳанд». Дурустии ин тарзи истифодаи ҳабарҳоро дар шакли танҳо омадани мубтадоҳои ду ҷумлаи аввал (таҷриба, баҳо) ва дар шакли чамъ ома-

дани мубтадои чумлаи сеюм (хулосаҳо) низ далолат ме-
кунад.

Аз такрори феъли ёридиҳанда бемавқеъ худдорӣ кар-
дани баъзе қаламдастон дар таркибҳои дигари синтакси-
сӣ низ ба назар мерасад. Маълум аст, ки дар чумлаҳои
мураккаби пайваст феъли ёридиҳанда метавонад такрор
нашавад, vale ин қоидаро дар ҳама гуна чумлаҳо тат-
биқ кардан мумкин нест. Агар калимаи асосии хабари
яке аз чумлаҳо бо ҳиссаи номию аз они дигаре бо феъл
ифода шуда бошад, ин қоида ҳамеша тадбиқшаванд
нест, дар ин ҳолат зарар дидани муносибати маънӣ ва
грамматикии чумлаҳо мумкин аст. Чунончи: «Дар айни
замон ҳосилнокии таҷхизоти асосии технологияи фабрика
баланд, аз маъдан бештар металл **гирифта шуд**».

Агар хабари чумлаи якум пурра меомад (баланд гар-
дид), ба чумла нуқсоне намерасид.

Чумлаи зеринро низ дар асоси ҳамин қоида соҳтанӣ
шудаанд, vale азбаски таркиби хабарҳоро ба ҳисоб на-
тирифтаанд, чумла басо ҳандаовар баромадааст: «Бояд
ё даҳони гово **bast** ё шикамашонро сер». Чунон ки маъ-
лум аст, хабари якум бо як калимаи мустакил феъли
bastan ифода шудааст ва ҳеч гуна ёридиҳанда надорад,
аммо хабари чумлаи дуюм феълӣ нест, балки номии тар-
кибист: **сер кард**. Илова ба ин исми **гов** дар шакли тан-
ҳою бандакҷонишине, ки ба он ишора мекунад, дар шак-
ли ҷамъ омадааст: **шикамашон**.

Дар омади гап бояд гуфт, ки феъли ёридиҳандаи
«соҳтан» вакъҳои охир ба ҳамаи услубҳои забони адабӣ
роҳ ёфта истодааст. Дар баъзе хабару мақолаҳо, ки ус-
луби гуфтугӯро ба хотир меоранд, ин феъл тамоман бе-
маврид омадааст. Чунончи: «Муаллимони пуртаҷриба...
камбудию муваффакиятҳояшонро сари вакт **ошкор месо-
занд**. (Наход муваффакиятро ҳам ошкор созанд?!) «Он-
ҳоро сари вакт бо хонаву ҷо ва сӯзишворӣ ва **лозима-
ҳои** (?) рӯзгор таъмин сохтааст» (Дар шакли нақлӣ ома-
дани феъл низ дар ин ҷо маънӣ надорад).

Ба ҳамдигар мутобиқат накардани шаклҳои феълӣ
ҳам дар забони мо зиёд шуда истодааст. Ин ҳолат асо-
сан дар чумлаҳои мураккаби тобеъ ва чумлаҳои соддае,
ки дар таркибашон калимаҳои модалӣ доранд, мушоҳи-
да мешавад. Мо ҳоло бо овардани як мисол қаноат мекунем,
ки дар он хабарҳои чидай чумлаи пайрави пурку-
нанда дар ду шакл воқеъ шудаанд: «Шерхони Бурҳонов
бо қатъият мегӯяд, ки вай аз аввал ҳам сиёсати комму-

нистиро бад мединд, дар солҳои ҷағги дуюми ҷаҳон ба армияи Германия **хизмат мекунад**, ба легиони Туркистон **доҳил мешавад** ва ниҳоят хизматгори **разведкаи американской мегардад**. Ин тарз истифода шудани феълҳо вакте **мумкин** аст, ки ҳабари ҷидаи якум ҳамчун ҷумлаи алоҳида истифода шуда, бо ёрии воситаҳои грамматикий муносибати сабаб-натиҷагии он бо ҷумлаҳои минбаъда таъин карда шавад.

Дар аксарияти ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ҳабари ҷумлаҳои пайрав ба ҳабари ҷумлаи асосӣ тобеъ шуда меояд ва дар шакле воқеъ мегардад, ки амали сарҷумла онро тақозо мекунад. Ин қоиди маъмулум мағҳум ҳам баъзан риоя намешавад. Чунончи: «...Мавзӯи гузашта ва нави муаллима талаб мекард, ки дар дарс якчанд намуди асбоби аёниро истифода бурдан лозим буд».

Ҳабари сарҷумлаи ин ҷумлаи мураккаби тобеъ мувофиқи семантикаи ҳуд талаб мекунад, ки ҳабари ҷумлаи пайрав бо аорист ифода ёбад ва ба туфайли он тобиши мақсад бигирад. Ба ҳисоб нағирифтани семантикаи феъли асосӣ ва қоиди мутобиқати ҳабари сарҷумлаю ҷумлаи пайрав боиси нодуруст соҳта шудани ҷумлаи мураккаб ва вайрон карда шудани қоиди грамматикии забон шудааст. Он ҷумла мебоист ин тавр соҳта мешуд: ... мавзӯи гузашта ва нави муаллима талаб мекард, ки дар дарс якчанд хели асбобҳои аёни истифода бурда шавад». Ҳангоме ки феъли ҷумлаи пайрав ба феъли сарҷумла тобеъ буда, мувофиқи семантикаи он тобиши маънӣ мегирад, дар таркиби ҷумлаи пайрав омадани феълҳои модалий мумкин нест.

Феъли «мебоист» шакли замони гузаштаи феъли модалии «боистон» аст. Феълҳо, ки ба «мебоист» тобеъ шуда, ба он мувофиқат мекунанд, замони гузаштаро далолат мекунанд. Чунончи: «Аслан ба он ҷо мебоист ман **мерафтам**» («Садои Шарқ», 1966, № 1, саҳ. 13), «Султонов мебоист расо соати ёздаҳ дар ин ҷо ҳозир мешуд» (Ҳамон ҷо, саҳ. 43). «Аҳамияти ин масъаларо дар назар гирифта, **мебоист** аз ҳар гӯшай Тоҷикистон намояндагон ба музокираҳо ҳамроҳӣ **мекарданд** ё ин ки **кашида мешуданд**» (С. Айнӣ, Кул., ҷ. II, саҳ. 356).

Шаклҳои замони ҳозира ва ояндаи феъл бо феъли «мебоист» не, балки ба феъли «бояд» тобеъ мешаванд ва мувофиқат мекунанд. Чунончи: «... бояд ҳатман, занамро бубицам», «... ҷӣ гуна чизҳоро бояд нақл кунад».

Ба феъли бояд тобеъ шудани шаклҳои мухталифзамо-

ни феъл имконпазир бошад ҳам, ба феъли мебоист феъли замони оянда тобеъ намешавад. Аз ин рӯ, мисолҳои зерин ба назар сунъӣ менамоянд: «Мебоист колхози мазкур 300 гектар заминро оби захиравӣ монад». «Мебоист ин гуна муаллимон дар мактаб пешсафи ба амал баровардани вазифаҳои муҳим, паҳнкунанда ва эҷодкунандай методҳои нав ба нави таълим бошанд».

«Мебоист сарфаҳм равад», «мебоист бинад», «мебоист пешқадам шавад»... намегӯянд. Ин норасоӣ ва нуқсонаҳоро хурд гумон карда, бепарво шудан нодуруст ва заарноқ аст. Хатои забонӣ хурду бузург намешавад. Ба ҳеч кадом хато роҳ додан мумкин нест ва ҳар кадоми онҳоро пешгирий бояд кард. «Агар Айниро асабонӣ карданӣ бошед,— навишта аст Раҳим Ҳошим,— дар назди вай як калимаро хато ва бечо кор фармудан, як чумларо ҳато навиштан кифоя буд».

Албатта, баъзе норасоиҳо аз саҳлгирий, бемасъулиятиӣ ва беназоратӣ содир шудаанд, ки бартараф кардани онҳо душвор нест, vale ислоҳи ғалатҳое, ки шакли умумӣ гирифтаанд, бе мутолиаю омӯзиш ва ҷидду ҷаҳди маҳсус имконпазир нест.

Дар зиндагии мо матбуот ва радиою телевизион нуфуз ва мартабаи бузург пайдо кардаанд, онҳо аз омилҳои асосии ташаккули ҷаҳонбинӣ ва омӯзиши забони адабӣ ба шумор мераванд. Ин ҳолат масъулияти аҳли қаламро бори дигар таъкид менамояд. Забони мо ҳар қадар бурро, тоза, суфтаву равон ва бенуқсон бошад, фикру ниятамон ҳамон қадар беҳтар ва хубтар ифода мешавад, вазифаи бузурги партиявиамонро ҳамон қадар хушсифаттар иҷро менамоем.

Ходимони матбуот вазифаи басо нозук ва масъулиятнокро ба ҷо меоранд, ба ин вазифаи пуршараф на ҳар қас, балки шахсони лаёқатноку сазовор бояд ҷалб карда шаванд, то ки онҳо дар таълифоти худ аз имкониятҳои забони равону мавзуни адабии тоҷик мувоғики қоидаҳои гуфтаву нагуфтани он моҳирона истифода баранд, кудрату тавонӣ ва ҳусну ҷозибаи забони модариамонро намоиш диҳанд, ба нуфуз ва инкишифӣ минбаъдаи он ёрӣ расонанд ва сазовори боварии партия ва ҳалқ хизмат кунанд.

НАВИСАНДА ВА ЗАБОН

САБАҚХОИ АЙНӢ ДОИР БА ЗАБОН

Устод Айнӣ ба масъалаҳои ҷудогонай забоншиносӣ як силсила мақолаҳои илмӣ навиштааст, ки қисме аз он-ҳо дар китоби дуюми ҷилди ёздаҳуми куллиёти Айнӣ дар зери сарлавҳаи «Масъалаҳои забони тоҷикӣ» гирд оварда шудаанд.

С. Айнӣ ҳамчун сарвари ахли илму адаби республика дар мавридҳои мувофиқ доир ба масъалаҳои ҷудогонай лексика, фонетика, грамматика, услубшиносӣ, забони нависандагони ҷудогона, муносабати забонҳо, муносабати забони адабӣ ва шева, тозагии забон ва маданияти нутқ, мақоми забони адабӣ дар ҷамъият ва файрағиҳои пурқимат гуфтааст.

Дар ҳамаи мақола ва қайду эзоҳоти Айнӣ масъалаи соддаву равон ва оммафаҳмии забони адабӣ, тозаю покиза нигоҳ доштани он ва дар ҳама маврид риоя ба қоидоҳои забон ва тарзи баён таъкид шудааст. Айнӣ баҳри исботи фикр бо нишон додани мисоле аз адабон қонеъ намешавад, ҳар як ҳодисаи забониро инҷунин бοқондеву қонунҳои илмӣ месанҷад, аз заминай илми забоншиносӣ исбот менамояд.

Чунончи, ӯ дар ҳусуси истифодаи феълҳои «хост» ва «хест» сухан ронда, сабаби ин тавр дар ду шакл истифода шудани онҳоро мувофиқи қоиди фонетикаи таърихии забони тоҷикӣ исбот намудааст: «...як қисм феълҳои тоҷикӣ аз амр гирифта шудааст, қадом феъле, ки дар тоҷикӣ аз амр гирифта шуда бошад, ҳаракати ҳичои оҳирини мозии шуҳудии он ба ҳичои оҳирини амраш тобеъ аст; чунончи: дар ҳаракаи пеш: фурӯш — фурӯҳт, сӯз — сӯҳт, дӯз — дӯҳт, афрӯз — афрӯҳт;

Дар ҳаракаи о: соз — соҳт, навоз — навоҳт. ёб — ёфт, коҳ — кост.

Дар ҳаракаи зер: рез — рехт, без — бехт, гурез — гурехт ва монанди инҳо.

Бо ҳамин қиёс мозии шуҳудии «х о ҳ» «х о с т» мешавад ва мозии шуҳудии «х е з» «х е с т» мешавад¹.

Айнӣ ҳатто аз анъана бартарӣ доштани қоидai забонро дар мисоли ин ду феъл маҳсус қайд кардааст: «...вакте ки талаффизи авом ба асоси сарфӣ мувофиқ буда, ба анъана муҳолиф ояд, рад кардан дуруст нест» (Ҳамон ҷо).

Устоди донишманд забоншиносонро низ ба ҳамин гуна тарзи тадқиқ даъват менамуд. Чунончи, ӯ ба Д. Тоҷиев, ки истифодаи «боду ҳаво»-ро ба маъни «климат» тавсия карда буд, навиштааст, ки «...боду ҳаво дар забони тоҷикӣ ҳавои беморидорро нишон медиҳад». «Ҳарчанд дар матбуоти ҳозираи тоҷик ин қалимаро ба маъни «климат» кор фармоянд ҳам, ин барои забоншинос асос шуда наметавонад» (11-2, саҳ. 336).

Айнӣ нависандагонро ба омӯхтани қоидаҳои забон даъват менамуд. Ӯ таъкид мекард, ки нависанда бояд содаву оммафаҳм нависад» ва дар айни замон навиштаҳои ӯ мувофиқи қоидаҳои забон буда, дилчасп ва шавқангез бароянд» (11-2, саҳ. 384—385). Устод дар солҳои бист ҳамаи соҳибқаламонро ба омӯхтан ва пахн карданни луғати маҳаллаашон тарғиб менамуд, то ки таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз дурдонаҳои забони ҳалқ ғанитар гардад, вале ҳамоно таъкид мекард, ки «луғати ҷои бошиши худро мувофиқи қоидai форсӣ ба кор бурдан гиранд».²

Дар муайян намудани сифати навиштаҳо ва нишон додани камбудиву нуқсонҳои забони нависандагон, олимон ва рӯзноманигорон санги маҳаки Айнӣ қоидаҳои грамматикии забон буданд. «...чанд бор гуфтаам ва боз мегӯям, ки,— навишта буд ӯ,— як сухани машҳур агар ба қоидai сарфӣ муҳолиф набошад, ба гувоҳ мӯхтоҷ намешавад» (11-2, саҳ. 375).

Хулосаи ҳаётӣ ва эҷодии ин нависандай пуртаҷриба ва олими нуктасанҷ ин аст, ки «Нависанда будани забоншинос шарт нест. Вале забоншинос будани нависанда, ба фикри ман, ҳатмист».³

Худи устод Айнӣ забоншиноси бехамто буд. Фаъолияти суханварӣ, суханофаринӣ ва забоншиносии Айнӣ чандин бор мавриди гуфтугӯ, маърӯзаву музокира ва

¹ С. Айнӣ. Куллиёт, ҷилди II, китоби 2, саҳ. 375. (Минбаъд ин китоб дар даруни қавс 11—2 ишора карда мешавад).

² С. Айнӣ. Аҳгари инқилоб, Душанбе, «Ирфон», 1974, саҳ. 98.

³ С. Айнӣ. Литературные заметки. Правда, 13. 12. 1954.

тадқику такриз қарор гирифтааст. Дар ин хусус як зумра олимони соҳаи забону адабиёт, фалсафаву таърих ва на-висандагону мутарчимон изҳори ақида кардаанд, асару мақолаҳо навиштаанд. Дар байни онҳо мақолаҳои М. С. Осимов, Мирзо Турсынзода, Б. Н. Ниёзмуҳаммадов, И. С. Брагинский, С. Ш. Табаров, Р. А. Амонов, М. Ш. Шукров, В. А. Асрорӣ, Раҳим Ҳошим, А. Сайфуллоев, Р. Гаффоров қимати маҳсус доранд, дар онҳо ба хидмати таърихии Садриддин Айнӣ баҳои сазовор дода шудааст. Рисолаи Н. Маъсумӣ «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик» (1959) ва С. Ҳалимов «Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабии тоҷик» (1971) асарҳои яклюҳти монографӣ мебошанд, ки афкори илмӣ дар онҳо як навъ ҷамъбаст шуда, қариб ҳамаи соҳаҳои фаъолияти Айниро дар бораи инкишофи забону услуги бадеӣ ва забоншиносӣ дар бар гирифтаанд.

Сиёсати хирадмандонаи ленинии партия доир ба забонҳои миллӣ, талаботи рӯзгори социалистии мардуми тоҷик омилҳои асосии васеъ гардидани вазифаи ҷамъиятии забони адабии тоҷик, дохил гардидани он ба ҳамаи соҳаҳои зиндагӣ, афзудани мақому мартабаи вай ҳамчун воситаи асосии мубодилаи афкор, мӯбориза ва аслиҳаи адабиёту маданият, ташаккул ва инкишофи услубҳои нави забон ба шумор мераванд.

Аввалин мақолаҳои доир ба забони тоҷикӣ дар солҳои бист ба олам омада, ба синаи душманони синфи ҳалқи тоҷик ҳанҷарвор зарба мезаданд, ба саводнок шудани оммаи меҳнаткаш ҳамчун дастур хизмат менамуданд, роҳи содда кардани забони адабӣ ва такмилу инкишофи онро нишон медоданд. Қофиласолори ин ҳарарат устод Айнӣ буд.

Чунон ки В. И. Ленин таълим медиҳад, забон муҳимтарин воситаи муомилоти инсоният ва аломати асосии миллат мебошад. Бинобар ин вакте ки Партияи Коммунистӣ ва Ҳукумати Советӣ барои ба ҳаёт татбиқ намудани сиёсати хирадмандонаи миллии ленинӣ дар Осиёи Миёна тадбирҳо андешид, ҳудудҳои миллии ин кишварро муайян менамуданд, душманони синғӣ ва миллии ҳалқи тоҷик баробар сар бардошта, даъво карданд, ки дар Осиёи Миёна тоҷик ном ҳалқ нест, инҳо ҳалқҳои омада ва ё онҳое мебошанд, ки бо таъсири мадраса забони ҳудро гум кардаанд. Ташкил ёфтани Республикаи Автономии Советии Социалистии Тоҷикистон аввалин зарбай ҳалокатовар буд ба ин душманон ва иғвогарон. Ҳуку-

мати Тоҷикистон барои то охир торумор кардани душманони синфии миллати тоҷик ба фарзандони содик ва донишмандӣ хӯд такъя мекард. Садриддин Айнӣ бо супориши ҳукумати республика дар бораи адабиёти ҳазорсолаи ҳалқӣ тоҷик асари қалоне навишт, ки он соли 1926 бо номи «Намунаи адабиёти тоҷик» дар шаҳри Москва ҷоп шуд. Сарсухани китоби мазкур ҷунун оғоз меёбад:

«Аз бозе ки вақоэъро таъриҳ қайд мекунад, то имрӯз дар диёри Моваруннаҳр ва Туркистон, ҷунон ки як қавми муаззам ба номи тоҷик ё тозик истиқомат дорад, ҳамчунон забон ва адабиёти эшон ҳам ривоҷ ёфта омадааст. Ривоҷи забон ва адабиёти тоҷик дар Моварунаҳр ва Туркистон маҳсус ба асре ё тасаллuti подшоҳе ва амире нест..., сабаби ҳақиқӣ мавҷудияти як қавми бузург ба номи тоҷик... дар ин ҷоҳост.

Дар ҳолати ҳозирӣ ҳам мо мебинем, ки дар Бухоро, Самарқанд, Истаравшан (Ўротеппа), Ҳуҷанд, Фарғона, Фалғар, Маҷтоҳида ва умуман дар шарқии Бухоро ин қавм зиндагонӣ доранд ва забон, урф, одат ва адабиёти худро ботамон ва камол нигоҳ доштаанд». Оре, ҷунон ки худи устод Фармудааст, «Ин асар дар замони худ ба фоидай сиёсати миллии партия роли қалон бозӣ кард», «бо фактҳои таъриҳ пардаи он иғвогаронро дарронид ва ба даҳони онҳо мӯҳри ҳамӯшӣ зад» (1, саҳ. 97).

Ҳамлаи дигар ба забони адабии тоҷик дар нимаи дуюми солҳои бист, дар давраи барҳам додани бесаводӣ, қабули алифбои нав ва демократӣ кардани забони адабӣ воқеъ шуд. Аз ин тадбирҳои революции мадани истифода бурда, як гурӯҳ даъво мекарданд, ки забони адабии тоҷик нест, забони китобии пеш аз инкилоб кӯҳна аст, онро ҳеч кас намефаҳмад, барои тоҷикон дар асоси ягон шева, забони кӯчагӣ ё ягон забони дигар «забони нав» сохтан лозим аст. Аввалин касе, ки ба ин ҳамла ва даъвоҳои ғаразнок зарбаи ҳалокатовар зад, низ Садриддин Айнӣ буд. Валихӯҷаев «Дар масъалаи содда кардани забони китобии тоҷик» ном мақола навишта, фикрҳои дигаронро дар ҳусуси ба асоси забони адабии тоҷик интиҳоб кардани яке аз шеваҳо ва забони гуфтугӯ бо асосҳои боэътиими илмӣ рад карда, онҳоеро низ танқид мекунад, ки «забони адабии ҳозира забони зиёйён, боён ва савдогарони Эрон аст» гуфтаанд. Ӯ ин масъаларо аз заминаи марксизм-ленинизм шарҳ дода, ба

ин васила назарияи «синфи будани забон»-ро комилан инкор кардааст:

«Оё як забоне, ки пеш синфи давлатмандон ва мунаварҳо истеъмол мекарданд, имрӯз синфи прулеториёт аз он дур шуда, ба худ як забони алоҳидаи прулетории тоза пайдо кунанд?

Ба хаёли ман, ин назария нодуруст аст, имрӯз синфи «прулеториёт» бояд хоҳ забони давлатмандон ва хоҳ дигар, ки то имрӯз ҳамонро истеъмол карда юмадааст, имрӯз ҳам ба аҳамият ва фоидай он назар карда ба кор бурдан гирад, зеро ки, ба гумони ман, забон ва лаҳча чи барои давлатманд ва чи барои камбағал фарқ надорад. Мо дар маъни он, ки ба гуфтор бурда мешавад, бояд фарқи синфиро ҳамеша дар назар дошта бошем»¹.

Муаллиф мисли Айнӣ тарафдори содда ва оммафаҳм кардани забони адабӣ мебошад: «Бинобар ҳамин асосҳо ман мегӯям, барои мо як шаҳрро барои забони китобии тоҷик асос нағирифта, балки боз ҳам ҳамон забони китобии ҳозираамонро асос гирем, аммо баъзе қалимаҳое, ки саҳт ва барои ҳалқи коргар ва деҳқон нофаҳм аст, мумкин дараҷа барои содда кардан ва ислоҳ дода ни онҳо қӯшиш кунем»².

Абдувоҳид Мунзим ҳақиқат ва айни адолат будани чунин муносибатро ба забони адабӣ дар асоси забони повести «Саргузашти Одина» нишон додааст. Ӯ ба ғарз ва қундфаҳмии баъзе қаламдастон ишора карда навиштааст: «дарди мо забони адабӣ надоштани тоҷик нест. Забони адабии тоҷик ҳаст».

«Коре, ки дар пеши мо истодааст, ҳамин адабиёти будаи тоҷикро равон ва содда навиштан ва ҳама медонистагӣ намудан аст».

«Саргузашти Одина», ки ба ҳар ошнои забони форсӣ ширин ва дилнишин афтод, оё ин як забони тоза соҳтагӣ дошт? Не, ширинӣ ва дилнишинӣ ӯ аз он аст, ки дар ин саргузашт аз забони зиндаи тоҷик бисъёр суханҳои равонбахш дароварда гуфтаҳои равони камарабӣ оварда шудааст»³.

Аз хулоса ва тадбирҳои Конференция ва Анҷу-

¹ Валихӯҷаев. Дар масъалаи содда кардани забони китобии тоҷик «Раҳбари дониш», шумораи 2—3 (17—18) февраль ва марта соли 1929, саҳ. 6.

² Ҳамон ҷо.

³ Абдувоҳид Мунзим. Дар бораи забони адабии тоҷик. «Овози тоҷик», № 306, 3 یавари 1929.

мани нахустини забоншиносон таъсири мусбат ва пурманфиати мақолаҳои Айнӣ ва тарафдорони дигари забони адабии тоҷик равшан ба назар мерасад. Дар Конференцияи Самарқанд ба инкоркунандагони забони адабии тоҷик зарбаи саҳт зада шуд. Дар хӯҷҷати чамъбастии ин конференция, ки ба қалами Раҳим Ҳошим мансуб аст, навишта шудааст: «Забони адабии тоҷик нест гуфта дъяво кардан — ин аз ҳама пештар дар назди фактҳои таъриҳӣ бешармона дурӯғ гуфтан ва саҳифаҳои онро сиёҳ кардан аст»¹. Айнӣ ба вайронкории соҳаи забони оҳири солҳои сӣ ҳам, ки «забони адабиро содда ва ба омма наздик мекунем» гӯён ба соҳти грамматикии он тағъиротҳо даровардани буданд, муқобилати саҳт нишон дода, ба ибораи И. С. Брагинский «забонро аз вайроншавӣ боздошт»². С. Айнӣ, ки дар солҳои Ҳукумати Советӣ назарияни марксистии забоншиносиро пурра аз бар намуда, онро дар амалия санҷида натиҷаҳои пурсамари онро дида буд, зуҳуроти ин гуна амалиётро дар солҳои панҷоҳум пай бурда, ба ин муносибат ақидаи худро чунин ифода кардааст: «Гурӯҳе ба майдон баромада кӯшиҷ мекарданд, ки забони адабии тоҷикро дар кӯчаи пешbastai матбуоти Эрон дароварда фиристонанд, гурӯҳи дигар забони адабии ҳазорсолаи тоҷикро бо ҳамаи меросҳои адабиаш тамоман инкор карда меҳостанд, ки дар асоси забони кӯчагӣ забони «нави адабӣ» созанд ва бо он «забони нав» грамматикаи ачибу гарibe ҳам тартиб диданд»³.

Масъалаи дигаре, ки ба он Айнӣ аз заминай таълимоти марксистӣ ленинӣ муносибат карда, ба ҳалли он амалан хидмат кардааст, муносибати забонҳои адабӣ, инчунин муносибати забони адабиву шева мебошад. Айнӣ ақидаи худро ба ин масъала ҳанӯз дар мақолаи «Забони тоҷикӣ» изҳор карда буд: «Баъзе луғатҳои душвор ва бегона, ки бо маҷбур кардани зиндагонии нав медароянд, муҳим аст, модом ки онҳо ба зиндагонӣ даромаданд, ду рӯз пеш ё пас фаҳмида мешаванд» (11-2, саҳ. 368). Аммо ин гуфтаҳо далели он нестанд, ки Айнӣ тарафдори ба забони адабӣ доҳил шудани ҳама гуна ка

¹ Забони адабии тоҷик. Маҷмӯаи мақола ва хӯҷҷатҳо, Нашрдавтоҷик, Сталинобод, 1930, саҳ. 5.

² И. С. Брагинский. Проблемы творчества Садриддина Айни. Душанбе, «Ирфон», 1974, саҳ. 149.

³ С. Айнӣ. Оид ба вазъияти забоншиносии тоҷик. «Шарқи сурҳ», 1952, № 6, (минбаъд ОВЗ).

лима бошад. Ү дар ин бора ба таълимоти Ленин тэкъя карда, дохил шудани калимаҳоеро тарафдорй кардааст, ки зиндагонии нав зарур мешуморад.

Муборизай Айнӣ ба муқобили равияни туристӣ низ аз ҳамон мавқеъ буд. Ү дар силсилаи мақолаҳои тақризиаш ба китобҳои дарсӣ ва илмиву оммавӣ бо нияти соддаву оммафаҳм намудани забони адабӣ ба ҷоикалимаҳои кӯҳна, ки «тамомкардагони мадрасаҳои Бухоро ҳам намефаҳманд» ва «луғатҳои ғайри маъруф», ки «дар муқобилаш суханҳои машҳури тоҷикиро ёфтани мумкин», луғатҳои соддаро тавсия намудааст. Ин муносибати Айнӣ дар мақолаи «Дар атрофи забони форсӣ ва тоҷикӣ» ба таври қатъӣ ифода шудааст:

«Ман шахсан ба кор фармудани баъзе суханҳои арабӣ, ки имрӯз дар забони форсӯ тоҷикӣ ҳазм шудааст, муқобил нестам. Ва инчунин кор фармудани истилоҳҳои илмӣ-арабиро, ки аз имрӯза форсӣ ё тоҷикӣ ба ҷои онҳо сухани қобиле ёфт намешавад, лозим медонам» (11-2, 351). Мақолаи «Ҷавоби ман» намунаи беҳтарини муборизай Айнӣ ба муқобили майлҳои туристӣ мебошад. Ү мавқею матлаби ҳудро дар он мақола ин тавр хулоса кардааст:

«Умуман ба фикри ман он аст, ки ҳар чизе ки то имрӯз аз арабӣ дар миёни тоҷикон даромада умумият гирифта ҳазм шудааст, аз вай ғурехтан даркор нест, бинобар ин ба эътиrozҳое, ки ба «фоида, таҳт, вакте ки» ва монанди инҳо «арабӣ» гуфта кардаанд, истоданро на-мехоҳам, аз кор фармудани ҳам «фоида», ҳам «суд» ва монанди инҳо тоҷикон заар намебинанд, балки ба андозае ки забони гуфтугӯашон васеъ аст, забони навиштаашон ҳам васеъ мешавад гуфта гумон мекунем». 11—2, 373).

Назари Айнӣ ба муносибати забони адабиву шева аз ибтидо равшану мукаммал буда, дар тақризу мақолаҳои аввалинаш, алалхусус дар мақолаҳои «Забони тоҷикӣ» ва «Ҷавоби ман» хеле равшан акс ёфтааст. Дар ин мақолаҳо амиқӣ ва васеии доираи назари Айнӣ, шевадонӣ ва шевашиносии ӯ хеле барҷаста намоён шудааст. Ү дар бораи шеваҳои Бухорову Самарқанд, Фарғонаву Ҳучанд, Үротеппа, Фалғару Мастҷоҳ, Дарвозу Қаротегин, маҳсусиятҳои онҳо ба тафсил сухан ронда, дар бой гардонидан ва такмил додани забони адабӣ ва ба омма наздиқ карданӣ он аз ин шеваҳо, ки яке «бо забони ӯзбекӣ маҳлут шуда, ба таъбири «бӯқаламӯн» сазовор аст,

дигаре қадаре софттар аст» ва сеюмй «забони форсии содда, аз такаллупоти эронӣ холӣ, ба луғатҳои арабии ношунида халт наёфта ва ба сарфу нахви форсӣ мувофиқ аст», эҳтиёткорона ва мавриди шиносона истифода карданро маслиҳат донистааст. Устод ин назарияи худро пас аз 24 сол дар мақолаи дастурамалии «Мактуби кушода ба рафиқ Толис» дар асоси таълимоти Горъкий боз ҳам инкишоф дода, аз ҷумла навиштааст: Хулоса, дар забони зиндаи ҳалқи тоҷик чунон ҳазинаҳо ҳастанд, ки пур аз дурданаҳои пурӯмат мебошанд. Вазифаи мо, нависандагон, ана ҳамон дурданаҳоро ёфта ба омма тӯхфа кардан аст, на ин ки дар бораи умумӣ кардани баъзе луғатҳои хона ё маҳаллаи худ бикӯшем» (11 — 2-383).

Оммафаҳмӣ ва демократӣ кунонидани забон ду тарафи ба ҳам алоқаманд дошт, ки Айнӣ ҳар дуи онҳоро дар якҷоягӣ ба ҳисоб мегирифт. Айнӣ, аз як тараф, барои ба омма наздик кардани забон саъю кӯшиш карда бошад, аз тарафи дигар, барои саводнокшавии оммаи меҳнаткашон, баланд бардоштани савияи донишу мърифати онҳо ба партия ва ҳукумат амалан ёрӣ расондааст.

Аввалин тадбире, ки барои саводнокшавии аҳли меҳнат андешида шуда буд, табдили алифбои арабӣ ба лотинӣ мебошад, ҷунки, ба ифодаи Ф. Энгельс... «алифбои манфури арабӣ намебуд, ки дар он баъзан шаш ҳарфи ҳамсадо як ҳел менамояду садонокҳо нестанд»², садди роҳи саводнокшавии мардум мегардид. Аммо табдили алифбо кори саҳл набуд. Душманони синғӣ ва идеологии мо ба ин талаби ҳалқ ва тадбiri партия ва ҳукумат муқобил баромада, бо тамоми овозашон фаръёд мекарданд, ки инкишофи илму маданият ба алифбо вобаста нест, тағъири алифбо наслҳои ояндаро аз мероси бои маданияти гузашта маҳрум мегардонад, моро аз мардуми форс забони дунъё чудо мекунад³. Ҷунон ки М. С. Осимӣ зикр кардааст, яке аз мавзӯъҳои дӯстдоштаи тӯҳматгарони ҳориҷӣ, душманони идеологии мо ҳоло ҳам ҳамин аст, гӯё мо аз мероси мадании гузаштаамон баҳра намебурда бошем, ҳол он ки «Осори классикони форсу тоҷик, ки собиқан дар алифбои арабӣ ба табъ мерасиданд, садъяки интишореро надоранд, ки ҳоло доранд»⁴. Айнӣ яке

¹ С. Айнӣ. Ахгари инқилоб, саҳ. 90.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 28, саҳ. 222—223.

³ «Раҳбарӣ дониш», 1930. № 10—12, саҳ. 1—6.

⁴ М. С. Осимӣ. Вокеяният ҳилофи афсона аст. «Садои Шарқ», 1976, № 1, саҳ. 72.

аз аввалинхое буд, ки асос надоштани ин даъвоҳои душманона ва зарурати алифбои навро бо далелу бурхон нишон додаанд. Ү дар мақолаи «Дунъёи нав ва алифбои нав» навишта буд, ки алифбои арабӣ «на ин ки барои дунъёи нав, ҳатто барои дунъёи кӯҳна ҳам кифоя намекунад» (11—2, саҳ. 317). «Алифбои нав бояд ба тарзе тартиб ёбад, ки ҳар фарзанди тоҷик дар як моҳ ҳарфшинос шуда тавонад ва баъд аз ҳарфшинос шудан ҳаркалима ва ҷумлаи тоҷикиро, ки бо он алифбо навишта мешавад, бе ҳато кардан дар забару зер ва бе ғалат кардан дар лаҳҷаву шева хонда тавонад» (11—2 349). Дар мақолаи «Масъалаи таъриҳӣ дар гирди алифбои нави тоҷикӣ» Айнӣ аз ҷиҳати илмӣ асоснок ва ба ҳусусияти забони тоҷикӣ мувоғиқ қунонидани алифборо маслиҳат дода, баъзе таклифи тадбирҳои ҳудро пешниҳод кардааст, ки онҳо дар қабули алифбои нав ва тарзи навишту талафғузи овозҳои нутқ ба ҳисоб гирифта шудаанд.

Як ҷиҳати бисъёр муҳимми фаъолияти Айнӣ дар соҳаи забоншиносӣ лугат мебошад. Айнӣ дар асарҳои илмиву адабӣ, дар қайду эзоҳоташ ба забону услуби нависандагон ва тарҷумонҳо дар бораи таркиби лугавӣ, муносибати маъноии қалимаҳо, мавқеи истифодаи ҳаряк қалимаву ибора эътибор дода, онҳоро ҳамчун олимӣ забардасти забоншинос маънидод карда, дар эҷодиёти бою серсоҳааш моҳирона истифода намудааст. Ҳизмати ӯ дар тартиб додани луғати тафсирии забони адабии тоҷик, ки таҷрибаи аввалин дар давраи нави инкишофи забони адабӣ ба шумор меравад, сазовори баҳои зери ни донишманди бузург Е. Э. Бертельс гардидааст: «Устоди донишманди муazzзам!... ғайр аз Шумо ҳеч касе дигар аз ӯҳдаи чунин коре наметавонад барояд. Ии китоб як ганчинаест аз ҷавоҳири гаронбаҳои моломол, як асарест, ки ҳазорон мардум метавонанд солҳои дароз аз он истифода қунанд». (12, саҳ. 10). Дари ин ганчинаи ҷавоҳироти гаронбаҳо ба шарофати ҷашни фарҳундаи 100-солагии рӯзи таваллуди устод ба рӯи аҳли илму адаб боз шуд. Айнӣ дар кори тартиб додани луғатҳои дузабонаи русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ низ бевосита машғул шудааст ва роҳбарӣ кардааст.

Айнӣ дар мақолаи «Забони тоҷикӣ» ваъда карда буд, ки «Дар бораи истилоҳҳо фикри ҳудро як вақти дигар менависам» (11-2, саҳ. 365), зоҳирان фурсат ба ӯ даст надодааст. Аммо устод бе мубодилаи афкор ва муҳоки-

маи илмй сохтану истифода кардани терминхоро кори носавоб ва нораво дониста, ҳалли ин масъалаи муҳим ва масъулиятнокро ба зиммаи аҳли илм гузошта буд: «Истилоҳои фанӣ ва илмӣ он қадар чизи ғайри муҳимме нест, ки як муҳаррир ба ихтиёри худ вазъу қабул намояд» (11-2, саҳ. 377).

Аввалан мақолаи ба соҳаи грамматика бахшидаи Айнӣ тақризи ў ба «Сарфу нахви забони тоҷикӣ» ном китоби дарсии Саидризо Ализода мебошад, ки бо ҳамин ном 16 августи соли 1926 дар газетаи «Овози тоҷик» чоп шудааст. Айнӣ ба грамматикаи аввалини забони тоҷикӣ баҳои мусбат дода, ба қоидаҳои грамматикий ва ҷумлаҳои интихобкардаи муаллиф эроде нагирифтааст. Эроди Айнӣ асосан ба терминҳои грамматика ва усули ин китоби дарсӣ даҳл дорад. Ўаз муаллифи китоби дарсӣ яке аз забондонон ва донишмандони илму адаб Саидризо Ализода соддаву равон ва фаҳмову дастрас будани терминҳои грамматикиро талаб кардааст. Дар грамматикаҳои минбаъдан забони тоҷикӣ ин маслиҳати Айнӣ ба ҳисоб гирифта шудааст ва ҳоло мо ба «исми басит», «татобӯи изофат», «мафъули фиҳ», «мафъули маъя» барин терминҳои душворфаҳм дучор намешавем.

С. Айнӣ ҳангоми таълифи мақолаи «Забони тоҷикӣ» ваъда карда буд, ки «Дар бораи сарфу наҳв, дар бораи ҷумлабандӣ ва дар бораи имло дар оянда, ҳоҳам навишт». ¹ Мутаассифона, Айнӣ ин гуна мақола нанавиштааст, вагарна ў бисъёр масъалаҳои грамматика, махсусиятҳои морфология ва синтаксиси забони адабии тоҷикро мӯшикофона баён мекард. Баъзе масъалаҳои грамматика дар мақолаи «Оид ба вазъияти забоншиносии тоҷик», ки соли 1952 дар газетаи «Тоҷикистони сурх» (12. 6. 1952) ва журнали «Шарқи сурх» (1952, № 6) чоп шудаанд, мавриди баҳс қарор гирифтаанд. С. Айнӣ дар ин мақола забоншиносонеро, ки табиати грамматика, ҳусусиятҳои асосии онро ба ҳисоб нагирифта, ҳулосаҳои яктарафа баровардаанд ва дар тадқики масъалаҳои грамматикий мусоҳилакорӣ ва бепринципӣ нишон додаанд, саҳт танқид кардааст.

Эроди асосии Айнӣ ба тезисҳои Шавкат Ниёзӣ мебошад, ки дар ҳусуси суффиксҳои ҷамъбандии «ҳо» ва «-он» сухан ронда, ҷунин ҳулоса баровардааст: «...бешубҳа дар оянда суффикси ҷамъи исмҳо танҳо суффикси «-ҳо» шуда мемонад» (Ҳамон ҷо). Айнӣ бо мисолҳои

¹ «Раҳбари дониш», 1928, № 11—12.

Барчаста аз адабиёти классики ва имрӯзай мо беасос будани ин даъворо собит намуда, нишон додааст, ки ҳар дуи ин суффикс ҳамчун аломатҳои маҳсуси чамъандӣ ба замми ҷиҳатҳои умумӣ хусусиятҳои хосса доранд ва дар бисъёр мавридҳо яке дигареро иваз карда наметавонад: «Ҳарчанд «-он» ва «-ҳо» дар ҷамъ кардани исмҳо ҳоҳ ҷондор бошанд, ҳоҳ бечон баробар кор фармудана-шон асосан мумкин бошад ҳам, катъи назар аз ҷондорӣ ва бечонӣ, ҷоҳои кор фармуда шудани инҳо дигар-дигаранд: баъзе исмҳоро бо «-ҳо» ҷамъ кардан мумкин аст, на бо «-он», баъзе исмҳоро бо «-он» ҷамъ кардан мумкин аст, на бо «-ҳо» ва исмҳое ҳам ҳастанд (инҳо аксари ятро ташкил мекунанд), ки ҳар қадоми ин суффиксҳоро кор фармудан мумкин аст, лекин нависандагӣ ин ки гӯянда ба оҳангӣ ҷумлаи худ нигоҳ карда, яке аз ин дуро интихоб мекунанд, то ки ҷумлааш оҳангдор ва шинам барояд (тафсилоти ин масъаларо ин мақола ба худ ғунҷонда наметавонад)».

С. Айнӣ барои нишон додани ҳосияти ҳоси суффикси «-он» ҳамчун аломати топонимӣ истифода шудани онро баён кардааст: «... дар забони тоҷикӣ баъзе исмҳо ҳастанд, ки бо «-ҳо» ҷамъ кардани онҳо мумкин нест: агар исми ҷондор дар шакли ҷамъ номи ягон мавзеъ ё маҳал шуда ояд, бо «-он» ҷамъ кардани вай лозим аст. Чунончи, дар Бухоро Пӯстингӯзор, Мехчагарон, Тагбандгарон барин даҳҳо гузарҳо ҳастанд, ки ҳамаи онҳо бо «-он» ҷамъ карда шудаанд.. Агар яке аз онҳоро бо «-ҳо» ҷамъ карда, масалан, «Пӯстингӯзҳо» гӯянд, шунаванд аз вай на гузари маълумро, балки гурӯҳи одамонеро ме-фаҳмад, ки қасбашон пӯстингӯзӣ аст. Ин гуна гузар, маҳалла ва деҳаҳое, ки номашон ба аҳолии ягон қасб мансуб буда, бо «-он» ҷамъ карда шудаанд, дар Самарқанд, Тошкент ва дигар шаҳрҳо ва саҳроҳои Осиёи Миёна садҳо ёфт мешаванд.

Эҳтимол Шавкат Ниёзӣ гӯяд, ки «ин номҳо ба он гузар ва деҳаҳо дар гузашта дода шудаанд ва дар замони ҳозира ин гуна номҳо наҳоҳад шуд». Мо дар ин бора райони Колхозчиёнро мисол оварда, сухани рафиқи мазкурро рад мекунем».

Асоснокии фикри устод Айниро ҳамин чиз ҳам далолат мекунад, ки дар забони адабии ҳозираи тоҷик нёологизмҳо на танҳо бо суффикси «-ҳо», балки бо суффикси «-он» низ ҷамъ баста мешаванд. Қалимаҳои большевикон, коммунистон, комсомолон, пионерон, марксистон,

революционерон, инженерон, силемционерон, футболистон ва садҳо калимаи дигар аз ҳамин қабиланд. Албатта, доираи истифодаи суффикси «-ҳо» басо васеъ буда, бо он ҳама гуна исм ҷамъ баста мешавад, vale ин маъни онро надорад, ки суффикси «-он» тадриҷан маҳдуд шуда, дар оянда барҳам меҳӯрда бошад.

Тадқиқотҳои минбаъда низ дурустии хуносахои илмии Айниро собит менамоянд. Аммо масъалаи он, ки боталаби оҳанги чумла дар қадом маврид яке аз ин ду суффикси ногузир мегардад, ҳанӯз мавриди муҳокима карор нағирифтааст. Ба ҳалли ин масъала асарҳои адабии ҳуди устод Айни ҳамчун материали асосии тадқиқ хизмат ҳоҳанд кард. Мо дар ин ҷо ҳамин қадар гуфта метавонем, ки дар исмҳои ғайришахс ва услуби гуфтугӯ суффикси «-ҳо» бартарӣ дорад. Масалан, дар чумлаҳое, ки «колхозчиҳо», «хонандаҳо» ва «ҷавонҳо» омадаанд, оҳанги гуфтугӯ равшан аён мешавад, нафосати чумлаҳое, ки бо исмҳои *колхозчиён*, *хонандагон*, *ҷавонон* омадаанд, баландтар аст. «Колхозчиён ба майдони пахта даромаданд». «Колхозчиҳои мо имсол пахтаи бисъёр гирифтанд».

Суффикси «-ҳо» ба ҷои «-он» инчунин дар мавридҳое меояд, ки бо исмҳои бо «-ҳо» ҷамъбастагӣ ба тарзи чида воеъ шуда бошад. Чунончи, исми «кӯҳсор» одатан бо суффикси «-он» меояд, vale дар ҷумлаи зерин бо талаби аъзои чида ҷумла — калимаи «дехаҳо» бо суффикси «-ҳо» омадааст: нависандагони мо дар дехаҳо ва кӯҳсорҳо ҳам гаштаанд (11-2, сах. 155).

Дар калимаҳои исмшудаи гурӯҳи **самарқандиён, буҳороиён, кӯлобиён, ҷаҳониён, оламиён, нуриён** асосан суффикси -ён меояд. Ин қабил исмҳо одатан пас аз «-гӣ» суффикси «-ҳо» қабул мекунанд: **ӯротепагиҳо, москвагиҳо, айнигиҳо**. Дар исмҳое, ки ба туфайли «-ҳо» номуайянӣ ва таҳминӣ низ ифода мешавад, ин суффикстро бо «-он» иваз кардан мумкин нест: соатҳои чор, тарафҳои мӯваға.

Маълум аст, ки дар ибораҳои исм+шумора исм одатан дар шакли танҳо меояд (ба ҷуз бо нумеративи «нанфар», ки дар ду шакл меоянд). Айни ба ин масъалаи низ эътибор дода, онҳоеро, ки ба ин қоида риоя накардаанд, танқид кардааст. Чунончи, ӯ дар мақолаи «Китобҳои тоҷикий» ба ибораи «70 дона олуҳои қалон» чунин эрод гирифтааст»... ҷамъ наёмдани исм баъд аз илҳоқаш ба адад аз қоидаҳои маълуми форсӣ аст» (11-2,

сах. 339). Ба ин қоида ҳатто дар рӯзҳои мо гоҳо риоя **намекунаанд**. Дар ин хусус чанд бор гуфта шуда буд ва **ҳоло** такрор намекунем, vale ҳамино гуфтан лозим аст, ки ин қоида на танҳо ба исмҳое, ки бо суффиксҳои тоҷикий ҷамъ баста шудаанд, балки ба ҳамаи шаклҳои ҷамъ дар забони тоҷикий, аз ҷумла ба шаклҳои ҷамъи арабӣ даҳл дорад. Аз ҳамин сабаб ибораи «ҷор атроф», ки дар тарҷумаи «Зўртар аз бўрон» (минбаъд ЗБ) ба назар мерасад, низ дуруст нест (сах. 25, 74, 330).

Масъалаи дигаре, ки дар мақолаи мазкури Айнӣ мавриди баҳс қарор гирифтааст, ба таркиби синтаксисӣ оид аст. Ибораву ҷумлаҳои «колхоза заминаш, ин Аҳмада китобаш», «то Фарғоная меравам», «Як дехқона писараш ба шаҳр равон шуд»-ро аз ҷиҳати грамматика таҳлил намуда, сарчашмаи ин ибораву ҷумлаҳои вайрон ва сабабҳои ба забони тоҷикий дохил шудани онҳоро ба тағсил баён кардааст. Қушиши ба забони тоҷикий дохил кардани ин гуна ибораву ҷумлаҳо ҳанӯз дар охири солҳои сӣ сар шуда буд, ки онро С. Айнӣ «ҳуҷумҳои «чап» ба грамматикаи забони адабии тоҷик» номида буд. «Лоиҳанависони ин ҳуҷум,— менависад ў,— дар зери пардан «забонро ба ҳалқ наздик кардан» меҳостанд, ки бо грамматикаи қисман нав як «забони нави адабӣ» созанд. Онҳо нависандагон ва соҳибқаламонро маҷбур мекарданд, ки «ин Аҳмада китобаш» барин ҷумлаҳоро ҳам ҷумлаи тоҷикий дониста кор фармоянд ва дуруст шуморанд. Ва ҳол он ки ин ҷумла тарҷумаи ҳарф ба ҳарфи вайрони як ҷумлаи ўзбекӣ буд».

Дар хусуси ибораи «Аҳмада китобаш» забоншиносон изҳори ақида кардаанд. Аксарияти ин олимон қадимӣ будани ин тарзи алоқа ва ба таъсири омили беруни алоқа надоштани онро қайд кардаанд. Аммо қайди маҳсуси В. С. Растворгуева, ба назари мо, ҷолиби диккат аст.

Ибораи «Рӯдакиро суханаш» «...нишон медиҳад, ки чунин таркиб, ба назарам, бо вуҷуди дар норма набудан ба забони давраи классикий бегона набудааст. Ба ин тарика, калькан бевосита будани он аз байн меравад. Сарфи назар аз ин, ки ибораҳои мазкур калька нестанд, маҳз дар гурӯҳи шеваҳои шимолӣ ранги устувор гирифтани он, бешак, натиҷаи таъсири забони ўзбекист. Интишори фаровони ин таркибҳоро дар шимол, қариб истеъмол нашудани онҳоро дар ҷануб ва ҷануби шарқӣ

ба тариқӣ дигар шарҳ додан муҳол аст»¹. Донишманди бузурги илму адабиёт Айнӣ ин тарафи масъаларо ҳам ба хисоб гирифта, онро чунин баён кардааст: Шавкат Ниёзӣ «... баъд аз он ки ба лоиҳаи мазкур амал карда. Аҳмада китобаш» ва «колхоза заминаш»-ро ба сифати як чумлаи тоҷикии дуруст тақдим мекунад, чумлаҳои «Деҳқонеро писар ба шаҳр равон шуд» ва «як деҳкона писараш ба шаҳр равон шуд»-ро дар дурустӣ баробар медонад.

Дуруст аст, ки қатъи назар аз бадал кардани «-ро» ва «-а» ба ҷои «Деҳқонеро» — «як деҳкона» гуфтан мумкин аст, аммо ба ҷои «писар» «писараш» гуфтан ба қадом асос аст. Охир «-а»-е, ки дар охири «дехкона» ҳаст, моликиятро аз писар аз они деҳкон буданро ифода мекунад. Аммо «-аш», ки дар «писараш» ҳаст, дар чумла қадом хизматро адо мекунад».

Ин тарз бемаврид овардани бандакҷонишини — *аиҳ* дар баъзе асару мақолаҳо ҳоло ҳам ба назар мерасад. Чунончи, дар тарҷумаи «Зӯртар аз бӯрон» чумлаҳои зерин низ ҳастанд, ки аз чумлаҳои дигари ин тарҷума ҷудо шуда меистанд: *«Faфурро боз газабаш авҷ гирифта»...* (саҳ. 13). *«Муродалиро ба Faтур раҳмаш омад»* (саҳ. 13). *«Faфурро ресмони қалӯшаши кушода шуда...»* (саҳ. 16.)

Агар аз калимаҳои «газабаш», «раҳмаш», «қалӯшаши» «-аш»-ро истисно кунем, чумлаҳои мазкур мисли чумлаи «Модарро дил месӯзаду дояро доман» классики мешаванд, аммо услуби тарҷумаи мазкур ин қолаби чумлабандиро намебардорад, бинобар ин онҳоро дар шакли ибораи изофии «ғазаби Faтур» додан беҳтар буд.

Дар повести Сорбон «Буд, набуд» низ чумлаи зерин ба назар расид: «Хомид қўрбоширо ба кӣ зиёнаш расидааст, ки ба шумо расад» (саҳ. 24). Дар ин ҷо ҳам ба ҷои «Хомид қўрбоширо зиёнаш» «зиёни Хомид қўрбoshiy» овардан беҳтар буд.

Дар романи «Замини падарон» ва повести «Ҷӯғӣ» ҳангоми լуркунанда шудан пасоянди-ро гирифтани ҳар ду ҷузъи ибора мушоҳида шуд:

Як моҳ пеш дар колхози «Пахтакор» ду тракторчии моро дасту поящро баста рафтанд («Замини падарон», саҳ. 105). ...вале шоҳу банди онро кучо бурданашро на-медонист («Ҷӯғӣ», саҳ. 111).

¹ В. С. Расторгуев. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. М., 1964, саҳ. 147.

Ин ибораҳоро ҳам бо бандаки изоғӣ дар шакли «дасту пои тракторчии моро», «кучо бурдан шоху банди онро» додан хубтар буд, инро ҳам қоидай забон талаб менамояд, ҳам ҳусни сухан.

Дар асарҳои нависандагони мо шакли дигари ин тарзи иборасозӣ ба назар мерасад: **Одил занаш, духтарномаш, писар гифтанаш** ва ф.

Тағои Нусратхӯча занаш нозой бошад ҳам, сар намедиҳад. (Ю. Акобиров. Замини падарон, саҳ. 38). **Адолат ҳамин тавр ҳам, гуфтанаш мумкин** (Ю. Акобиров. Замини падарон, саҳ. 136). Остонакул дардаш сабуктар шуда буд ва хеста менишааст (С. Улуғзода. Восеъ, саҳ. 176). Восеъ аз ин ҳодиса табъаш хира шуд. (Ҳамон ҷо, саҳ. 293). **Аммо ҳамсояи мо** — аробакаши бечора, ки одами нек буд, модаговаш дуто зоид (Ч. Икромӣ. Тахти вожгун, саҳ. 126). Лампае, ки дар даҳлез месӯҳт, **равғанаш** қариб ба охир расида, хира шуда буд (Ч. Икромӣ. Тахти вожгун, саҳ. 86).

Шакли дуруст ва адабии ин ибораҳо чунин аст: занни тағои Нусратхӯча, гуфтани Адолат, дарди Остонакул, табъи Восеъ, мадогови ҳамсояи мо, равғани лампа.

Дар қатори ҷумлаҳои классиконаи нависандай забардаст ва нуктасанҷ, Сотим Улуғзода дар ҷилди якуми «Достони «Шоҳнома» (1976) ин тарзи иборабандӣ ба назар мерасад: **Захҳок** чунон табъаш болид, ки... (саҳ. 12). **Зол** аз он сўй **чашмаш** ба духтарон ғалтида пурсид (саҳ. 62). **Занак** аз тарс **ранги рӯяш** чун қаҳрабо гашт (саҳ. 70). **Рустам** сара什 ҷарҳ зад (саҳ. 140). **Шоҳзода** ба шабистон **пояш** намекашид (саҳ. 148).

Ба назари мо, ин ибораҳоро ҳам дар шакли ибораи изоғӣ овардан беҳтар аст: **табъи Захҳок, ҷашми Зол, ранги рӯи занак, сари Рустам, пои шоҳзода.**

Воқеан, Айнӣ ба ин тарзи иборасозӣ ва ҷумласозӣ эрод гирифта навишта буд: «дар боғи Шариф тағои олухо яш пухта буд» ... таъбири табии тоҷики нест. Таъбири табии тоҷики «олухои боғи тағои Шариф пухта буд» аст (11-12, саҳ 338-339).

Аз иқтибосе, ки аз Айнӣ оварда шуд, чунин ҳулоса баровардан лозим нест, ки ў тарафдори ба ҷои пасоянди «-ро» истифода кардани «а» бошад. Ў ҳанӯз соли 1928 гуфта буд, ки «Азбаски «ҳарбузаро — ҳарбузара» ҳар ду аз «ҳарбузаро» вайрон шудаанд, агар мо «ҳарбузаро буред» нависем, ҳеч чиз бой намедиҳем (11-2, саҳ. 367).

С. Айнӣ ин ақидаи худро дар охири солҳои сӣ ҳанго-
ми чоп шудани лоиҳаи мазкур низ гуфтааст ва дар на-
виштаҳои худ ба он лоиҳа такъя ва пайравӣ накарда-
аст. Ҷунончи, ў навиштааст: «Ҳарчанд шоирон ва на-
висандагони забондон ин гуна вайронҳоро кор нафар-
мояд ҳам, баъзе ҷавонони камтаҷриба ва баъзе нависан-
дагони маҳалҷӣ дар асоси он лоиҳа ҳанӯз ин гуна ҷизҳо-
ро дар асарҳои адабии худ дароварда, ба ҳонанда тақ-
дим мекунанд. Баъзе забоншиносон ҳам... ба ҷои ин ки
ин лоиҳаро фош кунанд, баъзе вайрониҳои он лоиҳаро
зинда нигоҳ доштан меҳоҳанд» (ОВЗ).

Барои нишон додани мавқеи Айнӣ ва ба ҳонандаи
имрӯза як андоза равшан намудани амалиёти «исло-
ҳотчиён»-и солҳои сӣ меҳоҳем, дар ин ҷо баъзеи онҳоро
дар соҳаи грамматика нишон дидем. Дар он лоиҳа кали-
маву ибора ва ҷумлаҳои зерин низ барои ба забони ада-
бӣ дохил кардан тавсия шуда буданд: «моҳоя», «моё-
на», «шумоя», «онҳоя», «одами шабангия», «магазини бо-
зорангӣ» «поёнангӣ барин ҷумлабандиҳо» «ман нараф-
тана ту хафа шудӣ», «ман бозорба меравам», «кито-
ба ҷанд пулба ҳаридед», «Чиба рафтӣ?», «То кучо рафт-
ӣ?», «То Фарғона рафтам». «Ҳондагим не». Инчунин дар
қатори феъли «ҳаст» ва «бандаки ҳабари «аст» шакл-
ҳои «ҳай», «ай» пешниҳод шуда буданд. Ҳамчун шакли
архаистӣ кор фармудани таркибиҳои феълии «ҳоҳад
кард», «бояд кард», «метавон гуфт», «метавон кард»
манъ карда шуда буд¹.

Ба ин тақлифҳо аз С. Айнӣ бехтар баҳо додан мум-
кин нест: «Лоиҳанависони «забондони мо» ҳам ин ҷум-
лаи вайрони маҳлути «аломати интиҳоаш тақроръёфтато-
ро ба тарзи меҳаникӣ дар шакли «то Фарғоная мера-
вам» тарҷума карда, нависандагонро мачбур мекарданд,
ки ин ҷумларо ба сифати як ҷумлаи дурусти тоҷикӣ қа-
бул карда, дар асарҳои худ нависанд.

Ин кор дар амал грамматикаи саҳтҷонро (бо зӯри бо-
режими аракчеевӣ) кушта партофта, ба ҷои он грамма-
тикаи аз ҷумлаи вайрони бегона гирифташударо ба тар-
зи сунъӣ дароварда буд» (ОВЗ).

Бадии кор дар ин буд, ки муаллифону тарафдорони
лоиҳа ва баъзе шаҳсони шитобкор бе ҳеч гуна мулоҳи-
заю мубоҳиса асару тарҷумаҳои худ ва китобҳои дарсии-
ро дар асоси нишондодҳои он лоиҳа аз чоп мебаровар-

¹ Муфассалтар нигаред: «Тоҷикистони сурҳ», 1939, 25—26 ян-
варъ.

дашд, ки боиси эътирози саҳти даҳониву хатти аҳли илму адаб гардид. Ба ин лоиҳа Айнӣ пеш аз ҳама эътиroz баён кардааст. Чунончи, И. С. Брагинский дар хусуси он лоиҳа ва муносибати Айнӣ ба ин иқдоми бечо чунин навиштааст: «Хулосаи қалом, мо, тарафдорони «табаддулот» дар забон исрор менамудем, «-ро» ба ҳукми фармон аз забони тоҷикӣ бароварда шавад.

С. Айнӣ мефаҳмид, ки лоиҳаи фармон ба тезӣ метавонад ба фармон табдил ёбад, бинобар ин аз Самарқанд махсус ба Сталинобод омад, ки «забонро аз вайроншавӣ» боздорад¹.

Чунон ки Иосиф Самойлович нақл мекунад, С. Айнӣ ташаббускорону нависандагони ин лоиҳаро ба бемулоҳизагӣ ва маъмуриятчигӣ айбдор карда, аз ин роҳ баргаштани онҳоро гаштаву баргашта таъкид намудааст².

Устод Айнӣ дар мақолаи «Вазъияти забоншиносӣ...» гаштаю баргашта таъкид намудааст, ки соҳти грамматикии забон хеле устувору мустаҳкам буда, басо кам ва оҳиста тағъир меёбад, асосҳои он хизмати ҷамъиятро дар ҷандин давра ба ҷо оварда метавонанд. Ӯ тавонойӣ, устуворӣ ва ба ҳамаи ҳамлаҳои «чап» ва «рост» тоб овардани забони адабии тоҷикро ба далелҳои таъриҳӣ событ намуда, барои инкишофи бемайлони он хидмати сазовор кардааст.

Айнӣ дар дигар асару мақолаҳои илмӣ, маърӯзаву сӯҳбатҳо, мактубҳои расмиву шаҳсӣ ва қайду шарҳҳои ҳуд ба масъалаҳои ҷудогонаи грамматика мулоҳизаҳои пурқимате баён кардааст, ки ҷамъ кардан ва омӯҳтани онҳо аҳамияти қалони илмӣ ва амалий дорад. Нишондодҳои С. Айнӣ ба ҳалли бисъёр масъалаҳои мубоҳисавии имрӯза низ ёрӣ мерасонанд. Мо ҳам бештар ҳамин гуна қайдҳои С. Айниро зикр намуда, то ҷи андоза амалий шудани онҳоро ба қадри ҳол нишон доданием.

Дар қайду эродҳои Айнӣ дар хусуси қалимасозии ҳиссаҳои гуногуни нутқ сухан рафтааст. Дар баъзе шевахо бо суффикси **-ангӣ** соҳта шудани сифат ба назар мерасад. Ин суффикс одатан ба исм ва зарфҳои замон васл шуда меояд: корҳои **шабангӣ**, бригадаи ҳозираи ғӣ. Айнӣ ба соҳти қалимаи «ҳозирангӣ» (бригадаи ҳозирангииам) эрод гирифта, дар шакли «ҳозира» (зарфу суффикси-а истифода кардани онро таклиф менамояд: «Ба ман

¹ И. С. Брагинский. Проблемы творчества Садриддина Айни, саҳ. 151.

² Дар ҳамон ҷо, саҳ. 148—151.

бригадаи ҳозираам барин... ҳозирангӣ барин калимаро вайрон карда дароз кардан чӣ лозим? («Шарқи сурх», 1955, 12, сах. 80). Устод бемаврид овардани суффиксҳои сифатсозро низ қайд кардааст. Ӯ тарҷумонро бо он сарзаниш кардааст, ки дар ибораҳои «акобирҳои қабилагӣ», «шаби моҳтобӣ» ва «лаблабуи қандин» суффиксҳои -ӣ (-гӣ) ва «ин»-ро бемаврид овардаанд, ин суффиксҳо на танҳо калимаи нав насохтанд, балки маъниро вайрон кардаанд. «Таъбири «лаблабуи қандин» дуруст нест. Ин таъбири вакте дуруст мешавад, ки он «лаблабу» бо қанд сохта шуда бошад, монанди «кулчаи қандин», аммо он «лаблабу» чизест, ки аз вай қанд сохта мешавад. Бинобар ин монанди «хонаи маориф», «лаблабуи қанд» гуфтан даркор аст, на монанди «хонаи хиштин», «лаблабуи қандин» («Шарқи сурх», 1956, 7, сах. 68). Айнӣ эроди ҳудро ба ибораи «акобирҳои қабилагӣ» чунин эзоҳ додааст: «Маълум аст, ки дар тоҷикий» «гӣ» бисъёر кор фармуда мешавад, лекин дар мавридаш. Агар ба ҷои «акобирҳо», масалан «одатҳо» мебуд ва «одатҳои қабилагӣ» мегуфтем, «-гӣ» ба ҷои ҳуд меафтад ва нисбатро адо мекунад. Аммо ҳоло «калонони қабила» кифоя мекунад. Ба «-гӣ» ҳеч эҳтиёҷ нест» (11-2, сах. 336).

Дар газетаву журналҳои имрӯзai мо, ҳатто дар асарҳои бадеъ мисли «шабҳои моҳтобӣ» ва «акобирҳои қабилагӣ» ибораҳои зиёде дучор мешаванд, ки калимаи муайянкунанд сүффикси нисбат талаబ намекунад. Бисъёре аз ин ибораҳо муродифҳо доранд, ки дар шакли калимаи мураккаб меоянд. Масалан, муродифи «шаби моҳтобӣ» калимаи «моҳтобшаб» мебошад. Шакли дурӯсти бисъёр ибораҳои изофиро бо ҳамин усул муайян кардан мумкин аст.

Баъзе ибораҳоро дар шакли калимаи мураккаб додан беҳтар аст. Чунончи, устод Айнӣ «ба ҷои ибораи дарози дилиночашп»-и «духтари рӯмоли сурхнок» ибораи «духтари рӯмоли сурх»-ро тавсия кардааст. Агар ба ибораҳои «одами ҳунараш бисъёр», «заминҳои ҳосилашон бисъёр» аз ҳамин заминаву ҳамин талабот наздик шавем, онҳоро дар шакли «одамони пурхунар, серхунар», «...заминҳои серҳосил» додан хубтар менамояд.

С. Айнӣ дар истифодаи хиссаҳои ёридиҳандай нутқ ҳам аз заминай грамматика ва ҳам аз нуктаи назари услуб наздик шудааст. Ақидаи Айнӣ дар хусуси ноду-

жустии дар як чо омадани ду калимаи хамвазифаҳои ғридиҳаида хеле ҷолиби дикқат аст. Ӯ ин' ҳодисаро дар истифодаи пайвандакҳои «у» ва «ва» дар ҷумлаи «...гӯёни ў машк бошаду ва он машк пур аз портер» ба қалам додааст: «Агар ҷумлаи аввали ат-фия бо' у тамом шавад, ҷумлаи маътуф бо ва сар намешавад, ҷонки яке аз ин одатҳо барзиёд аст» («Шарқи сурх», 1955, № 12, саҳ. 72).

Агар ба истифодаи пайвандакҳо аз ҳамин нуқтаи назар наздик шавем, дар як чо ва ба як вазифа омадани пайвандакҳои «у» ва «аммо» низ баҳсталаб аст. Маълум аст, ки пайвандаки -у ду вазифа дорад: вай ҳам замонӣ асту ҳам хилофӣ. Ӯ ин рӯ, вай дар мавриди якум бо пайвандаки «ва» ва дар мавриди дуюм бо пайвандаки «аммо» ҳамвазифа мешавад. Агар дар мавриди якум аз ду пайвандакӣ замонӣ (паиҳам): -у, ва яке ҷоиз бошад, дар мавриди дуюм ҳам аз пайвандакҳои хилофии -у, аммо яке кифоя аст. Бар хилофи ин қоидаву ин талабот дар навиштаҳои аҳли қалам пайвандакҳои -у, аммо дар як чо ва ба як вазифа хеле зиёд омадаанд. Ин тарзи истифодаи пайвандакҳо аз ҷиҳати услуб низ табии наменамояд, ҷонки пайвандаки «у» ба маънои хилофиаш бештар ба гуфтугӯ тааллук дошта, пайвандаки «аммо» маҳсуси услуби қитобист. Дар ин тарзи истифода интонация низ тағъир ёфта, тарзҳои гуногуни он ба амал омадааст.

Нависандагони нисбатан ҷавони мо, алалхусус Ю. Акобиров, Муҳиддин Ҳӯчаев, Сорбон ва Саттор Турсун дар асарҳои худ пайвандаки «баъде ки»-ро фаровон истифода мекунанд. Ҷунончи: Гулбегимро пешӣ дар дида тарафи курсихои нарм ишора намуд ва баъде ки гуфтугузораш хотима ёфт, ба ў рӯ овард (М. Ҳӯчаев, «Об-рӯшной», СШ, 1977, № 8, с. 19).

Маълум аст, ки ин пайвандак аз шева ба забони асарҳои адабӣ роҳ ёфтааст, ва аз асарҳои нависандагони мо маълум мешавад, ки онҳо барои ранги умумӣ гирифта, ба забони адабӣ дохил шудани он саъӣ қардаанд, ҷонки ин пайвандак на танҳо дар нутқи персонажҳо, балки дар нутқи муаллифон низ истифода шудааст.

Ҳатто номи як асари Ю. Акобиров «Баъде ки осиё бозмонд» ном дорад.

Пайвандаки «баъде ки» мисли бисъёр воҳидҳои шевагӣ ҳукуқи ба забони адабӣ дохил шудан надорад,

чунки вай дар асоси қоидай забони адабӣ таркиб наёфтааст. Ҳиссаи якуми ин пайвандак зарфи «баъд» бо артикли -е омадааст, ки хилофи қоида аст. Дар забони адабӣ зарф мисли исм бандаки изофӣ гирифта, ҳамчун пешоянд омада метавонад (баъди...), аммо онҳо мисли ҳиссаҳои номии пайвандакҳои таркибӣ бо артикли -е наимоянд, балки онҳо ба пешояндҳои аслий ва ҷонишинҳои ишоратӣ ҳамчун пайвандаки таркибӣ ташаккул меёбанд. Аз ҳамин ҷиҳат «вакте ки» (исм -е + ки) ва «баъд аз он ки» «пас аз он ки» (зарф + аз + он + ки) дуруст буда, «баъде ки» нодуруст мебошад. Бесабаб нест, ки устод Айнӣ пайвандакҳои «пас аз он ки» ва «баъд аз он ки»-ро фаровон кор фармуда бошад ҳам, «баъде ки»-ро кор нафармудааст.

Дар гуфтугӯ муродифи дигари ин пайвандак «баъди он ки» мушоҳида мешавад, ки он дар асоси қоидай забони адабӣ ташаккул ёфтааст. Ҳоло вай ба забони адабӣ дохил гардидааст: Баъди он ки замини бригадаи Саидагӯмад Шарифовро аз даст баровард, супориш шуд, ки ба бригадаи Сабзали Шарифов гузарад (Ато Ҳамдам, Мехри Замин, Точ. Сов. 18. 3. 79).

Аз назари Айнӣ дар як ҷо бемаврид омадани пешояндҳои аслий низ дур намондааст. Ӯ ин тарзи калимабандиро рад карда, тарзеро пешниҳод кардааст, ки пешояндҳои аслий аз ҳам дур шуда, сактагии он аз байн бардошта шавад. Чунончи, ибораи «аз ба тарафдории таклифҳои онҳо овоз додан»-ро дар шакли «ба таклифҳои онҳо тарафдорӣ карда, аз овоз додан» оварда, таъқидан зикр намудааст, ки «аз» ва «ба» дар ~~к~~ ҷо наоянд» («Шарқи сурҳ», 1956, саҳ. 69).

Айнӣ ҳамин тарз ислоҳ намудани ҷумлаи зеринро низ таъқид намудааст: «Вакте ки модарони американӣ мо ҷанг намехоҳем ва мо аз ба күштори нав даъват кардан безорем, мегӯяд...». «Ин ҷумларо,— менависад Айнӣ,— чунон сохтан даркор аст, ки «аз» ва «ба» дар як ҷо наоянд: «мо аз даъват кардан ба күштори нав безорем» («Шарқи сурҳ», 1956, № 7, саҳ. 67).

Дар як ҷо омадани пешояндҳои аслий на танҳо дар тарҷумаҳо, балки дар асарҳои оригиналӣ низ ба назар мерасад. Чунончи, Айнӣ ба ду ҷумлаи Раҳим Ҷалил Эрод гирифта, тарзи дурусти онҳоро пешниҳод карда буд.¹

¹ X. Отаконова. Қайдҳои устод Айнӣ доир ба романи «Одамони ҷовид». «Шарқи сурҳ», 1958, № 7.

Рахим Чалил: «Тоқатам тоқ шуда рафту ба аз кифтам зер карда, аз доманам кашида истодани Аъзамчон нигоҳ пакарда аз чоям хестам» (сах. 63).

С. Айнӣ: «Ба аз кифтам» — дар як ҷо омадани «ба» на «аз» ҷумларо бисъёр бад мекунад. Муаллиф бояд аз иш кор гурезад ва гурехтан осон аст. Масалан, гуфтан даркор аст: «ба китфамро зер карда аз доманам кашида истодани писарам...».

Рахим Чалил: «Вай ки аз ба хона даромада мондани ман бехабар монд...» (сах. 106).

С. Айнӣ: «Вай ки аз даромадани ман ба хона бехабар монд...»

Қаламдастони мо ин таклифи Айниро на ҳамеша риоя мекунанд. Чунончи, дар журналу газетаҳои мо ибораҳое, ки дар онҳо пешояндҳои аслий дар як ҷо воқеъ шуда бошанд, кам нестанд. Ибораҳои **«аз ба шаҳр рафтан»**, **«бо ба ҳисоб гирифтани вазъият»**, **«аз бо на-висандагон воҳӯрдан»** аз ҳамин қабил мебошанд. Ин ибораҳоро дар шакли **«аз рафтан ба шаҳр»**, **«вазъиятро ба ҳисоб гирифта»**, **«аз воҳӯрдан бо нависандагон»** додан лозим буд.

Забоншиносони мо аз забони матбуот ин ду ҷумла-ро ҳам ба қайд гирифтаанд: «Падарам ин воҳеаро баъд аз аз Бухоро баргаштан ба мо накл кард». «Амир пас аз ба таҳт нишастан симои худро нишон дод».

Дар ин ду ҷумла пешояндҳои таркибии **«баъд аз»** ва **«пас аз»** бо пешояндҳои аслии **«аз»** ва **«ба»** дар як ҷо омадаанд, ки дар натиҷа равонии ҷумла ҳалаҷ дидсааст. Дар ҳар ду маврид ҳам ба ҷои пешояндҳои таркибӣ пешоянди изоғии **«баъди»**-ро истифода карда, ҷумларо дар ҳамин шаклаш мондан мумкин аст: **«баъди аз Бухоро баргаштан»**, **«баъди ба таҳт нишастан»**. Шакли дурусти дигари ин ибораҳо дар натиҷаи иваз намудани ҷои аъзоҳои ибора ба амал меояд, ки дар натиҷа пешояндҳо аз якдигар дур мешаванд: **«баъд аз баргаштан аз Вухоро»** **«баъд аз нишастан ба таҳт»**.

Аз ҳамин нуқтаи назар дар ҷумлаҳои зерин ҳам пешояндҳо дар ҷои худ наомадаанд: Дар айни замон дар мамлакат қарib се ҳазор корхона ва ташкилот **ба аз ҳад зиёд сарф шудани сўзишворӣ**, зиёда аз 2,6 ҳазор корхонаю ташкилот **ба аз ҳад зиёд сарф шудани энергияи электр** роҳ медиҳанд.

Инак, программаи стандартии комплексӣ масъалаҳои идоракуни техникии сифати маҳсулотро аз кор-

карди ибтидой то охирин, аз ба вуҷуд овардани ашъёи хом то истехсоли маснуоти тайёр пурра ҳал менамояд. Дар омади гап бояд гуфт, ки директор Эргашбой Ко-симов низ дастпарвари ҳамин коллектив буда, пас аз дар соли 1958 ҳатм кардани техникуми саноати ҳӯроквории Самарқанд ба вазифаҳои усто, сардори шӯбайи техникӣ, сардори цех, саринженер кор кардааст, аз соли 1971 ин ҷониб ба завод роҳбарӣ мекунад.

Иборашиносони моро лозим аст, ки бо қайди ибораҳо маҳдуд нашуда, ин гуна ибораҳои вайронро ҷамъ намоянд, нуқсонаҳои онҳоро нишон диханд ва қолабҳои дурусти онҳоро пешниҳод кунанд.

Дар мутбуот ва асарҳои нависандагони мо ҷумлаҳои инкорӣ ҳангоми такрор омадани ҳиссачаи инкорӣ ду хел навишта мешаванд. Як гурӯҳ адибон, аз ҷумла С. Айнӣ, дар ин гуна ҷумлаҳо ҳабарро дар шакли инкор мөоранд. Ҷунончи: «...на дар рӯзномаҳо ва на дар мачилсҳои илмӣ дар ин бобат гуфтушунид ҳам накардаанд (11—2, саҳ. 343). Ҷунончи, мо дар шеърҳои ҳалқӣ бисъёр порчаҳоро мебинем, ки онҳо мувофиқи вазни арӯз буда, аммо на ном ва на мисоли онҳо на дар китобҳои арӯз ва на дар девонҳои классикҳо нестанд (С. Айнӣ, ба М. Турсунзода. «Шарқи сурҳ», 1956, № 4, саҳ. 104).

Дар романи Ф. Муҳаммадиев «Палатаи кунҷакӣ» шаклҳои гуногуни ҷумлаҳои инкорӣ истифода шудаанд. Дар он шакли «на'аз қубҳу ҳатояш осоре менамуд, на аз ҳусну атояш» (саҳ. 150) бартарӣ дорад. Ҷумлаҳое, ки аъзоҳои чидаашон пеш аз ҳабар бо ҳиссачаи инкорӣ омадаанд, фақат сетоянд: На вай, на янгаам як тин ҳарҷ қарданӣ намемонанд (саҳ. 171). ...бо вуҷуди мариҷӣ ва пирӣ на ба ину на ба он тан намедиҳад мӯйсафед (саҳ. 358). Гӯё на таклиф, на савол ба гӯшаш надаромада буд (саҳ. 362).

Дар ин роман як мисол воҳӯрӣ, ки дар он аъзоҳои чида бо ҳиссачаи «на» дар таркиби ибораи масдарӣ омадаанд. Дар ин маврид ҳам масдар дар шакли манғӣ воқеъ шудааст: Аз синфи як то курси охирини университет на дар ҳӯроку пӯшок, на дар кисахарҷӣ ё асбоби хониш ё транзистору мотороллер барин чизҳо эҳтиёҷе ҳис накарданаш — ҳама аз шарофати меҳрубонии бародар буд (саҳ. 110). Аммо баъзеҳо ҳабари ин гуна ҷумлаҳоро гоҳо дар шакли мусбат мөоранд. Ин ҳолат, на танҳо дар ҳабару мақолаҳои рӯзмарра, балки дар

асарҳои адабӣ низ мушоҳид мешавад: «Қодиров аспро қамчин зад ва саросема на ба чӯл, на ба саҳро ва на ба бригадаҳои қафомонда мешитобид» (ЗБ, саҳ. 124). Махсусан, баъд аз рафтани Меҳри на ҳавлию ҷой, на дарахти зардолу, на Қатортол ба назараш менамуд» (ЗБ, саҳ. 316). Ҳар қадар раксу бозӣ кунанд, на столу на кровать ҳалал мерасонад (Р. Ҳодизода. Гуле дар айвон, «Садои Шарқ», 1973, № 10, саҳ. 20). Духтарак дар назди гул рост меистод ва андешамандона ба як нуқта дода буд, гӯё барои вай на ин садаҳои дилхарошу нозеб, на ин ҳонаи пур аз дуду бӯи машрубот ва на ин ҷавонони сардилу беҳис вучуд доштанд. (Ҳамон ҷо, саҳ. 24). ... на аз меҳнати фидкорона ва вазнин, на аз таъқиботи полиция метарсиданд (ТоҷикТА, газетаҳои республикавӣ, 10—11, IX—77).

Ин ҳодисаи грамматикий низ аз назари ҳамабини Айни пинҳон намондааст. Ӯ дар шакли мусбат омадани ҳабари ин гуна ҷумлаҳоро ғалат ҳисоб кардааст. Ҷӯнончи, Айни дар ҳусуси ҷумлаи «...аммо рӯзе мешавад, ки тарсидағон ба ҳуд меоянду ба фиребгарон на шабҳои барбод рафтари ва на миллионҳои барбод рафтари авғ ҳоҳанд кард» ҷунин навиштааст; «Охири ин ҷумла лозим аст, ки дар шакти «авғ наҳоҳанд кард», ба тарзи манғӣ ояд» («Шарқи сурҳ», 1956, № 7, саҳ. 65).

Айни дар ҳусуси ҷумлаи «пахтаро фуруҳтан лозим, ҳол он ки онҳо на тарикаи фуруҳтани онро ва на барои чӣ ба онҳо даркор буданашро медонистанд» айни ҳамон фикрро гуфтааст: «Охири ҷумла бояд намедонистанд бошад». («Шарқи сурҳ», 1955, № 12, саҳ. 45).

Айни ин қоиди грамматикаро дар мавриди эзоҳи ҷумлаи «Мо медонем, ки на французҳо, на италиявиҳо, на англисҳо баҳри инаклгу мкардагони ҳонаи Сафед ё Ҳонаи Зард ба ҷанг ҳоҳанд рафт» муфассалтар баён кардааст: «Ин ҷумла мақсадро ифода намекунад, охири ҷумларо «ҳоҳанд рафт»-ро ба «наҳоҳанд рафт» бадал кардан зарур аст. Зоро ҳар гоҳ якчанд исм бо ҳарфи нағӣ тақрор ёбад, дар ҳабар ба тарзи таъқид тақрор ёфтани ҳарфи нағӣ лозим аст» (Ҳамон ҷо, саҳ. 71).

Масъалаи дигари грамматика, ки диққати Айниро ба ҳуд ҷалб намудааст, таркибҳои баёниядори синтак-

сисӣ мебошад. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик баёниҳо хеле серистеъмол шудаанд ва бештарини онҳо мувофиқи қоида ва табииати забони тоҷикий таркиб ёфтаанд. Аммо як тарзи истифодаи баёниҳо, ки мағҳуми хешутаборӣ ва эҳтиромро ифода мекунад, ба қоиди грамматикаи забони тоҷикий мувофиқ намеояд ва аз байни дигар таркибҳои синтаксисӣ чудо шуда менстад. Инҳо таркибҳои Зебӣ-хола, Умар-ота, Қаримҷонака, Ивон-амак, Шариф-тағо, бригадир-ако, раис-ака, духтар-хола ва монанди инҳо мебошанд. Табии набудани ин гуна таркибҳоро Айнӣ ҳанӯз соли 1926 қайд карда, тарзи дурусти онҳоро тавсия намуда буд. Ӯ навишта буд: «Дар саҳ. 38, сатри 4 дар боғи Шарифтағо олухояш пухта буд» оварда шудааст. Лекин ин таъбири таъбири табиии тоҷикий нест, ҳамон дар тарҷума асл таъсир кардааст. Таъбири табиии тоҷикий «олухои боғи тағои Шариф пухта буд» аст.

Дар ин ҷо ҳамиро ҳам ба ёд андохтан лозим аст, ки дар ин китоб монанди «Шариф-тағо, Махмуд-бобо, Раҳим-амак» ҳар вақт лафзи тағо, бобо, амак ба таъсири лаҳҷаи Самарқанд ва ўзбекӣ аз ном поён оварда шудааст ва ҳол он ки дар асли лаҳҷаи тоҷикий чунончи, дар Оҳаклик ва Бухоро) ба сурати тағои Шариф, бобо Махмуд, амаки Раҳим ба кор бурда мешавад» (11—2, саҳ. 338—339).

Цои таассуф аст, ки баъзе тадқиқгарони мо ба ҷои он ки дурустӣ ва ба қоиди забони тоҷикий мувофиқ будан ва ё набудани ин таркибҳоро нишон диҳанд, дар забони тоҷикий мавҷуд будани ҳар дуи ин шакл: ҳам амаки Раҳим ва ҳам Раҳим-амакро қайд карда, ба ҳонандагашро кардаанд. Ҳар дуи ин таркиб ҳам-чун воҳидҳои дурусти синтаксисӣ ҳатто дар китобҳои дарсӣ ва қоидаҳои имлои забони тоҷикий дохил шудаанд, аммо аз ҷӣ сабаб бошад, ки қолаби «бобо Махмуд»-ро аз назар гурезондаанд.

Мумкин аст, баъзеҳо гумон кунанд, ки таркибҳои гурӯҳи «Раҳим-ака» барои тасвири бадӣ, фардияти қаҳрамон ва типиконидани онҳо лозим аст. Ин тасаввуроти ғалатро ҳам устод Айнӣ дар вақташ пай бурда маҳкум кардааст. Ӯ аз номи устод Горький фармудааст:

«...тип месозам» гуфта, қаҳрамонро ба җилофи қоидаро
көнүнхон умумии забон вайрон гап занондан дуруст
нест, «тип» ин хел сохта намешавад. Тип бо җулку ат-
вор, савия ва фикру ақидахон ба худаш хос тип ме-
шавад»¹.

Айнӣ олимни нуктасанҷ ва адиби суханофарин аст. Ӯ
ба оғаридаҳои устодони бузурги сухан Рӯдакию Фир-
давсӣ, Ибни Синою Саъдӣ, Ҳофизу Қамол, Восифиу
Аҳмади Дониш ва умуман адабиёти классикий ҳамчун
забоншиноси борикбин ва ғаввоси баҳри пургавҳари
сухан ҷиз наздик шуда, омӯҳтани онҳоро падарвон
маслиҳат додааст. Устод Айнӣ ҳамчун вориси шоистаи
адабиёти классикий ва сарвари адабиёти советии тоҷик
аз усули печ дар печ, мушкиллисанд ва душворфаҳм,
инчунин аз калимаҳои кӯҳна ва номағҳуми ин адабиёт,
алалхусус, аз калимаҳое, ки ба қоидони калимасозию
ҷамъбандии тоҷикий мувоғиқ набуданд, сарфи назар
кард. Ӯ ба равияни содданависии назму насрин адабиёти
классикий маҳсус эътибор дода, ин тарзи баёнеро дар
давраи нави инкишофи забони адабии тоҷик, дар сол-
ҳои Ҳокимияти Советӣ, дар шароити мусоиди сиёсии
иҷтимоӣ событқадамона инкишофт дод ва ба манфиаги
аҳли меҳнат моҳирона мутобиқ намуд, чунки дар замони
советӣ илму адабиёт ба хизмати ҳалқ равона
шуда буд. Айни соли 1928 дар мақолаи «Забони тоҷи-
кий» вазифаи аҳли қаламро чунин баён кардааст: «...
мазлумон ва меҳнаткашони Шарқ аз риёкорӣ, аз мубо-
лиғаҳои бемаъний, аз хаёлоти хушк, аз мавҳумотфурӯ-
шии мулло ва эшонон ба ҷон омадаанд. Акнун ба онҳо
ба кучо будани манфиати моддӣ ва роҳи ҳалосии онҳо
нишон додан даркор аст, аз муболига ва хаёлоти
шарқӣ даргузашта ҳар ҷизро монанди будаш намоён
кардан зарур аст. Ин вазифаро танҳо матбуоти шӯрой,
адабиёти сиёсии коммунистӣ ва тасвири муборизаҳои
синӣ адо карда метавонад» (11—2, саҳ. 362—363).

Таърихи инкишофи забон ва илму адабиёти тоҷик
ин гуфтаҳои Айниро комилан тасдик намуд. Устод ҳар
як асари олисанъатро қадршиносӣ мекард ва дигарон-
ро ба ин роҳ ҳидоят менамуд. Чунончи, Ӯ доир ба як
шеъри Лоҳутӣ навиштааст: «Ман наметавонам, ки дза-
раҷаи соғӣ, соддагӣ, равонӣ ва ба болои инҳо ин қа-

¹ С. Улугзода. Саёҳати Бухоро., «Садриддин Айнӣ дар хо-
тироти дӯстон ва шогирдон». Душанбе, 1968, саҳ. 109.

дар баландии ин шеъро тақдир намоям». «Ин шеър бо тамоми маънояш «саҳли мумтанеъ» аст»¹.

Айнӣ ба забони рӯзноманигорон, олимон ва нависандагони ҷавон низ бодиккат менигарист ва нуқсанҳои онҳоро, ки дар давраи демократӣ қунонидани забони адабӣ бештар содир мешуданд, саҳтигирона нишон мебод. Ин тарзи таълиму тарбияи интelleгенияи ҷавони моро нависандагони мӯътабар Сотим Улуғзода, Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҳошим, Ҳабиб Аҳорӣ ва дигарон муфассал нақл кардаанд.

Эҷодиёти худи устод Айнӣ дар истифодаи қалимаҳои ҳалқӣ намунаи бехтарин ба шумор меравад. Ӯ аз забони гуфтугӯ ва шеваҳои тоҷикӣ қалимаҳои зиёдеро ба забони адабӣ дохил карда, забони адабиро басоғанӣ ва ба мардуми oddӣ наздиқ намуд. Ин хидмати намунавии устодро аҳли фазл, аз ҷумла донишмандони давраи аввали инкишофи забони адабӣ, ҳангоми таълифи нахустин повести адабиёти советии тоҷик эътироф карда буданд. Ҷунончи, Сотим Улуғзода дар ҷусузи мақоми Айнӣ ва «Одина» дар соддаву равон шудан ва инкишофи забони адабии тоҷик сухан ронда, навиштааст: «Ман он гуна суханҳои зебои ҳулоҳангро пеш аз он ҳеч нахонда ва нашунида будам. Аз варақҳои китоб гӯё мусикии ҷозибадоре садо медод, гумон мекардам, ки дар ин ҷаҳон ҳеч чизи форамтару зеботар аз забони тоҷикӣ нест».²

«... ширинӣ ва дилнишини ў (забони «Одина» Ш. Р.), — менависад Абдулвоҳид Мунзим, — аз он аст, ки яш ин саргузашт аз забони зиндаи тоҷик бисъёр суханҳои равонбахш дароварда, гуфтаҳои равони камарабӣ оварда шудаанд»³.

Аз мактаби устод Айнӣ ҳамаи адабон сабақ омӯхтанд ва ба қадри тавон баҳраманд шудаанд. Иқдоми ҷанде аз адабони мо дар ин роҳ ҷиддӣ ва шоистаи ибрат аст. Дар истифодаи бойгарию забони зинда ҳеч қас ба Раҳим Ҷалил ҳампо шуда наметавонад. Осори ин нависандай заррабин кони қалимоти ҳалқист. Ба воситаи асарҳои ў баъзе қалимаҳо ба забони адабӣ дохил шуда бошанд, қисми дигарашон аз фонди ғайрифаъ-

¹ Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ, «Дониш», Душанбе, 1978, саҳ. 74. Тартибиҳиҳанда — Ҳ. Отаконов а.

² С. Улуғзода. Субхи ҷавонии мо, саҳ. 319—320.

³ Абдулвоҳид Мунзим. Дар бораи забони адабии тоҷикӣ. «Овози тоҷик», № 306, 31 январи соли 1929.

оли таркиби луғавӣ ба фоиди фаъоли он дохил шудаанд. Калимаҳои абрбанд, тӯғри (бевосита, рост; Тӯғри аз хондану навиштан сар мекунад, сах. 26), бисот (асбоби тӯй, ҷиҳоз; Хайрӣ... бо пули дигараш бисот мекард, сах. 38), лахтак (сах. 196), дупушта (нони дупушта, сах. 81), бош (тезтар гап зан, зудтар амал кун, сах. 53), субут (анҷом додан, ҳал кардан: Онро ҳам ба субуташ нарасонд, сах. 76), яланг, ялангӣ (сах. 69), серманаҳ (сергал, серҷоғ, лаққӣ), ки дар «Маъвои дил» диди мешаванд, аз ҷумлаи онҳоянд. Дар «Маъвои дил» калимаҳои соҳавӣ, терминҳои қасбу ҳунар чунон зиёд ва фаровон омадаанд, ки аз ӯҳдаи он маҳз Раҳим Ҷалил барин қосибон, ки дар замони мо нависандан, забардаст шудаанд, баромада метавонанд. Барои мисол аз ин китоби қомуссифат як ҷумла меорем: «Санъаткорони ҳалқ бист намуди қандакорию накқоширо барои ин сақфи баланд интихоб намуданд, ки онҳо бо ибораву ифодаи соҳибони ин пеша аз поён ба боло арак, мадохил, занцира, ҳошия, шарафа, қадоку дила, фурӯмон, сандуқи нова, ҳавзак, кубба ва ғайра ном доранд» (сах. 121).

Чунон ки мебинем, ҳамаи терминҳо суфтаву рехта мебошанд.

Ин тарзи тасвир ва истифодаи луғатҳои соҳавӣ аз нависандагони нисбатан, ҷавон дар эҷодиёти Сорбон равшантар ба назар мерасад.

Дар истифодаи калимаҳои ҳалқӣ аз шоирон Фаффор Мирзо ва Лоик бештар саъӣ кардаанд. Чунончи, Лоик танҳо дар китоби нави худ — «Марди ҷоҳ» аз гуфтугӯи мардум ва шеваҳо зиёда аз ҷилд калимаро истифода кардааст, ки қариб ҳамаашон қобили умушишаванд. Калимаҳои ғиром, малофа, тақивор, сангӯб, ширдӯша, гули ҷурғотӣ, тардоман, намакҳарам, бӯта (дар бӯтаатон на рушд дореду на мушт), ҳамворгардӣ, зангорҳӯрда, ғалатбоз, барзан, қӯршуда (роҳи қӯршуда). заминбӯс, қалдаҳат; ноҳинҷор, ярҷ (Агар кӯҳе шавад аз ярҷ яксони замин, ғам нест), бечоронолӣ, қӯрдил, санҷоқ, ҳолӣ (Муҳаббат ҳолию фардои умр аст), шоҳнам, қоиммақом, шоба кардан бозпеч аз ҳамин қабиленд.

Масалан, калимаи «ғиром» дар ҳамаи шеваҳон тоҷикӣ, дар гуфтугӯи ҳамаи бозингарони маҳаллӣ истифода мешавад, вале дар ягон китоб, луғат, аз ҷумла дар луғатҳои дузабона, луғати нимтағсилии Айнӣ ва

лӯғатномаи осори ў дарҷ нагардидааст. Ҳамиро ҳам бояд гуфт, ки калимаҳои фанд, фиреб, ҳаром, ҳаромкор, ҳаромкорӣ калимаи «ғиром» ва калимаҳои аз ин решা сохташударо пурра иваз карда наметавонанд:

Фиреби ошноёро чӣ гӯям?
Ғироми дӯстдоронро чӣ гӯям?
Занон мардана гоҳо ишқ варзанд,
Заифиҳои марданро чӣ гӯям?!

(«Марди роҳ», саҳ. 160)

Нависандагони забардасти мо нишондоди устодро дар хусуси дар шакли дуруст ва аслӣ истифода карданни калимаҳои классикӣ, ки дар шеваҳо тағъири шакл кардаанд, низ дар амал татбиқ менамоянд. Масалаи Сотим Улуғзода ва Сорбон калимаи «қабзафурумон»-ро аз шаклҳои шевагиаш (аз ҷумла «қавзафаромон») сара карда, дар «Восеъ» ва «Ҷӯй» истифода кардаанд. Калимаи «ярҷ» дар бештарини лаҳҷаҳои ҷанубӣ дар шакли «яҷ» истифода мешавад. Лоиқ онро дар шакли аслиаш кор фармудааст. Дар ҳақиқат, ба маънни кӯчидани талу тепа ва кӯху кӯтал, яъне ба маънои «абвал», ки дар лӯғати дузабона фурӯғалтӣ, фурӯравӣ, резиш, чӯкиш тарҷима кардаанд, ин калима қобили умумишавист. Ӯрун Кӯҳзод калимаи «Шишқат»-ро дар шакли аслиаш — Шашқат кор фармудааст.

Дар шева ибораи рехтаи «садқаи сар», ба маънни манғӣ меояд, ҳол он ки калимаи «садқа» ба маънни курбон омада, бештар навозишу хурсандиро мефаҳамонад. Ф. Муҳаммадиев дар романи «Палатаи кунҷакӣ» онро дар шакли дурусташ «садқаи сар» овардааст:

Э, Ҳайр, дар ёдам набошад, садақаи сарам! (саҳ. 47).

Айнӣ ба воситай рӯзномаҳо ва асарҳои адабон ба забони тоҷикӣ дохил шудани лӯғатҳои шоистаро яке аз роҳҳои бой ва оммафаҳм гардонидани забони адабӣ медонист. Ў дар айни замон роҳи ба таври система омӯҳтан ва гирд овардани ҳамаи лӯғатҳои мардуми тоҷик ва аз он ҷо бо маслиҳату машварат чудо карда гирифтани калимаҳои даркориро нишон дода буд. Олимони шевашинос ба ин кори савоб ҳоло ҷиддан ишғол шудаанд.

Адабони мӯътабари мо нишондодҳои Айниро дар ҳама ҷабҳа риоя намуда, дар суханофаринӣ пешай ӯро идома додаанд. Тадқиқгарони забони тоҷикӣ ва омӯ-

зандагони услуги нависандагон забони онорро ҳамчун мөъри баҳо ва қоида қарор медиҳанд, нависандагони ҷавон аз ин бузургон меомӯзанд, ба онҳо пайравӣ меқунанд. Аз ин рӯ, масъулияти устодони сухан, нависандагони баркамол хеле зиёд аст. Бинобар ин ҳар як нуксони забоние, ки аз ҷониби ин нависандагон ба амал меояд, пахну машхур мешавад, ки дигар пешин онро гирифтани амири маҳол мегардад. Мо дар ин мақола ҳуд асосан ҳамон нуксонҳои забониеро ба муҳокимаи умум гузоштанием, ки Айнӣ зикр карда, тарзи ислоҳашро гуфта бошад ҳам, дар асарҳои ин нависандагон гоҳ-гоҳ ба назар мерасанд ва дар матбуоту нашриёти мо ранги умумӣ гирифтаанд.

Дар таълимоту нишондоди бузургони илму адаб, аз ҷумла Айнӣ, зикр шудааст, ки шеваҳо аз бой гардонидани забони адабӣ ба ифлос кардан он қодиртаранд. Айнӣ ба калимаву таркибҳои **бузургвор**, **кадомин**, **зарурият**, **модоме ки**, **чуноне ки**, **то ҳоло**, **то ҳанӯз** эрод гирифта навишта буд, ки шакли дурусти онҳо **бузург**, **кадом**, **зарурат**, **модом ки**, **чунон ки**, **то ҳол**, **ҳанӯз** ме-бошад. Бо вуҷуди ин қаламкашони мо, ҳатто нависандагону олимон шаклҳои ғалати онҳоро истифода мекунанд. Чунончи, дар романи «Восеъ» то **алҳол** (саҳ. 6), то **алвақт** (саҳ. 202), **модоме ки** (саҳ. 278), дар романи «Палатаи кунҷакӣ» то **алҳол** (саҳ. 17, 113, 114), то **ҳоло** (саҳ. 31, 275), **чуноне ки** (саҳ. 162, 256, 303, 331, 334, 337, 361), дар «Маъвои дил» **модоме ки** (саҳ. 32, 90, 120), **бузургвор** (саҳ. 71, 96) истифода шудаанд. Яке аз шеърҳои Боқӣ Раҳимзода «Ба ҳалқи бузургварам» ном дорад. Дар мақолаи Мирзоев «Алоқамандии дарсҳо ва услуги муаллим», ки 29 марта соли 1979 чоп шудааст, ҳам калимаи «зарурат» омадааст, ҳам калимаи «зарурият».

Баъзе забоншиносон ба ҷои он ки пешин ин нуксони забониро гиранд, калимаҳои «модоме ки», «чуноне ки», «ҳарчанде ки», «ҳамчуноне ки»-ро ҳамчун пайвандаки тобеъкунанда дар тадқиқот ва китобҳои дарсӣ дарҷ карда, ба умумӣ шудани онҳо ёрӣ додаанд.

Айнӣ ба калимаҳое, ки бо суффикси шевагии **-ангӣ//** соҳта шудаанд, эрод гирифта навишта буд, ки «Ба ман бригадаи ҳозираам барин, ҳозирangi барин калимаро вайрон карда дароз кардан чӣ лозим?»

Ин тарзи калимасозии вайрон чунон ба расмият даромадааст, ки ҳатто дар луғатҳои дузабона роҳ ёғ-

тааст. Чунончи, дар луғати русй-точикӣ калимаҳои аввалангӣ, динангӣ, дирӯзангӣ, имрӯзангӣ, миёнангӣ, қавангӣ, порсолангӣ, шабангӣ, ҳозирангӣ бо ишораи гуфтугӯй дарҷ шудаанд. Ба назари мо, ин гуна калимаҳои вайронро на дар луғат ва на дар забони адабӣ роҳ додан лозим нест, ба ҷои онҳо шакли адабиашонро тавсия ва истифода бояд кард. Шакли дуруст ва адабии он калимаҳо бо суффикси -а сохта мешавад: **аввала**, **дирӯза**, **имрӯза**, **миёна**, **порсола**, **ҳозира**, ва **ғайра**.

Дар романи «Об-рӯшной» калимаи «даврина» ва дар «Дарьё маҷрои нав мечӯяд» калимаи «дафъина» истифода шудааст, ки ба ягон қолаби калимасозӣ мувоғиқ намеоянд: Дар ҳаритаи ҷуғрофии Осиёи Миёнаи он **даврина** ҳам кишварҳое (?) бо унвони Тоҷикистону Ӯзбекистон зикр наёфта буд («Садои Шарқ», 1977, № 12, саҳ. 151). ...коғазро мисли **ҳар дафъина** ғиҷим карда партофт (саҳ. 11).

Дар «Маъвои дил» бо суффикси **-ина** калимаҳои зерин сохта шудаанд: **пагоҳина** (ҳавои хуби пагоҳина, саҳ. 53), **ҳафтаина** (дар Самарқанд боз як ҳафтаина кор дорад, саҳ. 93), **асрина** (накқошии асрона, саҳ. 121).

Калимаҳои пагоҳина, ҳафтаина ва асрона ба назар сунъӣ менамоянд. Решаи он калимаҳоро дар ҳамин маврид бе ҳеч гуна тағъирот истифода кардан мумкин аст: ҳавои **пагоҳ** ё **пагоҳӣ**, як ҳафта кор дорад, наққошии **аср**.

Айнӣ вайрониҳои гуфтугӯро ба хисоб гирифта, ба адабон маслиҳат додааст, ки «бо вай китоб навиштан мумкин нест; он забонро бо ғалбери фикр бехта, бо сӯҳони қоида суфта, бо чилбури маъни сайқал дода кор фармудан лозим аст»¹.

Яке аз фазилатҳои Айнӣ ин аст, ки ў бо нишон додани камбудӣ ва норасоиҳои забони навиштаҳои аҳли қалам маҳдуд нашуда, сабаби рӯй додан, роҳҳои ба забони адабӣ доҳил шудан ва тарзи ислоҳи онҳоро низ қайд кардааст. Чунончи, устод доир ба таркиби «ҳар доим», ки нависанда Ҷалол Икромӣ дар романи «Шоддӣ» ба кор бурдааст, эрод гирифта навиштааст:

«Ҳар доим» таъбири тамоман ҳатост, ки тотору туркони форсинодон ду калимаи форсии арабиро бемаъниёна ба ҳам таркиб карда, ба маънии «ҳамеша»-и форсӣ ва «доим»-и арабӣ кор мефармоянд. Ин калима

¹ С. Улугзода. Субҳи ҷавонии мо, саҳ. 304.

на дар забони адабии форсу точик ҳаст ва на дар забони ҳалқ. Дуруст аст, ки баъзе ҷавонон аз рӯзнома ва китобҳои туркию тоторӣ ин калимаро ёд гирифта, кор мефармудагӣ шудаанд. Аммо ҳар чизи бемаъниро одам бояд кор нафармояд. Ворворизм дар забон ҳамин кисм калимаҳоро кор фармудан аст!»¹.

Мо ба ин эроди ҳаққонии устод ҳаминиро илова карданием, ки ҷонишини таъинии «ҳар» одатан бо исм ва ҷонишинҳои ифодакунандай предмет меояд, калимаи «доим» бошад, зарфи замон аст. Аз ин рӯ, «ҳар вакт, ҳар гоҳ, ҳар замон, ҳар дам» дуруст буда, вале «ҳар доим» дуруст нест.

Тарзи ба забони романи «Шодӣ» дохил шудани калимаи «ёрдам» ҳам мисли таркиби «ҳар доим» буда аст. Калимаи «ёрдам» ҳам,— менависад Айнӣ,— аз он ҷумла калима аст², ки қасони ғайрифорсу тоҷики забондонон баровардаанд ва аз забони онҳо ба тоҷикон ғузаштааст. Аммо ин ду калимаи охир дар ҷумла фарқ мекунад: «Ёрӣ медиҳанд», «ёрмандӣ мекунанд» мешавад. Маънои ин ду калима як аст» (Ҳамон ҷо, саҳ. 87). Ин тарзи ба забон роҳ ёфтани воҳидҳои ғалатро танҳо Айнӣ барин алломаҳо гуфта метавонанд, ки таърихи инкишофи забони адабиро бо ҳамаи мураккаботаш меподонанд.

Сарчашмаи дигари ба забон дохил гардида ни ин ғуна калимаву таркиб ва ибораву ҷумлаҳо тарҷумаест, ки ба қалами ҷавонони ҳаваскор, навмашқ ва нависандагони камтаҷриба тааллук дорад. Ин нуктаро аҳли илму адаб на як бору ду бор гуфтааанд, вале рафиқон на ҳамаи он қайду эродҳоро ба ҳисоб мегиранд ва аз рӯи он амал мекунанд.

Масалан, дар Конференцияи илмии «Маданияти нутқ», ки соли 1974 бо сарварии муаллим Майсумӣ Н. А. дар толори Академияи ғонҳои Республика барпо шуда буд, Носирҷон Асадовиҷ дар сухани мӯқаддимиавӣ дар қатори дигар нуқсонҳо иллати ҷумлаҳои навъи «Аз кучое ки набошад, ёфта меорӣ»-ро нишон дода, ислоҳи онро исроркорона талаб карда буд. Дар худи

1 Ч. Икромӣ. Мактаби устод. «Садои Шарқ», 1978, № 4, саҳ. 86.

2 Ба назари мо, дар ҷумлаи мазкур «қалима» дар шакли ғалат оварда шудааст. ҷонки қалимае, ки бо таркиби «аз он ҷумла» ё «аз ҷумла» меояд, ҳамеша дар шакли ҷамъ воқеъ мегардад, шакли дурусти он ҷунин аст: «Қалимаи «ёрдам» ҳам аз он ҷумла қалимаҳост, ки...».

ҳамон конференция маълум гардид, ки ин қолаби ғалат хеле паҳн шуда будааст, чунки баъзе рафиқон дар баромади худ он тарзи чумлабандиро истифода мекарданд. Вақте ки як нотик ин гуна чумлаҳоро истифода кард, ахли маҷлис баробар ҳандид ва яке аз рафиқон, ки дар қатори аввал менишаст, луқма партофт:

— Кучое наравам не, равам.

Нотик ҳамон дам гуфт:

— Ман дурустий ин қолабро ҳоло исбот мекунам.

Аз байн панҷ сол гузашт. Ман дар давоми ин панҷ сол ба ин қолаби чумласозӣ махсус эътибор додам. Маълум шуд, ки онро ҳам адібон, аз ҷумла мутарчи-мон, ҳам рӯзноманигород, ҳам олимон, ҳам муаллимон ва ҳатто занони хонанишин истифода мекунанд. Масалан, Ато Ҳамдам дар очерки «Мехри замин», ки 18 марта соли ҷорӣ чоп шудааст, он қолабро ҷунин овардааст: «Назрулло ҷавонмардест, ки сӯҳбатро **ба қадом мавзӯе нагардонед**, бо шумо баҳсу **ҷавоб** (?) карда мегавонад». Ман худ **ба** худ мегуфтам: Ачабо, ин қолаби машҳур бошад, ё қолабест, ки бо қолаби чумлабандии забони русӣ мувофиқат мекунад, чунки ин гуна мувофиқати таъриҳӣ ё тасодуфӣ дар забонҳо кам нест. Ин гуна ҳодисаро худи Айнӣ дар мақолаи «Мактуби кушода ба рафиқ Тоҷиев» махсус зикр кардааст. Чунончи,— ў навишта буд: «дандон доштан» дар забони тоҷикий «кина доштан»-ро ифода мекунад. То ҳол ягон қасро ба сабаби дандони ҷизҳӯрӣ доштанаш «дандон дорад» нагуфтаанд. Аммо агар ба сабаби беморӣ ё пирӣ касе дандон надошта бошад, ўро бедандон мегӯянд. Ин калима дар ҳусуси «кина доштан» ҷунон машҳур аст, ки ба ифодаҳои гуногун кор фармуда мешавад. Масалан, ду кас ба якдигар кина дошта бошанд, «фалонӣ бо фалонӣ дандондор мегӯянд¹. Ана, ин гуна калимаро «тарҷимаи ҳарф ба ҳарф» гуфтани шумо нодуруст аст. Ин гуна тасодуф бисъёر кам воқеъ мешавад, ки як калима дар ду забон айнан ба як маъни маҷозӣ кор фармуда шавад. Ин тасодуфӣ бисъёри хуб аст» (11—2, сах. 366).

Ҷунон ки мебинем, калимаву таркибҳои забонҳо ҳатто аз ҷиҳати маъни маҷозиашон ба ҳам гоҳо мувофиқ меомадаанд. Пас, ҷаро қолабҳои синтаксисӣ бо ҳам мувофиқ наоянд? Ин гумонро мутолиаи асарҳои устодони

¹ Дар куллиёти Айнӣ калимаи «дандондор» саҷван «дандонбар» омадааст (11—2, сах. 136).

халоми бадеъ бархам дод. Онҳо хабари ин гуна чумла-
хоро ҳамеша дар шакли мусбат овәрдаанд. Чунончи:
Минбаъд ту дар **кучое ки бошӣ**, ба сарат ҳар мушки-
лие, ки ояд, ба ман хабар дех, ман ба наздат ҳозир
мешавам ва барои мушкяли туро осон кардан чонамро
ҳам дареф намедорам... (С. Улуғзода, Восеъ, сах. 46).
Дар кучое, ки бошад, дар қадом ҳолате ки бошад, аз
дарвозаи ҳамин мадраса ки даромад, худро дар хона
ҳис мекард, дилаш ором мегирифт ва ҳатто пур ме-
шуд, ки ба манзил расидааст (У. Қӯҳзод, Як рӯзи да-
рор..., С. Ш. № 11, с. 1977, сах. 78).

Аз ёддоштҳои Ҳабиб Аҳрорӣ маълум мешавад, ки
устод Айнӣ ба ин тарзи чумласозӣ ҳам эрод гирифта,
шакли дурусти онро тавсия карда будааст: «Дар мат-
ни тарҷима: «Ҳар чи хел одам набошад, ҳар чи хел чо-
рае набинад... Кайди Айнӣ: «Ин таъбири русӣ аст. Дар
тоҷикӣ мақсади мазкур ба тарзи зерин ифода меша-
вад: ҳар чи хел одам, ки бошад ва чи гуна чорае, ки
бинад»¹.

Дар ҳакиқат, яке аз сабабҳои асосии дар забони
адабӣ пайдо шудани калимаҳои сунъӣ ва ҷумлаҳоӣ
вайрон тарҷумаи нодуруст аст. Ин ҳолатро аз назари
Айнӣ боз дар мисоли ҷанд калима нишон додан мум-
кин аст. Дар забони адабӣ ҳоло калимаи «партийный»-
ро «партиявӣ» ва калимаи «безпартийный»-ро «бепар-
тиявӣ» тарҷума ва истифода мекунанд. Аз қайдҳои Ҷа-
лол Икромӣ маълум мешавад, ки устод Айнӣ аз ҷиҳати
соҳт ба қоиди калимасозӣ мувоғиқ набудани калимаи
«бепартиявӣ»-ро дар солҳои сӣ гуфта будааст. Ҷалол
Икромӣ овардааст;

«Ман навиштаам: «Билети партиявӣ», устод онро
«билети партия» кардааст. Ман навиштаам «бепартия-
вихо», устод онро «бепартияҳо» карда, чунин эзоҳ на-
виштааст:

«Ман бояд ба болои калимаи «партиявӣ» ва «бепар-
тия» бисъётар истам. Зоро бештарини ҷавонон ва ҳа-
май рӯзномаҳои мо дар кор фармудани калимаи дуюм —
бепартия ҳато мекунанд — бепартиявӣ кор мёфармо-
янд ва ҳол он ки ин таъбир на ба қоида рост меояд ва
на ба забони ҳалқ ки асосан қоида ҳам аз забони ҳалқ
гирифта мешавад.

Қоида ин аст, ки агар калимаи мансуб сифати як

¹ Ҳабиб Аҳрорӣ. Хотираи нек. «Садои Шарқ», 1978, № 4,
сах. 100.

чиз шуда өяд, дар вай адоти нисбат (й(г)и) зохир карда мешавад. Наврӯз партиягӣ аст. Агар ин сифати мансубро ба «бе» нафӣ кардани шавем, адоти нисбат (й(г)и) партофта мешавад. Чунончи: Наврӯз бепартия аст. Акнун мо иң қоидаро бо забони ҳалқ, бо забони хонагии худ мустаҷкам мекунем. Масалан, агар шумо дар хона тирезаи шишадор дошта бошед, мегӯед, ки тирезаи ман шишагӣ аст; аммо агар ба тирезаатон ҳанӯз шиша нагузаронида бошед, ё ин ки шишааш шикаста бошад, мегӯед, ки тирезаи ман бешиша аст. Агар дар ин ҷо гӯед, ки «тирезаи ман бешишагӣ аст», худатон ҳам меҳандед, шунаванда ҳам. Пас, ин ҳато, ки ҳеч кас дар гап задани хонагии худ инро намекунад, аз кучо омадааст? Аз кӯрӯона тарчима кардани русӣ омадааст. Азбаски дар русӣ нисбат дар исбот ва нафӣ баробар зохир мешавад, тарҷумонҳо ҳам партиягӣ, бепартияири айнан тарчима кардаанд, дар вакти тарҷима забони хонагии худро фаромӯш кардаанд...»¹.

Дар қайди устод Айнӣ як хусусияти калимасозии забони адабии тоҷик дар муқоиса бо калимасозии забони русӣ ҳеле нозуқ таҳлил шудааст. Дар ҳақиқат, дар забони русӣ ба воситаи префикс **без-бес** аз сифат сифати нафӣ соҳта мешавад ва дар сифати нафии забони русӣ ҳар дуи ин морфема: суффикси сифатсоз ва префикси нафӣ мушоҳида мешавад. Аммо қолаби соҳтани сифатҳои нафӣ бо префикси бе-дар забони тоҷикий тамоман дигар аст. Ба воситаи префикси бе- сифати нафӣ бар хилоғи забони русӣ на аз сифат, балки **аз** исм соҳта мешавад. Масалан, калимаи «семейный» «оиланок» ва калимаи «бессемейный», «беоила» («беоиланок» не) тарҷума мешавад. Дар калимасозии «бепартияйӣ» ин қолаби калимасозӣ сарфи назар шудааст: аввал аз калимаи «партия» ба воситаи суффикси «гӣ//вӣ-сифати нисбии «партияйӣ» ва пас аз он аз сифати нисбӣ ба воситаи префикси «бе-» сифати нафӣ соҳта шудааст.

Маълум аст, ки аз сифатҳои нафие, ки бо префикс **бе-** соҳта шудаанд, ба воситаи суффикси масдарии **-ӣ** исми маънӣ соҳта мешавад. Чунончи: **бекор — bekorӣ**, **бечора — bechoragӣ**, **бехона, behonagӣ**. Азбаски дар соҳта: ни калимаи «бепартияйӣ» қоидаро калимасозии сифат

¹ Ч. Икромӣ. Дарси устод. «Садои Шарқ», 1978, № 4, саҳ. 87.

вайрон шудааст, аз он ба воситай ин суффикс исм сохта намешавад.

Ба назари мо, то ҳол ислоҳ нашудани калимаи «бепартияйӣ» ва ин дараҷа пахнӯ машхур шудани он чанд сабаб дорад: 1) калимаи «бепартия» ҳамаи маъно ва ҷилоҳои маънои «беспартийний»-ро ифода карда наметавонад, 2) эроди Айнӣ ба калимаи «бепартияйӣ» муддати дароз ба мутолиаи умум гузошта нашуда буд; 3) илми забоншиносии тоҷик то солҳои охир асосан дар доираи мактабу маориф маҳдуд буд, ба услубиёт ва ҳусни сухан бевосита даҳолат намекард; 4) калимаи «бепартияйӣ»-ро дар луғату китобҳо, ҳатто, ба асарҳои худи Айнӣ доҳил карда (Куллиёт, ч. 3, саҳ. 522), ба расмият дароварданд.

Дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» калимаи «беспартийний» ду хел: «бепартияйӣ» ва «бепартия» тарҷума шудааст. Азбаски калимаи «бепартияйӣ» пеш аз калимаи «бепартия» омадааст ва ибораи «беспартийний большевик» «большевики бепартияйӣ» тарҷума шудааст, калимаи «бепартияйӣ»-ро асос ҳисоб карда, калимаи «бепартия»-ро сарфи назар кардаанд.

Тамоман нодуруст аст, ки баъзе рафиқон ин калимаро ҳатто ба асарҳои худи Айнӣ доҳил кардаанд. Чунончи, дар саҳифаи 522-и Куллиёти Айнӣ, ки соли 1960 ҷоп шудааст, яке аз ҷумлаҳои Айнӣ таҳрир ва ба он калимаи «бепартияйӣ» илова карда шудааст:

«Ҳасан Эргаш, ки аз маҷлиси якҷояи коммунистон, комсомолон ва фаъолони бепартиявии деҳа бо Фотима пахлу ба пахлу мебаромад, аз вай пурсид».

Дар се нашри пешинаи «Ғуломон» (солҳои 1935, бо ҳуруфоти лотинӣ, 1950 ва 1958) ин ҷумла ҷунин омадааст: «Ҳасан Эргаш, ки аз маҷлиси якҷояи коммунист, комсомол ва фаъолони деҳа бо Фотима пахлу ба пахлу мебаромад, аз вай пурсид»...

Забони тоҷикӣ, яке аз забонҳои муқтадир ва тавони ҷаҳон эътироф шудааст. Агар қаламдастони мо, аз ҷумла тарҷумонҳо, ҳамаи имкониятҳои доҳилии онро ба ҳисоб мегирифтанд, калимаи «беспартийний»-ро бо ҳамон маънои нафии нисбиаш тарҷума кардан мумкин буд. Дар забони адабии тоҷик се префикси нафии сифатсоз (бе-, но-, ғайри-) мавҷуд аст, ки бо маъно, табиат, қобилият ва асосҳои калимасозашон аз ҳам фарқ мекунанд. Префикс калимасози ғайри- аз префиксҳои **бе-** ва **но-** бо он фарқ мекунад, ки ба воситай ин пре-

фикс аз сифатҳом нисбӣ сифатҳои нисбии нафӣ сохта мешавад. Чунончи, Сотим Улуғзода аз сифати нисбии «помириён» ба воситаи ҳамин префикс сифати нисбии нафӣ сохтааст:

Чавони помирий ҷавоб дод, ки «Шоҳносирӣ Ҳисрав»-ро пайғамбар мегӯянд ва помириён ба вай ихлос доранд. Мо талабагони **ғайропомирий** бошем, ин номро аввалин бор буд, ки мешунидем (С. Улуғзода, Субҳи ҷавонии мо, сах. 288—289).

Калимаҳои ғайритабӣ, ғайриорганикӣ, ғайривоқеӣ, ғайриилмӣ, ғайрилегалӣ, ғайримаҳалӣ, ғайримуқаррапӣ, ғайримуқимӣ, ғайриоддӣ, ғайрирасмӣ, ғайриқонунӣ, ғайриҳаётӣ, ғайриҳарбӣ, ғайриҳақиқӣ дар асоси ҳамин қолаб сохта шудаанд. Калимаи «беспартийний»-ро дар асоси ҳамин қолаб тарҷума кардан мумкин буд: **«ғайропартияйӣ»**.

Дар калимаҳое, ки бо префикси **ғайри-** ва сифатҳои нисбӣ сохта шудаанд, муносибати нисбии истисной мавкеи асосиро ишғол мекунад.

Дар омади гал ҳаминро ҳам бояд гӯям, ки доир ба сифат як силсила асару мақола навишта шуда бошад ҳам, касе ба, ин тарафи масъала эътибор надодааст. Тамоман афзазир нест, ки на дар китоби дарсӣ барои мактабҳои миёна ва на дар китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ префикси калимасози **ғайри**-дарҷ нашудааст, ҳол он ки вай яке аз аффиксҳои асосӣ ва сермаҳсули калимасоз ба шумор мераవад. Дар навишти ин префикси калимасоз дар матбуоту нашриёти мо ягонағии имло дида намешавад, аксар вакът онро пешоянд гумон карда, чудо менависанд.

Устод Айнӣ ҳангоми калимасозӣ аз тобишиҳои маъноии ин префикс, ки аслан калимаи мустақил мебошад, истифода кардааст. Чунончи, ў барои ифодаи нозуктарин тобишиҳои маънӣ ба ҷои калимаҳои манғии «номаъқул» ва «номусулмон» **«ғайримаъқул»** ва **«ғайри-мусулмон»**-ро кор фармудааст. Раҳим Ҷалил ба ҷои «бедин» калимаи **«ғайридин»**-ро (**«Маъвои дил»**, сах. 8) кор фармудааст.

Албатта, аз калимаи **бепартияйӣ** фавран даст қашидা, ба ҷои он **«ғайропартияйӣ»**-ро истифода кардан шарт нест. Ҳар дуи ин калимаро кор фармудан мумкин аст, вале аз онҳо калимаи **«бепартияйӣ»** аз қоиди умумӣ истисност, ин гуна калимаҳои истиснои қоид дар забони тоҷикӣ мавҷуданд.

Агар ба калимасозии сифат аз ҳамин дидгоҳ назар афканем, калимаи «бесклассовый»-ро «бесинфий» не, балки «бесинф» ва ибораи «бесклассовое общество»-ро «ҷамъияти бесинфий» не, балки «ҷамъияти бесинф» тарҷума кардан лозим аст. Воеан, дар луғатҳои дузабони русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ «бесклассовое общество» дуруст тарҷума шуда бошад ҳам, дар китобҳои дарсӣ ва мақолаҳои рӯзмарра ба он риоя намекунанд.

Дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» калимаи «безответственность» «бемасъулиятӣ», «бечавобгарӣ» тарҷума шудааст. Аз ин ду калима «бемасъулиятӣ» дуруст сохта шудааст, vale калимаи «бечавобгарӣ» сунъӣ менамояд, чунки дар калимаи якум аз сифати «бемасъулият» ба воситаи суффикси -ӣ исми маънӣ сохта шудааст, дар калимаи дуюм бошад, ин қолаб ба назар намерасад, чунки дар забони тоҷикӣ сифати «бечавобгар» нест. Бесабаб нест, ки сифати «безответственный» «номасъул», «бемасъулият» тарҷума шуда, дар ин қатор «бечавобгар» зикр наёфтааст. Дуруст аст, ки суффикси -ӣ аз таркибу ибораҳо ҳам калима месозад, vale дар забони тоҷикӣ таркиби тавсифии «бечавобгар» низ мушиҳид намешавад, ки аз он «бечавобгарӣ» сохта бошанд. Калимаҳои «бемақсадӣ» (тарҷумай «бесцельность» ва «бессистематӣ» «бессистемность») низ ба назар сунъӣ менамоянд, vale онҳо дар асоси қолаби маъмули калимасозии исми маънӣ сохта шудаанд. Дар ҷунин маврид ҳусни сухан тақозо мекунад, ки калима аз ҷиҳати қолаби калимасозӣ дуруст бошад ҳам, ба ҷои вай синонимҳои муносибаш истифода шаванд. Дар ин гуна ҳолатҳо исмро бо исм иваз кардан шарт нест, балки, чунон ки М. Шукуров ҳам гуфта буд, масдар ва ибораҳои масдарӣ ҳам ин вазифаро адо карда метавонанд. Бинобар ин ба ҷои «бечавобгарӣ», «бемақсадӣ», «бенатиҷагӣ» ва «бесистемагӣ» барин калимаҳо мисли «ҷавобгар набудан», «мақсад надоштан», «натиҷа надоштан», «бенатиҷа будан», «система надоштан» масдарҳоро истифода кардан мумкин аст.

Бисъёре аз ғалатҳо ва носуфтагиҳо дар натиҷаи он ба амал омадаанд, ки мо исмро исму сифатро сифат тарҷума мекунем. Чунончи, вақте ки қолаби калимасозии исмҳои маъниро аз назар мегузаронидем, дидем, ки ибораи «государственная безопасность» «бехатарии давлатӣ» тарҷума шудааст, яъне сифатро сифат тарҷума кардаанд, ҳол он ки онро «бехатарии давлат»

тарчума кардан лозим буд. Дар забони русй сифат сохибоят, мансубият, таъинот ва нисбатро ифода меекунад, vale дар забони точикӣ мансубият ва сохибияти предмет ғолибан бо исм ифода мешавад, дар забони точикӣ ин гуна муносабатҳо асосан бо ёрии воситаҳои синтаксисӣ сурат мегиранд.

Бояд икрор ўзуд, ки ин гуна калимаҳои сунъисоҳт, ки бо таъсири омилҳои гуногун ба забони адабии тоҷик роҳ ёфта, аз беҳхтиётию бепарвоии мо шакли умумӣ гирифтаанд, кам нестанд. Қисме аз онҳоро устодон нишон дода бошанд ҳам, бо сабабҳои гуногун ислоҳ нашудаанд. Ҷалол Икромӣ дар ҳамин ёддошти худ навиштааст, ки ман соли 1939 дастнависи романи «Шодӣ»-ро бо супориши наширёт барои таҳrir ба устод Айнӣ, ки дар Самарқанд истиқомат мекард, фиристодам.

«Устод дар муддати муайян романро таҳrir карда, ба ман фиристод. Ин дастнавис ва таҳrir ҳоло яке аз осори қиматбаҳои таърихи адабиёти советии тоҷик шуда мондааст. Зеро ки устод Айнӣ дар ҳар сахифаи ин дастнавис фикрҳои гаронбаҳои худро қайд карда, қалима, ибора ва ҷумлаҳоро ислоҳ намудааст. Агар кас ин дастнависро бо дикқат мулоҳиза карда барояд ва онро ҳарф ба ҳарф омӯзад, як мактаби олии забоншиносӣ ва адабиётро ҳатм кардагӣ барин мешавад»¹.

С. Улуғзода аз ислоҳу таҳriри аввалин тарҷумааш «Сам ва Дик» ба ваҷд омада, навиштааст, ки «Ман тасҳедоти ўро дар сахифаҳои дастнависам бо дикқат мутолия карда баромадам. Ба ҳамин тариқ, ман аз нависандай қалон, шахси соҳибдил, мушоҳидакор ва дакиқ устод Садриддин Айнӣ аввалин таққид ва аввалин таърифери шунидам, ки касро ҳам меомӯзонад ва ҳам пару бол мебахшад»².

Ин гуна дастнависҳои кордида ва таҳrirхӯрда, ки дар онҳо нури ҷашм ва хуни дили Айни фидокор сарф шудааст, дар таърихи илму маданияти тоҷик кам нестанд. Қисме аз онҳо бо ташабbusи фарзандони Айнӣ ва рафиқони дигар ҷоп шудааст. Вакти он расидааст, ки дари ин мактаби олии баландмарتابаро ба рӯи мардум комилан боз кунем, то ки аз нури маърифати он ҳама баҳравар шаванд.

¹ Ч. Икромӣ. Дарси устод, саҳ. 84.

² С. Улуғзода. Субҳи ҷавонии мо, саҳ. 325—326.

С. Айнӣ ба муносибати забонҳо, алалхусус ба муносибати забони тоҷикӣ бо забонҳои русӣ, форсӣ ва арабӣ маҳсус эътибор додааст. Устод аз забон баровардани калимаҳои маъмул ва ҳазмшудаи арабиро, ки аз тарафи шахсони чудогона дар солҳои бист содир шуда буд, рафтори ношоиста ва ҳангоми зарурат қабул кардани калимаҳо, алалхусус, калимаҳои русиву интернационалиро маслиҳат дониста, мувофиқи он амал карда, ахли илму адабро аз паси худ бурдааст, ў дар айни замон бе зарурат кор фармудани калимаҳои бегонаро нодуруст ва зарапор донистааст. Ҳоло қаламдастони мо ба ин қоида риоя мекунанд, vale гоҳо дар матбуоту китобҳои мо ба ҷои калимаҳои сoddаву фахмои тоҷикӣ калимаҳои душворписанд ва ибораҳои номафҳуми арабӣ, дар баъзе услубҳо калимаҳои бегона бе ҳеч гуна зарурат меоянд. Масалан, 9, 12, 1978 бо сарлавҳаи «Қонуни ислоҳоти арзӣ ба тасвib расид» мақолае чоп шуд, ки дар он калимаву терминҳои архаистӣ ва ба табииати забони адабии ҳозираи тоҷик бегона кор фармуда шудаанд. Забони ин гуна мақолаҳо ҳолати имрӯза ва роҳи инкишофи забони моро инъикос на-мекунад ва дар ин соҳа далели намунаи ибрати дигар форсизабонҳо будани забони тоҷикӣ шуда наметавонад.

Роҳи дигари дар забони адабӣ пайдо шудани калимаву ибораҳои номафҳум, сунъисоҳт ва ҷумлаҳои таҳрирталаб ин аст, ки баъзе қаламкашони мо, алалхусус, рӯзиноманигорон қоидаҳои грамматикии забонро риоя намекунанд. Масалан, мо боре ба нависандагон ва рӯзноманигорон барои он эрод гирифта будем, ки дар навиштаҳои худ як қоидai машҳури забони тоҷикиро ба ҳисоб намегиранд, сифати феълии замони ҳозира-ояндаро гоҳо бо префикси **ме-** ва суффикси **-а** (одами меомада) месозанд, ҳол он ки дар ин маврид ба сифати феълӣ ҳамроҳ кардани суффикси **-гӣ** шарт аст: Одами меомадагӣ. Бо вуҷуди он дар саҳифаҳои матбуоти мо ҳоло ҳам ин-гуна тарзи нодурусти калимасозӣ дидо мешавад. Масалан, 13 марта соли 1979 дар яке аз газетаҳои республикавӣ ҷумлаи зерин ҷол шудааст: «Агар шумо ба бори ба (?) самолёт **мебурдаатон** дилпур набошед, ба коркуонони шӯъба... муроҷиат намоед».

Дар навиштаҳои ахли қалам, ҳатто дар асаҳрои на-висандагони маъруф ва таҷрибадори мо ба ҳисоб нағирифтани муносибати маънои грамматикии калимаҳо дар ибораву ҷумла ҳеле зиёд ба назар мерасад. Ҷанд

намуна: «Дар ресторон одам пур буд» (Ч. Икромӣ, «Зоғи бадмур», «Садои Шарқ», 1977, № 11, саҳ. 53). «пешониҷам намнок шуд» (Ҳамон ҷо, саҳ. 52). Сад сӯм надошта бошу сад дӯст ба худ дор» (Ҳамон ҷо, саҳ. 58). «Мовӯ шумо бо кӯчаи Ҷӯра Зокирев, ки ибтидо-яшро аз доманаи Рухаки райони Ҳучанд дар деҳаи Фо-зиёни ҷануби шаҳр сар мекунад, боз ба Ҷорраҳа мео-ем (Р. Ҷалил, «Маъвои дил», саҳ. 78). «Шодии мо да-роз накашид («Садои Шарқ», 1977, № 12, саҳ. 121), Умархон ҳарчанд кӯшиш кард, ки келину модаршӯйро оштӣ кунад, нашуд (Ю. Акобиров, Замини падарон саҳ. 25). «Рост, ки Давронов он вактҳо ба масъала ҷандон чукур нарафта буд» (М. Ҳоҷаев. Об-рӯшной, «Садои Шарқ», 1977, № 8, саҳ. 33). «Риштаи кор то-рафт мураккаб мегашт» (Ҳамон ҷо). «бояд вичдони ҳар коркун ҷавобгар бошад (Аз газета). «Соли гузашта ягонагии бародаронаи мамлакатҳои иттиҳоди социалистӣ минбаъд ҳам мустаҳкам шуд» (Аз газета, 1, 1. 1978).

«Мехнати нависандагон имрӯз ба талаботи ҳамарӯзаи коргарону деҳқонон, интеллигенцияи меҳнатӣ табдил ёфтааст. Чи тавре ки одамон ба муҳимтарин ҷизҳои ис-теъмолӣ зарурат дошта бошанд, аз он ҳам бештар ба сарватҳои маънавӣ зоҳир мекунанд» (Аз газета, 8. 4. 79)... Чунин мешавад, ки ҷиҳати бадеӣ ва ғоявии асар-ҳои алоҳидай нависандагон ва алалхусус адабони ҷа-вон ҳаматарафа таҳлил ва муҳокима накарда ба чоп тавсия мегардад». (Аз газета, 8. 4. 79).

Садриддин Айнӣ риояи қоидаҳои забонро аз ҳама соҳибқаламон саҳт талаб менамуд ва таъкид карда буд, ки навиштаҳои мо, савияи забонӣ ва маданияти суханамон бояд ба ҳақиқати воқеии замони социалистӣ ва талаботи рӯзафзуни он мувофиқ бошад.

Бузургон ва хирадмандони илму адаб забонро бо миллату модар ва Ватан дар як қатор гузашта, ҳимояи кардан, тозаву покиза нигоҳ доштан ва инкишиф до-дани онро вазифаи муқаддаси ҳар як фарзанди фозили он донистаанд. Садриддин Айнӣ ҳамчун фарзанди «сазовори ҳалқи тоҷик ин вазифаи пуршарафи худро дар муҳимтарин марҳилаи таъриҳӣ сарбаландона ба ҷо овард ва ба наслҳои оянда дастурҳои пурарзиш гузашт, ки ба амал татбик намудани онҳо вазифаи аҳли илму адаб мебошад.

ХУСНИ ҚАЛОМИ ЛОИҚ

Дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба муносибати муҳокимаи материалҳои журнали «Садои Шарқ» боре маҷлиси бонуфузे барпо шуд, ки ба бâъзеҳо танҳо дар роҳрави маҷлисгоҳ ҷой расид.

Сухан аз шеъру шоири мерафт. Бахсу мунозира асосан дар атрофи ашъори Лоик авҷ гирифт. Чанде нуктагирий мекарданду чанд нафари дигар таъриф. Садри маҷлис Аминҷон Шукуҳӣ ҳангоми ҷамъбасти ин бахсу талош гуфт: Лоик ба ҳеч гуна ҳимоятгар мӯҳтоҷ нест, ўхудро аз ҳар кас беҳтар ҳимоя мекунад, шеърҳои вай гувоҳи ҳоланд. Имрӯз, ки ин баҳои шоири гавҳаршиносро рӯи коғаз меовардам, як байти обдори шеъри тозаи Лоик ба хотирам омад:

Пои ман бар сангкӯб аз хурдӣ одат кардааст,
Гар зи санги роҳ тарсам, аз кӯҳистон нестам.

Дар маҳфили адабии Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ асарҳои алоҳида ё ки маҷмуаи шеърҳои адибонро бо иштироки муаллиф муҳокима мекарданд. Дар ин маҷлиси илмӣ аз аҳли илму адаби пойтаҳт ҳар кас ки меҳост, иштирок мекард. Навбат ба «Сари сабз» ва «Илҳом»-и Лоик расид. Бовар кунед, дар ягон маҷлис ин қадар одам ҷамъ нашуда буд ва ҳама ҳис мекарданд, ки барои ин донишгоҳ акнун маҷлисгоҳи бузургтаре лозим будааст.

Дар ин сӯҳбати илмӣ аз мазмунҳои тоза, фикрҳои бикр, аз мувофиқати шаклу мазмуни назм, аз ҳусни расо ва забони шевои Лоик сухан мерафт. Албатта, танқид ҳам буд. Лоик дар охир аз шеъру шоири, асрори ин қасб, парвози сухан ва қаломи мавзун сухане чанд гуфт. Сарвари маҷлис Раҷаб Амонов, ки пеш аз ин рӯбоиҳои Лоиқу Хайёмро аз ҷиҳати мазмуни фалсафӣ ва санъати баён таҳлил карда буд, пас аз баромади Лоик дар нутқи ҷамъбастиаш гуфт: Оре, назми Лоик баландпарвоз аст. Ҷунин шеърҳоро танҳо шоири олим гуфта метавонад.

Дар Институти педагогии шаҳри Ленинобод бо ҳодимони журнали «Садои Шарқ» воҳӯйӣ барпо шуд, устод Раҳим Ҷалил низ буданд. Садри маҷлис аҳли адабро муаррафӣ карда, ба шоир Убайд Раҷаб сухан дод. Ҳамоно ба ўз зал савол доданд:

— Ҷаро Лоик наомад?

Ман борҳо дидам, ки шеърҳои Лоикро дар саросари республика баҳсмабаҳс меҳонанд. Ҷавонон шеърҳои ин шоири ҷавонисароро хеле аз худ кардаанд. Студенткан Институти педагогии Ленинобод Моҳинисо Ҳорисова ҳамаи шеърҳои Лоикро аз ёд медонист. Студентоне, ки шеъри тозаи Лоикро аз бар кардаанд, ифтихормандона ҳонда, аз ў барои озмуд мепурсиданд:

— Аз они кист?

У ҷавоб медод:

— Ҷунин шеърро ба ҷуз Лоик кӣ гуфта метавонад?

Ҳар бор ки ҷунин воқеа рӯй медод, мисраъҳои зери-ни Лоик ба хотирам меомад:

Эй дили пурорзу, аз рангҳои тозае
Сафҳои рангин ба номи зиндагӣ пардоз,
дунъё ба умединад!
Кош аз сад байт як байтат шавад вирди забон
Аз сари меҳру садоқат рӯзи фардо, рӯзи ид!

Оре, орзуи поку беғубори шоир назарандози ў будааст.

Сурудҳои дилнавозу меҳрпарвари ў ба ҳазорон дилҳои мушкилписанд роҳ ёфта, онҳоро ба ишку муҳаббат, сидқу сафо, меҳнату корнамой раҳнамун месозад. Ин сурудҳо ба василаи тарҷума шавкати қӯҳистони тоҷик ва дилу дидай сокинони онро ба аҳли башар ошно мекунанд.

Кувваи ҷозибаи ашъори Лоикро ин ҳам далолат мекунад, ки як зумра навқаламон ва ҳаваскорон ба ў тақлид ва пайравӣ мекунанд.

Ва ниҳоят, устоди ғамхор ва меҳрубони адабиёти советии тоҷик Мирзо Турсунзода ин шоири соҳибистеъ-додро дар қатори ҷавонони умебахши Осиёи Миёна ном бурда, падарвор изҳор карда буданд, ки мо Лоикро эҳтиёт мекунем. Оре,

Бузургони ба дониш фард медонанд қадри фард,
Ҳамоварди муносиб қадри ҳамовард медонад.

Ҳар вакт ки ягон шеър, силсилаи шеърҳо ва ё маҷмӯаи шеърҳои Лоикро ҳонам, ба андеша меравам, лаҳзаҳои зикршуда ва ба он монанд пеши назар меоянду худ ба худ меандешам: Кудрати қалом ва асрори ашъори дилошӯби Ҷоик дар чӣ бошад? Албатта, ба ин савол пурра ва бо ҷанд макола ҷавоб гуфтани маҳол аст, ҷунки вай таҳлили яклухти ғоявию бадеии ашъори ўро талаб мекунад, вале баъзе андешаҳоро ҳоло гуфтани мумкин аст.

Қудрату қозибаи ашъори Лоик пеш аз ҳама дар мұхаббати халқу Ватан, дар ишқи қавонй ва ёри дилоро, дар меҳри поки падару модар, дар дүстій ва ҳамдастию ҳамкорий мардуми советй, дар таълимоти қовидонй ва сарпарастии партияи заковатманди Ленини кабир, дар мақоми ахли қалами даврони советй, дар азму умед, ҳиммату ғайрат, мақсаду маром, фитрату санъат, за-бону қалом ва рұхы бардаму табъи солими шоир мебо-шад.

Худи Лоик мақсаду мароми шоири сохибзавқу со-хибтабъи замони моро дар симои Мұғалим Қаноат чу-нин дидашт: «Хидмат ба замон, дастьёрй ба партия ва халқ, илхомбахшй ба халқи меҳнатй, пок ва шод дошта-ни рұхи бузургону пешмаргони корзорхой бузург, фи-рӯзии некиву тантанаи зебой, шукру сипоси неъматҳои замину замон-ин аст қасди Мұғалим Қаноат аз шеър ҳамчун аслихай муробиза...»¹

Лоик сарояндаи ҳаёти ҳуррам ва диёри ҳамешабаҳо-ри мост, ин сарояндаи поксиришт оҳангি хос ва мавсуфи хоса дорад, ба ҳар тарз ва дар васфи ҳар киву ҳар чӣ намепардозад. Вай ҳабиби худ, шафиқи худ ва дилу ҷо-ни худро васф мекунад. Дилу ҷони вай халқу Вата-нанд, ки Тоҷикистон ҷигаргӯши он аст. Дар ашъори Лоик ҳар санги Тоҷикистон, ҳар мушт ҳоку ҳар катра оби вай бо тобиши хос дилрабой мекунанд, азизу мӯъ-табаранд.

Лоик шоири ҳаваскор нест. Эҳоди ӯ самари табъи саршору фитрати гуҳарбор аст. Аз ин рӯ, эроди Гулна-зар дар бораи он, ки Лоик «аз ҳеч ҷиз ҳар ҷиз» месо-зад, ҳамчун эътироф ва тақдир садо медиҳад.

Дили Лоик басо амиқу васеъ буда, табъи нозуки ӯ аз сарчашмаҳои пурфайзу баракати илму адаби дирӯ-зу имрӯзи тоҷик ва ба шарофати имкониятҳои даврони мо аз адабиёти рус, дигар халқҳои советй ва ҷаҳон баҳ-ра бардоштааст. Ин аст, ки ӯ таманно дорад:

Муддаоям зи назм ин бошад,
Пос дорем назми дунъёро,
Бо сухан то ҳама раво дорем
Фарзи имрӯзу карзи фардоро.

(«Таманно»)

¹ Лоик. Рұхы қаҳрамонии назм. «Маориф ва маданият», 4 октябрь соли 1975.

Масолеҳи ягонаи бунъёди шеър ва воситаи ягонаи ибрози эҳсоси қалби шоир сухан аст. Аз ин ҷиҳат мӯлоҳизае чанд пеш орем.

Таркиби луғавии забони Лоик хеле ғанист. Вай ба-рои ифодай ҳама гуна андешаву матлаб аз ҳазинаи бенитиҳои калимоту ибороти ҳалқ лугати дилҳоҷашро пайдо мекунад ва онҳо дар ашъори Лоик бо ҳамаи паҳлухои маънӣ ва рангорангашон таҷаллӣ мекунанд. Шоир аз ҳамаи манбаъ ва сарҷашмаҳои забони адабӣ моҳирона истифода бурдааст. Яке аз ин манбаъҳо адабиёти оламшумули классикии ҳазорсолаи мост. Ин адабиёт забони шоирро басо гӯё ва шево намудааст. Аз дурданаҳои классикони адабиёти мо имрӯз кам қасе чун Лоик баҳра бурдааст. Қалимаҳо, ибораҳо ва образҳои латифу зарифи классикий дар ашъори Лоик бо дурданаҳои сухани ҳалқӣ омезиш ёфта, ҳамдигарро ҳусн тоза мебахшанд. Чунончи, дар шеъри «Айнӣ» қалимаҳои адабии китобии аъмоқ, ҳамгинан, тармим, рағмон, ниёгон, тараб, парчам, маснад, манзар, фитрат бо калимаву ибораҳои адабии гуфтугӯи зиндадаргӯр, бому девор, буду нобуд, синчу болор, валангор, мушти гиребаста, фаръёди таболуд, андӯхи тараболуд, шодии ғамолуд ва амсоли инҳо ба ҳам омезиш ёфта, нуру зиёи яқдигар ва умуман қаломи адабро фузудаанд.

Дар шеъри «Айнӣ» нисбатан бештар истифода шудани луғатҳои адабии китобӣ ва камистеъмол ба мавзӯй, рӯҷӯи таъриҳӣ ва ба услуби тантанавӣ ва бошукуҳи суханронии шоир вобаста аст. Услуби эҷодии Лоик умуман бошукуҳ аст, vale вобаста ба мавзӯи баҳс истифодан луғатҳои китобӣ ва таъриҳӣ ҳар хел мебошад. Масалан, услуби «Қитъай шеър» низ бошукуҳ ва мутантан аст, vale азбаски дар ин ҷо мавзӯи тасвиру баҳс ба қалам овардани симои Турсунзодаи дарьёдил, арбоби давлати советӣ ва шоири муборизи замон аст, дар он танҳо як лугати шарҳталаб — хушунат истифода шудааст, ки он дар байнӣ қалимаҳои ҳамвазну ҳамқофия ва аз ҷиҳати маъни мувоғиқ басо табиӣ ва хушоҳанг менамояд ва ба феъли инкорӣ дар ҷояш афтодааст, онро бо ҳеч яке аз муродифҳояш иваз кардан мумкин нест. Чунончи, шоир дили бузург, пурҷӯшу ҳурӯш ва лабрези меҳру шафқати Мирзо Турсунзодаро тавсиф намуда, аз ҷумла менависад:

Дар ин порча калимаи зебои «хушоянд» низ истифода шудааст. Мисли хушоянд калимаҳои пурмаънову хушсадои тоҷикӣ дар ҳазинаи адабиёти классикий бисъ-еранд. Лоик дар истифодай чунин луғатҳо низ қодиру моҳир аст.

Дар эчодиёти Лоңг луғатҳои қадимӣ ва калимаҳои таърихӣ кам нестанд. Калимаҳои рағм, нисъёнӣ, ламъа, сармад, озин, газанд, имтизоҷ, русто, улвия, аҷроми ул-ӯй, аҷноси сифлӣ, асвод, аъдо, ламс, мъед, мазҳар, тард, навашта, пашиз, ворун, вожун, матрук, иттисол, ғизмун, мавла, забарҷад, тақсир, максур, хамр, рӯъё, ҳамоса, чағона, гаравгон аз ҳамин қабил мебошанд.

Калимаҳои мазкур бештар аз рӯи зарурати услубӣ истифода шудаанд. Қисме аз онҳо дар эҷодиёти шоир, албатта, бо нияти ба ин луғатҳо додани ҳусусияти умумистеъмолӣ такрор омадаанд. Аз ҳамин ҷиҳат луғатҳои аз адабиёти классикий истифодакардаи шоир ба ду гурӯҳ чудо мешаванд, як қисми онҳо тадриҷан ҳазм шуда, дар ин ё он услуб истифода шавад ҳам, қисми ди-гарашон ҳамчун луғати хос ва шарҳталаби эҷодиёти шоир боқӣ мемонад.

Бояд гуфт, ки калимаҳои кӯҳна ва душворписанд фаҳмидани матлабро мушкил мегардонанд, забони адиб ҳар қадар соддаву фаҳмо бошад, тири ў ҳамон қадар тезтару хубтар ба нишон мерасад. Ин гуфтаҳо ба Ло-иқ бештар мансубанд, чунки доираи хонандагони сер-шумори вай хеле ва хеле васеъ мебошад.

Лоик аз дигар манбай забони адабй, ки устод Ай-
нй «анбори холинашаванда» номидааст, аз забони зин-
даи халк эҷодкорона истифода мебарад. Қалимаҳои
арғушт, ёла, шахсар, бошу буд, маистон (ба маъни
нигоҳ надор), дунъёхӯрда, лаҳадқуб, пешдаргирон, дил-
кашол, дилбардорӣ, ҳомталош, тарозубаркаш, ҷавони-
марг, пешмарг, валангур, зиндадаргӯр, зӯъм, пайкол,
нотавонбин, пешобағал, гарданшах, чигос, ғиром, сарбо-
рий, ҳомсӯз, маътал, барзан, барчош, лайс, шаббош, са-
рак, ғози мизон, роҳгумзадан аз ҳамин сарчашма ба
эҷодиёти Лоик бевосита ва ё бавосита дохил шудаанд.

Дар хусуси истифодаи калимаҳо аз забони зинда ва шоҳаҳои он устод Айнӣ навишта буд: «Хулоса, дар забони зиндаи ҳалқи тоҷик чунон ҳазинаҳо ҳастанд, ки пур аз дурданаҳои пурқимат мебошанд. Вазифаи мо нависандагон ана ҳамон дурданаҳоро ёфта, ба омма тӯхфа кардан аст...»¹

Калимаҳои **шаббӯш** (дар иҷрои коре ё истироҳатешабона мондан, «С начовкой», **пешобағал** (сари сина), **шахсар** (сари саҳт), **ғиром** (ғиреб, найранг, фанд), **ҳомсӯз** (нопухта сӯхтани чизе, чизи нимпази сӯхта), **ҳомпаз**, (нимпаз, нимхому нимпухта), маътал (интизор), **лайс** (нағис, нағиси лағжонак), **барҷош** (ҳангоми тӯй ба сари домоду арӯс пошидани танғаву тилло), **ғози мизон** (нахе, ки дар моҳи мизон пайдо мешавад, маҷозан несту нобуд шудани чизе), **арғушт** (ракскуон чарҳ задан), **раҳгум задан** (роҳ гум кардан) ва ғайра нишон медиҳанд, ки адид дар асоси ҳамин назария амал кардааст.

Калимаи мута аввалин бор дар таркиби калимаи мураккаби «муташоир» истифода шудааст. Ин сифат дар гуфтугӯи ҳалқ, алалхусус, дар гуфтугӯи мардуми водии Зарафшон мисли адабиёти классикий ба маъни кӯтоҳ истифода мешавад ва маъни нописандӣ, пастзаний ва таҳқир дорад. Лоиқ ин сифатро ба шоирони танғназар, ки мақсаду мароми шеъру шоириро намефаҳманд ва онро ҳавою ҳавас мепиндоранд, маҷозан раводидааст. Лоиқ образи лирикӣ шоири дилогоҳ, рамуз-фаҳм, нуктасанҷро ба шоирони кӯтоҳандеш ва танғназар муқобил мегузорад, вай бар ҳилоғи муташоирҳо шеърро таманно дорад, ки бо бунъёдкорони қасрҳои мӯҳташами замони мо, коргарони заводу фабрикаҳо ва Коҳи нур ҳамнафас бошад:

Суруде ҳоҳаму достон

Шумо, эй муташоирҳо, ҳама ҳомӯшӣ бигзанд,

Дили танги шумо аз қоғия ҳам тангтар бодо!

Суруде ҳоҳаму достон,

Ки дунъё, ҳамсадою ҳамнаво бошад,

Заминҳову замонҳоро висолу иттисол орад,

Барои ҳар забону миллату ирқу наҳоди даҳр

фаҳмову раво бемад.

¹ С. Айнӣ. Куллиёт, ч. 11, к. 2, саҳ. 388.

Калимаҳои шахсар низ аз забони зинда ҳамчун маҷоз истифода шудааст. Ин калима одатан нисбат ба асп кор фармуда мешавад, vale шоир онро ба қаҳрамони лирикӣ нисбат дода, ба маъни қавӣ, устувор ва ҷасуру мубориз истифода бурдааст. Чунончи, ў ба падари дехқонаш муроҷиаткунон гуфтааст:

Пас чу ту қадри замин донистам,
Пас чу ту шахсару бебок шудам.
Ёфтам роҳ зи ҳар бероҳа,
Аз ҳама айбу гунаҳ пок шудам.

(«Падарам, эй падари дехқонам»)

Яке аз вазифаҳои адаб дар интиҳоби калимаҳо аз забони ҳалқ ин аст, ки вай калимаҳои маъмули классикии ба тағъироте дучоршударо дар шакли дурусту қобили қабул ба забони адабӣ пешкаш намояд. Лоик ба ин қоида такъя намуда, ба калимаи «навгонӣ» умри дубора баҳшидааст. Ин калима дар забони ҳалқ дар шакли «навқон» ба маъни меваи аввалин, ки онро **боғбон** низ гӯянд, инчунин ҳосили нав мавҷуд буд. Лоик онро хеле бамавкезъ истифода кардааст:

Шукр гӯям ҳар дарахтеро, ки бошад дубара,
Шукр гӯям ҳар ниҳолеро, ки **навгонӣ** дихад.
Шукр гӯям ҳар сабохеро, ки хуршед аз уфӯқ
Пайки рӯзи нав зи баҳши умри **инсонӣ** дихад.

(«Шукр гӯям зиндагиро
бо ҳама ширину талҳ»)

Баъзе калимаҳои китобӣ дар забони зинда маъни нав пайдо мекунанд, ки он маъни низ ба туфайли адабон ба забони адабӣ дохил мешавад. Аз ин ҳолат саргузашти калимаи «бардошт» низ шаҳодат медиҳад. Дар «Фарҳангӣ забони тоҷикӣ» шаш маънои калимаи **бардоштан** зикр шудааст:

1. боло кардан, баланд кардан (парда, бардошт);
2. барпо кардан, сохтан, бино кардан (иморат бардошт).
3. аз ҷо ҷунбондан, ба по ҳезондан (лашкар бардошт);
4. гирифтан (ӯро бардошт);
5. нест кардан, куштан, аз байн бурдан (ӯро аз миён бардошт);
6. задан, офат расонидан (сармо бинии элчиро бардошт)¹.

¹ Фарҳангӣ забони тоҷикӣ, ч. 2, сах. 146

Дар ин фарҳанг маъноҳои феълии ин калима дарҷ шудааст ва аз ҳамин сабаб аст, ки вай танҳо дар шакли масдар омадааст. Дар забони тоҷикӣ бисъёр феълҳо дар шакли тасрифиашон ба исм гузаштаанд, калимаи бардошт низ ин пояи калимасозиро тай намудааст. Дар ин маънову вазифа калимаи «бардошт» дар забони ҳалқ маъмул буда, ба адабиёти бадей, ҳатто, ба услуби тантананоки он роҳ ёфтааст:

Тоҷик ҳама умр ба ҳар бозии кисмат,
Бардошт биомӯхта зи кӯхи ватанаш буд.

Чунон ки мебинем, «бардошт» ба маъни сабр, тоқат, таҳаммул, шикебой омада, яке аз хислатҳои даргули таъриҳ парвардаи ҳалқи моро ифода мекунад. Дар ин мавқеъ, ки пурсабру пуртоқатии ҳалқ ба сабру тоқати кӯхи Ватан нисбат дода образи барҷастае оғарида шудааст, ҳеч қадоме аз муродифоташ ҷои онро гирифта, тобишҳои маъно ва реалияти тасвирро ин тарзи ифода карда наметавонад. (Ҳамаи муродифҳои ин калима мувофиқи маънову мавқеашон дар ашъори Лоик истифода шудаанд).

Калимаи тақсир бошад, ба тағириоти куллӣ дучор шудааст, ин калима ҳоло ба маъни ҷаноб, мӯҳтараи истифода мешавад. Аммо Лоик онро ба маъни кӯхнааш-нӯқсон, айб, ҳато, кӯтоҳӣ истифода кардааст. Дар ашъори шоир калимаҳои ҳамрешаи тақсир, қусур (каммаҳдуд, ноқис) дида мешаванд, ки аз онҳо калимаи қусур дар забони имрӯзаи мо маълуму мағҳум мебошад. Маънои калима қусур дар забони тоҷикӣ васеттар шуда, на танҳо камбудӣ, кӯтоҳӣ, балки ҳамчун муродифи калимаи «лаънат» таҳқирро ҳам мефаҳмонад. **Ба ин маъни** вай ҳатто дар таркиби калимаи мураккаб **меояд: падарқусур.**

Лоик дар мавридҳои зарурӣ ҳуд калима месозад ва калимаҳои соҳтаи номаълум ва ё камистеъмолро низ истифода мекунад. Калимаҳои мавҷир (антена), кайҳонкушо, тӯфонзода, фарсангсор, ҳамсанг, ҳамион, ноғизод, ҳушқистан, ризокор, дунъёҳӯрда, шарористон, соидгоҳ, омочгоҳ, ҳаволагоҳ, ҳамшуру ҳамтуғъён, ноёр, ишоратҷӯб, қонунгар, ворунгар, бегзанд, навошиқ, шарманашкаста, фалаксо, қонуншикан, донишписанд, пирӯзгарона, ҳоккӯфтагон, ҷаҳонзод, ҳамсоядилий, гӯрҳамсоя, бехгӯши-бехгӯш гуфтан (гӯшакӣ кардан) **навшод**, хир-

мэнбодгар, сарсина, рамгирифта (рамида гурехтан), бел-рён, навхонадор, сарманор (калламанор), навдилдода, түлдастабандй, кайхонгард, шахнам, күхидухтар, хуфта-тох, шомрав, гултоқй, гултабассум, гулханда, ризкпай-мо, парешонбозй, бастапо, хушкидадимоғ, гулнам, ҳам-дүз, ҳамсўз, шаббон ба ҳамин гурӯҳ дохил мешаванд.

Ба назари мо, дар калимаи белрон муносибати маъ-нои ҷузъҳо ба ҳисоб гирифта нашудааст, шакли дуруст-ти он «белзан» аст.

Дар калимасозӣ истифодаи чанд суффикс дар ашъори Лоик ҷолиби дикқатанд. Қалимаҳое, ки бо суффикс-и-истан сохта шудаанд, на танҳо ҳамчун унсури зарурии луғавӣ, балки барои образнокии сухан низ хизмат кардаанд. Ин ҳолат, алалхусус, вакте ки ин суффикс бо исмҳои ғайриконкret меояд, бештар ва барҷастатар ба назар мерасад. Қалимаҳои **хушкистон**, нуристон, зулматистон, шарористон, користон, инчунин ҷароғистон, ҷанористон, шаҳристон, машъалистон, **боғистон** ба ҳамин мақсад нигаронида шудаанд. Лоик шакли-«ситон»-гулистон)-ро низ истифода бурдааст.

Дар калимаи **ҳайкалзор** ҳам, ки бо қолаби сангзор сохта шудааст, суффикси-зор мисли суффикси-истон образи барҷаста оғаридааст. Лоик аз имконияти калимасозии-ӣ, алалхусус, бо суффикси ҷамъандии-ён хеле хуб истифода мекунад. Ин тарзи калимасозӣ тобеи услуби баёни мӯҷаз ва шоирона мебошад. Қалимаҳои нуриён, ҳолиён, меҳнатиён, солиён, кӯчиён, хокиён, курбониён, зиндониён, инқилобиён, шарқиён, фардоиён зодай ҳамин услубу ҳамий тарзи суханронианд.

Дар адабиёти бадей ва рӯзномаҳои мо аз чӣ сабаб бошад, ки бо суффикси-ҷӣ бамавриду бемаврид исм месозанд. Чунин ба назар мерасад, ки ин суффикс гоҳо ба ҷои феъл (**таърихӣ** ба ҷои таърихишинос) ва гоҳо ба ҷои суффикси-гар истифода мешавад. Қалимаҳое, ки дар ашъори Лоик ба суффикси-гар омадаанд, далели онанд, ки ҷӯянда ёбанда аст. Қалимаҳои пиӯзгар, кафшергар, пайвандгар, тамошогар, қонунгар, ворунгар, вайронгар, исъёнгар, равшангар (закон фитрати равшангари рус), ободгар, худгар, ҳолигар хеле зебо ва хушоҳанг буда, бо ин қолаб сохтани бисъёр исмҳоро тақозо доранд.

Ҳар як унсури калимасоз маънӣ ва мақоми хоссае дорад. Агар онҳо бамавкеъ ва устодона истифода шаванд, ба ҳусни сухан ҳусн зам мешавад. Дар ин ҷабҳа

ҳам Лоиқ мавқеъшинос аст. Ү дигар унсурҳои калимасозро низ барои офариданӣ луғату образ ва хусну таъсири калом истифода мекунад. Ҳатто, ягона префикс калимасози исм ба ҳамин максад нигаронида шудааст. Префикс «ҳам» аз дигар унсурҳои калимасози забони тоҷикӣ бо он фарқ мекунад, ки вай ба калимаҳо маънии ҳамроҳӣ, шарокат, ваҳдат ва муттаҳидӣ мебахшад.

Лоиқ дар эҷоди таронаи дӯстиву бародарии ҳалқҳои советӣ, дар тасвири ягонагии мардуми ҳамтақдири қишвари ҳамешабаҳори мо дар баробари имкониятҳои маънӣ, синтаксисӣ, алалхусус, аз офариданӣ силсилаи баёниҳо, таркибҳои тавсифӣ бо калимаи «як» аз калимасозни префикс «ҳам» эҷодкорона ва мавридишиносона истифода кардааст.

Дар таронаи «Ҳамосаи бародарӣ» умумияти маъноии префикс «ҳам» ва ҷилоҳои маънои калимаи «як» дар таркиби калимаву ибораҳо пурра зоҳир шудааст. Истифодаи ин имконияти забон боиси пуробурангӣ ва ҷозибанокии тарзи ифодаи шоир гардидааст. Ҳамаи бандҳои «Ҳамосаи бародарӣ», ки аз тавсифу баёни ҷонишини «мо» иборат буда, шарҳи он дар асоси таркибҳои синтаксисӣ бо калимаи «як» ташаккул ёфтааст, бо мисраъҳое ҳулосаву ҷамъбаст мешаванд, ки рукни асосии онҳо — калимаҳои баёншаванда бо префикс «ҳам» соҳта шудаанд. Қалимаҳои ҳамбаҳту ҳамнасиба, ҳамширу ҳамризӣ, ҳамгавҳару ҳамаҳтар, ҳаммаслаку ҳамоин, ҳамсолу ҳамнишин, ҳамдостону ҳамдил, ҳамсолу ҳамзамона низ тавсифи калимаи «мо» буда, ҳамаи онҳо дар айни замон баёнии баробарвазни таркиби ёру бародар мебошанд, ки дар тамоми бандҳо ба ин вазифа тақрор омадааст. Пурра овардани ин таронаи ягонагиву дӯстӣ, бародариву баробарӣ, озодиву ободӣ, хуррамиву ҳудшиносӣ, фараҳмандиву зафармандии ҳалқи ҳушиқболи мо ва ба ин восита ба хонандай соҳибзавқ 'ва ғавҳаршиноси тоҷик нишон додани салиқа ва сабки ба ҳуд ҳоси Лоиқ дар калимачинӣ, калимасозӣ ва калимабандӣ аҳамияти калон дорад:

Мо — шӯланӣ як оташ, шогирди як дабистон,
Гулҳои ранг-ранги як гулшани шукуфон,
Сарчашмаҳои як рӯд аз авчи кӯҳсорон
Ангуштҳои як даст, як дасти пуртавонем,
Ҳамбаҳту ҳамнасиба — ёру бародаронем!

Мо — узвҳои як тан, мо — ҷашмҳои як сар,
Мо — ганҷи як ҳазина, мо — шӯланӣ як аҳтар,

Мо — аскарони як саф, мо — рукиҳои ҳашкар,
Аз модари замона фарзанди тавъамонем,
Ҳамшири ҳамризой — ёру бародаронем!

Мо — торҳои як соз, пайвандҳои як ҷон.
Мо-шоҳҳои як бун, нуқлу навои як хон,
Мо созу барги як раҳ — як шоҳрои даврон.
Хурду бузург тобон начми як осмонем,
Ҳамгавҳару ҳамахтар — ёру бародаронем!

Як кӯраи табу тоб ин сон гудоҳт моро,
Будем мо фулузе, шамшер соҳт моро!
На қавм! На қабила! Миллат шиноҳт моро!
Абъёти шоҳвори як шеъру достонем,
Ҳаммаслаку ҳамоин — ёру бародаронем!

Бовар надорӣ гар ту ёрию ҳамсариро,
Даврони дӯстиву даври бародариро,
Зом пас бидонӣ, мо чун ҳамному ҳамнишонем,
Ҳамдастону ҳамдил-ёру бародаронем!

Тиру камон чӣ бинӣ-мо рангҳои ўем,
Як бобгону як хок, мо гуна-гуна рӯем,
Аз ҳар ваҷаб заминаш пайванди хеш ҷӯем —
Авреки як китоби таърихи ҷовидонем,
Ҳамсолу ҳамзамона — ёру бародаронем!

Лоик аз имконияти калимасозии «ҳам» хеле хуб ис-
тифода кардааст. Бисъёре аз калимаҳое, ки дар эҷоди-
ёти Лоик ба ин унсури калимасоз омадаанд, дар луғат-
ҳо дида намешавад. Дар осори ўба ғайр аз калимаҳои
мазкур луғатҳои зерин низ истифода шудаанд, ки баъ-
зеашоҳро худи шоир соҳтааст: ҳамзод, ҳамқисмат, ҳам-
тақдир, ҳамсоядил, ҳамсоя, ҳамсоядар, ҳамниҳод, ҳам-
дара, ҳамболин, ҳамсон, ҳамоғӯш, ҳамсӯҳбат, ҳамдав-
рон, ҳампар, ҳамбас, ҳамдарс, ҳамсабақ, ҳамандеша,
ҳамнафас, ҳамроз, ҳампарвоз, ҳамнасиб, ҳамҷавор, ҳам-
садо, ҳамдиёр, ҳамсар (ба маъни баробар: шавам ба
куллаҳо ҳамсар), гӯрҳамсоя (ба маъни ҳамсоягӯр).

Лоик дар соҳтани калимаҳои мураккаб низ эҷодко-
рона рафтор карда, ба оғаридани калимаҳои нав низ
муваффақ шудааст. Ў ба қонуни асосии калимасозӣ
такъя намуда, дар киёси калимаҳои мураккаби дастно-
рас, шабрав, кишваркушо, ҳавопаймо, шаҳридуктар,
даридаҳаҷан, шерзод, сангисиётарошӣ калимаҳои пой-
норас, кайҳонкушо, ризқпаймо, кӯҳидухтар, хушкидади-
моғ, нобиғзод, тӯғонзод (тӯғонзода), дарсимиҳаббат-
хонӣ ва ғайраро оғардааст.

Калимаи «сарсина» бошад, дар асоси қоидай кали-

масозии факки изофа аз ибораи «сари сина» ба амал омадааст.

Дар шеъри «Айнӣ» паҳлухои дигари маҳорату забондонии Лоиқ ба зуҳур омадааст. Дар ин шеър хизмати бекиёси устод баҳри миллати тоҷик ва илму адаби он бо санъати баланди бадей тавсиф шудааст. Ба тарзи чида омадани аъзоҳои ҷумла, дар шакли таҳдор истифода шудани таркибу таъбирот таъсири шеърро дуболо кардаанд. Санъати тозаи ин шеър ба тарзи чидаву тақрор омадани воҳидҳои забонӣ ва бо байти алоҳида ҳулоса кардани он маъниҳоро тақозо мекунад.

Чунончӣ, ба воситаи аъзои чида ҳулласу тағсилӣ ва ҷумлаҳои пайрав, ки бар эзоҳи аъзоҳои чида омаданд, заҳмату хидмати бурдбаронаи устод Айнӣ баҳри ному мароми тоҷик бо як муҳаббати фарзандона қадршиносӣ шудааст:

Зи маснадҳову манзарҳо,
Зи ҷангӣ роҳи қишварҳо,
Зи авроқи баёзу ҳарфи ноҳони дафтарҳо,
Зи сарҳое, ки рӯи дорҳо ҳам буда сарафroz,
Зи ҳар доре, ки бишкаста зи бори фитрати сарҳо,
Ту ҷустӣ номи тоҷикон,
Муроду коми тоҷикон.

Дар банди дигари ин шеър сабаби ба ин пояи баланди илму маданият ва иззату икром расидани устод Айнӣ ба тарзи зайл ба риштаи назм омадааст:

Туро ҷун ҳимматеву фитрати олампаноҳ буд,
Ба ҷашмандози ту пайдо ҷаҳони мурғу моҳӣ буд.
Ҳама печухами таъриҳро бо сар гузаштӣ ту,
Ки аз мардонагии ҳалқ осораш гувоҳе буд.

Шуди ҳуд ҳайкале дигар,
Ба мардум машъяле дигар.

Ин ҳулосаи шоири дақиқназар баҳои ба Фридрих Энгельс додаи социал-демократи австриягӣ Адлерро ба хотир меорад, ки гуфтааст: «Энгельс бо нашр кардани ҷилдҳои II ва III «Капитал» ба хотири дӯсти кабираш ҳайкали ёдгории боҳашамате барпо намуд, ки дар рӯи он беихтиёر номи ҳудро ҳам бо ҳатҳои ҷовидонӣ нақш бандонд»¹ Оре,

Бузургонро бузургон зинда медоранд,
Бузургонро бузургони дигар поянда медоранд...

(«Айнӣ»)

¹ В. И. Ленин. Фридрих Энгельс. Асарҳо, ч. 2, саҳ. 12.

Дар шеъри «Таърих гувоҳ аст», ки ба академик Бобоҷон Гафуров ва сулху салоҳпастии тоҷики ҷафодида ва ба рӯзи фирӯзрасида бахшида шудаасту давоми бевосита ва мантиқии «Айнӣ» аст, санъати тақрор, алалхусус, тақрори қалима ва ба ҷумлаҳои пайрав тағсил додани он моҳирона истифода шудааст. Дар ҷанд банди ин шеър қалимаи «шӯъла» ба маъниҳои асливу маҷозиаш тақрор ба тақрор омада, ғоҳо бо ибораҳои пухтаю рехта ва ғоҳо бо ҷумлаҳои пайрави муайянкунанда шарҳу тағсир ёфта, сабру набарди ҳалқи моро мунаввар месозад ва радифи номи бузурги Ленин ва маскуни дидагони ҳақиқатнигори ӯ мегардад:

Мурданд басо маслаку оину худоён,
Мажкум бимурданд басо ҳукмравоён,
Мурданд забонбаста басо уқдакушоён,
Дар ғарми ҳама ҳиллаю тазвиру тааддӣ
Аз оташи сурғон
Як шӯъла факат монд фурӯзон,
Як шӯъла, ки дар ҷашму дили ҳалқ ҳамесӯҳт,
Як шӯъла, ки бар ҳалқ чӣ сон сӯҳтан омӯҳт.
Ҳар наъл, ки барҳӯрд ба ҳар сангӣ қӯҳистон,
Ҳар наъл, ки бар санг заду **шӯъла** ғирӯнд.
Ҳар шӯъла, ки аз тери бироҳехта мечаст
Дар партави ҳуршед сари дасти далерон,
Омӯҳт ба мardum ҳунари **шӯълавариро**,
Бо ҳасм ситезидану пирӯзгариро,
Ҳар шӯълаи сӯзандан уммеди дили ҳалқ —
Он шӯъла, ки дар ҳар маҳали тираи таърих
Гаҳ-гаҳ ҳамесӯҳт;
Он шӯъла, ки андар дили ҳар санг ниҳон буд,
Он шӯъла, ки дар дидай ҳар фард аён буд,
Дар ҷашми Ленин ҷамъ шуду тоза барафрӯҳт.

Вақте ки ашъори шоир, алалхусус, шеърҳои бо ин услуб эҷодкардаи ӯро мутолия мекунед, мебинед, ки ин баҳои ӯ ба Мӯъмин Қаноат ба ҳуди вай нисбати комил дорад:

«Як ҳусусияти бетакрори шоирии Мӯъмин Қаноат дар он аст, ки ӯ ҳамчун сарроф ҳар қалима, ҳар мағҳумро, ки бешубҳа дар он маниши шеър ё нутфаи шеър ҳаст, ба ҳама тобишҳои аслию маҷозӣ ва мантиқиву фалсафӣ бар макашад, паҳлӯи ҳар қалимаро палмосида, ё ҳар суханро мисли як пора маъданӣ ба сангӯ регу ҳок омехта рӯи каф гирифта, ба он дуру дароз дакик менигарад, сангӯ регу ҳокашро ҷудо мекунад, навъни он маъданро муайян месозад ва баъд андеша мекунад.

ки он сангро дар бунъёди кадом шеър метавон гузошт ё аз ў чӣ колое, чӣ ҳайкале, чӣ сурате метавон қашид». ¹

Ин гуна қалимаҳо дар эҷоди устодони қалом мақоми хоссае пайдо мекунанд ва бо рангу тобишҳои зиёде ҷилванамой ва дилрабой мекунанд, ба ифши рози дили санъаткор мадад мерасонанд, қасду мароми шоирро илқо мекунанд, ҳонандаро ба ғирӯзӣ, ҷавонмардӣ ҳидоят мекунанд.

Ин маъни, ин услуб ва ин тарзи нигоришот аз шеъри «Ҳоки Ватан», ки шеърҳои дигари ин маҷмӯа, алалхусус онҳо, ки ба фардҳои бузург баҳшида шудаанд, давому инкишофи онанд, сар шудааст. Дар ин шеър ҳитобу саволҳо, рамзу қиноя ва ташбеху истиора-ҳамаи воҳидҳои забон ва воситаҳои баён дар тасвири симои Тоҷикистон ва оғаридани образи фарзандони бузурги он, ки ҳар кадом дар қудрату шӯҳрати қишивари ҳудҷонбозию ҳиссагузорӣ кардааст, басо бамавқеъ истифода шудаанд. Шоири ҳассос ва нозукадо аз ҳарбу набарди таъриҳӣ, аз дӯстиву сулҳпарастии фарзандони Тоҷикистон, аз қудрату заковати онон, аз диёри қӯҳсори ҳудҷифтиҳор дорад. Бале замони қадршиносии онон расиддааст:

Эй, басо санге, ки дорӣ,
Аз барои қулли арбобони нобиғзоди дунъё,
Аз барои бузрукони ҷумлаи асрӯ замонҳо,
Пайкара ҳар ҷанд созӣ, мерасад...
Пайкара ҷандон тарошӣ, месазад.
Баҳри он мардон, ки ҳокатро қунун зар кардаанд,
Кӯҳҳоятро барои арзи меҳру дустӣ,
Ин замон озод минбар кардаанд...

(«Ҳоки Ватан»)

Силсилаи шеърҳои «Илҳом аз «Шоҳнома» такомули ҳамин услуби шоир аст. Дар он образи ҳалқи оғаридгор, Фирдавсии бузургвор ва «Шоҳнома»-и безавол мақому мартабаи адабони мумтоз, муҳаббати модар ва садоқати фарзанд ба тарзи лоиқона оғарида шудааст. Қаломи лангардори шоистаи Фирдавсӣ, қалимаҳои пурмаъно ва мағҳуму маълуми адабии муносаби «Шоҳнома», оҳанги таронаи ҳузнангези модари Сӯҳроби ҷавонмарг, ташбехҳои реалиӣ, образҳои барҷаста ва маҷозҳои нозук-ҳама ба якдигар муносаби мувоғиқ афтода,

¹ Лоик. Рӯҳи қаҳрамонии назм.

МИСЛИ ЯК СИМФОНИЯИ СЕРОВОЗИ ПУРТАЙСИР ХОНАДАРО ДАР ИХОТАИ ХУД МЕГИРАНД. Шукуху шавкати «Илҳом аз «Шоҳнома» ва таъсири амиқи он ба ҳиссу дил ва ақлу зехни инсон аз рӯҳи замонавӣ ва каломи фасеху бале-ри шоир аст. Дар тамоми ин силсила ягон қалимаи кӯхнаю шарҳталаб, ягон тарзи номафҳуми ифодаи фикр ба назар намерасад. Чунончи, вакте ки «Навҳай Тахмина ба Сӯҳроб»-ро меконед, образи модари шаҳиди Ватан пеши назаратон меояд ва гумон мекунед, ки ин суруди пураламу пуртаъсир ҳоло аз забони ў садо медиҳад:

Таҳминаам, Таҳминаам,
Аз дарду ғам ду нимаам.
Дар ҳасрати Сӯҳроби ял
Дурчи ғамон шуд синаам.

Сӯҳроби ман — меҳроби ман,
Хуршеди ман, маҳтоби ман.
Дар ин ҷаҳони бекасӣ
Яктои ман, ноёби ман.

Дар даشتӣ қин саргашта шуд,
Дар ҳоку ҳун оғушта шуд,
Аз меҳри Рустам зода шуд,
В-аз қаҳри Рустам кушта шуд.

Афтод аз болои зин
Чун ахтар аз ҷарҳи барин,
Шири сафедам аз танаш
Дарьёи ҳун шуд бар замин.

Гуфтам, ки мейбад асар
Аз Рустами оликазар,
Бо он нишоне аз падар
Шуд бенишон аз баҳру бар.

Гулчини давронам гузашт,
Гулрези бӯstonам гузашт.
Теге, ки Рустам зад бар ў,
Аз ҷавшани чонам гузашт.

Акнун чӣ дорад буди ман,
Фардои бемақсади ман.
Дасти кӣ гирад рӯзи марғ
Аз пояи тобути ман?

Фаръёд аз баҳти бадо!
Аз Рустамо, аз қисмато!
Дунъё тиҳӣ шуд ҷун дилам,
Воҳасрато, вовайлато!

Санъати шеърофаринии Лоиқ дар ҳар шеър ба тарзи хос намудор мешавад, вале дар бисъёр шеърҳои вай

объекти тасвир аввал ё хитоб ва ё номбар шуда, баязан тамоми муҳокима: саволу ҷавоб, таърифи тавсиф, далелу бурҳон ва тезису хуносахо ба он нигаронида мешаванд. Калимаи мухотаб дар бисъёр шеърҳо, аз ҷумла дар «Хоки Ватан» ва «Тамани» ба Тоҷикистон, дар «Дил», «Айнӣ», «Қитобҳои шоҳид», дар силсилаи «Модарнома» ба сарлавҳаҳо, дар «Қитъаи шеър» ба «дил» ва дар «Фарзандон» ба «анбон» насиб шудааст.

Дар ин гуна шеърдо яке аз чонишинҳо ва бандак-чонишинҳои мувофиқ тақрор шуда меояд, ба ин восита муносабати сухан ба объекти мухокима барҷастатар зоҳир мешавад. Дар шеъри «Хоки Ватан» ва «Айнӣ» чонишини «ту», дар «Китобҳои шаҳид» «шумо» ва дар «Қитъаи шеър» «ӯ» ба ин вазифаи услубӣ омодаанд.

«Қитъай шеър» бо як чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб оғоз меёбад, ки дар он ҷонишини шахсии «ӯ» ба вазифаи услубии худ — ҳамчун ҷонишини ишоратӣ бо чумлаҳои пайрави чидай муайянкунанда сездаҳ ма- ротиба такрор шудааст:

Хонандаи зирак, албатта, пай мебарад, ки ин дили бузург аз они кадом марди хирад аст. Шояд аз назари диққати ў берун намонда бошад, ки санъати мазкур низ ба ин соҳибдил нисбате дорад. Оре, санъати так-рорро, ки дар эчодиёти Мирзо Турсунзода устодона ис-

тифода шудааст, Лоик моҳирона идома ва инқишиф мебидад.

Таркиб ва қолабҳои синтаксисии ашъори Лоик низ омӯзиши бардавоми ин шоири ҷӯяндаро далолат меқунанд. Устод Мирзо Турсунзода дар бораи Лоик суханронда, худ ҷустуҷӯи шоиронаро чунин тафсир додаанд: «Маънии ҷустуҷӯро ман дар дарьёфтани тарзи баёни олий, дар баёни равшану соддаю мукаммал, дар соддагие мебинам, ки он ҳамаи паҳлухои одаму оламро бо тамоми мураккабиҳояш ифода карда тавонад».¹ Барои нишон додани ҷӯяндагии шоир танҳо ҷумлаҳои мураккаби тобеъро ҳамчун мушти намунаи хирвор овардан мумкин аст. Чунон ки зикр шуд, бо ҷумлаи пайрави муайянкунанда тафсир додани аъзоҳои чидаи ҷумла ва ба ин восита қушодани моҳияти объекти тасвир яке аз маҳсусиятҳои сабки Лоик мебошад. Чунончи:

Ба он хoke, ки дар он рӯяд аз дasti ту гулбоге,
Ба он роҳe, ки дар он нақш монад аз хироми ту,
Ба он дар, ки ба рӯят боз гардад чун дили ошик,
Ба он сар, ки шавад қурбон ба роҳи ту, ба номи ту,
Ба он дасте, ки даври гардани ту ҳалқа ҳоҳад шуд,
Саломе гӯй аз ошик,
Саломе гӯй аз Лоик.

Лоик таъкиди фикрро дӯст медорад ва кӯшиши меқунад, ки ба ҳиссу фикри хонанда бо ин роҳ бештар таъсир расонад. Ба таври фаровон истифода кардани синонимҳо, такрори воҳидҳои гуногуни забон низ ба ҳамин ният нигаронида шудааст. Шоир на танҳо калима ва аъзоҳои гуногун, балки ҷумлаҳоро такрор ба такрор меорад. Чунончи, дар порчаи зерин ҳам сарҷумлаҳои ҷумлаи мураккаби тобеъ ва ҳам хабари ҷумлаҳои пайрав айнан такрор шудаанд ва ин такрору радиф ҳусну таъсири шеърро фузудаанд:

Чашм дорам, ки шавӣ ҳусни баҳори ошик,
Чашм дорам, ки шавӣ силсиладори ошик,
Чашм дорам, ки шавӣ дору надори ошик,
Чашм дорам зи туви ишк ҳудонирӯй.

(«Марҳабо пои муборак»)

Санъати такрорро Лоик инчунин барои қушодани паҳлухои нозуки объекти муҳокима, инқишифи ҳодиса-ву воқеа ва тасвири мукаммалу барҷаста истифода ме-

¹ Мирзо Турсунзода. Ҳар гулеву як бӯе. «Маориф ва маданиятъ, 11 январи соли 1977.

кунад. Санъати такрор дар эҷодиёти Лоиқ бо чидашавии воҳидҳои гуногуни забон узван алокаманд аст.

Ба тарзи чида овардани чумлаҳои пайрав, ки аҳамияти услубӣ дорад, хоси тарзи баёни Лоиқ аст; шоир бо ҳар як чумлаҳои пайрав омадани пайвандаки тобеъ-кунандаро мепараастад. Ин тарзи истифодаи пайвандакҳо на танҳо барои мустаҳкамиву равшани муносибати маъноиву грамматикии чумлаҳои пайраву сарчумла, балки барои равшани фикр ва барҷастагии ифода низ лозим аст. Шоири борикбин ба ин мақсад қариб ҳамаи пайвандакҳои истифода кардааст. Албатта, доираи истифодаи пайвандакҳои мақсад, хилоф, шарт ва замон нисбатан васеътар аст. Лоиқ дар ҳар ҳодисаи табиату ҷамъият, ҳатто, дар ботини худ зиддиату муборизаи ниҳону ошкорро ҳис намуда, барои кушодани моҳияти онҳо саъӣ намудааст. Ин аст, ки шоир бо истифодаи во-ситаҳои лугавӣ, антонимҳо маҳдуд нашуда, ба ин мақсад чумлаҳои пайрави хилофиро фаровон истифода кардааст. Чумлаҳои пайрави хилофӣ, алалхусус, чумлаҳои пайрави чидаи хилофӣ бо пайвандакҳои такрор вақте истифода мешаванд, ки шоир дар иҷрои мақсаду мароми худ событқадам будан, аз душворию монеаҳо боке надоштан ва ба пешрафти ҳаёт монеъ шуда натавонистани ягон қувваро таъкид кардан ҳоҳад;

Боз медорад зи домони ту модар,
Гарчи натвонӣ ту акнун роҳ гаштан ба поящ,
Гарчи натвонӣ шуморидан қадаммонии ўро.

(«Домани модар»)

Гарчи аз ў фасонаи дилҳост,
Гарчи аз ў ҷаҳони бепаҳност,
Гарчи аз ў ҷавонии дунъёст,
Безамон пир мешавад, афсӯс,
Ноаён пир мешавад, афсӯс.

(«Ишқ ҳам пир мешавад»)

Яке аз ҳодисаҳои ҷолиби диққат дар истифодаи чумлаи пайрави хилофӣ бо пайвандаки агар омадани онҳост, ки дар забоншиносии имрӯза мавҷудияти он зикр нашудааст. Забоншиносони тоҷик ҳодисаи ба феъли «бошад» ва ҳиссача-пайвандаки «ҳам» бо чумлаи пайрави хилофӣ дар шакли «Гар ба як ҷо нишаста бошӣ ҳам...» («Қӯчиён») омадани ии пайвандакро қайд карда бошанд ҳам, шояд ба шакли классикии он дучор наомада бошанд, ки дар ин хусус чизе нагуфтаанд. Пайван-

даки **агар** дар адабиёти классикий бе ҳеч гуна воситай иловагӣ бо чумлаи пайрави хилофӣ истифода мешавад. Ин тарзи чумлабандӣ дар эҷодиёти Лоик фаровон буда, зарурати зикри онро дар грамматикаи забони адабии тоҷик тақозо дорад:

Раҳгузар нестанд ин мардум,
Роҳпаймои покрафторанд.
Зиндагиашон агар муқимий нест,
Дар макоми шараф сазоворанд.
Бигзарад гар ба роҳҳои дароз
Умрашон зери гардуни гардон,
Лек аз онҳо нишона мемонад
Шаҳрҳо, шарҳои ободон...

(«Қӯчиён»)

Дар мисоли дуюм хабари чумлаи пайрав мисли ҳабари чумлаи пайрави шартӣ бо сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ ифода шуда бошад ҳам, муносибати маънои чумлаҳо ва истифодаи пайвандаки «Лек» аз хилофӣ будани чумлаи пайрав шаҳодат медиҳанд.

Дар мисоли зерин пайвандакҳои «гарчи» ва «гар» муродифи якдигаранд:

Чашми сар гарчи набинад дурро,
Чашми дил пур аз зиёни зиндагист.
Гӯши ту гар нашнавад овозҳо,
Гӯши дил пур аз садои зиндагист.

(«Муноҷот ба модар»)

Яке аз аломатҳои барҷастаи ҳамчун пайвандаки хилофӣ истифода шудани «агар» ин аст, ки вай бо ҷумлаҳои пайрави хилофие меояд, ки ҳабари онҳо бо сиғаи ҳабарии феъл ифода шудааст:

Гӯйё айём бо зарби ту гардиш мекунад,
Ҳар нафас андар ту қоим сад қиёмат мешавад.
Гар пари Икар шикасту монд сайраш нотамом,
То кунун заҳмаш ба хуни ту табобат мешавад.

(«Дил»)

Пайвандаки «агар» дар ҳамин вазифа ҳам бо ҷумлаҳои пайрави чида такрор омада, ба таъкиди фикри шоир ва муқобилгузории ҳодисаву воқеаҳои гуногун имконияти хуб фароҳам овардааст:

Гар яккасавори хунарӣ, гар шоҳӣ,
Гар аз ҳама асрори ниҳон огоҳӣ,

Дар танграҳи муносибат бар мардум
То раҳ надиҳӣ, ба худ наёбӣ роҳе.

(«Рубоиёт»)

Дар ашъори Лоик ба ин вазифа пайвандаки «гарки» низ истифода шудааст, ки ҳамчун варианти «гар» ба ҳисоб гирифта мешавад:

Гар ки ман ҷумла санамхонаи олам кобам,
Натавонам, ки дигар мисли ту дилбар ёбам.

(«Туро дид дилам...»)

Дар баъзе мавридиҳо, чунон ки дар адабиёти класикий дидда мешавад, маънни хилофии ҷумлаҳои пайрав бо пайвандаки «агар» бо тобиши истисной омехта шудааст ва пайвандаки «агар» ҳамчун муродифи «ҳоҳ» ба назар мерасад:

Зи лабҳои фурӯрафта,зи оҳанги пурасрорат,
Агар дурам,агар наздик,хонам панди ногуфта...

(«Ба модарам»)

Ходисаи дигари ҷолиби диққати ашъори Лоик ин аст, ки дар он пайвандакҳои «ҷун» ва «азбаски» бо таъсири адабиёти класикий ба вазифаи пайвандаки «ҷунки» омадаанд:

Роҳҳои дароз медонанд
Омаду рафти ҳонаҳои вагон,
Ҷун таваллуд шуданд дарроҳҳо
Кӯдакони нахустини онон...

(«Қӯчиён»)

Хоҳам, эй ёр, пушаймонӣ ба дил ғам и-орад,
Хоҳам аз умр дили мо шарафе бардорад,
Лутфи борони висолат ба баҳорон борад,
Ҷун ба дил сабзаи ишқ аст ба ёди самаре...

(«Сабзаи баҳор»)

Фақат зоти худо беайб гӯянд,
Бале, беайб, ҷун дар зиндагӣ нест,
Ба пеши пои ту сад саҷда мекард,
Ба рӯи хок агар мебуду мезист!

(«Чарогатро фурӯзон қун»)

Пайвандаки «ҷун» (ҷу) дар ин вазифа ҳам бо ҷумлаҳои пайрави ҷида такрор омада, барои тадриҷан ва

барчаста нишон додани далелу бурхонҳо хизмат карда-
аст:

Машав маъюс эй модар,
Кунун иону насибатро касе дигар ноҳоҳад бурд,
Чу дар он орзўи синаҳои доғ-доги модарон дарҷ аст,
Чу дар он хуни поки қаҳрамони,
Номҳои тобноки ҷовидон дарҷ аст!

(«Нону насиб»)

Ҳамчун пайвандаки «чунки» истифода шудани пай-
вандаки «азбаски» («баски») дар ягон сарчашмаи ил-
мӣ зикр нашудааст, vale ин тарзи истифодаи он дар
эҷодиёти Лоиқ тасодуфӣ нест, балки натиҷаи омӯзиши
эҷодкоронаи ўз аз адабиёти классики буда, дар забони
адабии ҳозираи тоҷик ҳамчун ҳусусияти фарқунандай
забони осори манзум ба ҳисоб гирифта мешавад:

Ту ҳамехостӣ Куръон ҳонам,
Ки аз ў маърифате боло нест,
Ту ҳамехостӣ мулло бошам,
Баски дар деха ягон мулло нест.

(«Падарам, эй падари
деҳқонам»)

Модари пирам, худо умрат дихад,
Зинда бошӣ бар сари шӯридаам,
Пеши ту то ҳол баски кӯдакам-
Кӯдаки нодону новарзидаам.

(«Муноҷот ба модар»)

Тирандозӣ ба сӯи осмонҳо айни беандешагист,
Баски меояд фаро аз осмон ё бар замин, ё бар сарат.

«Эй ҷавонӣ...»

Агар ҳамин ҳусусият пайвандаки «азбаски» («бас-
ки») ва ҳамин тарзи истифодаи он аз тарафи Лоиқ ба
назари эътибор гирифта намешуд, ду мисраи охирини
ҷумлаи зерин ба назар ноқис менамуд:

Кунун ман аз замону
Аз ҳақиқат як талаб дорам,
Ки аз баҳри шумо ҳам ҳайкале созанд
Ба сони ҳайкале бар ёдгори аскари гумном,
Ва тарҳи ў чунин бошад:
Китоби даргирифта дар сари дасте,
Хар саҳфа шароре барҷаҳад ҷовид,
Шароре барҷаҳад то хонаи хуршед...
Шумо ҳам баски машъал будаед андар замони хеш,
Ки бо нури шумо мечуст инсоне ҷаҳони хеш...

(«Китобҳои шаҳид»)

Дигар ҳодисаи ҷолиби диққате, ки дар забоншиносии тоҷик то ҳол зикр нашудаасту дар эҷодиёти Лоик мушоҳид мешавад, бо ҷумлаҳои пайрави чида тақоромадани пайвандаки «ки» мебошад. Азбаски ин ҳодисаи нодир буда, шоир онро системанок истифода кардааст, овардани чанд намунаро матлуб мешуморем:

Чу гумҷӯе, ки мечӯяд паи гумгаштагонашро,
Чу танхое, ки мечӯяд зи дунъё дӯстонашро,
Нишони мардумон ҷустӣ ту аз шаш ҷиҳати таъриҳ,
Барой ҳочати имрӯз ганҷи бостонашро,
Ки бе дирӯз ҳоло нест,
Ки беимрӯз фардо нест...

(«Айнӣ»)

Шудӣ саркофилан бар корвони осмонпаймо,
Ки гӯй то абад андар фазо парвоз месозӣ,
Ки гӯй ҳар нағас парвози нав оғоз месозӣ.

(«Ба ёдбуди Гагарин»)

Ман аз ашъори ӯ хондам, ки дунъёст
Кашоқашхонаи мағлубу фирӯз;
Ки дунъё нест танҳо ҳӯрду хобе
Ва ё як рангбозии шабу рӯз.

(«Чу Турсунзода бо боли замона»)

Шукри даврони ҳозири нозир,
Ки моро бо худам шиносонид,
Ки дар ин шаҳр пайгаҳам дод,
Ки ба неку бадам шиносонид.

(«Шукронеа барои Душанбе»)

Аз имкониятҳои беохири забони адабӣ моҳирона ва нозукона истифода кардани Лоик дар мисоли пайвандаки **то** барҷастатар ба мушоҳид мерасад. Дар эҷодиёти ӯ пайвандаки **то** хеле серистеъмол ва сервазифа аст. Серистеъмалии пайвандаки «**то**» дар осори ин адиб ба ду омили ба ҳам марбут вобаста мебошад. Ин ҳодиса пеш аз ҳама ба мазмуни умумии эҷодиёти шоир алоқаманд аст. Сурудҳои ӯ далели онанд, ки ин одами эҷодкору оғаридгори советӣ ба иҷрои вазифаҳои бузургу пурифтиҳор иқдом гузоштааст, саъю файрат ва нияту орзӯҳои ӯ маҳз ба воситаи ҷумлаҳои пайрави мақсад зери ракам шудааст, ки воситай грамматикии ифода ва робитай он пеш аз ҳама пайвандаки «**то**» мебошад:

Шеър гўям, то бидонанд ахли дард,
Дарди онҳо дар дили ман бештар.
Шеър гўям, то бидонанд ахли дил,
Аз дили онҳо дили ман рештар...

(«Шеър гўям, ошиқе чун
арзи дил»)

Дарьёи равонаму наяд сарвари хеш,
Аз санг ба санг мезанам ман сари хеш,
То боз расам ба қадри раҳомӯзон,
То ёд кунам зи силли модари хеш.

(«Чоми Ҳайём»)

З-ин сабукборони саркаш нестам,
Мехурӯшам, то садое дардихам,
Меравам бо зиндагонӣ по ба по,
То ба пои зиндагонӣ сар ниҳам...

(«Сӯ баҳори умри ман андар
гузашт»)

Точкистон — сарзамини камзамини кӯҳсор
То зи файзи дилкушодиҳои фарзандони худ
Боз пахновар шавад,
То зи ҳусни дуҳтарони бениқобаш
Боз зеботар шавад,
Ман ба роҳи инқилоб афтодаам,
Дар замин аз Офтоб афтодаам.

(«Рӯҷӯи достоне, ки ҳаргиз
наметавонам наешт»)

Шоир панди фалсафаомези худро низ ғоҳо дар ҳа-
мин қолаби дӯстдоштааш баён мекунад:

Аз пул гузаред, то ба дарьё наравед,
Аз худ наравед, то зи дунъё наравед.

(«Дар парчи пул»)

Максаду мароми шоири мубориз ва часуру бебок, азму иродай қавӣ ва оптимизми вай инчунин ба воситай ҷумлаҳои пайрави замон бо пайвандаки «то», ки бо тарзу усулҳои гуногун иншо шудааст, хеле равшану барҷаста ба қалам омадаанд. Шеъри «Ман намемирам», ки ҳамчун маромномаи шоир садо медиҳад, дар асоси ҳамин қолаби синтаксисӣ, қолаби ҷумлаи сертарикиби тобеъ бо пайрави замон сурат гирифтааст ва воситай ягонаи алоқаи он пайвандаки «то» аст, ки бо ҷумлаҳои пайрави чидаи замон такрор ба такрор истифода шуда, бо сарҷумлаи

«Ман намемирам,
Ман нахочам мурд»

кувваи чозиба ва таъсиру нуфузи шеърро як бар
чанд фузудаанд. Он шеър ин аст:

То нагирам хунбаҳои чумлаи қурбониёро,
То набахшам умри озоде ҳама зиндониёро,
То наёбам роҳи дилҳои тамоми зиндагонро,
То набардорам ба дӯшам дӯшбори ин замонро,
Ман намемирам,
Ман нахочам мурд!

То нашӯям доғи дилҳоро ба хуноби дилам,
То наёбам ман зи дунъё дури ноёби дилам,
То накобам субҳро аз ҷашми бехоби дилам,
То нагӯям достони тозаи боби дилам,
Ман намемирам,
Ман нахочам мурд!

То наорояд ҷавониям ҷаҳони пирро,
То набандам бо сурудам пеши роҳи тирро,
То нагирам бо қалам пеши дами шамшерро,
То набинвисам зи нав ман номай тақдирро,
Ман намемирам,
Ман нахочам мурд!

То насозам ҳайкале бар ёдгори модарам,
То нагардам ҳамсари Боми Ҷаҳони кишварам,
То нагардад матлаи умри абад бому дарам,
Нашканад то ташнагии ташнаро шеъри тарам,
Ман намемирам,
Ман нахочам мурд!

То даме, ки офтоб аз Шарқ бинмояд тулӯъ
То даме, ки рӯдҳо аз кӯҳсор ояд фурӯъ,
То даме, ки зиндагӣ бошад ба роҳи орзу,
То даме, ки шеъри Ҳофиз бошаду чому сабӯ,
Ман намемирам,
Ман нахочам мурд!

То надонам, ки пас аз ман хонда шеърамро касе
Хоб мебинад маро, мепурсад: ин овоз кист?
То надонам, зиндагиро баъди ман раҳ то кучст?
То надонам, соҳиби дунъё пас аз ман боз кист?
Ман намемирам,

Ман нахочам мурд!

Бо ду ҷашми нурполо

Бо ду дасти ризқпаймо,

Бо дили дардошною бо сари пуршӯру савдо.

То қаламро пул насозам дар миёни соҳили

имрӯзу фардо,

Ман нахочам мурд очиз,

Ман нахочам мурд ҳаргиз!

Сабаби дигари серистеъмолии пайвандаки «то» им-
кониятҳои дохилии худи ин пайвандак мебошад. Пай-
вандаки «то», чунон ки тадқиқгарони соҳаи синтаксис
нишон додаанд, на танҳо бо ҷумлаи пайрави мақсад,
балки бо ҷумлаҳои пайрави замон ва шарт низ истифо-
да мешавад. Мулоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ин пай-
вандак бо ҷумлаҳои сирғ шарти, чунон ки пайвандаки
«агар» меояд, истифода намешавад, дар ҷумлаҳое, ки
бо ин пайвандак омадаанд, муносибати шарт бо замони
иҷрои амал саҳт марбут аст. Ин фикрро шеърҳои Лоиқ
низ событ менамоянд:

То дил накунад дард, надонӣ, ки дилат ҳаёт,
То сар накунад дард, надонӣ, ки сарат ҳаст.
То ёр туро тарк нағӯяд, натавон гуфт:
Аз ӯ ба дилу ҷон ҷӣ нишону асарат ҳаст.

(«То дил накунад дард...»)

Аз мутолиаи осори Лоиқ маълум мешавад, ки дои-
рай ин пайвандак хеле васеъ буда, онро бо ҷумлаҳои
пайрави мақсаду замон маҳдуд кардан мумкин нест,
ғайр аз ин дар муайян намудани муносибати ҷузъҳои
ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ин пайвандак ҳам омили
асосӣ ба шумор намерафтааст. Ҷумлаҳои пайрав, ки бо
пайвандаки «то» омадаанд, инчунин муносибатҳои на-
тича, сабаб, миқдору дараҷа ва пуркунандагиро ифода
мекунанд:

Он қадар тоҷик ҷуста булъачаб
Хонаи иллоҳ ба саҳрои араб
Мурдаву хоки туро бо ҳеш бурд.
Колбадро то бад-он саҳро супурд.

(«Хоки Ватан»)

Инсон ба назар дили мусаффо дорад,
Дар як дили худ ҳазор дунъё дорад.
То нест забони ӯ забони дили ӯ,
Ҳар як нигаҳаш дусад муаммо дорад.

(«Рубоиёт»)

Дилам ҳоҳад равам пеш аз сафеда
Бихонам лавҳи гӯри мурдаҳоро.
Бидонам, то ҷӣ фарҷом асту подош
Фузунхӯрда ва ё камхӯрдаҳоро...

(«Чу Турсунзода бо боли
замона»)

Дар як мақола пурра баён кардан хусусиятҳои забониву услугии шоире чун Лоик аз имкон дур аст, вале мо кӯшиш намудем, ки баъзе ҷиҳатҳои басо барчаста ва ба назар намоёни забони ин адаби нуктасанҷро нишон дода, ба тарафҳои ҷолиби дикқати эҷодиёти ўтаваҷӯҳи ахли илму адаб, алалхусус, ҷавонони соҳибзанди соҳаи адабиётро ҷалб намоем.

ТАРЗИ БАЁНИ «СУҚУТИ ҚУЛЛАҲО»

Дар тӯли асрҳо ба забони таҷикӣ садҳо шоҳасарҳои адабӣ оғарида шудаанд, ки аз ҷиҳати забон ва тарзи баён намунаи ибрат мебошанд. Дар давраи советӣ забони адабии тоҷик тақмил ва инкишоф ёфт, услубҳои гуногуни он комилан сурат гирифтанд. Устодони қаломи бадеъ, алалхусус, Садриддин Айнӣ забони адабии тоҷикро ба пояҳои баланд бардоштанд ва қувваю тавононии онро бо асарҳои реалистони худ намоиш доданд. Адабони тоҷик Мирзо Турсунзода, Абдусалом Деҳотӣ, Ҷалол Икромӣ, Мирсаид Миршакар, Сотим Улугзода, Раҳим Ҷалил ва ҷанде дигарон асарҳои шоистаи даврон оғаридаанд ва дар инкишофи забони адабии тоҷик саҳми босазое гузоштанд. Мактаби устод Айни ва таҷрибаҳои ин адабон як силсила ҷавонони моро ба воя расонид, ки умед ва ояндаи адабиёти тоҷик мебошанд. Саттор Турсун аз ҷумлаи онҳост.

«Суқути қуллаҳо» аввалин повести нависандай ҷавон Саттор Турсун мебошад, ки бори аввал дар журнали «Садои Шарқ» (1972, № 2, 3) чоп шудааст.¹

Тарзи баёни Саттор Турсун содда буда, дар асари ўбандҳои мураккаби синтаксисӣ қариб дучор намешаванд, асоси повестьро ҷумлаҳои содда ва мураккаби камаъзо ташкил менамояд. Ин услуг водор намудааст, ки муаллиф ҳатто ҷумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеи пайвандакдорро аз ҳам бо нукта ҷудо кунад. Дар асар ҷумлаҳои соддаву равон, суханҳои образнок, таъбирҳои рехтаи ҳалқӣ кам нестанд.

¹ Иқтибосҳо аз журнали «Садои Шарқ» оварда шудааст. Аз рақамҳои даруни қавс яке шумораи журнал ва дигаре, ки бо тире ҷудо карда шудааст, саҳифаи онро нишон медиҳад.

Тарзи тасвири нависанда вобаста ба матлаб, вазъият ва предмети тасвир тағъир ёфта меистад. Чунончи, ў ҳангоми тасвири манзара лавҳа ва портретҳо күшода-баён буда, воситаҳои бадеии тасвир ва чумлаҳои гуно-гунтаркибро фаровон истифода мекунад, vale ҳангоми тасвири рӯхияи қаҳрамонҳо, алалхусус, ҳангоми фикру хаёл ва муҳокимаҳои ботинӣ тасвири батағсил ба тарзи гуфтугӯ омехта шуда, боиси барҷаста зуҳур ёфтани ола-ми ботинии одамон мегардад. Чунончи, пас аз тасвири манзараи дилрабои Сероб вобаста ба шаронти тоқат-фарсои ақибгоҳи Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳолати рӯхии қаҳрамони асосии певест Содикро нависанда чунин баён кардааст:

«Содик байди он ки аз ҷанг баргашт, бори аввал ба ин ҷо меомад. Ва ҳоло ба назараши чунин менамуд, ки дар ин муддат оби ҷашма камтар шудааст. Ё хотира ўро фиреб медиҳад? Не, кам шудагӣ барин. Охир, ҳозир на фақат об, балки гӯё ҳама чиз кам шудааст: ҳам нон, ҳам ҷорво, ҳам пӯшок... Одамон чӣ? Чаро вай имрӯз дар кӯчаи деха кӯдаконро кам мебинад? Чаро, мисли он ки гуноҳе содир карда бошад, аз ашки бевазанон метарсад? Чаро дар рӯи мардум мӯҳри мотам ё ифодаҳои як навъ ташвиши таҳлукаро дида, дилаш об мешаваду беихтиёр сар ҳам мекунад? Чаро ҳати сиёҳи аз Абдуҷаббор омадаро ҷанд рӯз аст, ки дар ғалладони миз пинҳон карда, Исмат-паҳлавонро фиреб медиҳад? Чаро?... Қай ҳамаи ин тамом мешавад. Қай як нафаси озод мегирим? Қай ба ҷанг рафтагон бармегарданд? Қай?... (2-17).

Ин гуна тасвироти ҳаяҷонбахш ва пурэҳсос дар повесть кам нест, асар дар асоси саргузаштҳои таҳлуканоку риққатангез, ёддоштҳо ва муҳокимаву муколамаҳои қаҳрамони асосӣ Содик, ки бадбаҳтиву талхихои замони гузашта, шириниҳои замони озодиро ҷашида, дар ҳифзи Ватан ҷонбозиҳо кардааст, оғарида шудааст. Дар повесть, чунон ки аз порҷаи зикршуда ҳам маълум аст, қариб ҳамаи тасвирот, предмету воқеаҳо барои күшодани олами пурасори ботинӣ ва муносибати муҳталифи одамон, барои ба зуҳур омадани мақсади онҳо хизмат кардаанд. Муколамаҳои зиёде низ ба ҳамин ният истифода шудаанд. Гуфтугӯ ва саволу ҷавоби персонажҳои асар мардонагии дедқонзодагон, ватандӯстӣ ва инсон-парварӣ, заковату ҳирад, меҳнатдӯстиву саҳоватмандии

мӯйсафедони пуртадбири дехотро хеле табиӣ нишон медиҳанд.

Забони персонажҳо аз забони тасвирии муаллиф бо кутохбайӣ, истифодаи калимаҳои маҳсус ва тарзи ифода тафовут дорад. Баъзе аз персонажҳо калимаҳои шевагирр ягон-ягон истифода мекунанд, вале як гурӯҳи дигар, алалхусус, мӯйсафедон бо лаҳҷаи худ гап мезананд, ки ин бештар дар истифодаи калимаҳои шевагӣ, шакли лаҳҷагии пасояндҳо ва ба вазифаи пасояндҳо омадани пешояндҳо мушоҳида мешавад. Муаллиф барои фардӣ қунонидани забони персонажҳо низ саъӣ намудааст. Ислам-пахлавон ҳангоми муколама ҷумлаи туфайлии «ман ба ту гӯям»-ро такрор мекунад. Ислам-пахлавон мӯйсафеди пурдида ва меҳнатист, такрори ин таъбир дар забони ў хеле хуб ва бамаврид аст. Персонажи манғӣ Расулбой калимаи карт-ро такрор мекунад, ки ба гуфтаҳои ў ҳеч гуна муносибате надорад ва ҳеч чизро ифода намекунад (Дар забони тоҷикий ин калима дар ибораи **думбаи карт** вомехӯрад).

Ибораҳои рехта, таркибҳои фразеологӣ ва зарбулмасалу маколҳо боиси образнокии ифода ва боз ҳам реалитар баромадани мазмуну мундариҷаи асар гардидаанд. Воҳидҳои фрезеологӣ ҳамчун қисми таркибии воҳидҳои луғавии забони повесть намудор мешаванд, таъбирҳои **сабри ўро ба бод** медод, **тахтапушташ ҳок наҳӯрдааст**, аз писари кенчааш даромад кард, забон ҳоид, **ғонаш ба осмон мепечид**, дилаш дуд мекард, бадаста **хӯронд**, аз байнашон қил **намегузард**, дилаш мондааст, **шоҳаш мешикастагист** (ташвиши рӯзгор ба сараш афтад, шоҳаш мешикастагист), неш назан, ба бадани кас **мурғак медавид**, гӯшам ба қомат омад, **таккадимоғ**, заҳри одамро одам мегирад, то **гӯсолаҳо** гов шаванд, **чигарҳо** хун шаванд ба забони повесть басо мувофиқу муносиб афтода, ҳусну таровати онро афзудаанд.

Дар повесть аксар вақт бо таъбири «сукут рафтани» калима ва ибораҳои замонии **каме**, андак, як дам тобеъ шуда, дар шакли **каме сукут рафт**, андак сукут рафт, як дам **сукут рафт** меояд, ки дар ин ҳолат ба таркибҳои **ғикр** кард, таваққуф **намуд**, ҳаёл кард, мулоҳиза **намуд** ҳамвазифа мешаванд. Дар ҷумлаҳои «...онҳо ба асобағал такъя карда, сукут мераванд», «Куллаҳо сукут мерафтанд» ин таркиб дар мавқеи муносиб истифода шудааст ва онро ба ягон воҳиди дигари луғавӣ иваз кардан мумкин нест.



Дар асар таъбирҳои неш задан ва дил об хўрдан дар муколамаи Содиқу Орлов бе мавқеъ омадаанд. Таркиби «неш задан»-ро нисбат ба дўсти ҳамрозу меҳрубонаш, шахси шикастанафси ботамкин ва мулоҳизакору дурандеш Содиқ гуфтани Орлов ҷоиз нест. Дар муколамаи ин ду шахс таъбири «дилам об меҳӯрад» низ бечост. Ба рафики мушғиқ ва дўсти наздикаш Орлов, ки ҳатто ҳангоми дар ҷанг будани ўз ахволи модар ва ахли оилааш ҳабар мегирифт ва шарики дарду ғами ўст, «Аксар вакт дилам об меҳӯраду наздат рафта, ҳамроҳат камтар чак-чак кардан меҳоҳам» гуфтани Содиқ ба характеристи вай ҳеч мувоғиқ нест.

Барои дар шакли зебову диллисанд додани маънӣ воситаҳои бадеии тасвир аз омилҳои мухим ба шумор меравад. Дар повесть аз ҳамаи воситаҳои тасвир ташбех бештар истифода шудааст. Дуруст аст, ки ташбех бояд конкрет, рехта ва ба ҳиссу фаҳми хонандагӣ наздик бошад. Бештарини ташбехҳои «Сукути қуллаҳо» ба ин ҷавоб дода метавонанд, вале дар ҷумлаи зерин ин талабот риоя нашудааст: «Чунон ки ба ногоҳ аз дарвозаи сари роҳ саге ақкоссанон зада берун баромада, сӯҳбаташро ҳалалдор карда, як лаҳза ҳаёлашонро дуздида бошад, онҳо ҳомӯш монданд» (3-14). Дар ҷумлаи дигар ташбех бемуваффакият баромадааст ва ба мантиқи сухан ҳалал расондааст: «Аз ин ҷо долу дарахтон ва боми хонаҳои деҳа, чунон ки дар кафи даст бошад, барьало ба назар мерасанд» (3-18).

Чунон ки диди мешавад, ба назар на деҳа ва хонаҳои он, балки долу дарахтон ва бомҳои хонаҳо менамудаанд, дар ин ҳолат ташбехи «чунон ки дар кафи даст бошанд» (ин ташбех дар шакли **чун дар кафи даст** рехтатар аст) ҷоиз нест, илова ба ин қалимаҳои ташбехдиҳанда ва **баръало** якдигарро инкор мекунанд.

Саттор Турсун дар истифодай қалимаҳо, қолабҳои алоҳидай қалимасозӣ, таркибҳои синтаксисӣ низ сабки маҳсус дорад. Ўз дар истифодай қалимаҳои шевагӣ эҳтиёткор аст. Дар забони тасвирии повесть қалимаҳои хоси ин ё он щева қариб ба назар намерасанд. Қалима ва ибораҳои ёна, улав, луччак, **чонсарак**, бучча, ду линг ҳезум, дар як зум (ин қалимаи тақлиди шакли зув низ дорад), **силтав** додан, полтар қашидан (қалимаи палтаркаш аз ҳамин соҳта шудааст), дилшом **хўрдан**, бадаста **хўрондан** ба гуфтугӯй ҳалқ доҳил шуда, қобилияти умумишаӣ пайдо кардаанд.

Нависандагони ҷавон дар ин хусус бояд таъкидоти устод Айниро ҳамеша дар хотир дошта бошанд, ки гуфта буд: «Ба фахми ман, дар қор фармудани луғатҳои маҳаллӣ бисъёр эҳтиёт кардан, аммо чизҳои нағзи онро аз наżар нагузарондан лозим аст...

Хулоса дар забони зиндаи ҳалқи тоҷик чунин ҳазинаҳо ҳастанд, ки пур аз дурдонаҳои пурқимат мебошанд. Вазифаи мо, нависандагон, ана ҳамон дурдонаҳоро ёфта, ба омма тӯхфа кардан аст, на ин ки дар бораи умумӣ кардани баъзе луғатҳои хона ё маҳаллаи худ бикӯшем» («Мактуби кушод ба рафиқ Толис»).

Калимаи **хӯрдан** дар повесть хеле серистеъмол аст. Маълум аст, ки ин калима дар забони тоҷикӣ асосан ҳамчун феъли мустақил истифода мешавад. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки олимон вазифаи ёридиҳандай онро қайд накардаанд. Дар «Сукути қуллаҳо» калимаи **хӯрдан** ба ин вазифа ҳамчун муродифи феъли шудан ва гаштан омадааст. Чунончи, **ҳам шуд**, **ҳам гашт**, **ҳам хӯрд**, vale дар таркиби **тоб хӯрд** калимаи **хӯрдан** ивазнашаванда аст.

Ҳаминиро ҳам бояд гуфт, ки феъли **ҳам хӯрдан** гоҳо бемавкӯс омадааст. Масалан, дар ҷумлаи зерин ба ҷои **хӯрдан** яке аз муродифҳои онро истифода кардан бехтар буд: Содик **ҳам хӯрда**, ҷомаро аз замин бардошт (2-30).

Дар ҷумлаҳои «Бунафша **мижа қашид**» ва «...ба ҷисми нотавони онҳо **ларза меафканад**» низ мисли «ба замин **ҳам хӯрд**» ҷузъҳои феълӣ ва номӣ ба ҳам мувоғиқат надорад.

Тарзи маҳсуси баёни нависанда дар истифодай ҷумлаи пайрави мақсад мушоҳида мешавад. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик ҷумлаи пайрави мақсад бо пайвандаки **то ки** одатан пас аз сарҷумла меояд. Ин ҳолат забоншиносонро водор намудааст, ки онро ҳамчун нормаи забони адабӣ қайд намоянд. Дар «Сукути қуллаҳо» ин ҷумлаи пайрав танҳо се маротиба пас аз сарҷумла, дигар ҳамеша дар доҳили он ҷой гирифтааст. Баъзеи он ҷумлаҳо чунон рехтаанд, ки ҷои онҳоро, ҳатто, иваз кардан мумкин нест. Чунончи: «Шояд ў дар ин шаби наҳс, **то ки зинда монад**, ғайр аз ба шиками хари аз ҳол рафта афтида ҷафс шуда, аз бӯрон паноҳ бурдан дигар илоҷеро намедид» (2-12) «Охир, ду моҳӣ тамом, **то ки ба ў даъватнома бидиҳанд, остонаи дари комиссариати ҳарбиро охурча кард-ку» (2-28).**

Дар мисолҳои дигар ҷои ҷумлаҳои пайрав озод мена-

мояд, вай метавонад пас аз сарчумла ояд, vale үслүри нависанда ва тобиши чумлаи пайрав маҳз дар мобайни аъзоҳои сарчумла омадани онро тақозо мекунад:

«Он тарафттар, рўи дастархон даҳ-понздаҳ зағораро, то ки ҳаво ҳўрда, шах шавад, паҳн карда мондаанд» (2-29). Вай, то ки хунук нахӯрад, ҳар дам пой курта, пой кўфта беист пасу пеш қадам мезад» (2-31). «Вай бо эҳтиёт, то ки пои маҷруҳаш озор набинад, ба рўи кўрпача дароз қашид» (3-14). Албатта, ин тарзи истифодай чумлаи пайрави мақсад бо таъсири адабиёти классикик ва назм ба амал омадааст, vale асоси онро аз үслуби ҳуди нависанда бояд донист. Дар насли имрӯза мавкеъ пайдо карда, минбаъд инкишоф ёфтани он боиси рангорангӣ ва мавзунии тарзи баён ҳоҳад шуд.

Дар забони «Сукути қуллаҳо» вобаста ба тасвири ҳолатҳо имконияти калимасозии феъли оmez хеле хуб истифода шудааст. Чунончи: **хаёломез** пурсидан, **хаёломез** панча задан, **илтиҷоомез** сарашро қаҷ кардан, **ташвишомез** сар бардоштан, **ҳазломез** пурсидан, **ҳазломез** гуфтан, сояи **туманомез**; нигоҳи **хузномез**, нигоҳи **маломатомез**, нигоҳи **таассуфомез**, табассуми **ҳасратомез**, гиръияи **тарсомез**. Дар повесть, инчунин феълҳои **лағжидан** ва **сукут кардан** хеле зиёд истифода шуда, барои тасвири ҳолати амал хизмат кардаанд. Чунончи, феъли **лағжидан** дар мавридиҳои зерин истифода шудааст: поезд **лағжид**, ароба **лағжид**, моҳ... оҳиста-оҳиста сўй гарб **ме-лағжид**, кўрпа **лағжид** ба поёни поящон фуромада буд, ҷома **лағжид** афтид, милаҳои мӯи чилбофтаи ў вақти ҳам ҳўрдан **лағжид** ба сари синааш меафтид, Содик оҳиста-оҳиста, гўё **лағжид** поён мефуромад ва ғайра.

Комъёбиҳои Саттор Турсун дар забону тарзи баён ҷои баҳс надорад, vale норасоиҳои ў низ кам нестанд. Ин норасоиҳо дар истифодай калимаву таркибҳои алоҳида, тарзҳои калимасозӣ, чумла ба назар мерасанд, ки баъзеи онҳо дар ҳикояҳои муаллиф ва нависандагони ҷавон низ дид мешавад.

Ба як феъл ду ва ё зиёда ҳоли тарзи амал тобеъ шуда метавонад, vale онҳо бояд ба ҳам мувофиқати маънайи ва грамматикий дошта бошанд. Аз ҳамин нуқтаи назар, ба як амал тобеъ кунондани ҳолҳои **пайваста** ва **канда-канда**, бо дили **ҳоҳаму ноҳоҳам** ва **тез-тез** раво нест: Боди сабуки дашт овози ўро **пайваста** бо чир-чири ҳастаҳолонаи зиллаҳое, ки аз гармӣ ба танг омадаанд, **канда-канда** ба гӯш мерасанд (2-23). Акбар автоматаш-

ро бо дили хоҳаму ноҳоҳам тез-тез тоза жард... (3-10).

Дар мисоли зерин калимаи ҳаёле муносиб нест: **ҳаёле табассум** жард (2-22).

Дар повесть бо пешоянди **бо** истифода шудани ҳоли тарзи амал бисъёр дида мешавад, ки ин ҳолат дар баъзе мавридҳо қувваи эмоционалии тасвирро суст кардааст. Ибораҳои бо лабханд гуфтан, **бо тараҳҳум** гуфтан, **бо таҳайюр** шитофтан, **бо таҳаюр** гуфтан, **бо зарб** бархӯрдан ба ҳамин гурӯҳ мансубанд. Дар шаклҳои ҳолӣ омадани ин гуна таркибҳо ба услуби нависанд ва ифодаи ҳолати амал ва рӯҳияи субъект мувофиқтар аст.

Маълум аст, ки сифатҳо ба исм гузашта вазифаи онро ба ҷо меоранд, vale ин тадбирро ба ҳамаи сифатҳо ва дар ҳама маврид ба амал овардан мумкин нест. Аз ҳамин нуқтаи назар, таркибҳои «баъд аз каме» ва «пас аз каме» ногузирни мавсуфашонро тақозо мекунанд ва: «Бад аз каме бод овози ларzon, vale бағоят ширадори Акбар-боборо... ба гӯш расонд» (2-16). «Пас аз каме вазнин-вазнин нафас гирифта поезд омада истоду байни Бунафшаву ў «девор» шуд» (2-32).

Дар мисоли **«қади дарозу логар»** муносибати маънони муайянкунандаву муайяншавандга риоя нашудааст, калимаи **логар** сифати **тан** ва **бадан** аст, бинобар ин **логартан**, **логарбадан** мегӯянд, vale **логарқад** намегӯянд, чунки қад мавсуфи **логар** ба шумор намеравад. Ибораҳои кундаи арҷаи бурида, ҷор ҳадди ҳавз, ҷузъи ҷойҳо, борони мӯяки говӣ, лабони пайваст, шақшақи аккаҳо, аспи луччак (ба ҷои аспи луч, аспи пуштлуч, аспи пушташ луч) низ нуқсон доранд.

Дар повесть воситаҳои грамматикии алоқаи калимаву ҷумлаҳо гоҳо бемаврид истифода шудаанд. Маълум аст, ки исмҳои замон мисли зарф ба вазифаи ҳоли замон ё бо пешоянҷҳои аслий ва ё бевосита истифода мешаванд, бо пешоянҷҳои замонӣ омадани баъзеи онҳо ба муносибати калимаҳо ва ниятҳои услубӣ вобаста аст. Аз ҳамин нуқтаи назар бо калимаи **чоштгоҳ**, ки аз ҷузъи ҷоштгоҳ (вакт) иборат аст, омадани пешоянди **вакти** табий нест:

«Он рӯз ҳам Содик **вакти** ҷоштгоҳ ба Девкамар расид».

Маълум аст, ки пешоянди **то** интиҳои амалро тақозо мекунад, вай фавран иҷро шудани амалро намефаҳмонад. Дар ҷумлаи зерин ин пешоянӣ ба вазифаи худ наомадааст: «Акбар **то** як мижа кашидан аз шах парида

рафт» (3-22). Ин таъбирро ба тарзи «дар як мижа **задан**» истифода мекунанд, vale муносибати чумлаи зикршуда бо чумлаи пешина ногузирӣ ҳоли замонро тақозо намекунад, баръакс мавҷудияти ҳоли замон мавзунии чумла ва маъни замонии амалро халалдор мекунад. Масалан, он ду чумларо ин тавр истифода кардан бехтар буд: Акбар ҷолокона кордро ба даст дароварда ҳост ҳудро ба болои Содик ҳаво диҳад. Аммо Содик як тоб ҳурда, нимхез шуду дастонашро ба замин тир карда, бо ду пой ба шиками ўзад. Акбар аз шах парида рафт.

Пасоянди **барин** ба вазифаи ҳиссачаи таҳминӣ низ меояд, vale ба ин вазифа ҳангоми бо шумораҳои таҳминӣ омадани предмет истифода намешавад, сабаби асосии носуфтагии чумлаи зерин, аз як ҷиҳат, ҳамин бошад, аз ҷиҳати дигар, дар истифодаи пешоянди **ба** пеш аз шумора аст: «Вай аввал ба ҷош ва баъд **ба бист-бисту панҷ ӯ канор барин қоҳе**, ки дар як тарафи хирманҷо тӯда карда монда буданд, як назар партофту ба хирманбон рӯй овард» (2-23). Пешоянди **ба монанди**-ро дар шакли **монанди** истифода кардан рехтатар менамояд. Дар повесть дар ҷои зарурӣ наомадани бандакҷонишњо низ ҷои дорад. Чунончи, дар чумлаи зерин наомадани бандакҷонишини шаҳсӣ ба муносибати калимаҳо таъсири манғӣ расонидааст: «Онҳо панҷ ҷуволро пур карда, **даҳон** бастанду паҳлуи ҳам қатор гузоштанд» (2-16). ...ҳамаи ҳалтаҳоро аз гандум пур карда, **даҳон** бастанд. (2-23). «Содик аз **киса** ду дона себи сурхи қалон-қалонро, ки вакти сари роҳ ба боғи колхоз **даромадан** боғбон дода буд, гирифта, назди бемор, рӯи дастарҳон гузошт» (2-26). «Ӯ ба ҳаре, ки аз ёна ба сой мегелид, бо **чашмони ҳаросон** нигоҳ мекарду чӣ кор **карданро** намедонист» (2-20).

Чонишини ишорати ҳамон ба маъни **ҳамчунон**, **ҳанӯз**, **ҳоло ҳам** омадааст: «Бӯрон ҳамон аз шасташ намегашт» (2-14). «Содик, ки ҳамон гиребони Акбарро сар намедод, аз ин гапи ўду ҷанд дар ғазаб шуда». (2-13). «Бунафша, ки дар паҳлуи шавҳараш ҳамон рост меистод, саросема назди гаҳвора рафта як лаби болопӯши онро бардошта нишаст (2-30).

Ба ин вазифа муаллиф чонишини **ҳамчунонро** низ истифода кардааст, ки дуруст аст: «Ҳаво ҳамчунон аёс мекард» (2-27). Вай ҳамчунон суруд меҳонд (3-9).

Чонишини **ҳамчунон** аз чонишини **ҳамон** ҳам аз ҷиҳати таркиб ва ҳам аз ҷиҳати вазифа тафовут дорад.

Дар таркиби он мавҷуд будани ҳиссачаи ташбехии чун имкон медиҳад, ки вазифаи ташбехиву ишоратии он омехта ифода шавад, ки ин дар ҷонишини ишоратии **ҳамон** равшан зохир намешавад. Ба маънни мустақили замонӣ (чунки вай бо вазифаи пасоянд ҳам меояд) ин қалима бо суффикси **-о** меояд, ки онро дар як ҷо худи муаллиф истифода кардааст: «Зарраҳои барфи ҳушк ба дасту рӯяш афтида, ҳамон об мешуданд» (2-31).

Дар забони тоҷикӣ ҳоли тарзи амал асосан дар назди қалимаи эзоҳшаванд ҷо ҷонишини ишоратии омехта ифода шавад, ки ин дар ҷонишини ишоратии **ҳамон** равшан зохир намешавад. Ба маънни мустақили замонӣ (чунки вай бо вазифаи пасоянд ҳам меояд) ин қалима бо суффикси **-о** меояд, ки онро дар як ҷо худи муаллиф истифода кардааст: «Содик пагоҳии барвакт **саросема** як коса ширги гармро дам қашида, ба идора омад» (2-13). «**Саросема** лингро суст баста буд магар, ки он ба ду тарафи ҳар андаке қашола шуда, ба пойҳояш мерасид» (2-20). «Ба димоғ **омехта ба ҳам бӯи** замини офтобхӯрда, бӯи ҷанг, бӯи явшону талҳа ва бӯи қаҳӯ ғалла мерасид» (2-24).

Дар мисоли зерин қалимаи **омехта** пеш аз қалимаҳои тобеъкунанд ҷо ҷонишини ишоратии омехта ифода шавад, ки ин дар ҷонишини ишоратии **ҳамон** равшан зохир намешавад: «Хаёл мекардед, ки ин дам дар **сар** то сари фазои деҳа садои бағоят пасту маҳини зангӯла-чаҳои бешумори нукрагин ба ҳар оҳанг паҳн шуда, **омехта** бо аккоси сагону шиҳаи аспон, маоси гову гӯсфандону чириқ-чириқи гунчишкон ва шилдирроси рӯду овози ҷарони кӯдакон мисли мусикии пуртасире, ба гӯш мерасад» (3-15). Дар «Сукути қуллаҳо» ибораҳо, ки сифати феълӣ доранд, кам вомехӯранд, бо вуҷуди он зиёдатӣ ва нодаркории баъзеи онҳоро қайд кардан лозим аст. Масалан, дар мисоли зерин матлабро бо ибораи исмӣ ҳуб ифода кардан мумкин буд, қисми феълии он (бо вуқӯъ омада) тамоман зиёдатист, ҳатто, ҳилофи мантиқ аст: «Ҳанӯз аз воқеа ва навигариҳои дар деҳа ба вуқӯъ омада дуруст ҳабар надошт» (2-24). Ибораи «навигариҳои дар деҳа ба вуқӯъ омада»-ро дар шакли «навигариҳои деҳа» додан дуруст аст. Ин ҳолат натиҷаи таъсири манғии забони матбуоти мост, ки дар он мисли «дидани плани қашидашуда», «ичрои қарори қабулкардашуда», «ичрои вазифаи супурдашуда», «ичро намудани вазифаҳои қалону масъули дар наздашон истода» ибораҳои бемантиқ кам нестанд. Дар мисоли «Содик дар даст як сар ангур сар бардошта, Акбарро дид, ки як сабад ангури овардаашро ба замин гузошта

рост менстод» (3-8) ҳам матлабро бе сифати феълӣ ва шумора (сабади ангурро ба замин гузошта) баён кардан мумкин буд.

Дар «Сукути қуллаҳо» чумлаҳои сакта, носуфта ва таҳрирталаб ниҳ ҳастанд. Чунончи: «Бучча то поёни ёна ғелон рафт а ба арчае зад ва дар ҳамон ҷо чор пояш ба осмон муаллақ монд» (2-20). «Содик аз кӯчаи қаҷмакачу пурчанги деха қадам мезаду хис мекард, ки сар то пояшро кайфияти ачибе фаро гирифтааст» (3-13). «Даруни либоси аз аракӯ чирки бадан шаҳшӯлшуда ва бадбуяш китф барҳам қашида, оҳиста аз асп фуромад» (3-17).

Дар повесть инчунин чумлаҳое вомехӯранд, ки аз ҷиҳати мантиқ ё муносибати қалимаҳо иоқису таҳрирталабанд. Чунончи: «Содик кордро аз ғилоф як қабза берун қашида, ба дами борику ялаққосиаш ҷашм давонд» (2-3). Нодурустии ин ҷумла аз нафаҳмидани маънни қалимаи қабза сар задааст. Аввало ҳаминро бояд гуфт, ки қабза ба маънои дастаи корду шамшер меояд, вале дар ин ҷо ба маънои ҷенак омадааст, ки он баробари мушт аст, як қабза алаф даравидам машхур аст, ҷонро қабза намудан низ ба ҳамин алоқаманд аст. Бинобар ин кордро аз ғилоф як қабза берун қашидан маънни аз ғилоф гирифтани надорад. Дар адабиёти бадей ин таъбирро одатан нисбат ба шамшер истифода мекунанд. Мисоли дигар: «Дар аз дарун маъжкам буд. Вай ҷонсерак аз соқи мӯзааш кордеро бароварда, дами онро аз таркиши дар гузаронду бесадо занҷирро бардошт» (2-17). Дар ин мисол бемантиқ аз нафаҳмидани дами корд ба амал омадааст. Қалиман дам сермаъност, вале дар тег, асбоби бурранда танҳо қисми тез, тарафи мебуридагии онро мефаҳмонад, қордҳое, ки ҳар ду тарафаш тез ва бурранда аст, дудама меноманд. Бинобар ин дами кордро аз таркиши дар гузаронда, занҷирро бардоштан мантиқ надорад.

Баъзе норасоиҳо дар қалимасозӣ низ роҳ ёфтаанд. Масалан, қалимаи **нимистгоҳ** ба қолаби қалимасозии исмҳои макон мувоғиқ намеояд. Дар қалимаҳои **гӯ-гирдҷӯба** (донаи гӯгирд) ва **тора** (ба маънни тори мӯй) ягон вазифаи қалимасозии суффикси **-а** ба назар намерасад. Дар қалимаи тегадор (бинии тегадор) суффикси **-а** нодуруст омадааст, **тега** баландиро ифода мекунад, ба бинӣ **тегро** нисбат медиҳанд, на **тегаро**, бинобар ин

биний төгдор маъруф аст. Таъбири бинӣ тег кашидан машхур аст, vale бинӣ тега кашидан нест.

Ҳамин тавр, нависандай ҷавони қобилиятнок Саттор Турсун дар тасвири манзараҳои табиат, оғаридани образҳои реалий ба забони соддай ҳалқӣ такъя намуда, ба ҳаётӣ баромадани шаклу мундариҷаи повести «Сукути қуллаҳо» муваффақ шудааст. Ҷумлаҳои соддаю мӯъказ, таъбири таркибҳои фразеологӣ, муколамаҳои самимӣ, воситаҳои тасвири бадей ва ниҳоят услуби худмуҳокими-макунии қаҳрамонҳо, алалхусус, Содик ба асар таровати тозае бахшида, онро ҳонотар ва сухани санъаткорро таъсирикортар гардонидаанд. Ба нависандай ҷавон лозим меояд, ки ба ғанитар шудани таркиби луғавиаш, муайян намудани мақоми ҳар як воҳиди забон ва муносабати маъноиву грамматикии онҳо бештар саъӣ на-мояд.

Воқеан, пас аз «Сукути қуллаҳо» ду повести Саттор Турсун «Камони Рустам» ва «Пайванд» чоп шуд, ки аз такомули маҳорати нависанда дарак медиҳанд.

ТАРЗИ ИФОДАИ АНДЕШАҲО

Повести Ӯрун Кӯҳзод «Андешо дар танҳоӣ» («Кини Хумор») ба мавзӯи зарурии замон — тарбияи маънавии одами советӣ бахшида шудааст. Дар он тарбияи ахлоқи коммунистӣ, парвариши идеяҳои олий, масъулияти шахс дар ҷамъият мавқеи асосиро ишғол менамояд. Тамоми асарро рӯҳи коммунистии садоқат ба кори партия ва ҳалқ, рӯҳи ҷангваронаи зидди ҷӯрабозӣ, танбалӣ, форигболӣ, бепарвойӣ, савдогарӣ, мардумфиребӣ, ҷизпарасӣ, аризабозӣ, тӯҳматзанӣ — ҳама гуна ҳурофт ва ӣӯхнапарстӣ фаро гирифтааст. Идеяи асар ва мароми нависанда даъвати зерини Л. И. Брежневро ба хотир меорад, ки аз минбари съезди XXV КПСС гуфта буд: «Мо дар роҳи беҳтар намудани аҳволи моддии ҳалқи советӣ ба бисъёр муваффақиятҳо соҳиб шудем. Мо ин вазифа-ро минбаъд ҳам событқадамона иҷро хоҳем кард. Вале зарур аст, ки баробари афзоиши имкониятҳои моддӣ савияи идеявию маънавӣ ва мадании одамон ҳам доимо баланд шавад. Вагарна мо ба ҳодисаҳои зуҳур ёфтани психологияи мещанию майдабуржуазӣ дучор шуда мешавонем».¹ Дар маркази асар масъалаҳои мақому март

¹ Материалҳои съезди XXV КПСС, Душанбе, «Ирфон», 1976, саҳ. 85.

табаи шахс дар ҷамъият меистад, ки ба он нависанда аз паҳлӯҳо гуногуни зиндагӣ наздиқ шудааст. Ба мактабу муаллимон бештар вобаста кардани ин масъала аз он ҷиҳат аст, ки насли нав, одами сазовори даврон дар ҳамин ҷо ба воя мерасад, роли мактаб дар ин ҷабха беандоза бузург аст. Аммо тарбияи одам, ҷунон ки аз мутолиаи ин асар ҳам бармеояд, бо мактаб маҳдуд намешавад.

Дар повесть аз ҳам тафовут доштани зоҳиру ботини воқеаҳо, ки услуби дӯстдоштаи Кӯҳзод аст, хеле зиёд ба назар мерасад, андаке беэҳтиёти ба ҳулосаи ғалаг бурда метавонад. Масалан, дар мавридҳои ҷудогона Исфандиёро муҳокима ва маҳкум мекунанд, зоҳирон ў гунаҳгор аст, вале ботини воқеаҳо ва мавқеи муаллиф ҷунинанд, ки ҳонанда ҳуди айбӯйхову айбмонҳо ва ҷорабину ҷорагарҳо, фармондеху фармонбардорҳоро нафрину маҳкум мекунад, ҷунки барои Исфандиёр вазифа, ҳақиқат, ростӣ, адолат, вичдон, шараф, манфиати ҷамъият ва ояндаи вай ҷизҳои мӯқаддасанд ва ў тайёр аст, ки онҳоро ба ивази ҷон бихарад. Иқдомоти одами нави даврони мо шоистаи ибрат аст. Маҳз аз ҳамин сабаб яке аз қаҳрамонони асосӣ ва хеле реалии повесть Зокир дар симои Исфандиёр на танҳо дӯсти ҳақиқатнигор, балки падари ҳудро мебинад, ки ў ҳам манфиати ҷамъиятро аз манфиати ҳуд боло мегузаштад, ба нуқсону камбудҳо оштинопазир будааст. Ин ҷавони ҳалиму ҳушсӯҳбат ва дилдаръёбу мавридшинос дар охир икror мекунад, ки падари ў дар роҳи ростӣ ва ҳақ қурбон шудааст. «Вале ҳоло замона дигар аст. Қорҳояш (аз они Исфандиёр) хуб ҳоҳанд шуд». Рафти воқеаҳо, хиёнати Тӯрабоевич ба Исфандиёр, маҳкум шудани вай, аз банди ҳурофот раҳо ёфтани Ҳумор, шикаст ҳурдани кӯҳнаву ғалаба кардани нав ин ҷавони зирақу мавридшиносро ба ин ҳулосаи дурусти ҳаётӣ овардааст. Ҳонанда бовар дорад, ки вай минбаъд бо роҳи Исфандиёр ҳоҳад рафт.

Ҳамаи ин воқеаҳо ҷунон самимӣ, реалиӣ ва равшану барҷаста тасвир шудаанд, ки гумон мекунед, дар пешиназари шумо воқеъ шуда бошад ва ё ҳушгуфтore ба шумо маҳрами роз мегӯяд.

Кӯҳзод гоҳо ҳодисаҳо ва тарзи воқеъшавии онҳо, муъколамаи одамонро, ҷунон ки ҳаст, ба тасвир мегирад, муносибати ҳудро ба он кушоду равшан ифода намекунад, ў боварӣ дорад, ки ҳонандай соҳибзавқ бе шарҳу

баён ҳам ба он баҳои дуруст медиҳад. Масалан, муаллими география Талбакови генералзеб, vale майдагапу соддаэтиқод, ки «фарқи чисму мақсадаш чӯй обу сароб ба ҷашм мерасид», дар ҳусуси алаф ҳӯрдану шир додани ғовӯз мухокима ронда ба муаллимон мегӯяд:

— Бинобар он аз ғовҷӯш бошарафттар қасбе нест. Ҳамина намедонед!

— Ҳақиқатан то имрӯз намедонистем,— луқма партофт Усмонов дар ҳолате ки ба рӯи ӯ наменигарист.— Намедонистем, ки ғовҷӯш қасб будааст.

— Қасб аст,— бо тантана такрор кард Талбаков.— Газет намехонед, намедонед».

Чунон ки мебинем, Талбаков қасбро аз соҳибкасб, яъне ғовҷӯширо аз ғовҷӯш фарқ намекунад, тарзи ифодай онҳоро намедонад, vale нависанда бо луқмаи киноямези муаллими дигар қаноат карда, мухокимаю хулосаи онро ба ҳуди ҳонанда ҳавола мекунад. Ин аст, ки дар мутолиаи андешаҳо сари мӯе беэҳтиётӣ ба ғалатфаҳмӣ бурда метавонад.

Маъни барҷастаро дар шакли дилрабо пешкаш на мудан камоли ҳунар аст. Повести Қӯҳзод «Андешаҳо дар танҳоӣ» аз ҷумлаи ҳамин гуна асарҳост. Забони асар далели он аст, ки асбоби ҳунари нависанда хеле тоза ва ҳушчилост, санъаткори ҷавон нозукию бартарииҳои ин асбоб ва мавқеи истифодаи онро ба ҳубӣ медонад. Тарзи баёни андешаҳо дилипазиру гуворост. Дар он воқеаҳо ба якдигар чунон пайванд ва банду баст шудаанд, ки, ба қавли Исфандиёр, аз як сараш қашӣ, ба ҳама ҷо мерасанд.

Ҳамин ҷиҳати забони нависанда ҷолиби диққат аст, ки дар он пургӯй ҳис карда намешавад, баёни вай мухтасар аст, на танҳо дар тасвирот, балки дар ҷумлаҳои алоҳида унсурҳои зиёдатиро пай бурдан мумкин нест. Аз ин повесть на факат бобу фасл, ҳатто, ҷумлаҳоро иҳтисолар карда наметавонед. Зиёда аз ин, баъзе бобҳо аз ҷанд ҷумла иборатанд. Воқеаҳои бисъёр бобҳо дар ҷанд саҳифа тасвир шудаанд, ки ин услуби ҳикоянависӣ, тасвири натиҷаи воқеаро ба хотир меорад. Масалан, дар ду боби охирин ҳодисаҳо чунон печ дар печ ва пуравҷ мешаванд, ки гумон мекунед, тасвири ҳамаи онро дар як повесть гунҷоиш додан номумкин мегардад, повесть тӯл мекашад. Аммо баръакси ҷашмдошти шумо,

гиреҳҳо чунон мөҳирона күшода мешаванд, ки тамоми онро аз ду саҳифа фаҳмида мегиред.

Дар ҳақиқат, кўтоҳбаёнӣ ва иктифо ба ишора асоси забону услуби ин повестьро ташкил медиҳад. Чунончи, асоси тӯҳмату ифво будани Тўрабоевич аз як сухани ў ба Зокир, ки барои дастгирии Исфандиёр ба имдоди ў омада буд, ошкор шуд. Ў ба илтимоси Зокир чунин чавоб медиҳад:

— Ман на барои он даъво кардаам, ки дар нисфи роҳ аз баҳраш бароям, Муллозокир.

Аз ҳамаи як чумлаи Тўрабоевичи бодавлату басавлат, дастдарозу даҳанкалони деҳа ҳамаи разолату қабоҳати ў ошкор мешавад ва маълум мегардад, ки ба сари Исфандиёр ин ҳама балову ташвишро кӣ оварда будааст. Ҳамин дам ба хотири хонанда мерасад, ки ин одами зоҳиран пешқадаму даҳанкалони деҳа ба назари Исфандиёр ҳанӯз дар воҳӯрии аввал чунин менамуд. «Исфандиёрро боло гузаронида паҳлуи шахси ношинос шинониданд. Он шахс ба лўлаболиштҳо такъя карда буд, ки шиками калонаш ба гӯшан дастурхон мерасад. «Зонуҳояшро таҳ карда сарфу чамъ дар паҳлуи ҷуволи гӯшт нишаст», гуфт фикран дар ҳаққи худу ҳамсояш». Минбаъд то фаҳмидани ному фамилияи ин одам дар андешаҳои Исфандиёр ў ҳамчун «ҷуволи гӯшт» ва баъзан «шикамрафс», «соҳиби шикам» пайдо мешавад. Аз чумлаи чавобии ў ба Зокир маълум мешавад, ки каллаи ин шикам ҳам мурдор будааст ва Зокир ба ҳимояи Исфандиёр ва пок доштани ҷамоат аз ин шикаму каллаҳо саъӣ мекунад ва чун ҳарвақта аз ўҳдаи ин вазифа ба ҳубӣ мебарояд.

Ба ҳодисаҳои манғӣ ва гузаранда бо як ишора ифодай муносибат ба Қўҳзод хос аст. Ҷумлаҳои «Имрӯз ҳам гӯшти тоза нест» гуфтани хизматгори ресторон, «Исфандиёр ба таоми овардаи Люся, ки монанди таомҳои ошхонаи студентӣ таъму лаззати муайянне надошт, қаланғур меандоҳт» «Зокир аз дари ақиби ошхона даромад», «Ба он ҳуҷҷатҳо бовар кунӣ, фақат баъзе муаллимон дар баъзе мавридҳо баъзе корҳои майдо-чӯйдаро бо баъзе норасоиҳо анҷом додаанд» ҳар кадом нуқсонҳои ҷудогонай роҳбарони беларво, фориғбол, расмиятбоз, беташаббус, амалиёти фосиқкунандагони ахлоқи чамъиятиро нишон медиҳад ва фош менамояд. Латифаи «Як коргари савдо ба дигара什 гуфт:

— Шунидӣ, Лумумбаро парронидаанд.

— Ў-ӯ бечорае, дар кадом магазин кор мекард» фахмишу биниши корчаллонҳои савдоро ҳаҷв менамояд.

Забони повесть адабии китобист, дар он унсурҳои шева хеле каманд, чунки қаҳрамонони асосӣ ва соҳиби андешаҳо ахли саводу маълумотанд.

Боигарии таркиби луғавии забони муаллифро заҳираи луғавии ў, синонимҳои сершумор, антонимҳои зиёд, тавсифҳои чида, истифодаи мавридишиносона аз забони адабиёти классикий ва гуфтугӯи ҳалқ нишон медиҳанд. Дар забони повесть ҷумлаҳои классикона ва рехтаи ҳалқӣ низ ба таври мувозӣ истифода шудаанд. Ҷумлаҳои «Ҳамеша таъчиҳ дорад», «Озори ин мӯйсафедро раво намедид», «Дар дил сурур дошт ва он суруре буд ваҳмолуд», «Пайкари давону мӯи дамон хурд мешуду хурд мешуд» дар асоси қолабҳои мавзуни классикий таркиб ёфтаанд.

Дар синтаксиси забони повесть ҷумлаҳои содда ва рехтаю пухтаи ҳалқӣ мавқеи асосиро ишғол мекунанд. Масалан, дар забони адабӣ бо пайвандаки **балки** ташкил ёфтани аъзоҳои чидаи хилофӣ қоидаи маъмул аст. Ин қоида дар повесть риоя шудааст, vale дар он бештарини ин гуна таркибҳо мисли гуфтугӯ дар андешаҳои қаҳрамонҳо бе пайвандак хеле табӣ менамоянд:

Ба саломатии ҷунин одамон як не, сад қадаҳ бардорӣ, меарзад. Вай заҳри дилашро дар суханаш не, дар оҳангӣ гапаш рехт. Ин Сарои Қамар не, Сарои Шамс аст.

Оҳангӣ ҳалқии повество ҳамин ҳолат ҳам қувват додааст, ки дар он пайвандакҳо хеле кам омадаанд, бе пайвандак воеъ шудани ҳам ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, ҳам аъзоҳои чидаи ҷумла хеле бисъёр аст.

Ҷумлаҳои чидааъзоро нависанд дар тасвири табиат, портрети қаҳрамонон, ҳангоми нақли мӯътадил истифода мекунад, vale гоҳи ифодаи муносибат, ҳиссу эҳсос ин тарзи муқаррарӣ барҳам меҳӯрад ва калимаҳо, алаҳусус, ҳабарҳо айнан тақрор шуда, олами ботинии гӯяндагонашро ошкор месозанд ва хонандаро ба гирдobi дарду алам ва фикру андешаи худ мекашанд. Маълум аст, ки як бор омадани феъли ёридиҳанда бо ҳабарҳои чида яке аз қоидаҳои маъмул аст, ки Кӯҳзод ин қоидаи забонро риоя кардааст. Vale ин тарзи истифода хоси услуби муқаррарӣ ва тасвири бетарафони буда, на дар ҳама ҳолат қобили истифода будааст. Дар баъзе мавридиҳо, бо ниятҳои услубӣ, барои таъкиди ният, таъ-

сири гуфтор ва ифодаи эҳсосу ақида такрори он ногузир ва зарур будааст, ки нависанда аз ин имконияти услубӣ моҳирона истифода бурдааст.

Сабки повесть аз услуби эҷодии нависанда ва жанри пешгирифтai ў, аз масъалагузории қаҳрамонҳо ба миён омадааст. Тарзи тасвир асосан муҳокима ва таҳлил аст. Қаҳрамонҳои ҳам мусбат ва ҳам манғӣ ҳодисаҳои наву кӯҳнаро баробар муҳокима мекунанд ва ҳар кадом хулосаи худро дорад. Хулосаҳои таҳлили Исфандиёру Вера дар чанд ҷо ба таври равшан, дар оmezishi услуби адабиву публицистӣ ифода шудааст. Хулосаи Исфандиёр донир ба системаи таълим дар ҷамъомадҳо: совети педагогӣ ва маҷлиси муаллимони район ифода шудааст. Ў ба тарзи таълим ва усулҳои тарбияи насли наврас ҳаққонӣ эрод мегирад ва мулоҳизаҳои санҷидаву асоснокро пешниҳод мекунад.

Дар хулосаҳои вай услуби публицистӣ барҷаста на-мудор мешавад. Воқеан, услуби публицистӣ барои ташвиқи бевоситаи ҷизи пешқадам, ташкили омма ва муборизаҳои ҷиддӣ баҳри он истифода мешавад. Вазифаи он на танҳо аз баёни воқеа ва фаҳмонидани масъалаҳои рӯзмарра иборат аст, вай инҷунин даъват шудааст, ки шунавандагонро ба ҳаётӣ ва зарурӣ будани ҷизи нав бовар кунонад, онҳоро бо даҳолати фаъолона ва иштироки бевосита водор намояд. Дар баромадҳои Исфандиёр (ба ҷуз баромади ў дар совети педагогӣ ҳангоми муҳокима) аломатҳои хоси ин услуб: қатъият, оштинопазирӣ ба камбудию норасонҳо, тарзи баёни муҳтасар, равшаний ва соддаву фаҳмо будани нутқ мушоҳида мешавад.

Дар таҳлил ва танқидҳои Исфандиёр ташбеҳҳои мувоғик, тавсифҳои барҷаста, ишораҳои нозук, кинояҳои нешдор, ки хоси услуби бадеянд, ишораҳои танқидии зарифона, ки хоси сабки Кӯҳзоданд, бо далелҳои барҷаста ва хулосаҳои мантиқии хоси публицистика баробар омада, боиси таъсирнокии сухан ва барҷастагии нијати ниғоронда гардидаанд. Ин оmezishi услубиёт дар нутқу амалиёти Исфандиёр ҳусни услуби повесть буда, симои интеллигенти замони мо, муаллими пешқадам, шахси поктинат ва муборизи роҳи ростӣ, таблиғунандай анъанаҳои наву прогрессивро равшан нишон мебиҳад.

Исфандиёр рафтору кирдори худро низ ба муҳокима мегирад, худро сарзаниш мекунад, вале дар бисъёре

аз ин гуна муҳокимаҳо на нуқсону камбудии ў, балки маҳкуми амалиёти шахсони ақибмонда ва кӯҳнапараст ба назар мерасад. Ин усули нигоришот хоси сабки Кӯҳзод буда, соҳибзавқи хонандаро металабад. Ин тарзи тасвир дар порчай зерин хеле моҳирона истифода шудааст:

«Вале баъди он нобарориҳо ҳам ақли Исфандиёр надаромад. Ақлаш надаромад, ки надаромад... Ба ҳама кор шарик. Котиби ташкилоти партияй ба таъзия на-рафтааст, ў шарик. Раис ба тӯю мотами мардум сардорӣ накунад, вай шарик, Падаре писарашро ба ҷои худаш пахтаний фиристодааст, боз вай шарик. Чаро? Барои чӣ? Мумкин нест ва ҳамин барин даъвоҳо. Арзи касеро напурсидаанд, вай шарик. Боз ҷарову барои чӣ? ...Гӯё, вай ҷашму гӯши ҳама бошад?!

Ин ҳел одамро ба кори Ҳумор шарик донанд, хеле боварибахш барин менамояд. Мазмун, худи Исфандиёр низ ба ҷои инспектор мешуд, ин гумонро яқин мепиништ.

Ин тарзи баён дар ҷавоби Исфандиёр ба саволи инспектор низ барҷаста ифода шудааст. Инспектор ба ў савол медиҳад: — «Шумо ягон бор фикр кардед, ки худатон кистед? Кистед, ки ҷунин масъалаҳо мебардоред?

Исфандиёр ҷунин ҷавоб медиҳад:

— Бале, фикр кардаам. Ва бисъёр фикр кардаам, ки ман кистам? Ман фарзанди ҳамин сарзаминам. Ман-фарзанди ҳамин ҳалқам, ки баъди ҳазор сол соҳиби нисфи хонаи худ шуд. Ман писари шукргузорам, ки ба қадри даврон ва ҳунҳои дар ин роҳ реҳта мерасам ва ҳар чӣ ба ҷашни он ҳалал расонад, душмани ҷони ман аст. Ман фарзанди даври нав, ман зоидан Одами навам, ба таври нав зистану кор кардан меҳоҳам».

Андешаҳои Исфандиёр хеле амиқу равшананд, онҳо ормон не, балки куввати диланд, Исфандиёр баҳри амалий шудани хулосаи андешаҳояш мубориза мебарад, хонандагонро ба муҳокимаи мустақилона водор мекунад, нуқсонҳоро рӯйрост ва дар ҳама ҷо маҳкум менамояд. Таъсири амалиёти худро аз муҳолифоту муқобилати кӯҳнапарастону каҷдилҳо, ҳаромкорону ҳаромхӯрҳо дидада, аз мақсади худ на танҳо даст намекашад, балки ба дурустии иқдому амалиёташ бештар бовар мекунад, имонаш комилтар мешавад. Ў давом додани мароми худро ин тавр ифода кардааст:

«Вай ба рағми ғами худ ҳуштаккашон гирди миз

давр зад. Рӯ ба равшаноии тиреза истода бо ҳавсалан тамом ҳарфи «З» навишт. Баланд шуда ба ҳарф каҷ нигоҳ кард. Ҳушрӯ баромада буд, ки форид. Ба навишта ни ҳарфҳои давоми калима ҳам шуд ва фикран ба худ муроҷиат карда мегуфт: ҳӯш рафиқ Самандаров! Ман медонам, ки ба шумо бисъёр ҷизъо **маъқул** не. Сарамдилам дарс додани Талбакову Талбонов **маъқул** не. Мурросокориҳои директор, ки аз аризанависиҳои онҳо меҳаросад, **маъқул** не. Аз дари ақиби магазину ошхонаҳо даромада ҷиз талабиданҳои Зокир ҳам **маъқул** не. Боз аз ҳисоби давлат савлат кардани Тӯрабоевич **маъқул** не. Он ҳам, ки мардум ўро боэътибор медонанду ҳурмат мекунанд, **маъқул** не, албатта. Раиси посёлка ба писари мактабхонаш аз ҳисоби давлат ҳона додааст, тамоман **маъқул** не. Колхоз миллионер ҳасту ҳаммом надорад, **маъқул** не. Ҳамон мардаки сиёҳи сиёҳбурут, ки чун хизматгор ба ҳоҷа, ба Маҳмадулло хизмат мекард, **маъқул** не... Ҳӯш, чӣ бояд кард?... Ин балоро танҳо шавҳари Ҳумор ба сари ту наовардааст. Вай фақат баҳона аст. Ҳа, вай савори аспи ҷаҳл аст ва лаҷоми он асп ба дasti дигарҳо. Ба дasti Талбонову Талбаков, ба дasti Тӯрабоевич! Онҳо намехоҳанд, ки ту баринҳо айшашонро талҳ гардонӣ. Акнун чӣ бояд кард? Намедонӣ? Аҳа-а! Ман медонам. Модоме ки онҳо ба сари ту ин қадар мочаро ҳезонидаанд, пас ту бехуда вақт сарф накардай. Ту ҳам ба онҳо **маъқул** не. Ғам нахӯр! Так держать, так держать...»

Дар ин порча ҳамаи ҳодисаҳои манғӣ ва бадмур ҷамъбаст ва муносибати Исфандиёр хеле равшан ифода гардидаанд. Чунон ки мебинед, дар ин ҳулосаи Исфандиёр ҳабари инкории «маъқул не» ҷанд бор тақрор шудааст ва он ба тарзи фикронӣ, ҳулоسابарорӣ, муносибат ва амалиёти ин қаҳрамон пурра мувоғиқ буда, муносибати ин одами нави замонӣ нав — қаҳрамони даврони моро ба олами қӯҳна, мурдаистода, ба боқимондаҳои мағкуравии одамон равшан ифода мекунад, ба зиндагӣ даҳолати бочуръатона, бошуурона ва мақсадникоиӯ ва аз амалиёти далерона, бебокона ва қаҳрамононаи ҳуд ба ҳулосаҳои дуруст ва солим омадани ин ҷавони бочуръатро нишон медиҳад.

Порчай мазкур бо ҷумлаи рехтаи русии «Так держать, так держать...» хотима ёфтааст, ки он қувваи эмоционалий, реалияти воеа (дузабонии интеллигенции

мо) ва мароми چавони сергайратро куввату тақвият до-дааст.

Ин услуби нигоришот дар муҳокимаи Хумор низ ис-тифода шудааст. Хумор ҳам воқеаҳо, муносибати атро-фиёнаш ва мавқею мартабаи худро ба таҳлил мегирад ва ин چавонзани соҳибчамол, соҳибдавлат, хонау фар-занддор равshan дарк мекунад, ки маънии ҳаёту озодӣ дигар будааст, мефаҳмад, ки асбоби дилхушии дастай молпарастону танпарварон шудааст. Ҳамин аст, ки су-ханони ҳаррӯза ва муқаррарии Зани Тӯрабоевич (зани тағон шавҳари Хумор) «тағошон ба Хумор гилем хари-данд, тағошон хона гирифта доданд; тағошон мошин ха-рида доданд, тағошон гӯшт гирифта доданд; тағошон рӯмолу курта овардаанд» ба ў басо таъсир мекунад.

Чунон ки мебинем, мубтадои ҳамаи ин ҷумлаҳо як қалима — **тағо** мебошад ва дар ин маврид ба зиммаи он вазифаи маҳсуси услубӣ гузошта шудааст, вай дар назари Хумор нафратовар менамояд ва ин такрори таъ-наомез далели он аст, ки ғазабу нафрати Хумор як бар чанд афзудааст. У акнун на танҳо Тӯрабоевичи бодав-лату басавлат ва пур аз фитнаву фасод ва одамони ат-рофи ў, балки падараш ва худашро ҳам маҳкум меку-над, чунки онҳо фиребаш додаанду ақли худаш ба ин нарасидааст. Ин аст, ки дар муҳокимаи ботинии ў тар-кибҳои «фирефта шудааст», «фиреб ҳӯрдааст», «фиреб додаанд» такрор ба такрор омада, ҳолату вазъият ва ғазабу адовать онро барчаста намоиш додаанд. Дар та-факкури ў қалимаҳои «ихтиёр», «мустақил», «озод», «мақом», «меҳнат», «шараф», «обру» бо таркибҳои гуно-гун ҷилванамой мекунанд. Ва ниҳоят Хумор дарк мена-мояд ва мефаҳмад, ки «Вай мустақил нест, озод нест. Мутеъ аст. Ҳамчун сурат зиндагӣ мекунад. Ҳатто дар хонаи худаш **мақоме надорад**». «Нишастанаш, хеста-наш, гап заданаш, ҳамааш ба **ихтиёри** худаш нест, ба **ихтиёри** дигарон аст. Ба **ихтиёри** шавҳараш, ба **ихтиёри** падараш, ба **ихтиёри** Тӯраевич, ба **ихтиёри** зани Тӯрае-вич ва ба **ихтиёри** хешу табори ўст».

Андешаҳои равshan ва муҳокимаи пурмантики Ху-мор, ки дар ифшои онҳо муҳити атроф, таъсири шахсии Вера ва икдомоти Исфандиёр басо қалон аст, боиси боз як қадами ҷиддӣ пеш ниҳодани вай мешаванд. Аз му-ҳокимаю худмаҳкумкуни ў бӯи муборизаву интиком меояд. Вай акнун тарсу вахмро ба зери танқид мегирад.

Дар ин маврид бори маънӣ, вазифаи услубӣ ба ӯхдаи калимаи «тарс» гузошта шудааст:

«Бас, бехабарӣ! Одам дигар шудааст, олам дигар шудааст. Қасос бояд гирифт! Қин!... Хумор кини худ хоҳад қашид...

Вай ҳам Одам. Вай ҳам меҳоҳад, ки соҳиби обрӯ, соҳиби эътибори худ бошад. Ҳудаш бояд созад! Бо дасти худ, бо ақли худ. **Метарсад?** Албатта, **метарсад.** Ҳамон вақтҳо ҳам **метарсид.** **Тарс** буданашро икрор намекард, vale **метарсид.** **Метарсид**, ки бо бачаҳо гап занад. **Метарсид**, ки кино равад. Дар ҳама чо **метарсид.** Вале номи онро айбу шарм мегуфт. Ҳоло ҳам **метарсад.** **Метарсад**, ки ба падара什 таъна мерасад. Метарсад, ки хонаву чой намеёбад. **Метарсад**, ки одамон ғайбат мекунанд. **Метарсад**, ки шавҳара什 таъқиб хоҳад кард. **Метарсад**, ки бачаҳояш бе падар хоҳанд монд. Лекин...»

Воситаҳои гуногуни ифода, такрори калимаи «тарс», истифодай калимаҳои «бехабарӣ», «қасос», «қин», чумлаҳои хитобии хуллас ва оҳанги гуфтори Хумор нишон медиҳанд, ки Хумори мафтуни ҳусну давлат, асираи «колами латтаворӣ» худро шинохтааст, маънию мазмуни баҳту озодиро фаҳмидааст, ба шӯру исьён омадааст.

Нависанда барои таъкиди фикр, риояи оҳанги гуфтор, инчунин ҷалб намудани дикқати хонанда аз ҳодисаи синтаксисии инверсия хеле хуб истифода кардааст. Дар повесть чумлаҳое, ки хабарашон пеш аз мубтадо омадааст, хеле зиёданд. Чунончи: «Заб феъли ҳаринае дорад Исфандиёр». Суруни гӯр дорад, ҷашмони оҳу вай. «Пури пастиву баландӣ, пури баробарию нобаробарӣ будааст ин ҳаёт». «Пук аст, ковок аст он эътибору он нуфуз». «Захрпечаканд ин фалокатҳо!»

Ин тарзи чумлабандӣ, алалхусус, дар аввали чумла омадани хабар мансуби гуфтугӯ буда, дар асарҳои бадеӣ инро дар чумлаҳои муаллиф, ки дар байни нутқи персонажҳо меояд, истифода мекунанд. Аммо дар повести «Кини Хумор» онҳо дар ҷараёни тафаккуру нутқ омадаанд ва ба назар хеле табиӣ, балки зарурӣ менамоянд, чунки дар ин повесть ҳаёлоти қаҳрамонҳо, муҳокимаҳои ботинии онҳо ба қалам омадаанд. Нависанда кӯшиш кардааст, ки тарзи фикру андешаҳои онҳоро аз забони ҳудашон ба қалам диҳад. Ин аст, ки нутқи персонажҳою нависанда ба ҳам оmezish ёфта, ба тарзҳои гуногуи, vale марғуб сабт шудаанд.

Кӯҳзод дар калимасозию иборабандӣ ва истифодай

калимаву ибораҳо низ ба қоида ва табиати забони миллии точик риоя кардааст. Ин ҳолатро дар калимаву ибораҳои зерин дидан мумкин аст: **серрафтуо**, **камрафтуо**, **душворҳал**, **росттарошӣ**, **ҳалолтарошӣ**, **ғав** кардан, **генералзеб**, **калтут**, **номшинос**, **кӯрмоҳтоб**, **фикрак**, **гарангнамо**, **бехѓӯшӣ**, **камчора** (бечораву камчора аст), **хурӯсҷӯча**, **раҳгум** задан, **одампеч**, **нимдиндору нимбедин**, **сарои техника**, **мудири таълим**, **соҳиби гап**, бо нигоҳ **хурдан**, **ҳолӣ** кардани **дил**, **алоқадри ҳолат**, **феъли атвори лағжонак**, **феъли ҳарина**, **ҳалилоб** **хурдан**, **муаллимони таҳҷоӣ** (муаллимони маҳаллӣ не), **алоқадри ҳол**, **чуволи гӯшт**, **ёрони обфуро**, **нони хлеб**, **суханҳои нӯгиостињӣ**, **ҳандаҳои осмонкаф**, **гапро қӯр** **гирондан**, **ҳаёти ҳаргургона**, **осмону ресмон**, **акаи Умед**. Ҳамаи ин калимаву ибораҳо аз ҳазинаи забони ҳалқ омадаанд.

Дар забони повесть баъзе норасоиҳо низ дида мешаванд. Масалан, ба ҷои ибораҳои «ҳифзӣ сиҳат», «якбастии таълим», унвони Мирзо (ба Ҳумор додани унвони Мирзо, унвон додану унвон гирифтан) муродифҳои терминологиашонро истифода кардан беҳтар буд.

Баъзе таркибҳо низ нодуруст таркиб ёфтаанд. Дар ташаккули онҳо муносибати ҷузъҳо риоя нашудааст. Масалан, фикр метофт — ба ҷои фикр пайдо шуд, араки ҳоназот ба ҷои (арақи ҳонагӣ, ё дастӣ), ҳар сабоҳ — ба ҷои ҳар субҳ, ҷошт ҳурдан ба ҷои таоми ҷошт ҳурдан, мисли таоми шом ҳурдан, пистай нимкоф ба ҷои пистай нимкаф, аз феъли кафидан, якеро сарзаниш дигар таъриф кардан — ба ҷои якеро сарзаниш, дигареро таъриф кардан, чомеи духтарон — ба ҷои ҷамеи (ҳамаи) духтарон, ҷандин даҳҳо шогирд — ба ҷои даҳҳо шогирд, иддаои сарзабонӣ — ба ҷои иддаои нӯгизабонӣ. Дар ибораҳои «захри дил» ва «дили пуршарм» муносибати маънои ҷузъҳо ба ҳисоб гирифта нашудааст. Дар повесть ҳодисаву воқеаҳо дар ҷануби Тоҷикистон мегузарад ва аз забони шаҳсони босавод ва намояндагони шевваҳои ҷануб нақл меёбад. Аммо дар нутқи онҳо мисли «колинг» (ҷоф), «ҷигот» («қавоқ»), «худе ки» (гӯё ки, гумон мекунӣ, ки), «гуфтагед», **мегӯд** (мегӯяд), **«Шумо як ҷиза намедонед»** унсурҳои лексикиву грамматикие вомехӯранд, ки хоси шеваи ҷануб нестанд.

Эроди мо ба алломатҳои китобат ҷиддист. Дар ин повесть ҳам, чунон ки дар дигар асарҳои бадеӣ ва матбуот мебинем, бемаврид омадани алломатҳои китобат, алалхусус, вергул ва ё нагузоштани он хеле зиёд аст.

OH-t/

10